


МУРОДОВ
МУРОД БЕРДИЕВИЧ

ПУБЛИСТИКАИ ХАҖВӢ

(Масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва таҳаввул)



ДУШАНБЕ
«ИРФОН»
2015

**ББК 84 точик 2-37 точик
М-26**

Муҳаррири масъул:
Курбоналӣ Бӯриев номзади илмҳои таърих.

Муқарризон:
Хуршеда Атаконова академики АИ ҶТ, доктори илмҳои филологӣ.
Саттор Мухторов доктори илмҳои таърих, профессор.
Абдусамад Муллоев доктори илмҳои филологӣ, профессор.

Муродов М. Б. Публистикаи ҳаҷвӣ (масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва таҳаввул).- Душанбе: Ирфон, 2015.- 320 саҳ.

Рисола ба пажӯҳиши масъалаҳои пайдоиш, ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публистики бахшида шудааст. Дар он масъалаҳои умумии ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публистики тоҷик бо назардошти омилҳои таърихиву иҷтимоӣ, давраҳои гуногуни рушди матбуоти даврӣ, анъанаву навоварӣ, маҳсусияти жанрӣ, иртиботи мавзӯу матн, воситаҳои образиву типӣ, ҳаҷвсозу танзор, фаъолияти публистион-ҳаҷвнигорони алоҳидаи дар инкишофи ин навъи эҷод саҳмгузор ва амсоли ин мавриди таҳқику таҳлили илмӣ карор гирифтааст.

Барои пажӯҳишгарони адабиёту публистикаи тоҷик, унвончӯёну донишҷӯёни факултетҳои филологияву журналистика ва ҳамчунин хаводорони ҳаҷву танз пешниҳод мешавад.

ISBN 978-99975-43-24-0

© Муродов М.Б., 2015

МУНДАРИЧА

Муқаддима.....3

Боби I

Замина ва омилҳои пайдоиши ҳачви публитсистии тоҷик.....	5
I.1. Тасвири воқеиёти ҳаётӣ дар эҷодиёти даҳонакии ҳалқ.....	18
I.2. Үнсурҳои воқеагароёна дар ҳачви адабиёти классикӣ.....	44
I.3. Таъсири матбуоти рус ва дигар ҳалқҳои шӯравӣ.....	87

Боби II

Ташаккул ва инкишофи ҳачви публитсистӣ дар матбуоти даврии тоҷик.....	102
II.1. Ҳачв дар матбуоти ибтидои асри XX.....	102
II.2. Ҳачви матбуоти давраи Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ.....	152
II.3. Ҳачви публитсистӣ дар солҳои бунёдкорӣ.....	176
II.4. Хусусияти ҳачвияҳои матбуоти даврии даҳсолаи аввали замони истиқлол.....	207

Боби III

Рангорангии жанрӣ дар ҳачви публитсистии тоҷик.....	224
III.1. Баъзе проблемаҳои образи бадеӣ ва типикунонии жанрҳо.....	229
III.2. Махсусияти мундариҷавию бадеӣ ва рангорангии воситаҳои тасвир.....	265
Хулоса.....	296
Фехрастӣ адабиёт ва манбаъ.....	304

Муродов Мурод Бердиевич

МУҚАДДИМА

Ҳаҷв аз навъҳои маъмултарини адабиёт ва публистика маҳсуб ёфта, пайдоиш ва ташаккули он ба инкишофи фарҳанг адабиёт алоқаманд аст. Чунончи А. В. Луначарский навиштааст: «Ҳанӯз дар поҳои ибтидоии инкишофи фарҳанг қавму аҷдодҳо ба воситай ханда, ки бештар шакли мусобиқаро мегирифт, ҳамдигарро тамасхур мекарданд» [76, с. 534]. Дар ин иқтибос, аз як тараф, қадимӣ будани решоҳои ҳаҷв ишора шавад, аз ҷониби дигар, моҳияти иҷтимоӣ ва сиёсии он таъкид гардидааст.

Сарчашмаҳои қадимаи сүғдӣ, адабиёти паҳлавӣ ва дигар манобеъ гувоҳӣ медиҳанд, ки унсурҳои ҳаҷву танзи ҳалқӣ дар адабиёти шифоҳӣ ҳанӯз дар асрҳои II - III вучуд доштааст.

Ташаккул ва инкишофи адабиёти тоҷику форс, ҳамчунин публистика ва дар замони муосир матбуотро низ бидуни тамасхур ва хандидан тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ҳамаи ин, аз як тараф, ба хислати табиии ҳаёти инсонӣ алоқаманд будани ҳаҷву зарофатро фаҳмонад, аз сӯйи дигар, ҷузъи адабиёт, публистика ва матбуоти даврӣ будани онро асоснок мегардонад. Бо инкишофи адабиёт ва суръат гирифтани муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ навъҳои гуногуни ҳаҷв - фолклорӣ, адабӣ, публистиӣ, матбуотӣ, телевизионӣ ва ғайра ба вучуд омада ташаккул ёфтаанд, ки ҳар қадоми онҳо бо вучуди ба ҳам умумият доштан унсур ва хусусияти фарққунандаро соҳибанд.

Рисолаи мазкур масъалаҳои назарӣ ва амалии ҳаҷви публистиро дар матбуоти даврии тоҷик бо назардоши сарчашмаҳои пайдоиш, ташаккул, инкишоф, маҳсусияти мундариҷавию жанрӣ ва амсоли ин дар бар мегирад. Муҳиммияти омӯзиши ин мавзӯъ, пеш аз ҳама, дар зарурати

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

нишон додани инкишофи босуръати ҳаҷви публитсистӣ дар матбуоти даврии тоҷик, сабит сохтани мустақилияти ин навъи эҷод ва ошкор намудани баъзе мушкилоти назарӣ ва хусусияти матнҳои чудогонаи ин навъи ҳаҷв аст.

Ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публитсистии тоҷик ба рушди фолклору адабиёт, ташаккули журналистика ва жанрҳои публитсистӣ алоқаманд мебошад. Инкишофи ҳаҷви публитсистиро бо омӯзиши масъалаҳои иҷтимоиву ахлоқӣ, рӯҳияи давру замон, таърихи рушди матбуоти даврӣ, мақсад ва вазифаҳои журналистика метавон баррасӣ намуд. Аз ин рӯ, дар таҳқиқи мо ҳаҷви публитсистии тоҷик ҳамчун қисми таркибии журналистика, хоса матбуоти даврӣ мавриди омӯзиш ва пажӯҳиш қарор мегирад.

Ҳарчанд ҳаҷв дар ҳар давру замон рисолати худ - ошкор намудани камбудиву нуқсонҳо, нишон додани норасоиҳо ва танқиду мазаммати онҳоро ба ҷо овардааст, аммо дар матбуот, хусусан дар матбуоти даврии замони Шӯравӣ вай ба силоҳи бузурги мубориза ва омили муҳимми тарбия табдил ёфт. Инқилоби ибтидои садаи XX ҷомеааро ба «сурҳ» ва «сафед» ҷудо намуд ва ҳаҷв, асосан, ба хидмати «сурҳҳо» камар баст. Ин гунаи хидматрасонии ҳаҷв, хосатан, дар матбуоти даврӣ рушд ёфт ва мақоми хоса пайдо кард. Ҳаҷвнигорон вобаста ба талаби замон ба анъанаҳои басоғани ҳаҷви адабиёти классикии тоҷику форс такя намуда, воқеиёти номатлуби иҷтимоиву сиёсии замонро бо роҳу усулҳои гуногун танқиду мазаммат менамуданд ва ба ин васила дар ташаккули ҳаҷви матбуотӣ саҳм мегузозштанд. Ба ин маънӣ, анъанаи ҳаҷви публитсистии томатбуотӣ, хусусияти навғонӣ, аҳамияти адабиву сиёсӣ, рангорангии тасвиру танқид, тамасхуру ришҳанд имкон медиҳад, ки дар хусуси таърихи ҳаҷви публитсистии тоҷик ва ба тарзи назарӣ маънидод намудани хусусияти мундариҷавӣ ва шаклии он андеша ронем.

Муродов Мурод Бердиевич

Ҳаҷви публисистӣ ҳамчун навъи публисистика дар инъикоси воқеиёти муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ ва таъсир расонидан ба шуури омма нақши ниҳоят бузург бозидааст. Вай, аз як тараф, дар амалӣ шудани муборизаҳои гояйӣ ва сиёсӣ саҳим бошад, аз сӯйи дигар, дар ташаккули завқи бадеиву зебопарастии хонандагон мусоидат намудааст. Ҳаҷв «дар олами ҳанда» мавқеи асосиро ишғол мекунад. Ба қавли Белинский В. Г. «ҳанда аксаран дар муайян кардани фарқи ҳақиқат ва дурӯғ миёнарави бузург аст». Маҳз чунин ҳанда хусусияти ҳаҷви публисистиро пурра мегардонад.

Тавре маълум аст, ҳанда ҳам хоси ҳаҷв ва ҳам хоси танзу зарофат мебошад. Дар рисолаи мазкур мо ба хусусияти инду навъи ҳанда таваҷҷуҳ намуда бошем ҳам, аммо жанрҳои ҳаҷви публисистӣ - фелетону памфлет пародияву эпиграмма ва латифаву шаржҳоро дар меҳвари асосӣ қарор додем. Зоро матнҳои мазкур дар матбуоти даврии тоҷик аз жанрҳои нисбатан маъмул ва серистифодай ин навъи публисистика ба ҳисоб мераванд. Ташаккул ва инкишофи жанрҳои мазкур ба тарзи гуногун сурат гирифтааст. Агар ташаккули памфлету эпиграмма ва пародия дар адабиёти классикӣ ва ё публисистикаи китобӣ сурат гирифта бошад, дар пайдоиш ва шаклгирии жанри фелетон ва луқма матбуоти даврӣ мусоидат намудааст. Ҳамчунин дар инкишофи ин ва дигар жанрҳои ҳаҷви публисистӣ таъсири публисистикаи ҳалқҳои дигар, хоса рус, рушди ҷомеа ва қарору дастурҳои ҳизбӣ бетаъсир набудааст. Моҳияти чунин қарорҳо ва таъсири онҳо дар рисола низ мавриди назар қарор гирифтааст.

Дар шароити Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ҳаҷв то андозае мавқеи худро заиф намуда бошад ҳам, муҳиммияти он аз байн нарафт. Ҳаҷви матбуоти замони истиқлол аз ҳаҷви матбуоти Шӯравӣ, пеш аз ҳама, бо рӯҳи сиёсии худ фарқ мекунад. Дар ҳаҷвияҳои имрӯз танзу зарофат бартарӣ дорад. Вобаста ба имкониятҳои ВАО шаклҳои гуногуни ҳаҷв

Публитсистикаи ҳачвӣ

— матбуотӣ, радиоӣ, телевизионӣ инкишоф мейбад. Ба вижу ҳачву танзи телевизионӣ рушди босуръат дорад. Ҳамаи ин гувоҳ бар он аст, ки ҳачву танз дар ҳар давру замон ҳамеша василаи ифодагари ғояи пешӯдами замон ва рафттору кирдори ибрратбахш буда ва мебошад.

Ҳачви публитсистӣ дар заминаи ҳачви фолклор ва адабиёт ташаккул ёфта, ба қисми таркибии адабиёти мусоир, публитсистика, матбуот, радио ва телевизион мубаддал гардидааст. Чунин доман паҳн кардани ҳачви публитсистӣ, аз як тараф, баёнгари нуфузи бештар пайдо кардани таъсири сиёсӣ ба афкори оммавӣ бошад, аз ҷониби дигар, нишонаи ниёз доштани мардум ба ханда ва фаъол будани онҳо дар мубориза бар зидди нуқсонҳои иҷтимоъ аст. Ҳачви публитсистӣ на танҳо дар ошкор намудани норасоиҳои ҳаёти доҳили кишвар, балки дар бартараф намудани муносибатҳои номатлуби ҳаёти байналхалқии мамлакат низ нақши муҳим бозидааст. Ҳусусан дар таъмини ғалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ нақши ҳачв басо нишонрас аст.

Дар шароити имрӯза, ки омӯзиши таъриҳ ва адабиёти замони Шӯравӣ бо нигоҳи тоза шурӯъ гардидааст, таҳқиқ ва баррасии ҳачви публитсистӣ аз ин нигоҳ боз ҳам аҳамият пайдо мекунад. Дар омӯзиши таъриҳ ва назарияи ҳачви публитсистӣ мушкилоти ҳалталаб зиёданӣ, ки онҳо на танҳо ҳусусияти назарӣ доранд, балки бевосита ба амалияи рӯзноманигорӣ алоқаманд мебошанд. Маҳз чунин қазияҳо рағбати моро ба омӯзишу пажӯҳиши таъриҳ ва маҳсусияти ҳачви публитсистӣ дар рӯзноманигории тоҷик ҷалб намуд.

Тавре ишора шуд таърихи пайдоиш ва инкишофи ҳачви публитсистӣ решоҳои қадима дорад. Омӯзиши ин масъала низ қайҳост, ки дикқати муҳаққиқонро ба худ қашида. Дар адабиётшиносии Шӯравӣ, ки адабиёт ва публитсистикаи тоҷик низ ҷузъи он маҳсуб мейфт, омӯзиши масъалаи мавриди



Муродов Мурод Бердиевич

назар ҳанұз дар солҳои 1920-1930 шүрӯй гардида, то мархилаи бархамхурии сохти шұравй идома ёфтааст.

Адабиётшиносони шұравй доир ба коркарди мушкилоти гуногуни таърих ва назарияи ҳачв дар адабиёти қаҳой, рус ва халқхои дигар аҳамияти муҳим додаанд. Бахусус китобу монография ва рисолаҳои диссертацияни А. Абдуғаффоров, Х. Абдусамадова, В. Асрорӣ, Ф. Белетский, А. Бочаров, У. Гуралник, И. Дзеверин, Л. Ершов, Т. Кожакеев, А. Макарян, Р. Мұқимов, Д. Николаев, Е. Озмител, А. Сайдов, П. Ткачев, У. Шукuros, И. Эвантова, Я. Элсберг ва дигарон дар омұзиш ва баррасии масъалаҳои таърихӣ ва назарии ин соҳа кумак мерасонанд.

Солҳои 70 - 80 - и садаи XX доир ба маҳсусияти фаъолияти рұзноманигорӣ корҳои илмӣ ва таҳқиқии зиёде чун асарҳои В. Азамов, Т. Амондосов, А. Бернштейн, Х. Бекхонин, Л. Кройчик, Е. Журбина, Д. Прилюқ, Т. Скороходова, Ю. Соболева, А. Суконтсев, С. Стикалин ба вучуд омаданд, ки дар онҳо хусусият ва мундариҷаи жанрҳои алоҳида ҳачви публисистій низ баррасій шудааст.

Дар мақола ва китобҳои Е. Блажнов, Э. Блинова, Л. Бодрова, К. Бойко, М. Горечкин, А. Журнова, А. Западов, Д. Заславский, А. Здоровега, А. Кайда, К. Ковалевский, Т. Кожакеев, Г. Колосов, А. Конова, Л. Кройчик, Е. Лазебник, Л. Михайлова, К. Наумов, Э. Нестер, С. Никольская, К. Оханг, А. Саъдуллоев, З. Плавкин, М. Протасова, Е. Прохоров, В. Рубашкин, Я. Симкин, Б. Стрелтсов, А. Тертичный, А. Ткачев, В. Учёнова, И. Усмонов, М. Черепахов, Г. Тщестопалов, В. Тшукин, Л. Яновский ва даҳҳои дигар масъалаҳои назарии жанрҳои ҳачвӣ ва фаъолияти ҳачвнигории публисистони алоҳида мавриди таҳқиқу таҳлил қарор гирифтааст.

Олимону мұхаққиқон Б. Ампилов, Э. Багиров, А. Беляев, Б. Дацюқ, Н. Ищенко, И. Кузнецов, С. Маҳдиев, А. Мишурис, Р. Овсепян, И. Партиянкин, С. Смирнов низ дар мавридҳои алоҳида

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

доир ба маҳсусият ва мундариҷаи жанрҳои алоҳидаи ҳаҷви публитсистӣ таваҷҷӯҳ намуда, нуқтаи назари худро ироа доштаанд.

Дар адабиётшиносии тоҷик низ омӯзиш ва таҳқиқи масъалаи мавриди назар аз эътибори муҳаққикин канор намондааст. Дар ин ҳусус Б. Азизӣ В. Асрорӣ, Ҳ. Мирзозода, А. Мавлонов, С. Маҳдиев, Д. Обидов, А. Саъдуллоев, С. Солеҳов, А. Усмонов, И. Усмонов, М. Шукуров ва дигарон таваҷҷӯҳ намуда, паҳлуҳои гуногуни ҳаҷви матбуотро таҳқиқу таҳлил кардаанд.

Ин ҷо мақолаву асарҳои Б. Азизӣ «Як назар ба ҳандонидани мо - баъзе мулоҳизаҳо дар бораи «Гӯшмол» ва мачаллаи ҳаҷвии «Мулломушфикӣ» (Тоҷикистони сурх, 1928, 30 декабр), Баҳлулзода «Як назар ба сатира ва юмори тоҷик» (Овози тоҷик, 1930, 30 май), А. Мавлонов «Инкишофи ҳаҷв ва юмори баъдиҷангии советии тоҷик ва журнали «Хорпӯштак» (Душанбе, 1973), «Ҳаҷв ва мутобиба дар адабиёти нимаи дуюми садаи XX-и тоҷик» (Хучанд, 2012), С. Солеҳов «Ҳаҷв дар матбуоти тоҷикии солҳои 1920 – 1930» (Душанбе, 1969), А. Усмонов «Роли ҳаҷв дар тарбияи коммунистӣ» (Душанбе 1969), И. Усмонов «Назаре ба ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ» (Душанбе, 1991) –ро метавон маҳсус зикр намуд. Зоро предмети ин зумра таҳқиқотро осори ҳаҷви публитсистӣ ё ҷанбаи публитсистӣ дошта ташкил медиҳад.

Мақолаҳои Б. Азизӣ ва Баҳлулзода аз нахустин назарҳои интиқодӣ ба ҳаҷви матбуоти даврӣ аст. Рисолаи С. Солеҳов «Ҳаҷв дар матбуоти тоҷикии солҳои 1920 - 1930» аз нахустин асарҳоест доир ба омӯзиши масъалаи таҳлил ва тадқиқи пайдоиш ва инкишофи ҳаҷв дар матбуоти даврии ибтидои садаи XX - и тоҷик. Муаллиф дар баробари таҳқиқи ҷанбаҳои таъриҳӣ ба ҷиҳатҳои мавқеи ҳаҷв дар ҷомеа, муайян намудани ҳусусиятҳои ғоявӣ - мундариҷавӣ ва услубии ҳаҷвияҳои мачаллаи «Мушфикӣ» низ дикқат додааст.

Муҳаққиқ А. Мавлонов дар рисолаи номзадиаш «Инкишофи ҳаҷв ва юмори баъдиҷангии советии тоҷик ва журнали

Муродов Мурод Бердиевич

«Хорпұштак» (1973) масъалаҳои таъсири жанрҳои ҳақвии халқӣ, адабиёти классикӣ ба мачаллаи «Хорпұштак», робитаи ҳақви советии точик бо ҳақвияҳои адабиёти рус ва халқҳои дигарро таҳқиқ намуда, ба ин васила ҷараёнин инкишофи ҳақви точикро дар мисоли мачаллаи «Хорпұштак» муайян менамояд.

Олим шинохта И. Усмонов дар таҳқиқи ҳақвиёти Убайди Зоконӣ аз рүйи принципи назари публитсистӣ муносибат намуда, ба тарзи илмӣ ва мӯшикофона на танҳо ҷанбаи публитсистӣ, балки публитсистика будани асарҳои Убайди Зоконӣ «Ахлоқулашроф», «Рисолай дилкушо», «Садпанд» ва «Муш ва гурба» - ро событ месозад.

Бо ин вуҷуд то имрӯз дар илми адабиётшиносӣ ва публитсистикашиносии точик масъалаи пайдоиш, ташаккул ва инкишофи ҳақви публитсистӣ ҳаматарафа мавриди омӯзишу таҳқиқи алоҳида қарор нагирифтааст.

Дар таҳқиқи мазкур бори аввал дар таҷрибаи рӯзноманигорӣ кӯшиш карда мешавад, ки доир ба масъалаи пайдоиш, ташаккул ва инкишофи таҳаввули ҳақви публитсистии точик, ба виже ташаккули жанрҳои асосии он, мундариҷаи осори ҳақвӣ, ҷиҳатҳои ғоявӣ - бадей ва амсоли ин таҳқиқоти ҳаматарафа ба анҷом расонида шавад. Ба ин маънӣ, мақсад ва вазифаҳои тадқиқ иборат аст аз:

- асоснок намудани нұқтаи назар ба ҳақви публитсистӣ ҳамчун шакли маҳсуси фаъолияти эчодии адебону публитсистон, ҳамчунин рӯзноманигорон, соҳаи маҳсуси рӯзноманигорӣ ва предмети мустақили таҳқиқи илмӣ будани он;

- бо назардошти принципҳои рушди адабиёт ва матбуоти даврӣ нишон додани заминаҳои пайдоиш ва самтҳои инкишофи ҳақви публитсистии точик чун ҷараёнин комили эчодӣ;

- бо такя ба маводи зиёдуғани адабиёт ва матбуоти даврии точик ошкор соҳтани ҷанбаи иҷтимоӣ - таърихии ҳақви публитсистӣ, муайян намудани қонуниятҳои дохилии

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

инкишоф, алоқамандии он бо фолклор, адабиёт, ҳамчунин публитсистика;

- муайян намудани марҳилаҳои гуногуни ҷараёни инкишофи ҳаҷви публитсистӣ дар матбуоти даврӣ, нишон додани анъана, навоварӣ ва ҷиҳатҳои хосаи ҳар як давра;

- ошкор соҳтани аҳамияти иттилоотӣ ва тарбияйӣ - ғоявии ҳаҷви публитсистӣ, дараҷаи омӯзиш ва таъсири таҷрибаи адабону публитсистони намоён, ки дар инкишофи ҳаҷв, хоса ҳаҷви публитсистӣ саҳми арзанда гузоштанд;

- нишон додани рангорангии шаклҳои ҳаҷви публитсистӣ дар иртибот бо ҳаёти иҷтимоӣ - сиёсӣ, фарҳангӣ ва адабии ҳалқи тоҷик;

- муайян намудани маҳсусияти жанрӣ, ҷанбаи публитсистӣ, бадеӣ ва ҳаҷвии матнҳои алоҳида, муқоисаи таносуби бадеият ва воқеяят;

- таҳлилу баррасии ҳаҷвияҳои матбуоти замони истиқлол, муайян намудани мавқеи ҳаҷв дар матбуоти ин давра, ошкор соҳтани маҳсусияти матнҳои ҳаҷвӣ ва ғайра;

Маводи зиёди матбуоти даврии тоҷик ва осори ҳаҷвию публитсистӣ, ба вижа фелетону памфлетҳо ба мо имкон медиҳад, ки доир ба қонунияти инкишофи жанрҳои ҳаҷвӣ нуқтаи назар намуда, хулосаҳои илмӣ ҳосил намоем. Ва ба ин васила, аз як сӯ, ҳолати ҳаҷви публитсистиро дар давраи таҳқиқ муайян намоем, аз ҷониби дигар, барои инкишофи минбаъдаи ин навъи эҷод тадбирҳои мушаҳҳас пешниҳод созем.

Самти таҳқиқи рисола, пеш аз ҳама, бо маҳсусияти предмети омӯзиш мувоғиқ аст. Дар баробари ин вай дар дараҷаи маълуми инкишофи коркарди проблемаҳои назарии ҳаҷви публитсистӣ дар адабиёт ва публитсистикаи тоҷик муайян мешавад.

Умуман, асоси методологии таҳқиқоти мазкурро қонунияти фаъолияти эҷодӣ, асарҳои назарии адабиётшиносӣ

Муродов Мурод Бердиевич

ва публитсистикашиносӣ, комёбихои адабиёт, публитсистика ва рӯзноманигории мусир ташкил медиҳад.

Методи асосии таҳқики рисола усули таҳлили таърихӣ, таҳлили анъанавӣ ва контентӣ, ҳамчунин таҳлили мантиқии муқоиса ва қиёс аст.

Манбаи таҳқики рисоларо осори ҳаҷвии адибони алоҳида ва маводи матбуоти даврӣ, минҷумла нашрияҳои «Шуълаи инқилоб», «Овози тоҷик», «Тоҷикистони советӣ» (Чумхурият), «Қалтак», «Хорпуштак», «Маданияти Тоҷикистон», «Адабиёт ва санъат», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Тоҷикистон», «Нигоҳ», «Фараж» ва гайра ташкил медиҳад.

Дар баробари масъалаҳои зиёди рӯзноманигорӣ дар адабиётшиносӣ ва публитсистикашиносии тоҷик масъалаи ҳаҷви публитсистӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудааст. Бавижа дар ин бахш то ҳол таҳқиқоти пояғии фарогирандаи масъалаҳои умдаи ҳаҷви иҷтимоӣ чи дар адабиёти классикӣ чи мусир ва чи публитсистика ба вучуд наомадааст. Дар баробари ин худи ҳаҷви публитсистии тоҷик таърихи ғанӣ, мундариҷаи рангин, нақши муайян дорад ва дар айни замон дар таҳаввул аст. Дар таъриҳ ва назарияи ҳаҷв доир ба омӯзиши жанрҳо қазияҳои ҳалталаб зиёданд. Аз як тараф, ихтилоғи назар, аз ҷониби дигар, тарзи муносибат ба воқеиёти иҷтимоӣ аз нигоҳи дирӯз ва имрӯз то андозае омӯзиш ва таҳқики масъаларо душвор мегардонад. Илова бар ин доир ба мушкилоти чудогонаи назарияи публитсистика, ҳаҷви публитсистӣ, фаъолияти ҳаҷвнигорони алоҳида дар адабиёт, танқиди адабӣ ва рӯзноманигории тоҷик корҳои маҳсуси таҳқиқотӣ камтар ба назар мерасад. Аз ин рӯ, мо қӯшиш намудем дар хусуси чунин қазияҳо на танҳо назари иҷмолӣ намоем, балки масъалаҳои муҳимтарини назарӣ ва амалии ҳаҷвро мустақилона мавриди баррасӣ қарор дижем. Дар ин кор ба мо таҷрибаи муҳаққикони адабиётшинос ва публитсистикашинос дар бахши таъриҳ ва назарияи ҳаҷв раҳнамо гардид.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Дар рисола баробари баррасии масъалаҳои умумии таърихи ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публитсистӣ доир ба рангорангии жанрҳо, мавқеи онҳо дар низоми жанрҳои публитсистика, иртиботи мавзӯъ ва матн, фаъолияти ҳаҷвнигории публитсистони алоҳида, ки дар рушди ин соҳаи эҷод саҳми арзанд доранд, таваҷҷуҳи илмӣ зоҳир мешавад. Чунин муносибат боиси таҳияи тарҳи объективии мураккаб, аммо фаҳмои публитсистикаи ҳаҷвии тоҷик мегардад.

Натиҷаҳои таҳқиқ, хулосаҳои илмӣ, тавсияву пешниҳодот, ки дар рисола доир ба ҷанбаҳои гуногуни масъалаи мавриди назар ҳосил шудаанд, на танҳо аҳамияти назарӣ, балки арзиши амалӣ низ доранд. Ҳаҷви публитсистӣ дар тӯли давраҳои гуногуни ҳаёти инсонӣ ҳамеша ҳамчун василаи мубориза алайҳи номатлубиҳои иҷтимоӣ нақши муҳим бозидааст. Ҳаҷви публитсистӣ ин ё он камбудиҳоро тамасхур намуда, бо ин васила дар барҳам додани нуқсонҳои аҳлоқиву иҷтимоии ба рушди ҷомеа ҳалалрасон мусоидат менамояд.

Дар заминаи маводи рисола метавон омӯзиши курсу семенарҳои маҳсусро дар шакли «Масъалаҳои таъриҳ, назария ва амалияи ҳаҷви публитсистӣ», «Таърихи ташаккули жанрҳои ҳаҷвӣ дар матбуоти тоҷик» ва «Рангорангии инъикосу тасвир дар ҳаҷви публитсистӣ» ташкил намуд. Инчунин маводи рисола дар омӯзиши фанни «Таърихи рӯзноманигории тоҷик» воситаи хуби ёрирасон буда метавонад. Гузашта аз ин қисматҳои ҷудогонаи рисоларо кормандони матбуот метавонанд дар фаъолияти эҷодии худ истифода баранд.

Рисола аз муқаддима, се боб (8 фасл) ва хулоsavу феҳрастӣ адабиёт иборат аст.

Боби аввал «Замина ва омилҳои пайдоиши ҳаҷви публитсистӣ» унвон дошта аз се фасл: «Тасвири воқеиёти ҳаёти дар эҷодиёти даҳонакии ҳалқ», «Унсурҳои воқеагароёна дар ҳаҷви адабиёти классикӣ», «Таъсири матбуоти рус ва

Муродов Мурод Бердиевич

дигар халқои шӯравӣ» таркиб ёфтааст. Дар ин боб омилҳои пайдоиш ва ташаккули ҳаҷви публитсистӣ дар иртибот ба сарчашмаҳои фолклору адабиёт ва матбуот баррасӣ мешавад.

Боби дуюм қазияи «Ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публитсистӣ дар матбуот» -ро дар бар мегирад. Ин боб аз чор фасл: «Ҳаҷви матбуоти ибтидои асри XX», «Ҳаҷви матбуоти давраи Ҷонги Бузурги Ватаний», «Ҳаҷви публитсистӣ дар солҳои бунёдкорӣ», «Ҳусусияти ҳаҷвияҳои замони истиқлол» иборат аст. Дар ин қисмати рисола ба тарзи илмӣ ҳолати ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публитсистӣ дар матбуоти тоҷик зина ба зина мавриди омӯзиш, таҳлилу таҳқиқ ва натиҷагарӣ карор гирифтааст.

Унвони боби сеюми рисола «Рангорангии жанрӣ дар ҳаҷви публитсистии тоҷик» мебошад, ки фаслҳои «Баъзе проблемаҳои образи бадеӣ ва типикунонии жанрҳо дар ҳаҷви публитсистӣ» ва «Махсусияти мундариҷавӣ - бадеӣ ва рангорангии воситаҳои тасвир» -ро дар бар мегирад. Дар ин боби кор кӯшиш намудем то ба мушкилоти жанрӣ, таносуби воқеяят ва бадеяят, истифодаи воситаҳои тасвир дар ҳаҷви публитсистӣ ва амсоли ин рӯшанӣ андозем.

Дар қисмати хулоса таассуроти чамъbastҳои илмӣ дар 26 сарҳат нишон дода шудааст.

Боби I

ЗАМИНА ВА ОМИЛҲОИ ПАЙДОИШИ ҲАҶВИ ПУБЛИТСИСТИЙ

Ривояте ҳаст, ки суханварӣ дуюмин илмest дар пайдоиш ва ташаккули ҳунароти инсонӣ. Чун инсоният арзи ҳастӣ кард, оҳиста - оҳиста худро бишнохт ва тавассути сухан байни ҳамдигар робитаи маънавӣ пайдо кард. Ба ин маънӣ, пайдоиши сухан, қаломи бадеъ ва дигар навъҳои эҷод ба пайдоиши ҳастии инсонӣ ва ташаккули шуури ў саҳт алоқаманд мебошад. Аз ин рӯ, «ҳаётро бе ҳандаву шуҳӣ ва адабиёту санъатро бе ҳаҷву мутобиба тасаввур кардан мумкин нест» [159, с. 3].

Ҳаҷв низ чун талабот ва табииати қаломи инсонӣ мисли дигар навъҳои эҷод дар адабиёт ва публитсистикаи тоҷик таърихи қадима дорад, ки ба қавли В. Асрорӣ: «Муайян кардани ҳусусияти ба ҳуд ҳоси ин намуди адабӣ дар фолклор дар адабиёти пеш аз революсия (инқилоби ибтидои садаи XX. М. М), дар адабиёти советии тоҷик, ҳар қадом кори маҳсуси имлӣ - тадқиқотӣ ва хеле муҳим мебошад» [19, с. 235].

Ба вучуд омадани ҳаҷв, ҳоса ҳаҷви публитсистӣ, аз як ҷониб, ба тазодҳои ҳарактерноки инсоният, қавму қабила, ҷомеа ва аз сӯйи дигар, ба ташаккули қаломи шифоҳӣ, ҳат, адабиёт ва публитсистика алоқаманд аст. Ба ин маънӣ, А. В. Луначарский қайд мекунад: «Ҳанда ҳанӯз дар пояҳои ибтидоии инкишофи маданият вучуд дошт... Қавму аҷдодҳо ба воситай ҳанда, ки бештар шакли мусобиқаро мегирифт, ҳамдигарро сарзаниш ва тамасхур мекарданд» [76, с. 334].

Муродов Мурод Бердиевич

Бо такя ба ин нүкта метавон гуфт, ки ба вучуд омадани ҳаҷв аз ҳар чиҳат ба талабот ва хислату табиати ҳаёти инсонӣ вобаста будааст.

Ҳаҷв ҳамчун шакли маҳсуси ошкор ва фошкунандай хислату характери номақбули одамони алоҳида, ҳодисоти ноҳуши зиндагӣ ва каму костиҳои иҷтимоӣ дар ҳар давру замон танҳо як мақсад - аз байн бурдани бадӣ ва тантанаи ғояҳои мусбатро ифода мекардааст. Ҳоса ҳаҷви публийтсистӣ дар давраҳои гуногуни таърихи инсоният нақши бузург бозида бар зидди тамоми унсурҳое, ки ба пешрафту инкишоф ва тараккиёти чомеа ҳалал мерасониданд, мубориза бурдааст.

Ҳаҷв чун дигар чинсу навъҳои адабиву публийтсистӣ дар ҳар давру айём вобаста ба шароити замон орузуу омоли ҳалқро ифода намуда, ғаниву рангин ва молики шаклу анвои гуногун гардидааст. Ҳаҷви шифоҳӣ, ҳаҷви адабӣ, ҳаҷви публийтситӣ, ҳаҷви матбуотӣ, ҳаҷви театрӣ, ҳаҷви телевизионӣ ва гайра аз навъу шеваҳои осори ҳаҷвие мебошанд, ки дар ҷараёни дуру дарози ҳаёти инсонӣ вобаста ба талаботи замон имконоту шароит ва диди одамон пайдо шудаву ташаккул ва инкишоф ёфтаанд.

Зимнан дар адабиёт ва публийтсиикай тоҷик мағҳуми ҳаҷв гоҳо бо мағҳумҳои танз ва ҳазл омехта мешавад. Дар асл ҳазл, танз ва ҳаҷв ҳамчун шаклҳои гуногуни осори мазҳакавӣ дониста мешаванд. Ба ибораи дигар, ҳарчанд ин се мағҳум ба якдигар ҳусусияти умумӣ доранд, аммо моҳиятан онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Маънои ҳазл - мазоҳ, шухӣ, сухани гайриҷидӣ буда, ҳаҷв маъни мазаммат, масҳараро дорад. Танз дар лугат тамасхур ришҳанд, истеҳзо, пиchinг шарҳ ёфтааст. Ин се мағҳум, тавре ишора шуд, мансуб ба осори комедӣ буда, дар адабиёт ва публийтсиикай Аврупову рус бо истилоҳҳои «сатира» ва «юмор» маъмуланд. Мо таҳқиқ ва таҳлилу муқоисаи ҳаматарафаи ин истилоҳотро ба боби дигари рисола гузошта ин ҷо танҳо зикр намуданием, ки танз ва ҳаҷв

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

бо сатира ва ҳазл ба юмор наздикӣ доранд. Аммо як нуктаро бояд зикр намуд, ки дар адабиёт ва публитсистикаи тоҷик бештар мавриди танз, ҳаҷв ва танқид дар якчоягӣ истифода мешаванд. Ин аст, ки дар замони шӯравӣ ағлаби муҳаққиқон ҳамаи онҳоро осори ҳаҷвӣ номидаанд.

Дар ҳусуси пайдоиш ва давраҳои инкишофи ҳаҷв дар адабиёти тоҷик андешаҳои то андозае ба ҳамдигар наздик мавҷуданд. А. Мавлонов сарчашмаҳои пайдоishi ҳаҷви адабиёти шӯравии тоҷикро дар се манбаъ дониста, чунин менависад: «Манбаи адабии ҳаҷви адабиёти советии тоҷик, аз як тараф, ҳаҷвиёти даҳанакии ҳалқ ва адабиёти классикии тоҷик бошад, аз тарафи дагар, ҳаҷвиёти адабиёти прогрессивии классикӣ ва советии рус ва дигар ҳалқҳои Иттифоқӣ Советӣ аст» [77, с. 41].

Бояд гуфт, ки дар чунин шакл ва меъёр муайян намудани сарчашмаҳои инкишофи ҳаҷви адабиёти шӯравии тоҷик аз ҷониби А. Мавлонов ба пиндошти мо аз рӯйи мақолаи устод В. Асрорӣ «Ҳаҷв дар адабиёти тоҷик» ба миён омадааст. Зоро мақолаи мазкур аз нахустин маводи илмии тадқиқотии адабиётшиносии садаи XX – и тоҷик дар ҳусуси ҳаҷв ва баъзе масъалаҳои ташаккулу инкишофи он мебошад, ки дар он бори аввал принсипи тақсимбандии сарчашмаҳои инкишофи ҳаҷви адабиёти советии тоҷик ба таври илмӣ нишон дода шудааст.

Муҳаққиқи дигари ҳаҷв Р. Р. Муқимов дар рисолаи худ «Ўзбек ва тоҷик сатираси, тарақиётининг асосӣ босқичлоари» [91] давраҳои инкишофи ҳаҷви адабиёти тоҷикро дар такя бо принсипҳои тақсимбандии адабиёти ҳалқҳои тоҷику ўзбек нишон додааст, ки аз 5 марҳила ҳаҷву танз дар адабиёти қадим, ташаккули ҳаҷв дар адабиёти асрҳои IX-XV, инкишофи ҳаҷв дар асрҳои XVI-XVII, ҳаҷв дар адабиёти нави демократӣ-маърифатӣ ва ҳаҷв адабиёти давраи советӣ иборат аст.

Муродов Мурод Бердиевич

Аз моҳияти чунин даврабандиҳо бармеояд, ки воқеан ҳачв ҳамчун навъи адабиёт ва қисми таркибии он таърихи қадима дорад ва ҷараёни дуру дарози ташаккул ва инкишофро аз сар гузаронидааст. Ба вижӯ ҳачви публисистӣ, ки ба ҳачви адабӣ иртиботи қавӣ дорад, таърихи муайянни ташаккул, инкишоф ва таҳаввули худро молик аст.

Дар заминаи принсиҳи даврабандиҳо дар боло зикршуда ва ба назар гирифтани роҳи тайкардаи ҳачв, хоса ҳачви воқеагароёна омилҳои пайдоиш ва инкишофи ҳачви публисистиро метавон чунин муайян кард:

- а) Эҷодиёти даҳанакии ҳалқ;
- б) Ҳачви адабиёти классикӣ;
- в) Таъсири ҳачви адабиёт ва матбуоти рус ва дигар ҳалқҳои шӯравӣ;
- г) Пайдоиш ва ташаккули матуботи тоҷик;

I.1. Таъсири эҷодиёти даҳанакии ҳалқ

Яке аз сарчашмаҳои муҳимми пайдоиш, ташаккул ва инкишофи ҳачви публисистӣ ҳачви фолклорӣ мебошад. Ба қавли В. Асрорӣ «ҳачв ва мазҳакаи фолклори тоҷик, монанди лирикаи он - рубоиёту ғазалиёт дар байнӣ ҳалқ ниҳоят писандидা ва машҳур аст. Аз ин рӯ, қисми зиёди материалҳои эҷодиёти даҳонакии тоҷиконро латифаҳо, сурӯд ва афсонаҳои ҳачвӣ, бадеҳаҳои шӯҳи мазҳакавӣ ва асқияғӯҳои оммавӣ ташкил доданд» [19, с. 235]. Воқеан ҳачв ва осори ҳачвӣ то андозае хислати мардумӣ низ дорад. Ба иборае вай ба табииати мардум, ба дарди омма ва ба ҳолати қабули истеъмолкунанда хеле ҳам наздик аст. Ин аст, ки имрӯз ҳам дар тамоми шаклу анвои осори ҳачвӣ аз унсурҳои фолклорӣ фаровон истифода мекунанд ва маҳз корбурди ганцинаи бебаҳои ҳалқ боиси

Публитсистикаи ҳачвӣ

пуртаясири гардидан ва ба нишон расидани мақсад мегардад. Зимнан шаклҳои шифоҳии ҳачв - афсона, латифа, асқия, қитъа, достон ва гайра, аз як тараф, барои ба вучуд омадани ҳачви адабиёти классикӣ асос гузошта бошад, аз ҷониби дигар, дар шаклгирӣ ҳачви публитсистӣ бетаъсири набудааст. Ин аст, ки қаҳрамону персонажҳои умумии ҳам ҳачви адабиёти классикӣ, ҳам адабиёти мусоир, ҳамчунин ҳачви публитсистӣ - Афандӣ, Ҳоча Насриддин, Мулло Мушфиқӣ, Анушервон, Талҳак ва гайра ҳанӯз дар ҳачви шифоҳӣ ба вучуд омада, рафтор ва хислату кирдори ношоями подшоҳон, ҳокимон, рӯҳониён, қозиён, намояндагони дин ва дигар шахсиятҳои воқеиро масҳараву мазаммат мекарданд. Ба таъбири С. Маҳдиев бештари қаҳрамонҳои осори ҳачвӣ чун «Афлотун, Луқмон, Анушервон, Талҳак, Ҳоча Насриддин, Мулло Мушфиқӣ шахсиятҳои бузурги илму фарҳанг, саркардаву қаҳрамонҳо, муборизони роҳи озодӣ, шахсони ширинкору соҳибдиле буданд» [82, с.104], ки хислатҳои онҳо дар асарҳои ҳачвии шифоҳию ҳаттӣ ифода шудааст. Зимнан муҳимтарин манбаи ташаккулу инкишифи ҳачв, хоса ҳачви публитсистӣ қарор доштани фолклор маъноero надорад, ки ин шакли эҷод танҳо дар замони шакл нагирифтани осори ҳаттӣ арзи ҳастӣ ва ривоҷ карда буд. На, ҳаргиз чунин маъниро набояд хулоса кард. Эҷодиёти даҳонакии ҳалқ дар ҳар давру айём манбаи асосӣ ва муҳиммest барои ба вучуд омадани шаклу анвои эҷоди ҳаттӣ, аз ҷумла ҳачви публитсистӣ. Зоро табиати мардум чунин аст, ки эшон озодона ва беихтиёر доир ба мушкилот ва ё масъалаҳои доги рӯз андеша баён мекунанд, латифаву афсонаҳо меофаранд. Ба иборае эҷоди онҳо ба роҳи худ аз худ (спонтано) сурат мегирад. Он маҳз бо табиӣ ва воқеӣ будани худ зуд ба қалби мардум ҷой мегирад, ки пеши роҳи онро гирифтан номумкин аст. Ба истилоҳи имрӯзаи рӯзноманигорӣ ташаккули фолклор як навъ танатанаи озодии сухану андеша

Муродов Мурод Бердиевич

аст. Маҳз чунин унсурҳо ба иборае миш - мишу овозаҳо публиктисстро, аз як сӯ ҳушдор, аз сӯйи дигар водор месозанд, ки ба воқеаҳо бо назари таҳлилу таҳқиқ наздик шавад ва дар эҷоди худ аз онҳо истифода барад. Дар натиҷа маҳсули эҷоди фолклорӣ, адабӣ ва публиктистий омезиш мёбад ва меъёру андозаи ин омезиш то андозае сифати маводро муайян мекунад. Чунин шакл гирифтани фаъолияти эҷодӣ, аз ҷумла эҷоди осори ҳаҷвӣ танҳо ба шароиту ҷараёни адабии имрӯз хос набуда, таърих ва табииати деринаи худро доштааст. Аз ин ҷост, ки дар ҳар гуна осори ҳаҷвӣ унсурҳои публиктистии инъикоси тасвири бисёр ҳодисаҳои воқеиро мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, дар порҷаи суруди машҳури зайл, ки гувоҳи дар замонҳои хеле қадим байни ҳалқи тоҷик вучуд доштани ҳаҷв аст, ҷанбаи воқеӣ пурра ба назар мерасад:

*Аз Ҳуталон омадия,
Ба рӯ табоҳ омадия
Обор боз омадия
Ҳашанг низор омадия...*

Ин рубоӣ маҳсули тафаккури мавҳумӣ нест, балки заминай воқеӣ дорад. Он ба муқобили истилогарони араб гуфта шуда, дар он Асад ибни Абдулло - ҳалифаи Ҳурисон, ки бо лашкари худ соли 725 ба Ҳатлонзамин ҳамла оварда, бо зарбаи ҳалқи маҳаллӣ шармандасор гурехта рафтааст, ҳаҷву тамасхур мешавад. Ин факти таърихӣ дар «Тоҷикон»-и Бобоҷон Гафуров чунин зикр шудааст: «Арабҳо фақат дар соли 725 ба муқобили Ҳатлон амалиёти ҷиддии ҳарбӣ сар карданӣ шудаанд. Қоиммақоми араб Асад ибни Абдулло пас аз барқарор намудани Балҳ ба ин мулк лашкар кашид. Вале арабҳо ба қувваи муттаҳидаи подшоҳи Ҳатлон ва ҳоқони турк рӯ ба рӯ шуда, роҳи гурезро пеш гирифтанд. Табарӣ ҳабар медиҳад, ки вақти аз ҷанги Ҳатлон шармандавор шикаст ҳӯрда ба Балҳ баргаштани Асад ибни Абдуллоҳ аҳли Балҳ дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ҳаққи ў суруди тамасхуромез меофаранд, ки аз аввалин асари маҳфузмондаи тоҷикӣ ҳисобидан мумкин аст» [50, с. 427].

Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки маҳз чунин воқеаи мушаххаси таърихии руҳдода, ки мардум мушоҳида кардаанд, боиси ба вучуд омадани ин ҳаҷвия шудааст.

Мутолиа ва шиносой бо маводи фолклорӣ нишон медиҳад, ки эҷодиёти даҳонии ҳалқ низ як навъ заминаи воқеӣ дорад ва ҷанбаи публитсистӣ дар он қавитар аст. Тавре фолклоршинос А. Суфиев қайд мекунад: «Фолклор ҳамчун эҷодиёти бадеии лафзии ҳалқ ҳеч гоҳ аз воқеяти иҷтимоӣ, авзои замон, орзуву омоли ҳалқи меҳнаткаш дар канор набуд, балки дар худ тақдир, мақсаду маром, дарду изтироб, идеали иҷтимоӣ, эстетикии ҳалқро ифода кардааст» [147, с.138]. Эҷодиёти даҳонии ҳалқ дар ҳама давру замон бо ҳаёти майшӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ ва таърихии мардум робитаи бисёрҷониба пайдо карда, таассурот, фикру андеша, хитоба, орзу ва дардҳо, шодиву нокомиҳои шаҳсони музтарибу мутаассирро ифода кардааст. Барои дарёфт ва муайян кардани чунин хислати осори фолклорӣ, пайдо кардани фактҳои ҷолиби дикқати ҳаётӣ моро зарур аст, ки таърихи гузаштаи ҳалқу миллатро дониста бошем. Чунончи вақте рубоии зерини шоири ҳалқӣ Юсуф Вафоро кас меҳонад, бегумон эҳсос мекунад, ки дар он аз ҳусуси инқилоби ибтидои асри XX сухан меравад:

*Таҳту тоҷи Оқпошоҳ чаппа шуд,
Николай пошиои бойҳо чаппа шуд.
Даври ҳуррият ба қуиҷи омадаст,
Аз худи боло боло чаппа шуд.*

[205, с. 45].

Ҳаҷви ҳалқии оҳангӣ публитсистӣ доштаро дар шаклу навъҳои гуногун дидан мумкин аст. Дар ин ҷанба латифа ҳамчун шакли маҳсуси ҳаҷви ҳалқӣ мавқеи калон дорад. Латифа аз маъмултарин ва қадимтарин намуди насири бадеии

Муродов Мурод Бердиевич

шифохӣ ва адабиёти чопии тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳарчанд аксари латифаҳои ҳалқӣ бо санъати баланди ҳаҷвнигорӣ эҷод шудаанд, дар онҳо воқеияти реалии ҳаётро дарёфт кардан душвор нест. Аз ин ҷиҳат латифа ва дигар осори фолклориро ба ду гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст:

- 1) Осоре, ки дорои санъати волои ҳаҷв буда, дар сатҳи баланди образофарӣ ва типсозӣ эҷод шудаанд;
- 2) Офаридаҳои ҳалқие, ки бо вуҷуди санъати баланди ҳаҷвӣ доштан дар онҳо дараҷаи таъриҳӣ, заминаи воқеӣ, факти ҳаётӣ дар ҷойи аввал аст.

Маҳз гурӯҳи дуюми осори фолклорӣ саршори оҳанги публистистӣ буда, аз гурӯҳи аввал бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо мастьалаҳои иҷтимоию таъриҳӣ, ахлоқиву майшӣ ва лаҳзаҳои ҷудогони фарҳангӣ ва ҷараёни такомули афкори озодиҳоҳонаи мардум равшантар ва амиқтар ифода ёфтааст.

Маълум аст, ки ҳаҷви ҳалқӣ дар шаклу анвои гуногуни адабӣ зуҳур ёфта дар ҳар давру замон мавқei муайянero ишғол кардааст.

Тавре ишора намудем, дар ағлаби анвои ҳаҷви фолклорӣ ҷанбаи публистистӣ - воқеагаронаро мушоҳида кардан мумкин аст. Чунончи дар латифа. «Дар латифаҳои ҳалқӣ – менависад С. Маҳдиев - бештар хислатҳои ношоистаи синфи ҳоким, фиребу найранг, ғоратгарӣ, даҳолат, урғу одатҳои бади ҷамъияти феодалий бо санъати баланди ҳозирҷавобӣ, ки аз машҳуртарин воситаи ҳаҷви ҳалқ ба шумор меравад, ифода ёфтааст. Латифаҳо танҳо хислатҳои бади табақаҳои болоро фошу мазаммат накарда, балки умуман, бар зидди нуқсонҳои инсонӣ гумроҳӣ, танбаливу форигболӣ, камхирадӣ, дуруғғӯй, ҳасисию тарсонҷакӣ ва ғайра низ равона шудаанд» [82, с. 5]. Албаттa, доираи мавзӯоти латифа доманадор ва гуногун аст, аммо дар латифаҳои ҳалқӣ на танҳо урғу одатҳои бади ҷамъияти феодалий, чунончи С. Маҳдиев менависад, балки нуқсону

Публистикаи ҳаҷвӣ

камбудиҳои ҳар соҳти чамъияти инсонӣ дар шакли ин жанр танқиду мазаммат ва мавриду ҳазлу шӯҳӣ қарор гирифтааст. Ва ҳақ ба ҷониби С. Маҳдиев аст, ки навишта: «Таърихи инкишофи ҳаҷву ҳазл ба тараққиёти чамъият вобаста буда, дар он бисёр ҳодисаҳои реалии давраҳои гуногун акс гардидааст» [82, с. 5].

Маҳз чунин ҳодисаҳои реалий ба пиндори мо бо тахайюлоти озоди бадей омезиш ёфта, боиси тавлиди маҳсули эҷодӣ гардидааст. Зимнан ҳаёлоти бадей восита ё омили ҳар гуна типсозӣ дар асар аст. Ба ин маънӣ, ҳар гуна «достонҳои қаҳрамонӣ, афсонаву ҳикоятҳои паҳлавонӣ, зиддиятҳои иҷтимоии табақаҳои доро ва нодор, бой ва камбағал, муносибатҳои золим ва мазлум зуҳуроти реалистӣ доранд» [147, с. 140].

Чунончи дар латифаҳои ҳалқӣ мо ба номҳои Султон Маҳмуд, Мулло Насриддин, Мулло Мушфикӣ, Темур, Темурланг, Абдуллоҳон ва даҳҳои дигар дучор мешавем, ки онҳо воқеан шаҳсиятҳои таърихианд ва дар давраи муайяне кору зиндагӣ ва умр ба сар бурдаанд. Хоса латифаҳое, ки дар бораи кирдор ва пиндори подшоҳон, ҳокиму қозихо, ахли қалам ва амсоли ин гуфта шудаанд, мушаҳҳасият ва таърихияташон бештар аст. Барои тақвияти фикр ин ҷо ҷондӣ латифаро мисол меорем:

«Талҳақ ширинкори дарбори Султон Маҳмуди Фазнавӣ буд. Рӯзе аз ӯ гуноҳи азим содир шуд. Султон ҳукм кард, ки дар пешӣ ӯ сарашро аз танаш чудо кунанд. Ӯ дар зери теги ҷаллод мисли барги бед меларзид.

Як надими Султон гуфт:

- Эй номард ин чи бечорагист, мардона бош!

Мардон рӯзе меоянду рӯзе мераванд.

Талҳақ гуфт:

-Агар ту мардӣ ва ҷигар дорӣ, биё ба ҷойи ман бош.

Султон бихандид ва аз гуноҳи ӯ даргузашт» [192, с. 21].

Муродов Мурод Бердиевич

Дар ин латифа, аз як тараф, сухандониву зиракй ва ҳозирчавобии Талҳақ - ширинкори дарбор ифода шуда бошад, аз чониби дигар, таъсири сухан ва эҳсоси суханфаҳмии Султон Маҳмуди Фазнавӣ бозгӯ шудааст. Дар омади сухан Султон Маҳмуди Фазнавӣ дар таърихи халқи тоҷик чун Султони кундзехн, аз фарҳангу адаб дур, ғуломзода муаррифӣ мешавад. Ин тоҷи аз мазмуни латифа бармеояд, ки ба ҳар гуна инсон, ҳоҳ ҷоҳил ва ҳоҳ оқил сухани нек таъсири нек мерасонад. Аммо дар ҳусуси Султон Маҳмуд ва дигар шоҳу амирон латифаҳои пур аз адовару тамасхур, писханду мазаммат низ ниҳоят зиёд гуфта шудааст:

«Рӯзи тобистон магас (пашша) бисёр ба ҷони Султон Маҳмуд расонд, пурсид:

-Оё ҳеч мавзее бошад, ки он то магас набошад?

Талҳақ гуфт:

Ҳар тоҷи, ки одамӣ бошад, магас бошад ва ҳар тоҷи, ки набошад, магас набувад.

Султон гуфт:

-Ҷое метавонад буд, ки ба он то одамӣ нарасида, вале магас вучуд дорад.

Талҳақ гуфт:

-Ин номумкин.

Султон гуфт:

-Агар чунин ҷой пайдо шавад, чи мегӯйӣ?

Гуфт:

-Хуни худро ба Султон ҳоҳам баҳшид. Аммо агар шартро ман бубарам, султон чи фармоянд.

Гуфт даҳ ҳазор танга ҳоҳам дод.

Ҳамин хел шарт карданд ва Султон бо гурӯҳе аз наздиконаш аз шаҳр берун омада, рӯй дар саҳро ниҳоданд, ба саҳро расиданд, ки ҳаргиз ҳеч кас ба он то нарасида буд.

Публистикаи ҳаҷвӣ

Султон лаҷоми аспаш боз кашид ва истод ва наздиқонаш саф кашиданд.

Ногаҳ магасон пайдо шуданд.

-Султон Талҳақро гуфт:

-Инак магас! Ва ҳол он ки ҳаргиз одамӣ ба ин ҷо нарасидааст.

Талҳақ гуфт:

-Агар Шумо худро одам нашуморед, ман одамӣ ва одамизодаам.

Султон бихандид ва бифармуд, то даҳ ҳазор танга ба Талҳақ диханд» [192, с.14].

Талҳақи зирақу доно ва сухандону ҳозирҷавоб ноаҳлӣ ва дарки маънӣ надоштани Султон Маҳмудро хуб медонад ва дилпурона бо ў шарт мекунад. Ва бохтани шартро ҳарчанд Султон Маҳмуд ба хушнудӣ иқрор ва қабул мекунад, аммо муносибати Талҳақ як навъ писханду мазамматест нисбати қобилияти маънибардории Султон.

Гоҳо дар латифаҳои ҳалқӣ қадру қимати шоҳу амирон ба дараҷае паст зада мешавад, ки нафрата адоварти мардум зиёд ва ҳарактери иҷтимоии матн қавитар мегардад:

«Амир Темур ба Афандӣ гуфт:

-Шоирон ҳамеша дар қасидаҳои худашон маро аз ҳад зиёд таъриф карда ба осмонҳо мебардоранд. Лекин дар ин ҷо ки ду ба ду нишастаем, бе риёкорӣ баҳои ҳақиқии маро муайян карда гӯй, ки ман ба чи меарзам?

-Шумо ба ҳазор танга меарзед! гуфт Афандӣ.

-Бисёр ноинсофона баҳо додӣ,- гуфт амир Темур, - Ман фақат ҳамин камарбанди бастагиамро ҳазор танга харидаам.

Афандӣ гуфт:

-Таксир ман ҳам ин баҳоро фақат ба камарбанди Шумо додам» [192, с. 37].

Муродов Мурод Бердиевич

Дар ин латифа тамасхур дар шакли маҷоз, вале хеле моҳирона ифода шудааст. Амир Темур ба ҳеч баҳое сазовор нест. Чун лоики арзиш нест, инсон нест. Чун инсон нест, салохијати роҳбарӣ надорад.

Ин ҷо хилоф ё зиддият на танҳо пиндори Амир ва ҷавоби Афандӣ, балки берун аз он - дуруг ва аз ҳақиқат дур будани қасидаҳои маддоҳонаи баъзе шоирон ва баҳои ҳаққонии омма дида мешавад. Дар латифаҳои ҳалқӣ агар ҳислату ҳарактер ва фазилати ҳокимону амирон ва шоҳони муайянни давру замон танқиду мазаммат шавад, қадру қиммат, манзалат ва ҳислатҳои ҷудогонаи ахли қалам чун омили тарбия ва насиҳат тараннум ва таҷассум меёбанд. Аз ин натиҷа мебарояд, ки ҳислатҳои бади бад дар латифаҳо ва дигар осори ҳаҷвии ҳалқӣ маҳкум ва воқеяту рӯйдодҳои нек, ҳислату ҳарактери наҷиби шаҳсиятҳои фарҳангӣ тараннум мешудааст. Ба ибораи дигар, тамоми рӯйдоду воқеаҳои иҷтимоии муҳимму аҳамиятноки давру замон аз назари ҳалқ дар канор намонда, афкори умум ва шакли ҳосаро ба вучуд овардааст. Ва он вазифаҳоеро, ки имрӯз публисистика ба дӯш дорад, замоне мардум бо тарзи табиӣ ва шифоҳӣ ва шояд новобаста аз майлу ҳоҳиш дар шаклҳои гуногун иҷро мекардаанд. Ин аст, ки доираи воқеӣ ва ҷанбаи публисистии осори ҳаҷвии фолклорӣ, ҳоса латифаҳо гуногун ва муҳталиф аст. Динамикаи ҷанбаи публисистии осори фолклорӣ аз сатҳӣ ҳолати қабули иттилоъ вобата аст. Чи қадаре ки гӯяндаи осори фолклорӣ, ҳоса латифаҳои ҳаҷвӣ, аз воқеяти мавзӯъ бештар ва амиқтар огоҳ аст, ҳамон қадар аз эҷоди ӯ унсурҳои публисистиро зиёдтар ҷӯстан мумкин мешавад. Дар акси ҳол таҳайюлоти озоди бадеии муаллиф унсуроти воқеиро мепӯшонад ва типу образҳои бадеӣ комилу мукаммалтар мегарданд. Агар чунин намебуд дар бораи шаҳсиятҳои фарҳангӣ чун Рӯдакиву Сино, Саъдиву Ҷомӣ, Мушфиқиву Аҳмади Дониш ва дигарон

Публистикаи ҳаҷвӣ

нақлу латифаҳои халқии зиёде шояд ба вучуд намеомад. Ин тоифа ашҳоси фарҳангӣ воқеан одамони доно, оқил, зирак, хушқобилият, дурбин, сухандон, ростқавл буданд, аммо сабаби қаҳрамони латифаҳои халқӣ гардида нишондиҳадонро танҳо доронд. Чунончии устод С. Айнӣ сабаби дар бораи Абуалӣ ибни Сино пайдо шудани нақлу афсона ва латифаҳои халқиро дар ҳамин ҷиҳатҳо пиндошта, менависад: «Шояд аз ҷиҳати аз одат берун олими бузург буданаш ва ба муносибати пешааш - табобат ба халқ наздик буданаш бошад, дар бораи Абуалӣ ибни Сино дар миёни омма афсонаҳои зиёде паҳн шудааст» [7, с. 55].

Дар бораи Абуалӣ ибни Сино, Фирдавсӣ ва дигар бузургони илму ҳунар латифаҳои гуногуни халқиро дар «Чаҳормақола» - и Низомии Арузии Самарқандӣ, «Тазкират-уш-шуаро» - и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Сиёсатнома»-и Низомулмулк, «Қобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус, «Ҳадиқат-ул-ҳақиқа»-и Ҳаким Саноӣ, «Ҷавомеъ-ул-ҳикоёт»-и Муҳаммад Авғӣ, «Синҷбоднома»-и Захирии Самарқандӣ, «Маснавӣ»-и Ҷалолуддини Балхӣ, «Бӯston» ва «Гулистон»-и Саъдӣ, «Баҳористон»- Абдураҳмони Ҷомӣ, «Бадеъу-л-вақоє»-и Восифӣ, «Латоифуттавоиф» - Фаҳриддин Алии Сафӣ, дар маҷмӯаҳои «Латифаҳои тоҷикӣ», «Ҳикоятҳои латиф», «Латифаҳо» ва гайра дучор меоем, ки бештари онҳо аз нигоҳи иҷтимоӣ аҳамиятнок ва диди эстетикий моҳиятдоранд. Албатта, ҳамаи он асарҳо ҳаҷвӣ нестанд, аммо аз ҳазлу шуҳӣ ё зарофат низ орӣ намебошанд:

«Абуалӣ Сино дар дасти подшоҳ дурбинро дида
пурсидааст:

-Ин барои чи даркор аст?

Подшоҳ гуфтааст:

-Бо ин чизи дар чор фарсанг роҳ истодаро дида метавонӣ?

Муродов Мурод Бердиевич

Абуалӣ бе дурбин нигоҳ карда гуфтааст:

-Дар чор фарсанг саворе меояд. Вай ширинӣ мекӯрад.

Подшоҳ гуфтааст:

-Аз кучо медонӣ, ки ширинӣ мекӯрад?

Абуалӣ гуфтааст:

-Дар атрофи даҳони вай магасҳо мепаранд».

Албаттa ин латифаи ҳалқиро ҷанбаи публисистӣ ё заминаи ҳаётӣ дорад гуфта ҳукм баровардан содалавҳӣ аст. Ҳамчунин вай ҳеч гоҳ қисмати муайяни зиндагии Ибни Синоро аз аввал то охир айнан тасвир накардааст. Чунин латифаҳо то андозае хусусияти ривоятӣ ё афсонавиро ба ҳуд қасб намудаанд, ба зиндагии ҳамон шахс айнан рост намеоянд. Вале аз моҳияти матни боло якчанд ҳислати Абуалӣ ибни Синоро қашф карда метавонем, ки воқеан танҳо бофтаи ҳаёлӣ набуда, то андозае ифодагари ҳақиқати ҳол аст. Дар ин латифа дорои ақлу фаросати қавӣ будани Сино ва мантиқро ҳуб донистани ў нишон дода мешавад. Аз чунин ҳислати Сино подшоҳ ҳам ба шигифт меояд ва ҳам хичолат мекашад. Шояд чунин ҷиҳатҳоро ба назар гирифта муҳаққики соҳаи фолклор Д. Обидов дар мақолаи «Ривоятҳо дар бораи Абуалӣ ибни Сино аз нигоҳи Садриддин Айнӣ» менависад: «Айнӣ ба ривоятҳо дар бораи ибни Сино ба ҳайси як пажӯҳишгар назари нек дорад. Ў ба ривоятҳо ба хотири манбаи муҳимми омӯзиши ҳаёту фаъолияти пешгузаштагон будан, таваҷҷуҳи хоса манзул медорад» [117, с. 35]. Воқеан чун устод Айнӣ бо ошкор намудани нуқтаҳои иртиботии чунин ривояту санад ва далоили таъриҳӣ мекоҳад таваҷҷуҳи пажӯҳишгаронро ба гирдоварию омӯзиши осори мансури адабиёти омиёна ҷалб намояд, гумони ҷанбаи воқеӣ доштан, ё аз онҳо пайдо намудани чунин хусусият ҳосил мешавад.

Дар фолклори тоҷик доир ба аҳли қалам латифаҳои зиёде мавҷуд аст, ки дар онҳо ҳислату рафтори эшон на ба тарзи

Публистикаи ҳаҷвӣ

танқид, балки ба тариқи ҳазлу шухӣ, танзу зарофат ифода шудааст, ки баёнгари завқи баланд, дили бедор ва қунҷкову мушоҳидакор будани онҳо мебошад. Аз адибони классикии тоҷику форс чунин латоиф дар бораи шоир Абдураҳмони Ҷомӣ бештар аст:

«Абдураҳмони Ҷомӣ дар замони Мирзо Улугбек ҷанд гоҳ дар Самарқанд буданд. Дар он замон Ҳокӣ ном ҷавони соҳибчамол, шоирпеша ва зарифе аз Кобул ба Самарқанд омада буд. Абдураҳмони Ҷомӣ рӯзе бо гурӯҳе аз зарифон (мардони хушхӯбат) аз назди Ҳокӣ мегузаштанд ва ў, ки бо гурӯҳе олимону зарифони Самарқанд нишаста буд, бо нияти тааруз (муқобилият) гуфт:

-Куҷо меравед ҳарони Ҳурсон?

Ҷомӣ дар ҷавоб гуфтанд:

-Ҳоки нарм мечӯянд, ки болои он ғалтанд» [192, с. 103].

Дар ин латифа Абураҳмони Ҷомӣ, Мирзо Улугбек ва Ҳокӣ шахсони воқеӣ ва Самарқанду Кобул шаҳрҳои мушахасс мебошанд. Ҳозирҷавобӣ ва лутфи Абдураҳмони Ҷомӣ ба табииату хислати ў мувоғиқ буда, дар он таҳайюлоти бадеии гӯянда, нисбат ба мушоҳидаву эҳсосоташ камтар аст. Ба назар чунин мерасад, ки гӯяндаи ин латифа шахсе аст, ки ҳамаср ва ҳамнишину ҳаммаслаки шоир будааст.

Дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқӣ ба латоифе дучор омадан мумкин аст, ки мазмун ва моҳияти онҳо хислати эҷоди таҳайюлиро доро бошанд ҳам, аммо маҳаки гуфта, ба иборае асоси онро манбаи муайян ё факти воқеӣ ташкил додааст. Чунончи дар латифаи «Оқибати баҳшандаҳо» [192, с. 101] лашкаркашии Амир Темур ба Эрон ва дар ин замон умр ба сар бурдани Ҳофиз фактҳои воқеӣ ва таърихианд. Ҳамчунин байти:

*Агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро,
Ба холи ҳиндуяши баҳшам Самарқанду Бухороро.*

Муродов Мурод Бердиевич

гуфтаи Ҳофизи Шерозӣ ва маҳсули эҷоди ўст. Дар асоси манбаъ ё факти муайян эҷод шудани латифаҳои халқӣ дар матни «Сагон» - и Камолу «Дилбандон» - и Ҳасан боз ҳам возеху равшантар ба назар мерасад.

Шоир Камоли Ҳучандӣ дар шеърҳои худ калимаи «саг» ва Ҳасани Дехлавӣ калимаҳои «дил», «дилбар» ва «дилбанд»-ро зиёд ба кор бурдаанд.

«Шоире девони ин дуро дар дасти шахсе даруни як чилд диду гуфт:

-Инҳоро аз ҳам чудо соз ва дур андоз, ки мабодо сагони Камол дилбандҳои Ҳасанро нахӯранд» [192, с. 102].

Зарофат ва лутф дар ин латифа на аз рӯйи мушоҳидаи зоҳирӣ ё таҷрибаи бофтаи таҳайюлӣ ба вучуд омада, балки мутолиаи пайваста ва мақсаднок, ҳамчунин диду назари хоса, қобилияти олий, ҳисси кунҷковиву тағриқагузорӣ ба муаллиф имкон дода, ки чунин калимаҳои мувоғиқ ва ба ҳамдигар тазодро аз осори ин ду адиб пайдо кунад. Воқеан калимаҳои «саг» дар ашъори Камоли Ҳучандӣ ва калимаҳои «дил», «дилбар» ва «дилбанд» дар шеърҳои Ҳасани Дехлавӣ хелеҳо зиёд кор фармуда шудааст.

Масалан:

1) *Бӯса бар поӣ саги қӯи ту ҳоҳам зад шабе,
То бишӯям лаб, ки бӯсидам бад-он дасти рақиб.*

2) *Души ар он дар чи айшиҳо намудам,
Ба саги қӯяш, ки он рақиб надонист.*

3) *Аз бузургӣ чор саги худ хониям гаҳ-гаҳ равост,
Ҳар ки шуд хоки дарат, ўро беҳ аз сад иззат аст.*

4) *Саги қӯяш ба ман дар банди ёрист,
Азизеро сару савдои холист.*

Публистикаи ҳаҷвӣ

- 5) *Бар сари кӯи ту камтар равам аз бими ракӣ,*
Ки саги хона забунгиру гадоозор аст.

[189, С. 55, 73, 120, 163, 256].

Ба ҳамин маъно ба девони Ҳасани Дехлавӣ менигарем:

- 1) *Хаҳӯ дилбар, ки дилҳо аз ту шод аст,*
Маро рӯяни вирои ҳар мурод аст.
- 2) *Дил хун шуд аз карашмаи абрӯйи дилбарон,*
В – он дилҳо шинохтаам, аз камони кист.
- 3) *Ту мапиндор, ки дилбар зи дилат оғаҳ нест,*
Ҳар ки чавгон бизанаӣ ҳолати ғӯй медонад.
- 4) *Саҳаргоҳон, ки булбул дар бӯг меҷунбиду мегуфтам,*
Аз ин ҷониб насими дилбари дамсоз меояд.
- 5) *Агар фармоядат дилбар, ки ҷун дил дар миён неҳ ҷон,*
Ҳасан ту банда фармонӣ, камар барбанду фармон қун.
[183, С. 37, 45, 117, 120, 262].

Ин далелҳо гувоҳи он аст, ки гӯяндаҳои латоиф, хоса латифаҳои ҳаҷвии дар бораи аҳли қалам эҷодшуда мазмун ё матлаби нигоштаи худро аз ҳодисаву воқеаҳои мушахҳас, мушоҳидаҳои рӯзу айём ва таҷрибаи ҳаётӣ ҳосил намуда, дар асоси суханбозӣ, зарофатгӯй ва лутфу ҳозирҷавобӣ матни онро соҳтаанд. Ҳонандае, ки аз таъриҳи воқиғ аст ва лаҳзаҳои ҷудогони ҳаётӣ иҷтимоии давр ва марҳилаҳои таърихиро медонад, бегумон аз ҳар як латифаи ҳаҷвӣ заминаи воқеӣ ва ё оҳангӣ публистириро пайдо карда метавонад. Масалан, латифаи «Шумо Нозим ё Носир» - ро ҳеч гоҳ маҳсули замони тошӯравӣ гуфта наметавонем. Зоро ҷунин содалавҳӣ ва ё

Муродов Мурод Бердиевич

фарқи ин ду мағхұмро нафахмидан ба фаҳми шуарои адабиёти классикӣ хос нест. Латифай мазкур дар замоне ба вучуд омад, ки кори шоириву нависандагӣ барои баъзе ба истилоҳ «адибон» саҳлу осон менамуд ва эшон чунон аз адабиёти собиқаи худ бехабар монда буданд, ки «нозим»-ро аз «носир» фарқ намекарданд. Пас маълум мешавад, ки муҳити адабӣ ва мушоҳидаҳои воқеӣ барои шахси сухандону суханбоф ва зарофагӯй ҳамеша барои эҷоди латифа мавод дода метавонад. С. Маҳдиев низ сабабҳои бештари латифаҳои ҳалқиро дар ин омилҳо дида менависад: «Ҳолатҳои фавқулодда ва гайримуқаррарӣ, амалиёти барқасд, корҳои аксу барҳилоф ва инчунин рафтори ночаспу безеб боиси пайдоиши латифаҳои сершумори ҳалқӣ гардиданд» [82, с. 41].

Доманаи мавзӯот ва мазмуну мундариҷаи латоифи ҳалқии тоҷикӣ басо фароҳ, ниҳоят ғанӣ ва рангоранг аст. Ва мақсади мотаҳқикии пурраи ин навъи эҷоди фолклорӣ - бадей ва публистистӣ ё аз ҳамаи намунаҳои ин жанр ҷӯстани ҷанбаи воқеӣ нест. Вале ҷойи инкор нест, ки қарib кулии латифаҳои лаҳзаҳои муҳталифи ҳаёти инсонро накл мекунанд. Ҳоса латифаҳои ҳалқии тоҷикӣ ба соҳаҳои гуногун ва баъзан ба лаҳзаҳои мушаххаси зиндагонии мардум алоқаву робитай узвӣ доранд. Аз ин рӯ, агар омӯзишу тадқикии латифаҳои ҳалқӣ ва умуман, осори фолклорӣ бо назардошти ҳолатҳои иҷтимоӣ, воқеҳои таъриҳӣ ва рӯҳияи давру замон, ҳамчунин аз назари таъриҳӣ ба роҳ монда шавад, ҳоҳу ноҳоҳ имконоти муайян кардани заминаҳои пайдоиши онҳо зиёдтар мегардад. Тамоми тазодҳо, муборизаҳо ва нобарориҳои давру замони муайянни ҳаёти инсонӣ, «аз як тараф, ба воситаи шӯришу исёнҳои мазлумон зоҳир гардида бошад, аз тарафи дигар, ба воситаи эҷодиёти бадеии ҳалқ, аз ҷумла ба воситаи жанри латифа низ инъикос шудааст» [21, с. 206].

Махсусан авҷ гирифтани муносибатҳои феодалӣ боиси инкишофиҳаҷву ҳазл ва танз гарди, нисбат ба зулму ситам

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ва золимию дунёпарастии подшоҳон ва дигар амлоқдорони мушаххаси таъриҳӣ: чун Султон Маҳмуд, Темурланг, Абдуллоҳон, Шайбонихон ва монанди онҳо латифаҳои тезу тунди ҳаҷвӣ ба вучуд омад. Ҳалқ ё аниқтараш гӯяндагони латифаҳои ҳалқӣ хислатҳои кундзехӣ, танпарварӣ, гӯлӣ ва ҷаҳолатпешагии шоҳу шоҳзодагонро ҳамчун предмети инъикос мавриди ҳаҷву мазаммат қарор медоданд. Зимнан, аксари чунин латоиф аз номи Афандӣ ва Мушфиқӣ гуфта мешавад. Муҳаққики жанри латифа С. Маҳдиев сабабҳои ҷаро маҳз ба ин унвонҳо такя намудани гӯяндагони латифаҳои ҳалқиро муайян намуданӣ шуда дуруст таҳмин мекунад. Ӯ менависад: «Азбаски Мулло Мушфиқӣ ва Афандӣ ба муҳит ва шароити дарбор наздикӣ доштанд, мардум барои боварибахш тасвир намудан ва конкретонидани воқеаҳои замон қиссаву саргузашт ва латифаҳоро аз номи онҳо нақл менамуданд, то ки суханашон эътибор ва таъсир пайдо қунад» [82, с. 74]. Чун аз моҳияти иқтибос бармеояд маҳз «конкретонидани воқеаҳои замон» боиси эътибор пайдо кардани сухан ва таъсирбахш шудани он мегардидааст. Табиист, ки мушаххасгардонии воқеаҳо аз инъикоси реалии ҳодисаву рӯйдоди ҷудогона ба вучуд меояд. Чун муроҷиат ё такя ба ҳаводиси руҳдоди мушаххаси ҳаётӣ мешавад, ҷанбаи воқеӣ ва публитсистии ҳар гуна осор, ҳоса осориҷаҷвӣ баръало намудор мешавад. Ин аст, ки бештарни латифаҳои ҳалқӣ ҳарактери иҷтимоӣ дошта мавзӯоти онҳо воқеаҳои реалии замон мебошанд.

Ҳаҷви фолклорӣ на танҳо дар қолаби жанри латифа, балки дар жанр ва навъҳои гуногуни дигари адабӣ: асқия, афсона, бадеха, ривоят, рубой, суруд, зарбулмасалу мақол низ гуфта шудааст. «Дар ҳар қадоми ин жанр ва намудҳои адабӣ ҳусусияти ба ҳуд ҳоси ҳаҷв муайян гардидааст. Агар дар латифа ҳусусияти ҳаҷв бештар иҷтимоӣ ва хеле тезу тунд бошад, дар бадеха ё рубой ҳусусияти оилавӣ - майшӣ, ишқбозӣ мушоҳида карда мушавад» [19, с. 237]- менависад В. Асрорӣ. Аммо

Муродов Мурод Бердиевич

хусусияти ичтимоии осори фолклорй на танҳо дар латифа, балки дар жанрҳои дигар, хоса афсона низ эҳсос мешавад.

Афсона яке аз қисмҳои асосии фолклори мардумиро ташкил медиҳад. Дар қомусу китобҳои фаннӣ хусусияти афсонаро чунин муайян намуданд. «Ҳикояҳои хурди пандомез дар бораи ҳайвонот, ҳикоятҳои дарози пур аз воқеаҳои гайритабӣ, ҳикояҳои саргузаштӣ дар бораи одамони шӯҳу зирақу айёර афсона номида мешаванд» [21, с. 216-17]. Фолклоршиноси рус В. В. Померантсева фарқи афсонаро аз ривоятҳои таъриҳӣ муайян карданӣ шуда чунин менависад: «Аз тарафи гӯянда ҳамчун бофтаи бадей, ҳамчун хаёлоти ачибу гарӣ ба шунаванда пешниҳод шудан ва аз тарафи шунаванда маҳз ҳамин хел фаҳмида шудани афсона хусусияти хоси онро ташкил медиҳад» [123, с. 137].

Агар хусусияти хоси афсона чунин аст, пас аз афсона даъвои ҳаққонӣ будани ходисаҳои тасвиришударо ҷӯстан ба хиради инсонӣ рост намеояд. Вале тамоми бофтаҳои хаёлии афсонаҳо, роҳу тариқаҳои оғариниши онҳо нишонаи он нест, ки мундариҷаи ин навъи осори шифоҳии ҳалқӣ аз ҳаёти инсонӣ дур ва гуфтаҳои ба иборае «пучу сафсата» таркиб ёфтаанду аҳамияти ҳаётӣ надоранд. На, ҳаргиз чунин набояд пиндошт. «Дар ҳар як афсона унсурҳои ҳақиқат ҷойгир аст» [72, с. 99]. Тавре муаллифони китоби «Эҷодиёти даҳонакии мардум» қайд мекунанд: «Мардум ба воситаи афсона барои беҳтар шудани зиндагӣ қӯшиш кардаанд, ба муқобили қувваҳои бадӣ мубориза бурдаанд, накӯкорӣ ва инсоғу адолатро тарғиб намудаанд, часорату диловарӣ, муборизаҳои шадидро барои озодии инсон мавриди ситоиш қарор додаанд» [21, с. 217]. Ин аст, ки лаҳзаҳои гуногуни ҳаёти инсонӣ, саргузашту мушоҳидаҳои алоҳида дар асоси дарки маърифатии нафарони эҷодкор аз омилҳои пайдоиши афсонаҳои ҳалқӣ гардидаанд. Аз муҳтавои кулли афсонаҳо маънӣ ҳосил мешавад, ки чун мардум қудрат

Публистикаи ҳаҷвӣ

ё имконияти мақсаду ният ва орзуву омолашонро дар амал татбиқ кардан надоштанд, бофтаҳову таҳайюлоти рангини худро бо сухан, хоса сухани муболигаомез, бомуҳобот ва иғроқ ифода мекарданд. Ба вучуд омадани ҳикояҳои тамсилӣ ва шаклҳои афсонамонанди осори ҳаҷвии пулитсистиро низ дар ин ҷиҳатҳо метавон муайян намуд. Бинобар ин дар афсонаҳои ҳалқӣ, маҳсусан афсонаҳои саргузаштӣ, дар бораи ҳайвонот ва ҳаҷвӣ таносуби воқеяят ва хаёлотро то дараҷае метавон муайян намуд. Дар ин гуна афсонаҳо, ки бештар ҳодисаҳои реалии муносибатҳои ҷамъиятиро инъикос намуданд, асоси ҳаёлот - воқеа дар муҳобот ва иғроқ тасвир мешавад. Масалан, зани камбағал қозиро ба гаҳвора баста ришашро метарошад, бой ба буридани гӯши хидматгораш шарт мекунад, Ҷевонахӯсайнӣ хостгори маҳбуни худро ба қал табдил медиҳад ва амсоли ин. Албатта, ҳамаи ин воқеаҳо муболигаанд, вале вазъияте, ки дар асоси онҳо қарор гирифтааст, заминаи ҳаётӣ дорад. Муаллифони китоби «Эҷодиёти даҳонакии ҳалқ» дуруст қайд мекунанд, ки дар шароити ҷамъияти синғӣ байни ситамгарон ва мазлумон (қозӣ ва камбағал, муллоҳо ва қал, бой ва хизматгори ў) муборизаи шадид давом мекард, бадаҳлоқӣ пешай сарватмандон буд: шайх ба духтари дӯсти худ дасти тасарруф дароз мекунад ва ба мақсади ифлосаш нарасида ба ў тухмат мекунад. Ин воқеа заминаи реалий дорад, вале ба нақшай қал доҳид шуда, ба воситаи нақли саргузашти худ шайҳро дар назди падари худ фош кардани духтар воқеаи ҳаёлист» [21, С. 235-236]. Аммо бадаҳлоқӣ на танҳо ҳоси ҷамъияти синғӣ пешай сарватмандон буд. Мутаассифона, дар ҳар давру замони ҳаёти инсонӣ рафттору хислати ношоям бадаҳлоқии мардум мавҷуд будааст ва ба гумонам то ҳаёти инсонӣ давом дорад ин амал боқӣ мемонад. Дар ин мавзӯъ на танҳо аз муносибати нафарони алоҳида ва ҷашми бади онҳо ба оила ва духтарони ҳамдигар, балки муносибати шаҳвонии падару духтар дар матбуоти даврии тоҷик мақолаҳои зиёде ба

Муродов Мурод Бердиевич

табъ расиданд. Ва ин ҳаводис дар чомеае рух дода, ки дар он ба тарбияи ахлоқии мардум диққат ва аҳамияти бештар дода мешуд ва аз қӯдакистон то дабистон аз ин хусус панд меомӯзониданд. Дар чомеаи имрӯзай мо низ, бадбахтона, чунин муносибатҳо на ин ки аз байн нарафтааст, балки зиёдтар ҳам шудааст. Силсилаи наворҳои ифодакунандай бадаҳлоқии баъзе аз муллоҳо, ки соли 2014 дар телевизиони тоҷик ва сомонаҳои интернетӣ инъикос гардид, далели равшани ин гуфтаҳост. Пас агар мо осори шифоҳӣ ва ё ҳатии дар гузашта доир ба ин масъала ба вучуд овардаи ниёғонамонро бофтаву ҳаёлӣ, маҳсули тафаккури мифологӣ ҳукм дихем ба воқеаҳое, ки дар шароити мусир рух доданду мо шоҳиди онҳо гаштаем, чи баҳо медиҳем?

Чунин оҳангҳои замонавӣ ва тасвири воқеаҳои реалии ҳаётиро мо дар сурудҳоиҳаҷвӣ ва ҳазломез низ мушоҳида мекунем. Чунончи дар суруди «Ихлос нест» мушоҳидаҳои воқеӣ бо андаке эҷодкорӣ ин тавр баён шуда:

*Чун маро бо суфиёни он замон ихлос нест,
Ҳар ки ихлосаш бувад, аз бандагони хос нест.
Ӯ кафорат мекунад ҳаррӯза дар моҳи Шариф,
Ҳаст ҳамроҳаш қаду, ҳаргиз ҳалос аз нос нест.*

Ҳарчанд суруди мазкур дар қолаби жанри ғазал ва моҳиронаву эҷодкорона гуфта шудааст, vale мундариҷаи онро тамоман чизи бофтаю таҳайюлӣ арзёбӣ намудан нашояд. Албатта, ин ҷо шаҳси муайян ё ҳодисаи мушаҳҳаси ҳаёти инъикосу мазаммат нашуда, аммо мундариҷаи суруд метавонад лаҳзаҳои муайяни ҳаётиро пеши назар орад. Ва маҳз чунин хусусият боис мегадад, ки ин гуна ашъор зуд ба дили мардум роҳ меёбад.

Агар дар суруди «Ихлоса нест» як навъ танқиду мазаммати баъзе муллоёну суфиёни зоҳирпаст тасвир шуда бошад, дар суруди «Умри эшон фано шуд» барҳамхурии як соҳти ҷамъияти ва ба вучуд омадани соҳти дигари иҷтимоӣ инъикосу тараннум

Публистикаи ҳаҷвӣ

мешавад. Дар ин суруд оҳангҳои иҷтимоӣ афзилият дорад. Хонанда ё шунавандай закӣ аз огоҳӣ бо ин суруд ба осонӣ пай мебарад, ки лаҳзаҳо ба қадом давру айём мувоғиқ аст ва воқеан дар он солҳо муносибат ба аҳли тақво чи гуна буд. Бо дарки ин ҷиҳатҳо на хусусияти бадеии суруд, балки моҳияти иҷтимоии он қашғ мешавад:

*Замон, замони мо шуд,
Умри шумо фано шуд,
Муллову эшон.
Як замон асир будем,
Амири дастгир будем,
Мо зану мардон.
Гаштем озод имрӯз,
Рафтасм барбод имрӯз.
Зулми амирон [201, с. 76].*

Дар баъзе сурудҳои ҳаҷвӣ объекти тасвир бо тарҳи аслии ҷойгиршавӣ ва хосияти табиаташ ба риштаиҳаҷву ҳазл қашида мешавад:

*Фалгар хуб ҷоии танз аст,
Замини вай серсанг аст [201, с. 77].*

Гоҳо дар сурудҳои ҳалқӣ айнан нақл шудани амалиёти ҳаррӯзани мардони дар ба дар, ки аз мардум ҳар гуна ҷизҳои кӯҳнаро ҷамъ меоранд, низ ба назар мерасад. Воқеан чунин ашхос дар гузашта ҳам буданд ва имрӯз низ мавҷуданд ва чунин амалашонро давом медиҳанд. Дар суруди «Як мардаки бадҳайбате» кору рафтори мардоне, ки ба корҳои ҷамъиятӣ машғул нагардида, кӯча ба кӯча аз пайи манфиати шахсии ҳуданд, танқиду мазаммат шудааст:

*Ногаҳ будам ман раҳгузар,
Омад садо аз пушти сар,
Бозгашта дар болои ҳар,*

Муродов Мурод Бердиевич

*Мегуфт бо оҳанги дигар:
-Кавшио күхна ҳаст-ми ё!..*

*Шўру фигонҳо мекунад,
Созу навоҳо мекунад,
Дар кӯча гавго мекунад,
Чалгута савдо мекунад:
-Чаргути күхна ҳаст-миё!..*

*Ёраб, ба ўраҳме намо,
Давлат ба ўрозӣ намо
Аз кӯчагардӣ дех пано,
Мегуфт ўбо сад садо:
-Кавшио күхна ҳаст-миё! [201, с. 80].*

Гӯяндаи ин суруд на танҳо воқеаҳои мушоҳида намудаашро дақиқназарона ба риштаи тасвири ҳаҷвӣ кашидааст, балки ба тариқи сода ва омиёна бошад ҳам, мақсади худро чамъбаст намуда чунин корҳоро маҳкум мекунад.

Дар баъзе сурудҳои ҳаҷвӣ мочарои зану шавҳар, орзуи амалий нагардидаи зани камбағал тасвир шудааст. Чунончи дар суруди «Нимча ресмон», ки муҳтавояш чунин аст. Зане дар орзуи чизҳои зарурии рӯзгор, шабҳои дароз бедор ва заҳмат кашида ресмон мебоғад ва ўро ба шавҳарашиб медиҳад то ба бозор бурда фурӯшад ва ба қиматаш чизҳои заруриро ҳарад. Зан ба шавҳар ресмонро дода ҳоҳишҳояшро як - як баён кардан мегирад. Аз ҳоҳишоти зиёди зан сари мард мешавад гаранг ва ҳарду мекунанд ҷанг. Оқибат нимча ресмон аз дasti мард ба даруни лой меафтад ва орзуи зани бечора барбод меравад. Мавзӯи ин суруд ҳарчанд зоҳиран ҳазлу шӯҳӣ намояд, «зани камбағал хислатҳои муқаррарии инсониро зоҳир намуда хостааст, ки чун одами муқаррарӣ зиндагии мұттадил дошта бошад. Аз ин рӯ, дар суруд на хислати ў, балки вазъияте, ки режими асоратовари

Публистикаи ҳаҷвӣ

муносибатҳои чамъиятӣ ба миён овардааст, мавзӯи ҳаҷв қарор гирифтааст» [21, с. 103]. Муаллифони китоби «Эҷодиёти даҳонакии ҳалқ» дуруст қайд мекунанд, ки ин гурӯҳ сурудҳо мазмунан бо ҳаёти иҷтимоӣ алоқаи зич дошта, пеш аз ҳама, муносибатҳои чамъиятиро акс намудаанд» [21, с. 103]

Оҳангҳои танқид на танҳо хоси сурудҳои ҳаҷвӣ, балки ҷо - ҷо дар сурудҳои таъриҳӣ низ ба назар мерасад. Ҳалқ дар бораи мубориза ва қаҳрамониҳои Муқаннаъ, Искандари Мақдунӣ, Темурмалик ва бисёр баҳодурони дигар сурудҳо эҷод кардааст. Дар байни сурудҳои ҳалқӣ «Шӯриши Восеъ» дар эҷодиёти даҳанакии ҳалқ мавқеи маҳсус дорад. Чун суруд дар бораи яке аз қалонтарин шӯришҳои дехқонон, ки соли 1885 дар навоҳии Балҷувону Ховалинг бо сардории Восеъ ба амал омада буд, гуфта шудааст дар он на танҳо ҷараёни шӯриши дехқонон тасвир мешавад, балки ҷо - ҷо нафрату адоварти мардум нисбати золимони давр низ танқиду мазаммат мегардад:

*Аз ҷавру зулми амирон,
Гардида мулк вайрон,
Ҷазир гаштай фақирон.
Восеъ рафт сӯйи Ховалинг,
Лақаё гуфтан борин?!
Фақиро мондан поинг.*

Як ҳусусияти ҳаҷв дар он аст, ки дар вай истифодаи унсурҳои гуногуни гӯиш, хоса шевай мардумӣ озод ва имконпазир аст. Аз ин рӯ, ба тарзи реалиӣ ва моҳиронаву барҷой истифода шудани гӯишу шевои мардумӣ оҳангихаҷвии асарро боз ҳам қавӣ мегардонад:

Эй Восеи норкалла:

*Тура задан ба ҳалла:
Восеъ шудаст бесалла.*

Муродов Мурод Бердиевич

Воқеан суруди «Шўриши Восеъ»-ро асари реалистии инъикоскунандай лаҳзаҳои муайяни ҷараёни ҳодисаи таърихӣ метавон арзёбӣ намуд. Ба қавли муҳаққиқон В. Асрорӣ ва Р. Амонов суруди мазкур «баъзе лаҳзаҳо ва фактҳои таърихири акс намуда, дар бораи ҳаракати озодихоҳӣ ва муборизаи халқи заҳматкаш ба муқобили зулму истисмор материали пурқиммат медиҳад» [21, с. 112]. Ба ин гуфта метавон илова намуд, ки дар «Шўриши Восеъ» на танҳо фактҳои таърихӣ акс шудаанд, балки дар он даъват ба муттаҳидӣ, талаби ҳукуқҳои худ ба тарзи содалавҳона бошад ҳам, эҳсос мешавад, ки он баёнгари тафаккури халқи заҳматкаши он замон аст:

*Мақсади мо на мирий,
Маломатам нақунӣ,
Эй халқ чува меховӣ.
Ҷамъ шавен эй ёрон,
Асир нашавен ба мирон,
Зулме дидед бе [21, с. 90].*

Садо додани чунин сатрҳо аз забони Восеъ худ нишонаи тарғиб ва даъвати мардум ба шинохти худ, дифои мақсадҳои озодихоҳонаи худ аст. Дар шароити мусоир чунин навъи фаъолият, асосан, хоси публистика мебошад.

Чунин оҳанги публистикӣ дар суруди «Шўриши Қаландар» низ мушоҳида мешавад. Дар ин суруд низ ҳақиқати таърихӣ далелу асосҳои нисбатан муҳимми воқеяти шўриш инъикос гардидааст. Саркардаи шўриш Қаландар чун Восеъ мардумро ба муттаҳидӣ ва барои муборизаи ҳокимону амалдорон даъват мекунад:

*Эй рафиқони азиз,
Ай дасти и ҷаллодун,
На хуна монду на чиз,
Ба аҳли мо фақирун*

Публистикаи ҳачвӣ

Ӯ гаҳ ба қаҳру газаб,
Гуфтак: «Биёен ин шав
Равем ба сӯйи Қалъа,
Кунем душманро гав-гав»

Аммо баръакси «Шӯриши Восеъ» дар суруди «Шӯриши Қаландар» на танҳо саргузашти қаҳрамон нақл карда мешавад, балки садои эҳсосоти гӯяндагон, ҳаяҷон ва муносибати онҳо нисбат ба қаҳрамон лаҳза ба лаҳза зиёд гардида, пафоси шӯриш ва нафрату адовати халқ равшантар аён мегардад, оҳанги танқиду мазаммат зиёдтар мешавад.

Халқ вобаста ба шароитҳои муайяни таъриҳӣ, набзи айёму рӯҳияни замон воқеаҳои мушаххас, андешаву эҳсосот, орзуву умед ва ҳиссу нафрати худро дар шаклҳои гуногуни осори фолклорӣ инъикосу тасвир намуда, ки ҳамаи онҳо дар баробари осори адабӣ будан аз оҳангҳои иҷтимоӣ ва пафоси публистиқӣ орӣ нестанд. Ҳамзамон дар зарбулмасалу мақолоте, ки баёнгари дақиқназариву дорои таҷрибаи ғани будани мардум мебошанд, дар натиҷаи синтези мушоҳидаву дарки ҳодисаҳои муайян, ҳолату воқеаҳои мушаххас ташаккул ва суфтаству рехта гардидаанд. Муҳаққиқон зарбулмасалу мақолҳоро аз рӯйи ҳусусият ба ду гурӯҳ чудо намудаанд: зарбулмасалу мақолҳое, ки ҳусусияти ҳачвӣ ва танқидӣ доранд, зарбулмасалу мақолҳое, ки мазмунашон аз панду ҳикмат иборат аст. Табиист, ки ҳар ду гурӯҳ дар навбати худ мавзӯти гуногунро фаро мегиранд. Дар зарбулмасалҳои гурӯҳи аввал бештар хислатҳои зишти намояндагони синфҳои доро фошу мазаммат карда мешавад: «Чашми танги дунёдорро хоки гӯр пур мекунад», «Судхӯр аз пули худ нон шиканад гар ба масал: шиша сангдон шиканад, атола дандон шиканад». Як қисми зарбулмасалҳо ба ҳачву танқиди рӯҳониён, хислатҳои ҷашнгуруснагӣ, муфтаҳӯрӣ, ҳасисӣ ва амсоли ин баҳшида шудаанд: «Дар ҷое, ки ош аст, муллоимом фарош аст», «Мулло

Муродов Мурод Бердиевич

чоруби дастархон», «Гап дар салла не, дар калла», «Панч вақт намоз тарк не, ҳарому халол фарқ не».

Дар аксари зарбулмасалу мақолҳои халқӣ хислатҳои нодонӣ, худписандӣ, танбалӣ сергапӣ, ҷашнгуруснагӣ, дуруғгӯйӣ, буздилӣ, мағрурӣ, бадбинӣ, суханчинӣ, зоҳирпарастӣ ва монанди ин камбудиву нуқсонҳои одамӣ низ ҳаҷву танқид карда мешавад: «Аз сад марди лофзан бех кори як зан», «Дуруғгӯю ҳазлпеша, бизанад дар пои ҳуд теша», «Ҷазои қурут оби ҷӯш», «Харе заду ҳаре буду ҳаре мурд»... Аз муҳтавои зарбулмасалҳои интихобшуда ва зарбулмасалу мақолҳои дигар метавон маънӣ ҳосил намуд, ки онҳо на офаридаҳои бофтаву ҳаёлии мардум дар шакли қаломи бадеяянд, балки як навъ ҳосили дидаву шунида, мушоҳида, таҷрибаи бойи мардум аст, ки бо таҳаммули зиёд дарк шуда «орзуҳои олии маънавию аҳлоқии онҳоро ошкор месозанд» [21, с. 92]. Ба ин маънӣ, зарбулмасалу мақолҳо, хоса зарбулмасалу мақолҳои ҳусусияти танқидиу ҳаҷвӣ дошта ҳамеша ба ҳаёти воқеӣ ва хислату рафтори инсонҳо алоқаи зич доранд. Нависандай бузурги рус М. Шолохов дуруст қайд мекунад, ки «шояд дар ягон шакли эҷодиёти даҳонакии ҳалқ, ҷунонки дар зарбулмасалу мақолҳо мебинем, ақлу ҳиради ҳалқ ба он қувва, бо он гуногуни зоҳир нашуда бошад ва таърихи миллати соҳти ҷамъиятиаш, зисту зиндагиаш, ҷаҳонбиниаш ба он дараҷаи равшан инъикос нагардида бошад».

Агар дар жанрҳои латифа, афсона, сурудҳои халқӣ, эпосҳои қаҳрамонӣ ва зарбулмасалу мақолҳо муборизаҳои мардум нисбати нобаробариҳои иҷтимоии замон, ҳулқу рафтор ва ноадолатиҳои золимону мулкдорон, ҳамчунин хислатҳои манфури аҳли тақво ҳазлу истеҳзо ва танқиду мазаммат шуда бошад, дар жанри ашула воқеаву ҳолатҳои мушахҳас ба таври ҳазл (юмор) тасвиру тараннум мешаванд. Вале, ҷунончи муаллифони китоби «Эҷодиёти даҳонакии ҳалқ» қайд мекунанд,

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

«аввалин ашӯлаҳои нав хусусияти ҳаҷвӣ доштанд. Дар онҳо намояндагони синфҳои сарнагуншуда бою қозию мулло ва ҳама гуна кухнапарастон ва ҳомиёну тарафдорони ҷаҳолату хурофот масхара карда мешуданд» [21, с. 154]. Гоҳо дар ашӯлаҳо объекти тасвир ва шахси танқидшаванд мушаххас оварда мешавад. Дар ин гуна ашӯлаҳо вакту замони тавлид ва муҳити тасвиршавандаро ба осонӣ муайян кардан мумкин аст:

*Мансурбои беномус,
Халқи ятима хурдас,
Ҳавлиша буд накарда,
Худо задасу мурдас.*

*Николай пошиои золим,
Ҷумла халқро хор кард.
Камбагалу дехқонро,
Қашиоқу абгор кард.*

*Шақар шукӯр марворид,
Тасми фронтий дорад,
Дасташба винтовка,
Ҷанги гирмонба мерад [201, с. 130]*

Ҳамин тариқ, фолклори халқи тоҷик, хоса эҷодиёти шифоҳии хусусияти ҳаҷвию танқидидошта, муносибати халқро ба ҳаёти реалӣ инъикос намуда, мавзӯъ ва мундариҷаи он то андозае моҳияти ҳодисаҳои муайяни таърихиву иҷтимоиро мекушояд ва мавқеи мардумро нисбати чунин ҳаводис муайян менамояд. Чунин хусусиятҳои ҳаҷви шифоҳӣ ба ҳаҷви публитсистӣ на танҳо таъсир расонидааст, балки паҳн шудааст. Ин омил аслан дар шакли бевосита ва бавосита ба амал омада ва меояд. Омили бевосита, пеш аз ҳама, адабиёти классикии форсу тоҷик, маҳсусан ҳаҷви он будааст.

Муродов Мурод Бердиевич

I.2. Унсурҳои воқеагарона дар ҳаҷви адабиёти классикӣ

Инъикоси лаҳзаҳои гуногуни ҳаёт, воқеаҳои мушаххаси реалий дар фолклор ва адабиёт аз давраҳои аввали пайдоши осори хаттӣ шурӯъ гардида, то имрӯз идома дорад. Аз ин рӯ, муносибат ва таъсири байниҳамдигарии фолклору адабиёт ва дар замони муосир публистика хусусияти табиии ин навъҳои эҷод гардидааст. Ин аст, ки «хусусиятҳои ҳаҷви фолклорӣ ба адабиёт ва публистикаи тоҷик паҳн шуда, дар инкишофи минбаъдаи ҳаҷв, ташаккули гуногунжанрии он ва маҳорати ҳаҷвнависон таъсир расонд» [103, с. 9].

Табиист, ки адабиёти тоҷик таърихи ғанӣ ва дуру дарозро фаро гирифтааст. Ҳарчанд дар адабиёти давраи қадимаи форсу тоҷики то асри IX унсурҳои ҳаҷв ба назар расад, вале ба таъбири В. Асрорӣ «ҳаҷви ҳақиқӣ, асосан, аз асри X сар карда инкишоф ёфтааст ва ҳамчун аслиҳаи муборизаи идеяӣ хизмат кардааст» [19, с. 240]. Ба ин маънӣ, дар адабиёти классикии тоҷик осори ҳаҷвӣ, хоса ҳаҷви иҷтимоии воқеагароёнро аз ашъори Абуабдулло Рӯдакӣ ва ҳамасрони ў инҷониб ҷӯстан мумкин аст. Ҳамчунин осори ҳаҷвии Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Ҳусрав, Умари Ҳайём, Саъдии Шерозӣ, Убайди Зоконӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Сайидо, Сӯзанӣ, Восифӣ, Аҳмади Дониш, Савдо ва дигарон далели барҷастаест доир ба мавҷудияти ҳаҷв ва мавқею мақоми он дар адабиёти классикии тоҷик.

Чун дар муқаддимаи рисола ишора шуд, мақсад аз таҳқиқи мо омӯзишу таҳлил ва муайян кардани ҳолату хусусияти ҳаҷви адабиёти классикии форсу тоҷик набуда, як навъ ҷустуҷӯӣ ва ошкор намудани унсурҳои воқеӣ дар ин навъни эҷоди бадей аст.

Азбаски дар осори ҳаҷвии шуарои адабиёти классикии форсу тоҷик воқеият ва қаҳрамонҳо гоҳо типӣ, образнок ва баъзан

Публистикаи ҳаҷвӣ

мушаххас бо замону макони муайян мазаммат гардидааст, зарурати муайян кардани чунин хусусият пайдо мешавад ва таҳқики масъала аҳамияти муҳимми илмӣ касб мекунад.

Дар адабиёти классикии форсу тоҷик кам шоиреро пайдо кардан мумкин аст, ки касеро ҳаҷв накарда бошад. Баъзан озурдагиҳои шаҳсӣ боиси тавлиди ҳаҷвияҳо гардида, шоирон ҳаҷви худро ба шаҳсиятҳои муайян гуфтаанд. Шоири ҳамасри Рӯдакӣ - Мунциқ, дар як руబоиаш ишора мекунад: «Аз одамон касе намонд, ки ўро Мунциқ ҳаҷв накарда бошад». Ӯ шеърҳои ҳаҷвиашро бо муқобили ҳоҷагон равона карда икрор мекунад, ки шоири ҳаҷвгӯй аст:

*Мо май бихостем задан души ҷом-ҷом,
Ҷун ту биёмадем, бимондем ҳом-ҳом.
Аз одам-андарун зи табобат касе намонд,
Қўро ҳичо накардааст Мунциқ ном-ном.*

Дар қитъаи зерин ҳоҷае мазаммат карда мешавад, ки сагтабиат аст. Шоир қалами тези ҳанҷармонанди худро барои он ба ҳаҷви ў ба кор бурдааст, ки одатан корди тезро ҷарроҳон аввал ба саг таҷриба кунанд:

*Эй ҳоҷа мар-маро ба ҳичо қасди ту набуд,
Ҷуз табъи хешро ба ту-бар кардам озмун,
Ҷун теги неккуши ба саге озмун кунанд,
В-он саг бувад ба қимати он тег раҳнамун [87, с. 243].*

Агар дар ин қитъа Мунциқ ҳоҷаеро ҳаҷв кунад, дар қитъаи мазкури Рӯдакӣ ҳоҷаи мушаххас Абулқосим танқиду мазаммат мешавад:

*Чархи фалак ҳарғиз пайдо накард,
Ҷун ту яке сифлаи дуни жунур,
Ҳоҷа Абулқосим аз нангӣ ту,
Бар накунад сар ба қиёмати гур.*

Чунончи аз ин порчаҳо эҳсос мешавад, дар онҳо оҳанги иҷтимоии ҳаҷв камтар буда, баръакси он танқид ва мазаммат ба

Муродов Мурод Бердиевич

шахсиятҳои алоҳида равона карда шудааст. Дар чунин шаклу мазмун ба вучуд омадани аз аввалин осори ҳаҷвӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик нишони он аст, ки шоирони дақиқсанҷу ҳақҷӯ нуқсону камбудихои шахсиятҳои алоҳидаро мушоҳидаву дарк намуда, аз як тараф, чунин хислати онҳоро фош намудаанд, аз ҷониби дигар, нафрату адовати худро тарики ҳичо баён кардаанд. Адабиётшиноси Эрон Зайнулобидини Муътамин дар асари худ «Шеъру адаби форсӣ» сабабҳои ба ҳичо даст задани шоиронро таҳлил намуда менависад: «Ба назари мо ҷаҳор иллат барои ин кор метавон ёфт»: аввал озурдагиҳои шахсӣ гоҳе муҷиби ҳаҷв мегардад. Дуввум - мушоирати қаламии шоирон ғолибан ба ҳаҷв бадгӯии якдигар мекарданд... Сеюм - маъюсӣ аз сила, ки боиси ҳаҷв мешудааст. Ҷаҳорум фитратан ба ҳаҷв ва ҳаззол рағбат доштани шоир...».

Ин аст, ки баъзе шоирон ҳичо гуфтани фазилати хуб надониста, онро як навъ ҳақорат пиндоштанд ва аз гуфтани он парҳез карданд. Дуктур Саид Алии Мусавии Гарморудӣ дар китоби худ «Дигарханд» ба тақвияти чунин андеша менависад: «Аммо ҳаҷв ва зермаҷмӯаҳои онҳо ҳаргиз заминаи рӯйкарди фарзонағони ҷомеа набудааст. Аз ҳамин рӯй, мебинем, ки шоирони фарзона фаҳр мекунанд, ки ҳаргиз дар назм ва насли худ ба он олуда нашудаанд.

Абулвосеи Ҷабалий мегӯяд:

*Дар пои ҷоҳилон напарокандам гӯҳар,
В-аз дасти сифлагон напазируфтаам ато.
В-ин фаҳр бас маро, ки надидаст ҳеч қас,*

Дар насли ман мазаммату дар назми ман ҳичо [40, №1, с. 36].

Воқеан дар ашъори шоирони классикии форсу тоҷик ба чунин маъни шеърҳо ба назар мерасанд. Чунончи Носири Ҳусрав мегӯяд:

*Ба мадҳу ҳаҷви кас макиой лабро,
Маёзор хотири маъниталабро.*

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Аммо ба хулосаи он ки «шоирони фозил аз нагуфтани ҳаҷв фарҳ мекунанд» мутмаин шудан нашояд. Тавре дар боло ишора шуд ҳаҷв, ҳазл ва танз дар адабиёти собиқаи мо чизи бегона нест ва кам шоиреро метавон номбар кард, ки дар ин шева шеъре нагуфта бошад. Абдураҳмони Ҷомӣ дар боби шашуми «Баҳористон» ҳазлу мазоҳро на кори айб, балки як навъ шуғл медонад:

*Гар муқобиле мазоҳ кунад, айби ў макун,
Шуглест он ба қоидай ақлу дин мубоҳ.
Дил оина асту кулфати зид занги оина,
Он зангро чи сайқали имкон ба ҷуз мазоҳ?! [23, с. 79].*

Мушфиқӣ менигорад:

*Дар ҳаҷв чунон ки ҳар чи гуфтам,
Як-як ҳам шуҳрати диёр аст.*

Аз ашъори Анварӣ меҳонем:

*Ғазалу мадҳу ҳичо- ҳар се аз он мегуфтам,
Ки маро шаҳвату ҳирсу газабе буд бо ҳам.*

Ахли сухан мақоми ҳичо ва ҳичогӯйиро дар эҷоди бадеъ на «нафоқилий», балки амри «воқеӣ шуморида, онро чун зудудагари зангораҳои ниҳод ва яке аз воситаҳои сифати ботин донистаанд» [5, с. 75].

Ин аст, ки ҳанӯз дар адабиёти асримиёнагии форсу тоҷик дар эҷодиёти шоирон баъзе унсурҳои ҳаҷву мазҳака мушоҳида мешуд. (Дар ин бора нигаред Р. Р. Муқимов «Ӯзбек ва тоҷик сатираси тараққиётининг асосий басқичлафӣ»).

Ҳаҷви тоҷик ба маънои имрӯзааш дар асри X ташаккул ва инкишоф ёфтааст. Ва унсурҳои воқеагароӣ - публитсистиро низ метавон аз ҳамин давра пайдо кард. Намунаи барҷастаи ҳаҷви иҷтимоӣ дар адабиёти асри X «Гуфтор дар ҳаҷви Султон Маҳмуд» мебошад. Маълум аст, ки Фирдавсӣ дар адабиёти оламшумули форсу тоҷик бо асари безаволи худ «Шоҳнома» шуҳрат дорад. Дар «Шоҳнома» бобҳоеро мушоҳида мекунем,

Муродов Мурод Бердиевич

ки маҳсус ба ситоиши Султон Маҳмуд сутуда шудаанд. Чунончи «Андар ситоиши Султон Маҳмуд» (ч.1,С.41-45) «Андар ситоиши Султон Маҳмуд» (ч.5,С.213-221), «Ситоиши подшоҳ Маҳмуд» (ч.6,С.208-210), «Анҷом шудани гуфтори Дақиқӣ ва боз омадани Фирдавсӣ ба гуфтори худ ба ситоиши шоҳ Маҳмуд ва накӯхиши сухани Дақиқӣ» (ч.7,С.163-166), «Гуфтор андар ситоиши Султон Маҳмуд» (ч.7, С.167-170) ва гайра, ки теъдоди умумии онҳо ба 14 мерасад. Пас суоле пайдо мешавад, ки баъд аз ин қадар ситоишу қадрдонӣ ҳарфи ҳичро гуфтан ба чи маънӣ ва ё боис аст. Ҷавоб якстост ва ин ҳам маълум, ки қабл аз мо дигарон гуфтаанд. Сабаби асосӣ ранчиши шоир будааст. Чун Султон Маҳмуд «Шоҳнома»-ро қабул накард ва Фирдавсиро напазируфт шоир аз ранчиш ба ҳичро даст зад ва роҳи муборизаро дар он донист:

Чу шоир, ки ранҷад, бигӯяд ҳичро,

Бимонад ҳичро то қиёмат ба ҷо.

Низомии Арузии Самарқандӣ дар «Чаҳор мақола» ин ҳолатро чунин нақл мекунад: «Пас Маҳмудро ҳичро кард, дар дебоча, байте сад ва бар Шаҳриёр монду гуфт: Ман ин китобро аз номи Маҳмуд ба номи ту ҳоҳам кард, ки ин китоб ҳама ахбору осори ҷаддон (бобоёни) туст» [114, с. 78]. Бинобар нақли Низомии Арӯзии Самарқандӣ гӯё Шаҳриёр бо ҳазор дирам ҳаҷви Султон Маҳмуд» - ро ҳарида нобуд карда бошад. Аммо ин ҳаҷвнома то имрӯз пурра боқист ва он на танҳо муносибати шоиру шоҳро ифода мекунад, балки то андозае моҳияти иҷтимоӣ низ дорад. Ҳарчанд ҳаҷвия ба унвонияти муайян равона карда шуда, гуфтори тезу тунд ба унвони шоҳ Маҳмуд сурат мегирад ва хулку атвори шахси мушаххас ҳаҷву мазаммат мешавад, вале андешаҳои ӯ фикри намояндаи ҷамъияти муайянро ифода мекунад. Шоир на ба шахси одӣ, балки ба нафаре дар гуфтор аст, ки намояндаи ҷамъияти муайян ва ифодакундандаи афкору андешаи табақаи мушаххаси иҷтимоӣ мебошад:

Публистикаи ҳаҷвӣ

*Аё шоҳ, Маҳмуди кишиваркушой,
Зи кас гар натарсӣ, битарс аз худой,
Гар айдун, ки шоҳӣ ба гетӣ турост.
Бигӯйӣ, ки ин хира гуфтан чарост.*

Ба пиндошти Фирдавсӣ Султон Маҳмуд, ки ғуломзода на асилзода буд, бинобар ин ба «Шоҳнома» баҳои сазовор дода натавонист:

*Чу дейҳимдораи набуд дар најсад,
Зи дейҳимдорон наёвард ёд.
Агар шоҳро шоҳ будӣ падар,
Ба сар барниҳодӣ маро тоҷи зар
В-агар модари шоҳ бону будӣ
Маро симу зар то ба зону будӣ...
Чу андар табораи бузургӣ набуд
Наёраст номи бузургон шунуд.*

Дар ҷойи дигар шоир ишора мекунад, ки баҳилону ҳасудони дарборӣ ба ӯ ра什к бурданд ва ӯро дар назди подшоҳ бад карданд ва султон ба онҳо бовар кард:

*Накардӣ дар ин номаи ман нигоҳ
Ба гуфтори бадгӯй гаштӣ зи роҳ...
Ҳар он кас, ки шеъри маро кард наст,
Нагирад-аиши гардуни гарданда даст.
Бадандешро рӯзи некӣ мабод,
Суханҳои некам ба бад кард ёд.
Бари подшоҳ пайкарам зишт кард,
Фурӯзанда ахгар чу ангиишт кард... [201, с. 27- 28].*

Адабиётшинос Ҳолик Мирзозода қайд мекунад, ки «дар ин масъала ба ақидаи дуюм каму беш бовар кардан мумкин аст, зоро ра什ку ҳасад ва иғвои шоирони дарбор ҳақиқат аст, vale агар худи Султон ҳукми таваҷҷӯҳ медошт, қасди дарбориён роли ҳалкунанда намебозид» [87, с. 300]. Ин фикри X. Мирзозода то андозае ба ҳақиқат мувофиқтар аст, зоро

Муродов Мурод Бердиевич

Султон Маҳмуд, ҳарчанд ғуломзода буд, аммо падару бобоёни ў дар рӯҳияи замони Сомониён тарбия гирифта, дорои саводи фарҳанги зарурӣ гардида буданд, ки ин ҷиҳат бевосита ба Султон таъсир мегузошт. Аз ин рӯ, «ғуломзода» ғуфтани Фирдавсӣ аз рӯйи ғазаб аст. Яъне пас аз мадҳу ситоишҳои зиёди Султон Маҳмуд ўро ғуломзода ғуфтани шоир як навъ ҳисси нафрати яклаҳзайнаи аз ғазаб ҳосилшуда асту бас.

Агар асли воқеяят чунин аст, пас сабаби ин тавр муносибат намудани Султон Маҳмуд ба «Шоҳнома» дар чист? Ба ин суол X. Мирзозода мантиқан ҷавоби сахех медиҳад, ки ба он мутмаин нашудан набояд. «Сабаби ҳақиқӣ дар он аст - менависад муҳаққиқ- мазмун ва мундариҷаи ғоявии «Шоҳнома» ба сиёсати давлатдории Султон Маҳмуд, ки нав ба сари ҳокимият бехуқуқии меросӣ ва нажодӣ омада пояҳои ҳокимияташро ҷандон мустаҳкам накарда буд, мувофиқ намеомад ва муҳолифат дошт. Чунин байтҳо дар «Шоҳнома» мавқеи ўро сусту нопайдор мекард:

*Дарег аст Эрон, ки вайрон шавад,
Кунони палангону шерон шавад.
Ҳама ҷойи ҷонги саворон будӣ,
Нишистангоҳи шаҳриёрон будӣ.
Кунун ҷойи саҳтигу ҷойи балост.
Нишистангаҳи тезчанг аждаҳост.
Дар Эрон туро зиндагонӣ бас аст,
Ки меҳру қулоҳ баҳри дигар кас аст [87, с. 300].*

Ҳарчанд ин байтҳо дар мавриди дигар ғуфта шудаанд, аммо ба Султон Маҳмуд, ки ҳақиқатан ҳокимияташ гайриқонунӣ ва зурان ба вучуд омада буд, бетаъсир буда наметавонист. Илова бар ин мундариҷаи «Шоҳнома» сар то по ватандӯстиву меҳанпарастӣ аст, дар он доир ба ягонагиву истиқлолияти Эрон сухан меравад ва ҳамаи ин ба сиёсати Маҳмуд муқобил буд.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Чун «Маҳмуд ҳамчун подшоҳи сиёсатдони замони худ моҳияти «Шоҳнома» -ро ҳуб фаҳмид, бинобар ин наметавонист ба ин асар баҳои мусбат диҳад ва шӯҳрати сарояндаи онро баланд бардорад» [87, с. 301]. Чунин ҳол гирифтани муносибати Султон Маҳмуд ба «Шоҳнома» боиси ранчиши Фирдавсӣ ва тезу тунд шудани назари аристократии ў гардида бошад ҳам, моҳияти иҷтимоии асарро накоҳонидааст. Зоро дар ҳаҷвия на танҳо нафрати Фирдавсӣ, балки нафрати тамоми ҳалқ нисбат ба Султон Маҳмуди горатгар ифода ёфтааст.

Чун аз ишораҳо ва иқтибосу таҳлилҳо равшантар гардид, ба вучуд омадани «Ҳаҷвия»-и Фирдавсӣ сабабҳои муайянни таъриҳӣ дорад ва онро аз лаҳзаҳо ва воқеаҳои мушахаси ҳаётӣ чудо кардан нашояд. Қаҳрамони ин ҳаҷвия низ шахси воқеӣ аст ва андешаи ў фикри ҷамъияти муайянро ифода мекунад. Дар асар ҳаҷву мазаммат аз тасвири абстрактӣ ба самти муайян равона карда мешавад. Ҳамаи ин ҳусусиятҳо дар публитсиситикаи мусоир ҳос мебошанд. Пас метавон ҳулоса кард, ки «Гуфтор дар ҳаҷви Султон Маҳмуд» аз ҳар ҷиҳат асари саршор аз унсурҳои публитсистӣ дар адабиёти асри X- форсӯ тоҷик аст.

Ҳамин гуна оҳанги ҳаҷву тамасхури пафоси публитсистӣ доштаро дар эҷодиёти Носири Ҳусрав ва баъзе рубоиёти Умарӣ Ҳайём низ метавон мушоҳида намуд. Ҳаҷви ин шоирон нисбат ба ҳаҷви шоирони «замонҳои пештара ҳеле пуркуvvat ва бештар ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ ифода ёфтааст» [19, с. 241].

Носири Ҳусрав, асосан, адаби ориф аст ва дар таҷрибаи зиндагиву фалсафаи ҳаёт мавқеи муайянро ишғол мекунад. Чун ў ба Салҷуқиён нафрат ба вучуд овард, ҳаёти ҳудро тағиیر дод ва руиросту далерона қонунҳои беадолатонаи замони худ, маҳсусан ақидаҳои шаҳшудаи диниро ба оҳанги мазҳакавӣ мавриди танқид қарор дод. «Носири Ҳусрав нисбат ба Салҷуқиён, ки Ҳурросонро ҳароб карда ба ҳонаводаи қадими дехқонӣ фишор меоварданд ба заминдорони озод

Муродов Мурод Бердиевич

ва дэхқононро ба иқто медоданд, нафрат дошт» [66, с. 210]. Ин буд, ки ў дар бораи Салчуқиҳо ва авҷ гирифтани нобаробарииҳои иҷтимоӣ дар ҳукуматдории онҳо ба тарзи нафрату танқид, мегӯяд:

*Зи ман маъзул шуд султони шайтон,
Надорам низ султонро ба султон.*

Ӯ хислатҳои разилонаи султони даврро ба гургию шайтонӣ нисбат дода, бо нафрат менависад:

*Гурги ту, на мир мар Ҳурносонро,
Султон набувад чунин, ту шайтонӣ.*

Носири Ҳусрав ҳаробиҳои ба сари қишвар ва мардум овардаи Салчуқиҳоро дида, авҷ гирифтани рибоҳӯрӣ, мағрурӣ, бадмуомилагӣ, нописандӣ ба аҳли илму меҳнат ва пораҳӯрии ҳокимони қишвари худро мушоҳидаву дарк намуда ҷо - ҷо дар асарҳояш ин хислатҳоро хеле тезу тунд танқиду мазаммат мекунад. Ӯ рибоҳӯриро хислати пасти инсонӣ ҳисобида, сагро аз онҳо бошараф медонад ва ҷойи чунин ашхосро дар дӯзах қарор медиҳад:

*Рибоҳӯрон зи аҳли нор бошанд,
Кӯчо аз хулд барҳӯрдор бошанд.
Басо мумсик, ки неъмат ҷамъ овард,
Ки мурду қаъбааш бо дигаре ҳ-вард...*

*Махур ионаши, агарчи нафъи ҷон аст,
Ки гирдовардаи хони қасон аст [197, с. 564].*

Зимнан ин порча дар китоби X. Мирзозода «Таърихи адабиёти тоҷик» бо андаки тағйир ва тезу тундтар оварда шудааст. Масалан, ба ҷойи «хони қасон» «хуни муфлисон» зикр шудааст. Ҳамчунин байти:

*Бувад бар ҳар азиз аҳли рибоҳор,
Шараф дорад басе саг бар рибоҳор [87, с. 150].*

Публистикаи ҳаҷвӣ

дар куллиёт сабт нашуда. Албатта, мақсади мо таҳқиқу таҳлили муқоисавии матнҳо нест. Аммо ишора бояд намуд, ки ин масъала омӯзиши алоҳидаро меҳоҳад.

Носири Хусрав дар «Саодатнома» ва «Рушноинома», ки асосан, асарҳои ахлоқию фалсафианд, дар мавридҳои муайян хислату рафтор ва ахлаки табақаҳои болоии иҷтимоъро танқид ва мазаммат ҳам кардааст. Чунончи дар боби «Дар баёни аҳиб» - и «Саодатнома» меҳонем:

*На бас ҳуб аст дидори лаимон,
Шуда чун Юсуф андар ҷанги гургон.
Ҳама ҳудбинтар аз Фиръавну Намруд,
Чу Намруд аз пари як паша нобуд.
Яке чун ағъии саргашта ҳаста
Яке чун акраби дум баршиқаста
Чу надҳад доди кас, гар дод ҳоҳад,
Дилаи аз баҳри симу зар бикоҳад [197, с. 564].*

Носири Хусрав нақши шеърҳои мадҳия ва шеърҳои ҳаҷвияро аз мавқеи гуманизми норавшан инкор мекунад ва дар танқиди шоирони фазлфӯруш ҳуд ба тарики ҳаҷв чунин мегӯяд:

*Хираð бар мадҳи ноаҳлон бихандад,
Касе бар гарданӣ ҳар дур набандад.
Туро аз хештан ҳуд шарм н-ояд,
Ки бар ҷое гуфтан шояд,
Ба по истодану барҳондани ту,
Саросар резадат ў об аз рӯ.
Марав то бошадат ин об дар ҷӯ,
Чу рафтӣ дар паяш бе об шуд ҷӯ
Тақозо карданаши душвор кор аст.
Хираð з-ин амал зоро, ки хор аст.
Ба мадҳи ҳеч қас макшой лабро,
Маранҷон хотири маъниталабро,*

Муродов Мурод Бердиевич

*На ҳамчун шоирони ёвагӯям,
Ки даст аз обрӯйи хеш шӯям.
Зи маънӣ чони эшионро хабар нест,
Суханион ҷуз барои симу зар нест.*

Агар дар ин гуна ашъор Носири Хусрав камбудиҳои иҷтимиои замона, хислату рафтори ҳокимону амалдорон, одаму одамгарӣ, дар заминаи хиради инсонӣ амал кардан ва амсоли инро ба тарики пандомез, аммо бо рӯҳияву оҳанги ҳаҷвӣ мавриди танқид қарор диҳад, дар «Мунозира бо Худо» ў бо уламои динӣ баҳси тезу тунди танқидиро ба вучуд меорад. Ҳарчанд асари Носири Хусрав «Мунозира бо Худо» унвон гирифтааст, аммо манзури муаллиф на баҳс бо Худо, балки музокира бо намояндагони уламои динӣ будааст. Шоир чун файласуф «бо душманони ақидавии ҳуд, бо уламои мазҳаби суннат, ки Худоро воҷибулвучуди бевоситаи ҳамаи олам, аз ҷумла рӯйи замин ва ҷамъияти инсонӣ шумориданд» [87, с. 159], баҳсу мунозира мекунад. Ба ибораи дигар, ду системай ҷаҳонбинӣ дар бораи фаъолияти Худо ва амру нахи он дар корҳои олам боиси эҷоди «Мунозира ба Худо» гардидааст. Ба ин маънӣ, ин асар саросар бо ҷумлаҳои саволӣ шакл гирифта, пур аз тазод мебошад. Носири Хусравро 5 суол, ки тезисҳои асосии мунозираи ўро ташкил медиҳанд, ба андеша меорад, ў меҳоҳад ба онҳо ҷавоб ёбад. Саволҳо чунинанд:

*1. Бор ҳудоё агар аз руи ҳудоӣ
Тинати инсон ҳама ҷамил сишиштӣ?*

*2. Талъати румию ҷеҳраи ҳабаширо
Одати ҳубӣ чи буду иллати зишиштӣ?
Ҷеҳраи ҳиндиву рӯйи турк ҷаро шуд,
Ҳамчу дили дӯзахиву руи биҳшиштӣ.*

*3. Аз чи сайд уфтоду аз чи шакӣ шуд,
Зоҳиди меҳробию қашиши кунишиштӣ?*

Публистикаи ҳаҷвӣ

4. Чист хилоф, андар оғаринииши дунё,
Чун ҳамаро дояву машишота ту гаштӣ?

5. Неъмати мумин ҷарост дарё – дарё,
Меҳнати муғлис ҷарост кишишӣ-кишишӣ?

Ба саволҳо ҳарифони Носири Ҳусрав - уламои дини ашъарӣ ҷавоби дурусту саҳех ёфта наметавонанд. Ба ақидаи онҳо ҳама чиз хости Ҳудо аст, дар пеши Ҳудо чуну ҷаро ҷоиз нест, ба он дастдарозӣ қуфр мебошад. Ба ин маънӣ, Носири Ҳусрав андешаҳои фалсафию иҷтимоии ҳудро дар шакли ҳаҷв баён намуда, аз як тараф, ашъариҳоро танқиду мазаммат мекунад, аз ҷониби дигар, танқиди таълимоти оғаридгори Ҳудоро ба миён меорад:

*Ҳудоё, арзу тули оламатро,
Тавонӣ дар дили мӯре қашидан.
На вусъат дар даруни мур додан,
На аз олам сари мӯе буридан.
Умуми қӯҳи Шарқу Магриб
Тавонӣ дар садаф ҷамъ овариданд...*

Агар ҳамаи кори дунё ба уҳдаи «қодири тавоно гузошта шудааст, пас ҳамаи бадии зиндагиҳое, ки дар ҷамъият ба вучуд меояд, хости ҳудо будааст». Аз ҷумла, дар дили мардум фитна барангҳектан, бадбаҳтию қасофатҳо овардан:

*Ҳудоё ин балою фитна аст туст,
Валекин қас намеёрад ҷагидан.
Ноҳоли фитна дар дилҳо ту кишишӣ,
Дар оғози ҳалоиқ оғаридан.*

Носири Ҳусрав чун шоири исёнкор бо зоҳидони замони ҳуд мунозираро давом дода, ақли инсониро авлотар медонад ва гуфтаҳои «зоҳидони нодон» - ро инкор мекунад:

*Агар меҳостиӣ инҳо напурсам,
Моро боист ҳайвон оғаридан.*

Муродов Мурод Бердиевич

*Агар дар ҳашр созам бо ту даъво,
Забонро бояд аз ком қашидан.
Надорам эътиқоде як сари мӯй,
Каломи зоҳиди нодон шунидан.*

Умуман, дар манзумаи «Мунозира бо Худо» мавзӯи муайяни иҷтимоии давр, эътиroz ба қонунҳои беадолатонаи замон инъикос ёфта, муаллиф чун орифи замони худ «таълимоти мантиқан сустি мазҳабии сунат - ашъариҳоро хеле моҳирона фош менамояд». Дар он масъала ба тариқи ҳаҷви тамасхуромез ифода шуда, боиси зиёдатар гардида шуда, ба ин мазмун «Мунозира бо Худо» -ро, чи тавре ки Ҳолиқ Мирзозода қайд мекунад «як навъ қасидаи публицистӣ» метавон номид.

Чунин оҳангӣ кинояи фошкунандай ақидаҳои уламои исломиро дар баъзе рубоиёти Умарӣ Хайём низ мушоҳида мекунем.

*Ё раб ту гилам сириштai ман чи қунам?
Пашму қасабам ту рииштai ман чи қунам?
Ҳар неку баде, ки аз ман ояд ба вуҷуд,
Ту бар сари ман набиштai ман чи қунам? [203, с. 13].*

ӯ

*Гӯянд биҳишту ҳури айн хоҳад буд,
Онҷо ману ангубин хоҳем буд.
Гар мо маю маъшуқапарастем равост,
Чун оқибати кор ҳамин хоҳад буд.*

*Эй ҷарҳи фалак, ҳаробӣ аз қинаи туист,
Бедодгарӣ шевай деринаи туист.
Эй ҳок, агар синаи ту бишкофанд,
Бас гавҳари қимате, ки дар синаи туист [203, с. 20].*

Дар рубоиёти Умарӣ Хайём мисли ҳаҷву мазҳакаи Носири Ҳусрав бештар ақидаҳои хурофотӣ, аниқтараш зиддияти

Публистикаи ҳаҷвӣ

мафкуравӣ бо аҳли «тақво» дар шакли кинояву истеҳзо ифода ёфта, моҳиятан хусусияти иҷтимоӣ пайдо мекунанд. Ҳаём мегуяд:

*Эй соҳиби фатво, зи ту пуркортарем,
Ба ин ҳама масти зи ту ҳушёртарем.
Мо хуни разон хурemu ту хуни касон,
Инсоф бидех, кадом хунхортарем?*

Мавриди қайд аст, дар рубоиёти Умарӣ Ҳайём ҳаҷв ва танқиди ҳаҷвӣ на дар шакли алоҳида, мустақил, балки чун унсур ба мавзӯъҳои гуногун, фикрҳои илмӣ ва фалсафаи шоир омезиш ёфта, хусусияти иҷтимоӣ ва рӯҳияи публистикии онҳоро пурқувват мегардонад.

Маълум аст, ки дар адабиёти тоҷик шаклҳои гуногуни эҷоди бадей ҳанӯз дар адабиёти асрҳои IX - X ба ҳукми анъана даромада: рубой, ғазал, қитъа қасида, достон ва амсоли ин шаклҳои маъмул ба ҳисоб мерафтанд. Ба вижа анъанаи достонсароӣ аз Рӯдакиву Дақикий ва Фирдавсиву Бахтиёри шурӯъ гардида, дар адабиёти асрҳои XI - XII бо тағиироти муайянे инкишоф ёфт. «Гаршоспнома» - и Асадии Тусӣ, «Вис ва Ромин» - и Фаҳриддини Гургонӣ, «Вомиқу Узро», «Сурхбут» ва «Кабудбут» - и Ӯнсурӣ, «Юсуф ва Зулайҳо» - и Амъақи Бухорӣ, «Ҳамса» - и Низоми Ганҷавӣ аз ҷумлаи достонҳоеянд, ки ба адабиёти ин давр мансуб буда, як навъ давом ва инкишофи анъанаи достонсароии адабиёти асри X мебошанд.

Албатта, ин достонҳоро воқеӣ ё ҳаҷвӣ - танқидӣ муаррифӣ кардан мантиқан дуруст нест. Зоро равияни асосии онҳоро мавзӯъҳои қаҳрамонӣ, ишқӣ ва ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Аммо дар ин ҷумла достонҳо баробари саргузаштҳои ошиқонаи динӣ, ҳиссиёти баланди лирикӣ, инсондӯстӣ, ҷаҳонбинии фалсафӣ, ақидаҳои иҷтимоӣ ва панду ҳикматҳои муаллифон низ ифода шудааст. Ҳамчунин дар баязе аз ин достонҳо (масалан, дар «Вис ва Ромин») тасвиrotи асосии асар реалистона ва ҳаёти доираи аристократии замони муайян ба таври ҳаққонӣ инъикос

Муродов Мурод Бердиевич

гардидааст. Шоирони достонсаро чо - чо вобаста ба хислати мавзўъ ва характери қаҳрамонҳо аз унсурҳои ҳаҷв истифода бурда, ахлоқи бади дарбориёни замони худро танқиду мазаммат кардаанд. Чунин хусусият дар достони «Вис ва Ромин» - и Фахриддини Гургонӣ зиёдтар ба назар мерасад. Танқиди ахлоқи бади дарбориён, нигоҳи маҷбурии номуносиби пиру ҷавон ва адолатҳоҳи маърифатдӯстӣ мавзӯи асосии достони мазкур аст. Ба ҳам муқобил гузоштани никоҳи маҷburӣ ва дилҳоҳ дар асар боиси зиёд гардидаани унсурҳои воқеӣ ва оҳанги ҳаҷвӣ гардидааст:

*На онам ман, ки ёру шӯй ҷӯям,
Кӯчо ман, на сазои ёру шӯям.
Нагӯй, чун кунам бо шӯй пайванӣ,
Аз он кас, к-аз ман омад ҷанд фарзанд.
Ҳар он тире, ки барнӣ намояд,
Ҷаҳонаши нангу расвой намояд.*

Дар асар масъалаи никоҳи маҷburӣ ва муборизаҳои Вис барои ба тариқи маҷburӣ ба Мубад расидан дар шакли муколама сурат гирифта, рӯҳи танқидии онро пуркуvvat мегардонад. Вис норозигии худро дар ҷавобия ба нолаи Мубад дар рӯҳияни танқидӣ ва бо оҳанги ҳаҷвӣ хеле тезу тунд баён мекунад:

*Кунун рав Мубади фартутро гӯй,
Ба майдон дар маяфкан дар бало гӯй.
...Ва агар гетӣ ба рӯјам саҳт орад,
Маро рӯзе ба дасти ту супорад.
Ту аз пайванди ман шодӣ набинӣ,
На бо ман як замон хуррам нишинӣ.
Агар подшоҳиву комронӣ
Зи дӯшман дӯст кардан тавонӣ?
Напайванадаб бо ҳаммеҳру кина,
Ки кин оҳан бувад меҳр обгина.
Дарахти талҳ ҳам талҳ оварад бор.
Агарчи мо дихемаш оби шаккор.*

Публистикаи ҳаҷвӣ

Тавре мебинем Фахриддини Гугонӣ дар «Вис ва Ромин» масъалаи хеле муҳимми замонавиро мавриди тасвир қарор медиҳад ва сифатҳои манфии қаҳрамононро ба шакли рӯпӯш дар пардаи ҳаҷв хеле моҳирона ба риштаи танқид мекашад ва бо ин роҳ гӯё мегӯяд, ки ахлоқи бади маъмули дарбори феодалий ва рафтори дарбориён боиси вайрон гардидани тарбияи чавонон ҳоҳад шуд.

Ҳамин тавр, дар достони «Вис ва Ромин» - и Фахриддини Гургонӣ унсурҳои воқеагароёна ва оҳангӣ ҳаҷв бо хусусияти хоса истифода шудааст. Чунончи И. Брагинский менависад: «Агар дар маркази диққати гузаштагони ўғояи мусбати инсон истад, персонажҳои Гургонӣ якбора ҳарактери манғӣ пайдо мекунанд (ҳарчанд баъзе аз онҳо дар охир ба қаҳрамони мусбат табдил меёбанд). Тасвироти эстетикии пардапӯшона рангорангии ҳаҷви ўро ба вучуд меорад. Ф. Гургонӣ бо эҷодиёти худ дар таҷаддуди фарҳанги Эрон ба ҳаҷви ғошкунандаги гузошт» [32, с. 146].

Дар адабиёти асрҳои XI – XII - и тоҷик, хоса дар ҳавзаҳои Мовароуннаҳру Хурросон ду равияи адабии ба ҳамдигар зид: адабиёти майли феодаливу динӣ ва адабиёти майли ҳалқӣ дошта мавҷуд будааст. Агар дар адабиёти диниву феодалий ҳимоя намудани соҳти давлатдории замона мароми асосӣ гардида бошад, адібони равияи озодиҳоҳ баръакс бемаърифатӣ ва ҷаҳолату пасмондагиҳои синфи ҳукмронро бештар зери ҳаҷв қарор медоданд. Ҳамчунин байни шуарои ин ду равия ҳазлу мутобибаҳои мазамматомези тезу тунд ба вучуд меомад.

Махсусан дар ашъори Носири Ҳусрав, Адиг Собири Тирмизӣ, Сузанӣ, Кушкакӣ, Валвалозӣ, баъдтар дар ашъори Анварӣ инъикосу таъсири норасоиҳои ҷамъиятий ва мазаммати онҳо хеле барҷаста аст. Дар ашъори ин зумра ҳимояи манфиати мардуми ҳунарманду оммаи васеи меҳнаткаш то андозае реалистона ва воқеӣ тасвир шудааст. «Дар эҷодиёти

Муродов Мурод Бердиевич

бисёр адібони забардасти ин давр: Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайём, Низомии Ганҷавӣ, Ҳаким Сӯзаний, Чавҳарӣ ва Анварӣ масъалаҳои муҳимми иҷтимоию сиёсӣ ва аз ҳама пештар равияҳои ҳалқӣ - орзуву умедҳои омма, ҳаракат ва мубризаи ғоявии он инъикос ёфта буд», менависад А. Насриддинов [113, с. 11].

Яке аз чунин шоироне, ки равияи озодихоҳиро марому мақсади эҷодиёти худ қарор додааст, Ҳаким Сӯзаний Самарқандӣ мебошад. Маълум аст, ки «Шамсиддин Муҳаммад бинни Масъуд Ҳаким Сӯзаний Самарқандӣ бо қасидаву ғазалиёт, рубоиёту қитъаот ва маҳсусан бо ҳаҷвиёти тезу тунди худ дар таърихи адабиёти классикии форсу тоҷик мақоми ба худ хос дорад» (89, С. 7-8). Сӯзаний дар ҳаҷву танқиди худ, ки бо алфози ниҳоят қабеҳ ва ҷо - ҷо бо ибораҳои таҳқиromez навишта шудаанд, на танҳо хислату ҳарактер ва камбузиҳои эҷодии шаҳсиятҳои алоҳидаро мазаммат мекунад, балки то андозае нуқсонҳои замонаро низ ошкор месозад.

Устод С. Айнӣ дар бораи ҳаҷви адабиёти асрҳои XI - XII мулоҳиза ронда, аз ҷумла чунин гуфтааст: «Ҳарчанд пеш аз Саъдӣ монанди Ҳаким Сӯзаний Самарқандӣ ҳаҷвгӯён гузашта бошанд ҳам, ҳаҷвҳои онҳо шаҳсӣ ва бе қимати иҷтимоӣ буда, дар болои он бачагона, аз одоби сухан берун ва ба таъсири имрӯза «ғайрисензурӣ» буданд» [11, с. 119].

Андешаҳои устод С. Айнӣ дар умум дуруст аст. Аммо агар ба ҳаҷвиёти Сӯзаний аз нуқтаи назари публисистӣ ва озодандешӣ (бе сензур будани андеша) наздик шавем, ҷанба ва ё ҳусусияти иҷтимоии ҳаҷвиёти шоир низ ошкор ва муайян мешавад. Иллатҳои замона «озурдагии шаҳсӣ, ракобати шоирий», маъюсӣ ва ранчиш танҳо баҳона ё ба мағҳуми илмӣ тезисҳое буданд, ки боиси тавлиди ашъори ҳаҷвӣ гардидаанд. Чунончи адабиётшинос А. Мирзоев қайд мекунад: «таъсири муҳит як доғи маълуме дар осори шоирони зикршуда бокӣ

Публистикаи ҳаҷвӣ

гузоштааст. Дар сароидани ашъори ҳаҷвии асрҳои зикршуда хусусияти ба ҳаҷв моил будани табииати худи шоир низ дар ин соҳа бетаъсир намебошад. Вале муҳаррики асосии он дар навбати худ ҳамоно майлҳои муҳити иҷтимоӣ буданд, ки шоир дар он муҳит умр ба сар бурдааст» [85, с. 223].

Ин аст, ки худи Ҳаким Сӯзанӣ низ ҳаҷвашро як чизи бефоида надониста, баръакс ба рақибонаш «ҳаҷвам туро ҳалидатар аз тир» гӯён хусусияти таъсирбахшии қаломашро таъкид мекунад. Ба ақидаи ўазифаи ҳаҷв бадро бад гуфтани некро нек аст ва ба ин масъала бояд аз рӯйи инсоғӣ рафтор кард:

Ба қӯи шӯҳиву бешармиӯ бадандешиӣ,

Агар бидонӣ ман нек ҷустаму ҷолок.

Воқеан шиносой бо ашъори Ҳаким Сӯзанӣ нишон медиҳад, ки ҳаҷву ҳазлҳои ўодатан дорои фикрҳои пурқимати иҷтимоӣ буда, онҳо баъзан дар шакли шикоят аз замон, гоҳо ҳамчун танқиду ҳаҷви амалдорону рӯҳониёни мутаассиб, баъзан ба ранги тамасхури шаҳсони бадкирдор, дар мавриди дигар ба тарзи ҳаҷви насиҳатомези тасаллибахш, ниҳоят дар оҳангӣ мазаммати ҳазломези бевафоии дилбарон зоҳир мегарданд. Зоро чунончи Р. Муқимов менависад: «Ҳаким Сӯзанӣ ҳам монанди ҳар як санъаткори пешқадами давраҳои гузашта ҳеч вакът аз ҳодисаҳои ошубангези замони худ ҷашм пӯшида наметавонист» [89, с. 26].

Бояд гуфт, ки тариқи ҳаҷву танқид дар ҳама шеърҳои Сӯзании Самарқандӣ яксон нест. Дар баъзе шеърҳои ҳаҷвии ў, ки бо роҳи бевосита муроҷиат намудан ба шаҳси ҳаҷвшаванда шакл гирифтаанд, унсурҳои фелетонро ҷӯстан мумкин аст. Дар чунин ашъор муаллиф кӯшиш мекунад, ки характеристикии нисбатан мукаммали мазамматшавандаро ба таври ҳаҷвӣ ба қалам диҳад. Аммо танқиди мазҳакавии шоир аз доираи ҳаҷви шаҳси мушаҳҳас берун шуда, хусусияти умумиро қасб мекунад ва вобаста ба фаъолияти маҳқумшаванда хусусияти ягон

Муродов Мурод Бердиевич

табақаи ичтимоиро низ то андозае инъикос мекунад. Чунин хусусиятро дар шеърҳои Ҳасани Ҳоким, Абулаббоси Туршрӯй, Ҳоча Имом, Ҳатиби Нӯҳ, ки дар шакли ғазал иншо шуда, ҳаҷман қалонанд, мушоҳида карда метавонем. Барои тақвияти фикр порчаҳоero аз «Ҳаҷви Абулҳасани Ҳоким», ки 62 мисраъ аст, иқтибос мекунем:

*Астарӣ кардӣ, Булҳасани ҳокими ҳар,
Астарӣ аз ҳар нашигифтиву ҳарӣ аз астар.
Ҳам ҳарӣ кардию ҳам астарӣ аз ҳуд пайдо,
З-он ки бадаслий чун астару бадфевъл чу ҳар.
Астарӣ кардиву ҳурдӣ намаку нони касе,
Қ-аз ҳарӣ кардӣ ҳаққи намакаш зеру забар.
Эй ба нисбат бадтар аз астару астар зи ту беҳ,
Вай ба донии бифуруд ҳару ҳар ҳаст аз ту забар.
Эй, ҳари фарбехӯ эй астари тавсан рӯзе,
Боркаш гардиву ҳам ром ҳам логар.
Ҳар қаримеро озурдӣ аз азстарфеълӣ,
Ки қаромат дошт бар ҳаққи ту хирворе зар.*

Чиҳати дигари унсурҳои воеагароёна дар ашъори Ҳаким Сӯзанӣ он аст, ки ў ба шеърҳои шуарои замонаш, ки манфиатҳои ҳукуматдории айёмо ҳимоя карда пур аз мадҳӯ сано буданд, ҷавобияҳо навишта шоирони маддоҳро ба мунозира мекашад ва онҳоро мазаммат мекунад. Масалан, дар як қитъаи ҳаҷвии шоир меҳонем:

*Одами ҳаскаше бувад падарат,
Рӯзу шаб кору шугли одамӣ кун.
Шабонгоҳ ҳас ба гулхан каши,
Ба сапедадам оташ дам қун.
Шеърҳое, ки гуфтаи бисёр,
Ҳар киро мадҳ гуфтан кам кун,
Ҳар киро мадҳ гуфтан бесито,
В-он парокандашо фароҳам кун.*

Публистикаи ҳаҷвӣ

*Мадҳ гуфтан мусаллам аст ба тӯ,
Ҳаҷв гуфтан ба ман мусаллам шуд.*

Зимнан чунин рақобат ва баҳсу мунозираҳо байни адибони форсу тоҷик ҳанӯз аз асри X шурӯъ гардида, «хусусан дар байни адибони асрҳои XV - XVII ва хусусан, дар байни шоирони асри XIX - и Бухорову Қуқанд хеле вусъат ёфта буд» [89, с. 33].

Аксари ин баҳсу мунозираҳо сабаби муайян ва хусусияти воқеӣ дошта, гӯяндагони онҳо фикру андешаи худро дар либоси шеър ифода кардаанд. Бинобар ин дар чунин ашъор ҳам хусусияти шахсӣ ва ҳам моҳияти иҷтимоӣ то андозае ба ҳамдигар омезиш ёфтаанд. Дар ашъори Ҳаким Сӯзани шеърҳои молик ба чунин хусусият ниҳоят зиёд аст. Ҳамчунин шеърҳои ҳаҷвии ў дар баробари хусусияти мушаххасӣ доштан дорои ҳандаи тезу тунди фошкунанда мебошанд. Ба иборае ҳаҷву ҳазлро дар ашъори ў аз яқдигар чудо кардан душвор аст. Дар баъзе ҳазлу мутобибаҳои шоир хусусият ва дараҷаи ҳанда мувофиқи мақсади гӯянда ранги дигар мегирад, оҳангӣ нармтар пайдо мекунад. Гоҳо танқиди рақибона ба танқиди рафиқона, дӯстона иваз мешавад.

Умуман, дар ҳаҷвиёти Ҳаким Сӯзании Самарқандӣ бо ҳама қабехию дуруштӣ то андозае ҳаёти реалии замон инъикос гардида аз аҳамияти иҷтимоию ахлоқӣ тамоман ҳолӣ нест. Ў бо ҳаҷви ҳуд ба эҷодиёти шоирони минбаъдаи форсу тоҷик, Убайди Зоконӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Зайнiddини Восифӣ, Абдураҳмони Мушфиқӣ, Савдо, Аҳмади Дониш ва амсоли инҳо таъсир расонида, дар инкишофи равияиҳаҷвгӯйӣ нақши мухим бозид.

Ҳарчанд дар ашъори шоирони ҳамасри Сӯзаний ва намояндагони адибони баъдӣ чун Анварӣ, Низомии Ганҷавӣ, Саъдии Шерозӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Ҳусрави Дехлавӣ ва дигарон осори ҳаҷвӣ ва ё унсурҳои гуфтори ҳаҷвӣ ба назар мерасад, аммо ҳеч кадоме аз ин шуаро табақаи ҷамъияти

Муродов Мурод Бердиевич

замони худро мавриди ҳаҷву тамасхур қарор надодаанд. Чунончи дар «Гулистан» - и Саъдии Шерозӣ, ки дар заминаи мушохидаҳои муаллиф ба вучуд омада, аз ҳаёти воқеӣ сарчашма мегирад ва ба қавли адабиётшинос С. Сиддиқов «хеч кас ҳақиқат будани воқеаҳои дар ин ҳикоятҳо тасвиршударо инкор карда натавонистааст ва нияти рад кардан ҳам надоштааст», унсурҳои ба таври ҳаҷвӣ баён кардани воқеаҳо дида мешавад, аммо манзури шоир на танқиди табақаи муайяни ҷамъиятӣ, на беадолатию мардумфиребӣ ё хислатҳои манбури шахсони алоҳида, балки «мақсади ўз ин ҳикояту амсол фақат панду андарз ва насиҳату мавъиза будаасту бас» [140, С. 12-13].

Метавон гуфт, ки пас аз Ҳаким Сӯзании Самарқандӣ ҳаҷву мutoиба дар байни шоирон ба тарзи гуногун идома ёфт ва дар адабиёти асри XIII, хоса дар ашъор ва осори Убайди Зоконӣ рангу оҳангӣ дигареро пайдо кард. Убайди Зоконӣ аз қабили шоиронест, ки ҳаҷвро равияни асосии эҷодиёти худ қарор дода, дар адабиёт роҳу тариқаи нави ҳаҷвнависиро ба вучуд овард ва барои инкишофи навъи публицистии ҳаҷви муосир заминаи мустаҳкам гузошт. Ба қавли И. Брагинский: «дар назми классикии форсӣ ҷиҳати танқиди чомеаи замони худ ва тартиботи сиёсӣ ҳеч кас ба пояи Убайди Зоконӣ нарасидааст. Ҳусусияти хосаи назми классикий дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доштани қаҳрамони мусбӣ, ҳатто идеалий ва идеаликунонидашуда буд.... Унсурҳои алоҳидаи танз ва заҳрҳандаҳои нишондор алакай дар ашъори классикони асрҳои X – XII вучуд дошт, аммо танҳо Убайди Зоконӣ ҳаҷви иҷтимоиро ба қуллаи баланд расонид» [32, с. 224].

Ин ақидаро муҳаққиқони дигари осори Убайди Зоконӣ X. Мирзозода ва И. Усмонов низ таъкид намудаанд.

Воқеан дар адабиёти классикии форсу тоҷик Убайди Зоконӣ аз зумраи адибонест, ки дар жанр ва шаклҳои гуногун асар эҷод

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

намуда, аммо ҳаҷвро равияи асосии эҷодиёти худ қарор додааст. Ӯ мисли Фирдавсӣ, Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз ва дигарон сиҳиби равияи худ будааст. Вале «дар асарҳои ӯ тарзи баёни бадей, илмӣ - муҳокимавӣ, публитсистӣ мушоҳида мешавад» [87, с. 228]. Ин хулосаи X. Мирзозодаро муҳаққиқ И. Усмонов дуруст маънидод намуда, дар китоби «Назаре ба ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ» ишора мекунад: «Мирзозода дуруст дарёфтанд, ки дар осори Убайди Зоконӣ тарзи баёни публитсистӣ ба мушоҳида мерасад. Ин тарзи баёно танҳо дар мундариҷаи навиштаҳои ӯ суроғ кардан ва ба равиши публитсистии навиштаҳо, яъне ба хислати публитсистии жанрҳои ӯ таваҷҷуҳ накардан, на танҳо нораво аст, балки ҳамчунон таҳлили дурусти мероси адабро имконнопазир мекунад» [160, с. 7].

Ба ин фикри муаллиф комилан мутмаин нашудан мумкин нест. Зоро дар осори Убайди Зоконӣ, хоса асарҳои ҳаҷвии ӯ мавзӯъҳое мавриди тасвир қарор гирифтаанд, ки ба воқеаҳои иҷтимоии аср пайванди ногусастани доштани мероси адабро на танҳо мефаҳмонад, балки тақвият медиҳад. Ин аст, ки тадқиқоти И. Усмонов маҳз аз нуқтаи назари публитсистӣ сурат гирифта муҳаққиқ пахлӯҳои муҳталифи асарҳои ҳаҷвии Убайди Зокониро дар қонунияти публитсистика ва ҷаҳорҷубаи жанрҳои он мавриди таҳлил қарор медиҳад.

Зимнан заминаҳои публитсистӣ на танҳо дар рисолаҳои алоҳидаи Убайди Зоконӣ, балки дар баъзе шеърҳои ҳасбихолии ӯ низ мушоҳида мешавад. Чунончи аз мазмуни рубоии зерин ба осонӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки шоир ҳаёти қашшоқона доштааст ва талаботи зиндагӣ маҷбур мекардааст, ки ӯ ҳамеша аз мардуми доро қарз гирад:

*Мардум ба айи хушиду ман мубталои қарз,
Ҳар кас ба кору бореву ман дар балои қарз.
Фарзи худову қарзи ҳалоиқ ба гарданам,
Оё адоу фарз қунам ё адоу қарз.*

Муродов Мурод Бердиевич

Убайди Зоконй рафтори ҳокимони даврашро мушоҳида карда, хории илму ҳунарро эҳсос намуда дар шакли киноя мегӯяд:

*Эй ҳоҷа, макун, то битавони талаби илм,
К-андар талаби ротиби ҳаррӯза бимонӣ!
Рав, масҳарагӣ пеша куну мутрибӣ омӯз,
То доди худ аз меҳтару қеҳтар биситонӣ.*

ё:

*Дар илму ҳунар машав чу ман соҳиби фан,
Дар назди «азизон» нашавӣ хор чу ман.
Хоҳӣ, ки шавӣ қабули арбоби замон,
Кинг овару кингирӣ куну кингира зан.*

Аз як тараф, маҳорати ҳаҷвнигорӣ, аз сӯйи дигар, қашшоқиу бенавоии шоир ва беадолатиҳои замони ў боис гардида, ки осори ҳаҷвии Убайди Зоконй ниҳоят тезу тунд ва якру барояд. Зоро, чунончи дар боло зикр шуд, ниёзҳои зиндагӣ, эҳтиёҷоти рӯзгор пайваста гиребонгири адиб будааст.

Ҳаҷвиёти Убайди Зоконй дар «Ахлоқулашроф» Рисолаҳои «Дилкушо», «Даҳфасл», «Садпанҷ», «Муш ва гурба» ва «Ришнома» гирд оварда шудааст. Ин асарҳо аз ҷиҳати шакл ва қисман мавзӯъ гуногун буда, ҳар кадоме бо ҳусусияти худ дар адабиёти форсу тоҷик ҳодисаи нав мебошанд. Аммо ҳусусияти ҳаҷвию танқидӣ ва публисистӣ доштан онҳоро ба ҳамдигар наздик мекунад. Масалан, чуноне ки муҳаққиқ И. Усмонов исбот мекунад, ««Ахлоқулашроф» ва «Муш ва гурба» аз ҷиҳати шакл як буда, дар қолаби жанри памфлет эҷод шудаанд. Аммо мавзӯи онҳо то андозае муҳталиф аст». Агар дар «Ахлоқулашроф» ахлоқи ашрофони замон мазаммату танқид шавад дар «Муш ва гурба» мубориза ва зиддиятҳои боҳамии амалдорони муҳталиф фошу маҳкум мешавад. Ба қавли Э. Броун «қасди вай (муаллиф М. М.) аз таълифи рисола огоҳии ҳамваташони худ аз ахлоқи аҳли замон буда, то онҳоро аз фасод

Публистикаи ҳаҷвӣ

ва ҳаробӣ, ки дар ҳаёти умумӣ ва зиндагонии хусусии мардум дар асри ғалабаи мӯғул роҳ ёфта буд, огоҳ созад». Ҳарчанд дар осори манзуму мансури Убайди Зоконӣ ҳаҷв нақши хоса дорад, аммо дар байни чунин осор мавқеъ ва мақоми «Ахлоқулашроф» болотор аст. Ин асар аз ҷиҳати хусусияти баҳсӣ доштанаш то андозае ба «Мунозира бо Худо» - и Носири Ҳусрав наздикий дорад, зеро ҳам дар «Ахлоқулашроф» ва ҳам дар «Мунозира бо Худо» зиддиятҳои ақидавӣ ошкор мегардад. Вале дар асари Носири Ҳусрав бештар моҳияти иҷтимоию сиёсӣ дар мадди назар аст. Дар «Ахлоқулашроф» бошад, саросар ахлоқи замони шоир масхара ва мазаммат мешавад. Ва ин ҷиҳатро аксари муҳаққиқони осори Убайди Зоконӣ дуруст дарк намуда тасдиқ ҳам карданд. Ҳуди Убайди Зоконӣ дар ин асараш мақсадашро равшан менависад: «Акнун дар ин рӯзгор, ки зубдаи духур ва хулосаи қурун аст, чун мичози ақобир «латиф» шуд ва бузургони «соҳибзехни баландрайъ» пайдо гаштанд, фикри «соғифӣ» ва андешаи «шофӣ» бар қуллиёти умури маош ва маоз гузаштанд ва суханону авзои собиқ дар ҷашми тамизи ишон ҳору бемоя намуд ва низ воситай мурури замон ва мурури овон аксари он қавоид индироқ пазируфтааст. Эҳёи он ахлоқ ва авзӯй ба хотири ҳатир ва замири ин ҷамоат гарон омад. Лоҷарон «мардвор» пойи ҳиммат бар сари он ахлоқ ва авзӯй ниҳоданд ва аз баҳри маош ва маоди ҳуд, ин тарик, ки ақида дар миёни бузургон ва аъён мутадовил аст, чунончи, ин муҳтасар ба шарҳи шаммос аз он мақсул аст, пеш гирифтанд ва бунёди корҳои динӣ ва дунявӣ барои он маънӣ ва мустаҳкам гардиданд» [186, с. 25-26].

Чун шароити таъриҳӣ «хукмронии ҷаҳолатпарастӣ, мавқеи фармонфармои мағкураи синфи ҳоким ва таъқиботи рӯҳониён ба Убайд имкон намедоданд, бинобар ин ё маҷбур буд, ки ақидаҳои ахлоқи «бузургон» - и замонашро аз забони гузаштагон ва андешаҳои пешиниёнро аз забони ҳамасрон зери

Муродов Мурод Бердиевич

танқид бигирад. Ҳарчанд муаллиф меҳоҳад мавқеаш норавшан бошад, vale ишораи зерини ўифодагари мақсади ўст:

*Он кас, ки зи шаҳри ошиноист,
Донад, ки матои мо қучоист.*

Муаллиф назари интиқодии худро на тавассути характеру образҳо ва ё персонажҳои бадей, ки хоси адабиёт аст, балки дар заминаи мушоҳидаҳои ҳаёти воқеӣ асоснок мегардонад. Чунин хусусияти «Ахлоқулашроф» - ро X. Мирзозода хуб дарк намуда, онро «як навъ асари публитсистӣ» маънидод карда бошад, муҳаққиқ И. Усмонов ин андешаро тақвият дода, бо далелҳо қатъиян собит месозад ва менависад: «мақсади асосии муаллиф баёни ҳамон тезисҳо ва назариёте аст, ки барои асоснок кардани онҳо ба воқеаҳои ҳаётӣ ва баъзан ҳаёлӣ пардохтааст. Ин ҷиҳат боз як бор хислат ва равияи публитсистии асарро возех месозад» [160, с. 21]. Ин андешаи муҳаққиқ дар асоси назария ва қонунияти публитсистика ҳосил шуда, боиси бо нигоҳи тоза дида дӯхтган ба осори ҳаҷвии Убайди Зоконӣ, хоса «Ахлоқулашроф» - и ў гардидааст. Агар ин ҷиҳатро воқеан ба назарияи публитсистика ва хусусияти мутуну анвои он муқоиса намоем, шубҳае дар асари публитсистӣ будани «Ахлоқулашроф» намемонад. Чунончи фикру андеша ва ақида на танҳо хоси жанрҳои адабӣ, балки публитсистӣ низ мебошад. Хусусан асоси жанрҳои мақола ва памфлетро фикр андеша ва ақида ташкил медиҳад. «Яъне муаллиф аввал ҳадафи худро муайян мекунад, сипас объект ва факти онро меомӯзад ва таҳққиқ мекунад» [58, с. 155].

Агар аз ин нуқтаи назар ба «Ахлоқулашроф» наздик шавем на танҳо асари публитсистӣ будан, балки дар ҷаҳорчубаи жанри муайяни ҳаҷви публитсистӣ эҷод шудани он ошкор ва исбот мешавад. Чун масъалаи жанрӣ мақсади бобҳои ояндаи кор аст, ин ҷо ҳамин нуқтаро басандга дониста меом боз ба сари мавзӯи унсурҳои воқеият дар осори ҳаҷвии Убайди Зоконӣ.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Танқиди ахлоқу одоби табақаҳои ҳокими чамъият ва ақидаҳои онҳо ҳамчунин хислатҳои ношоистаи афроди чудогона дар осори дигари мансури шоир – «Рисолай дилкушо» боз ҳам саҳттар ва тезу тунд аст. Дар ин асар низ хислати публитсистиро ҷӯстан ва муайян кардан мумкин аст. Ҳарчанд услуби нависанда ҳазлу латифа буда ғановати хунари адабӣ дар асар хуб кор фармуда шудааст, он мазмуни ҷиддии иҷтимоии танқидӣ дорад. Ва худи муаллиф низ ба ин маънӣ аз забони Саъдӣ гуфта:

Ба мазоҳат нағуфтам ин гуфтор,

Ҳазл бигзору ҷид аз ў бардор.

«Рисолай дилкушо», ки шаклан ба латифаҳои ҳалқӣ монанд аст, вале дар онҳо на тасвири хаёлӣ ва образноки воқеаҳо, балки ахлоқу одоби табақаҳои ҳокими чамъият, ақидаи онҳо ва дигар хислатҳои реалие, ки нависанда мушоҳида кардааст, танқиду мазаммат мешаванд. Барои далел ҷанд мисол:

«Султон Маҳмуд рӯзе дар ғазаб буд. Талҳақ хост, ки ўро аз он маломат бурун орад. Гуфт:

-Эй Султон номи падарат чи буд:

Султон биранҷид, рӯй бигардонид.

Талҳақ боз баробар рафт ва ҳамчунин савол кард.

Султон гуфт:

-Мардаки қалтабони саг, ту ба он чи кор дорӣ?

(т) Гуфт:

-Номи падарат маълум шуд. Номи падари падарат чун буд?

Султон бихандид».

ӯ:

«Аз Қазвинӣ пурсиданд:

-Амирулмуъмини Алиро шиносӣ?

-Гуфт: шиносам.

Гуфтанд:

Муродов Мурод Бердиевич

-Чандум халифа?

Гуфт: ман халифа надонам. Он аст, ки Ҳусейн ўро дар дашти Карбало күштааст» [187, с.].

Дар ҳар ду латифаи иқтибосшуда сухан дар бораи шахсиятҳои воқеӣ - таъриҳӣ меравад. Албатта, ин латифаҳоро тасвири воқеаҳои айнан руҳдода маънидод намудан дуруст нест. Аммо маҳз мушоҳидай хислату ҳарактери одамони чудогона ва дараҷаи фаҳмишу ахлоқи онҳо боиси эҷоди чунин ҳикоят гардидааст. Агар дар ҳикояти аввал нависанда устокорона Султон Маҳмудро ҳаҷв кунад, дар ҳикояти дуюм як навъ инкори равияни мазҳаби динӣ мазаммат мешавад.

Назари интиқодию услуби ҳаҷвнигории Убайди Зоконӣ дар рисолаи «Таърифот», ки бо унвони «Даҳфасл» машҳур аст, ҳусусияти тамоман дигарро қасб мекунад. Дар ин асар ҳисси нафрату адован ва бадбинии нависанда нисбат ба табакаҳои иҷтимоии ҳукмрон, одамони зишткор, ҷоҳилу бадсират боз ҳам зиёдтар гардида назари интиқодии ў ба тарзи кинояни ниҳоят тезу тунд ифода мейёбад. Ин шакли ҳаҷв ба тарзи луғатнома соҳташуда, чунончи В. Асрорӣ қайд мекунад: «шарҳу эзоҳи ҳар қалимаи интихобшуда айбномаест, ки на танҳо сурати воқеӣ ё хислати одамони чудогонаро бо тамасхуру ҳаҷв баён мекунад, балки ҳарактеристикаи иҷтимоии давраи муайяне буда, шоир аз рӯи фикру андешаҳои ҳалқи меҳнаткаш ҳуносай ниҳоят ҳарактернок додааст» [19, с. 244]. Ҷиҳати хосаи «Даҳфасл» он аст, ки дар он қалимаву мағҳумҳо на ба маъни аслӣ, балки ба тарзи киноя маънидод мешаванд ва дар шарҳи мағҳумҳо нависанда авзои замонаро ба назар мегирад. Дар омади сухан бояд гуфт, ки дар ин қатор қалимаҳое низ мушоҳида мешаванд, ки моҳияти аслӣ - мусбати иҷтимоияшон эзоҳ дода шудаанд. Вале чунин тарзи маънидоди қалимаҳо дар «Даҳфасл» камтар буда - шарҳу таърифоти кинояомези қалимаҳо дар асар ҷойи асосиро ишғол

Публистикаи ҳаҷвӣ

мекунанд ва моҳияти ҳаҷвию танқидии рисоларо пурӯзвват мегардонанд. Чанд мисол чун муште аз хирвор:

Ад-дунё - он чи ҳеч оғарида дар вай наёсояд.

Ал-денишманд - он ки ақли маош надорад.

Ал-ҷоҳил - давлатёр.

Ал-гург - сипоҳӣ.

Ал адл - он кӣ ҳаргиз рост нагӯяд.

Ал-шароб - мояни ошуб.

Ал-ришват - корсози бечорагон.

Дар чунин шакли ифодаи фикр на танҳо садои баланди ҳандаву тамасхури муаллиф эҳсос мешавад, балки газабу нафроти нависанда нисбат ба ноадолатиҳои иҷтимоӣ, қабоҳату разолати замон ва ҳарифони гоявиаш пеши назар бештару ҷиддитар ҷилвагар мегардад.

Баёни маҷозии андеша, фикрҳои пандомези киноядор дар асари дигари Убайди Зоконӣ «Садпанҷ» боз ҳам зиёдтар ва пурӯзввату пурҷозиба тасвир шудааст. Дар ин асар, ки ҳаҷву мазҳакаи шоир ба таври зарбулмасалу мақол оварда шудааст, зоҳирон кас гумон мекунад, ки он мақолҳо пандомезанд ва ба хотири насиҳат гуфта шудаанд. Аммо ин ҷо низ мисли «Даҳфасл» Убайди Зоконӣ на дар ҳамаи зарбулмасалу мақолҳо маънни аслиашонро дар назар доштааст, балки фикрҳои зиддизамонӣ, ҳусусан норасоиҳои ахлоқию маънавии даврони зиндагиашро бо ибораву ҷумлаҳои рехтаи тезу тунд ба тариқи киноя баён кардааст. Чунончи:

1. То тавонед сухани ҳақ нагӯед, то (ки) бар дилҳо гарон мешавад ва мардум бесабаб аз шумо маранҷанд.
2. Сухани шайхон бовар макунед, то (ки) гумроҳ нашавед ва ба дузах наравед.
3. Чандон ки ҳаёт боқист, аз ҳисоби меросхоргарон худро ҳуш доред.
4. Масҳарагӣ ва қувводӣ ва дафзаниӣ ва ғаммозӣ ва гувоҳи ба дуруг додан ва дунё фурӯҳтан ва қуфрони неъмат пеша

Муродов Мурод Бердиевич

созед, то (ки) пеши бузургон азиз бошед ва аз умр бархӯрдор бошед.

Тавре ишора шуд ва аз мундариҷаи рисола низ бармеояд шоир панду насиҳатро мақсади асосии худ медонад. Ва воқеан пандҳои насиҳатомез дар «Садпанд» зиёд аст. Аммо дар баробари ин дар рисола панду андарзҳое мушоҳида мешавад, ки онҳо на ба маъни аслӣ, балки ба хотири танқиду тамасхури кирдору рафтори зишти табақаҳои ҳукмрони замонаи шоир гуфта шудаанд. Аз ин рӯ, мундариҷа ва муҳтавои «Садпанд» танҳо таассуроту бардошти муаллиф аз устодон, бузургон ва китобҳо набуда, балки мушоҳидаҳои лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаёти иҷтимоии давр, ҳамчунин озмудани сирати намояндагони табақаи болоии ҷамъият ва амсоли ин низ будааст. Ҳуди Убайди Зоконӣ дар поёни рисола дар ин ҳусус ишора менамояд: «он чи мо донистаем аз устодон ва бузургон ба мо расида ва дар китобҳо ҳонда ва аз сирати бузургон ба ҷашми ҳеш мушоҳида кардаем, дар ин муҳтасар ёд кардем» [187, с. 64]. Маҳз ҳамон «пандҳо»-е, ки шоир «бо ҷашми ҳеш мушоҳида карда» эҷод намудааст, рӯҳияи публицистиашон зиёдтар ва оҳангӣ ҳаҷву танқидашон бештар аст. Ва ҳосили ҷунун мушоҳидаҳоро шоир дар шаклҳои гуногун ифода ҳам кардааст. Ҷунончи қинояи ба «талаби илм машғул нашудан» ҳам дар шакли рубой: Эй ҳоҷа макун, то битавонӣ, талаби илм» ва ҳам дар шакли мақол дар «Садпанд» омадааст, ки нафрати саҳти шоирро нисбат ба «бузургон» - и замонааш мефаҳмонад.

Яке аз масъалаҳои муҳимме, ки Убайди Зоконӣ ба он бо назари ҳоса нигариста, мавриди эҷод қарор додааст, зиддиятҳо ва задухӯрдҳои байниҳамдигарии феодалҳо мебошад. Ин масъала дар достони тамсилӣ, саҳехтараш памфлети ў «Муш ва ғурба» инъикосу тасвир гардидааст. Зимнан «Муш ва ғурба» аз ҷумлаи асаҳрои Убайди Зоконӣ мебошад, ки таваҷҷӯҳи муҳаққиқонро бештар ба худ ҷалб намудааст. Бинобар ба таҳлилҳои Иброҳим

Публистикаи ҳаҷвӣ

Усмонов «муҳаққиқони Убайди Зоконӣ ба ин асар, асосан, аз ду ҷиҳат - яке шеърияти он ва дигаре пайванди иҷтимоиву сиёсии мундариҷаи он наздик шудаанд» [160, с. 40].

Доир ба ҷиҳати дуюм - пайванди иҷтимоию сиёсии «Муш ва гурба» гуфтугузорҳои хеле зиёд, аммо муҳталиф байни муҳаққиқон ба вучуд омадааст. Агар иддае дар ақидаи мавзӯи муборизаи синфиро дар бар гирифтани «Муш ва гурба» бошанд (ниг. Раҷабов М. Миревозрение Убайди Зокони. Столинобод, 1958; Литература Востока в среднее века. М., 1970; А.Мирзоев. Сайдо ва мақоми ӯ дар таърихи адабиёти тоҷик.- Душанбе.1947), қисми дигар нодурустии ин ақидаро таъкид намуда, ҳақиқати масъаларо исбот кардаанд. Ба қисми дуюм тадқиқоти Ҳ. Мирзозода ва И. Усмоновро метавон номбар кард. Ҳусусан муҳаққиқ И. Усмонов андешаи Ҳ. Мирзозодаро тақвият дода бо далелҳо событ месозад, ки «муш» дар «Муш ва гурба» - и Убайди Зоконӣ на намояндаи синфи мазлум (ё ҳуд дехқон), балки намояндаи аъзоёну ашрофи маҳаллӣ буд, ки ин табака меҳост ҷою мақоми баланде дошта бошад, молу мулкаш зиёдтар шавад ва бо роҳи форату яғмои меҳнаткашон, бо рехтани хуни бегуноҳон рӯзгори худро ҷоху ҷалоле бахшанд» [160, с. 40]. Аз таҳқиқи ҳам Ҳолиқ Мирзозода ва ҳам Иброҳим Усмонов натиҷа ҳосил мешавад, ки воқеан муборизаҳои сёсии дар «Муш ва гурба» тасвиргардида на танҳо заминаҳои муайяни таърихиву иҷтимоӣ доранд, балки ин образҳо дар зиндагӣ прототипи муайяни худро доштаанд. Маводи асосии достон воқеан ҷангҳои феодалиҳои Кирмон Музаффариҳо ва феодалҳои форс Инҷӯиҳо мебошад, ки бевосита дар соли 1353 дар байни Муборизиддиншоҳ ва Ҳоча Абӯисҳоқ рӯй дода, Убайди Зоконӣ шоҳиди зиндаи он будааст. Ба ин мазмун профессор Ҳолиқ Мирзозода дуруст ва ҳаққонӣ натиҷагирий намуда менависад: «Достони «Муш ва гурба» на муборизаи дехқону феодалҳо, балки ҷангҳои байниҳудии

Муродов Мурод Бердиевич

феодалҳоро инъикос мекунад. Пас муш намояндаи халқ нест» (87, с. 228).

Чунин мазмун ва моҳият доштани «Муш ва гурба» масъалаи шаклу навъи онро ба миён наоварда наметавонад. Медонем, ки воқеаҳои дар асар инъикосу тасвиршуда решашои таърихӣ ва оҳанги иҷтимоӣ доранд, пас «Муш ва гурба» - ро на танҳо ба асари адабӣ, балки ба асари адабии равияи публистистӣ дошта метавон нисбат дод. Зоро чуноне аз баҳсҳо маълум гардид, заминаи «Муш ва гурба» ҳақиқати воқеӣ буда, шоир сахна ва ҷараёни ҳодисаҳои таърихиро бо таҳайюлоти рангини худ ба қалам додаст. «Аз ин сабаб менависад И. Усмонов - мо бояд эътироф кунем ва касе ҳам рад намекунад, ки «Муш ва гурба» асарест аз лиҳози нишон додани воқеяти конкрет.. ва онро бо «Калила ва Димна» - и (Рӯдакӣ, Дақиқӣ), ҳатто бо «Баҳористон»-и Сайдо муқоиса кардан нашояд» [160, с. 46]. Воқеан асарҳои номбаршуда ҳеч қадоме бо «Муш ва гурба» монандӣ надоранд. Ҳарчанд дар онҳо хислати тамоман адабӣ мушоҳида мешавад, аммо воқеаҳои таърихӣ, на ба он тавре ки дар «Муш ва гурба» тасвир шудаанд, ба назар мерасад.

Ҳамин тавр, «Муш ва гурба» як навъ асари публистикии дар қолаби жанри памфлет эҷод гардида буда, мазмуни умумии он дар асл давоми «Ахлоқулашроф» аст, зоро он ишораҳои ошкорои дар мазҳаби мухтори «Ахлоқулашроф» омадаро дар тавбакориҳои соҳтагии гурба ва ришивавариҳои мушон тақвият медиҳад ва баъзе қисматҳои «Ахлоқулашроф» - ро ба ёд меорад.

Хулоса, Убайди Зоконӣ дар адабиёти классикии тоҷику форс на танҳо равияи ҳаҷвнигориро ба дарачаи баланд расонид, ки бемисл аст, балки ў намуди тозаи ҳаҷв - ҳаҷви публистири то андозае ба шакл дароварда, дар адабиёт жанрҳои памфлет, пародия ва эпиграммаро дохил намуд. Асарҳои ў «Ахлоқулашроф», «Рисолаи дилкушо», «Даҳфасл»,

Публитсистикаи ҳачвӣ

«Садпанд», «Ришнома» ба қавли муҳаққик Иброҳим Усмонов «ҳарчанд аз неъматҳои хунари адабӣ дар канор намондаанд, аз ҳар чиҳат хислати публитсистӣ доранд» [160, с. 71]. Аз ин рӯ, Убайди Зокониро яке аз саромадони публитсистикии классикӣ, хусусан бунёдгузори равия ва жанрҳои ҳачвии он метавон номид. Таъсири ҳачвиёти Убайди Зоконӣ на танҳо дар адабиёти минбаъдаи классикӣ, балки дар адабиёт ва публитсистикии мусоир хеле бузург ва нишонрас аст.

Баъд аз Убайди Зоконӣ то Аҳмади Дониш дар адабиёти классикӣ осори ҳачвии шеваи публитсистӣ дошта ҷандон ба назар намерасад. Аммо дар осору ашъори шоирони ҷудогона чун Абдураҳмони Ҷомӣ, Абдураҳмони Мушфикӣ, Сайиди Насафӣ, Савдо ва дигарон намунаҳои ҳачв ва хусусан ҳазлу мutoибаҳои шоиронаи оҳанги публитсистӣ дошта то андозае мушоҳида мешавад. Чунончи Абдураҳмони Ҷомӣ дар «Баҳористон» дар баробари дар шакли бадей масъалаҳои ахлоқии замонаашро ба образ даровардан, иллатҳои иҷтимоӣ ва айбҳои шаҳсиро фошофош ба зери танқид гирифта, ба воситай муқобилгузории ҳодисаҳои ба ҳам зид акоиди ҳудро роҷеъ ба некӣ тақвият медиҳад» [23, с. 7].

Дар воқеъ «Баҳористон» - и Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари асари панду ахлоқӣ буданаш, дар мавридиҳои алоҳида муаллиф разолатҳои замон, хислатҳои нохуб ва сиришти манфури афроди алоҳида, нодониву камхирадии баъзе шаҳсиятҳоро бо мазҳакаи ҳачвӣ зери тозиёнаи танқид мегирад. Дар ҳикояте омада:

«Тавонгаре дар аҳли яке аз золимон бимурд. Вазири он золим писари вайро талаб кард ва пурсид, ки:

-Падари ту чи гузаштааст?

-Гуфт:

-Аз молу манол ҷунин ва ҷунон, аз ворисон вазири қабирро айдуҳуллоҳу субҳонаҳу ва ин факири ҳакирро.

Муродов Мурод Бердиевич

Вазир бихандид ва фармуд, ки мероси вайро ба дуним кунанд: нимеро ба вай гузошт ва нимеро барои подшоҳ бардошт.

Қитъа

*Зулмпеша вазир қитъа нашиносад,
Чуз ҳаққи подшоҳ моли ятим.
Адл донад, агар барад ба тамом,
Фазл донад, агар кунад ба ду ним» [29, с. 91].*

Агар дар ин ҳикоят фитрати пасти намояндагони синфи ҳоким танқиду мазаммат шавад, дар ҳикояти зерин иллатҳои қабехтарини инсонӣ майхорагиву бадмастӣ, ки дар чамъияти Ҳироти замони зиндагии шоир паҳн гардида буд, ҳачву тамасхур мегардад.

«Масте аз хона берун омаду дар миёни роҳ биафтод ва қай карду лабу даҳони худ биёлуд. Саге омаду онро лесидан гирифт. Пиндошт, ки одамест онро пок мекунад. Баъд аз он саг пой бардошту ба рӯйи ў бавл кард.

Гуфт:

- Баракаллоҳ, эй сайиди, ки оби гарм овардӣ то рӯйи маро бишӯй!

Қитъа

*Шаробхора чу бархештан раво дорад,
Ки сиблат аз қайи нопоки май биёлояд,
Саг аз масона гар ибриқи оби гарм орад,
Ки гусли сиблати нопоки ў кунад, шояд [23, с. 83].*

Чун аз муҳтавои ҳикояти «Баҳористон» эҳсос мешавад, сарчашмаи мазмуни бештари ҳикояҳо ҳодисаву воқеаҳои муайяни мушоҳида кардашуда мебошанд. Аммо воқеаҳои мушаххаси замона дар ҳикояти Абдураҳмони Ҷомӣ, мисли осори Убайди Зоконӣ конкрету нишонрас инъикосу тасвир

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

нашудаанд. Ҷомӣ дар ҳикояти худ масъалаҳои сиёsat, давлатдорӣ, ҷангу сулҳ, ахлоқ ва дигар проблемаҳои иҷтимоиро дар вазъияти пуршиддати ҳаҷвию мазҳакавӣ ва бештар типпӣ ифода мекунад:

«Туркero гуфтанд:

-Кадом дӯсттар дорӣ: ғорати имрӯз ё биҳишти фардо?

Гуфт:

-Имрӯз даст ба ғорат бикишояму ҳар чи биёбам, бирабоям ва фардо ба Фиръавн дар оташ дароям.

Қитъа

Он шунидастӣ, ки турке васфи ҷаннат чун шунид,

Гуфт: бо воиз, ки он ҷо горату тороч аст.

Гуфт: «не» Гуфто:«Бадтар бошад зи дӯзах он биҳишт,

К-андар ӯ қӯтоҳ бувад аз горату тороч даст».

Дар таъриҳи ҳуҷрезии туркон, хоса Темури ланг маълуму машҳур аст. Ва ин ҳикояти фавқулзикр баёнгари бардоштҳои вокеии муаллиф ва ба шакли образ даровардани онҳо мебошад.

Ҳамин тарик, дар «Баҳористон» - и Абдураҳмони Ҷомӣ масъалаҳои муҳталифи замон - сиёsat, давлат, ахлоқ ва ҳамчунин хислатҳои баъзе намояндагони ҳамнасли шоир ва айбу нуқсонҳои шахсони алоҳида мавриди танқиду мазаммат қарор гирифтааст. Дар осори ҳаҷвии Ҷомӣ ҳарчанд унсуру оҳангҳои публитсистӣ эҳсос мешавад, аммо ҳунари суханофаринӣ ва балогати қаломи бадей то андозае онҳоро зери парда мегирад, андешаҳои мусанниф ҳусусияти умда пайдо мекунанд. Аммо бо ин ҳама ҷанбаи танқидии асар пуркуvvват аст, ки худ ҳоҳу ноҳоҳ баёнгари назари интиқодии Абдураҳмони Ҷомӣ нисбати масъалаҳои иҷтимоии замонааш мебошад.

Бояд гуфт, ки ҳаҷву танқид, ҳазлу мutoиба ва шӯхию мазҳака ҳамеша дар адабиёти форсу тоҷик вуҷуд доштааст. «Ин суннати ҳамида - қайд мекунад, Аълоҳон Афсаҳзод - дар асри

Муродов Мурод Бердиевич

XV низ матрук нагардид. Бобо Савдо, Огахй, Гулханй, Айшй ва амсоли инҳо аз ҳаҷвнигорони маъруфи он замон буданд, ки бо табъи зариф, маҳорати ҳичогӯй ва танқиди нишонраси худ ҳаҷву танқид, ҳазлу шӯҳй ва мutoибаю мазҳакаро дар адабиёти он давр басе ривоҷ додаанд» [24, с. 113].

Дар осори ҳаҷвии ин зумра ва ҳамчунин Ҷомӣ, Навоӣ, Кошифӣ, Алӣ Сафӣ, Суҳайли, Сайфӣ ва бисёр дигарон иллатҳои ҷамъиятӣ, ноҳамвориҳои табақавӣ, бенизомии давлат, беадолатӣ ва зулмпарварии даврон, ахлоқи баду рафтори ношоистаи намояндагони табақаҳои ҳоким, ҷеҳраҳои манғури подшоҳону вазирон, ахли сарвату ҷоҳ, мансабдорони олирутба, рӯҳониёни маккору фиребгар ва амалдорони золим часурона фошу танқид ва мазаммат шудааст. Суҳанварони ҳаҷвнавис воқеаву ҳолатҳои мушахҳаси замонаро асос намуда, ҳисси нафрату бадбинӣ ва газаби ҳудро ба адреси муайян равона меқунанд, хислату ҳарактери ашҳоси конкрети манғуру номатлуби замонро фошу танқид месозанд. Ба қавли А. Афсаҳзод «танқидчиён» ва ҳичогӯёни ин давр аксар неши забони ҳудро бар зидди ашҳоси муайянни олирутбаи зулмпеша нигаронида, дар симои онҳо сифатҳои манғури ҳамкасбонашонро ҷамъbast менамоянд» [24, с. 133]. Чунончи Бобо Савдой тозиёнаи танқидии ҳудро ба муқобили ҷоникурбон (яке аз мансабҳои давлатии онвақта) Ҷонакӣ ва Мир Муҳаммади Туқон равона соҳта, як - як натиҷаҳои фаъолияти онҳоро номбар карда, тамоми вайрониҳо ва ҳаробкориҳоро аз онҳо медонад:

*Мулк вайрон шавад аз Ҷонақии ҷон қурбон,
В-аз қурултои бади Mir Muҳаммади Tӯқон.
Чашми золим зи пай пову сари гумроҳи дун,
Карда дуздиву дагонеша пай номунишон.
Дар димоги ҳамашон фикри қилобу харсон,
Дар хиёли ҳамашон зикри хуруҷу түгён.*

Публистикаи ҳаҷвӣ

*Ноиби дасти чап ар нест, бигу Саъдулмулк,
Бар думи асп гиреҳ аз чи занад тобистон?
Ҳаст донову далели ҳама Мавло Қосим,
Хуши далелест «иҷо хона гуробо» бархон.
Подиоҳо, бикун ин қавми мухолифро дур,
Ё бикун кӯҳи қалоти чу фалакро вайрон.*

Дар ин ва амсоли ин шеърҳои ҳаҷвӣ ҳарчанд хислатҳои амалдорон дар доираи типикунонӣ ифода шудааст, аммо дар онҳо унсурҳои воқеӣ, чун масъалаи муайян замон, рафтору хислати шахси мушаҳҳас, адреснокӣ ва ғайра на танҳо ба назар мерасанд, балки мавқеи муайянро низ доро мебошанд.

Чунин унсурҳои воқеагароёнаро на танҳо дар осор ва ашъори ҳаҷвӣ, балки дар ҳазлу мutoиба ва шӯҳиҳои шаҳсӣ, ки байни шоирон ҳамеша дар адабиёти форсу тоҷик вучуд дошт, ҷӯстан ва муайян кардан мумкин аст. Ин гуна ашъор як навъ муколама, мушоира ва баҳсҳои шоиронаро ба ёд меорад ва дар бештари онҳо ҳодисаҳо хусусияти умда мегиранд, боиси арзиши иҷтимоӣ пайдо кардани чунин шакли эҷод мешаванд. Масалан, дар байни шоирон масъалаи «ростмазмун» будани шеъри баъзе шуаро ҳамеша мавриди баҳс ва ҳазл қарор доштааст. Ба ин мазмун Ҳоварӣ аз рӯйи ҳазлу зарофат пародияе эҷод мекунад ва дар он ашъори қабех, ракик ва муболигаомезро ба маърази ханда мегузорад:

*Ба ҳудое, ки ҳолиқулбашар аст,
К-оҳан аз обгина саҳттар аст.
Дар Самарқанд гурба коҳ наҳӯрад,
Дар Бухоро ҳама ҳурӯй нор аст [8, с. 185].*

Умуман, ҳаҷву тамасхур ва ҳазлу мазҳакаи шоирони ҳарзагӯй, мулло, мирзо, амир, рӯҳонӣ, табиб, машраб ва ғайра дар адабиёти классикии форсу тоҷик роиҷ буда, дар аксарияти чунин ашъор объекти муайян, унвони нишонрас

Муродов Мурод Бердиевич

ва нуктагириҳои воқеиро мушохида мекунем, ки аз оҳанги публистистӣ доштани онҳо дарак медиҳад.

Ҳаҷву мазҳакаи ба муқобили одамони чудогона равона кардашуда, хусусан дар ашъори Абдураҳмони Мушфиқӣ нисбатан зиёдтар аст. Ба назар чунин мерасад, ки гӯё «ҳама қитъа ғазал ва қасидаҳои ҳаҷвии Мушфиқӣ ба тарики ҷавоб ба намояндагони соҳаҳои гуногуни қасбу пешай он замона, аз ҷумла ба қосибон, санъаткорон ва шоирони Самарқанду Бухоро гуфта шудаанд»- менависад Р. Муқимов [90, с. 62]. Воқеан вақте ба ин мақсад ба ҳаҷвиёти Мушфиқӣ муроҷиат, мекунед ба андешаи муаллиф шубҳа намемонад. Дар боробари ин аксари шеърҳои ҳаҷвии ў ба шахсони муайяну мушаҳҳас гуфта шудаанд. Дар баъзе сарлавҳаҳои ҳаҷвиёт ин ҷиҳат махсус таъкид ҳам шуда: «ин қасида воқеъ дар ҳаҷви Нозирӣ аст», «дар ҳаҷви Қубоди қӯса аст ин», «дар ҳаҷви Ҳозирӣ шутурлаб» ва гайра. Дарҳаҷвиёти Мушфиқӣ анъанаи ҳазлу мutoиба ва ҳичоғӯи адабони номии гузашта эҳсос мешавад, аммо муносибати Мушфиқӣ ба шахсони ҳаҷвашаванда нисбатан ҳолисона буда, ғаразу тамаъ ва манфиатдории шахсӣ камтар аст. Мушфиқӣ чун дигар шоирони ҳичоғӯй объект ё предмети таъқиди ҳудро мушаҳҳасан муайян мекунад ва дар заминаи ҷаҳонбинӣ ва истеъодди фардии ҳуд образи ҳичоҷавандаро меофарад. Воқеан чунончи Л. Н. Столович қайд мекунад; «ҳангоми муносибати субъективӣ ба объект шаҳс, аз як тараф, метавонад объектро маърифат кунад, аз сӯйи дигар, ба вай баҳо дихад ё онро ба образҳои гуногун табдил дихад» [145, с. 36].

Чунин ҷараёни шаклгирии фаъолияту эҷод дар ҳаҷвиёти Мушфиқӣ нисбатан равшантару возехтар аст. Бо ин роҳ муаллиф дар ҳаҷву мазҳакаи ҳуд кӯшиш намуда, ки воқеияти ҳаётро ба тарзи ҳақиқӣ тасвир намояд. Ҳамчунин аз силсилаи шеърҳои дар мазаммат, тамасхур ва таъқиди шахсони муайян гуфтаи ў бармеояд, ки интихоби объект ва мавзӯй аз ҷониби

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

муаллиф тасодуфӣ нест, балки мақсади чиддиро дар назар дорад. Аз ин рӯ, дар бештари ҳаҷвиёти ў мавзӯъ муайян, мақсад равшан ва ҷараёну натиҷаи эҷод самаранок аст. Шоир одамони зинда, соҳаи ҷудогонаи ҳаёт ва воқеаҳои мушаххасу ҳақиқиро инъикос намуда, ҳисси бадбинии худро нисбат ба «қаҳрамонон» ифода мекунад ва хислатҳои разилонаи ин афродро фошу мазаммат месозад. Бинобар ин ҳаҷвиёти Мушфиқӣ на ҳама маҳз барои ҳандаву шӯҳӣ гуфта шудаанд, балки қисми зиёди онҳо ҳусусияти ғошкунандагӣ доранд. «Махсусан ҳаҷвҳое, ки ба муқобили ҷанде намояндагони табақаи болоии ҷомеаи шаҳр равона гардианд, бисёр хислатҳои разилаи табақавии ин афродро инъикос намуда, ба ин восита мазмун ва моҳияти иҷтимоии ифшогарона пайдо кардаанд» [68, с. 114]. Вале бояд гуфт, ки на танҳо ашъори ба намояндагони табақаҳои болой равона кардашудаи Мушфиқӣ хислати ғошкунандагӣ доранд, балки дар шеърҳои ў намояндагони дигар табақаи иҷтимоъ - ҳарисони молу сарват, аҳли илму адаб ва гайра низ ошкоро танқиду мазаммат мешаванд.

Умуман, дар ҳаҷвиёти Мушфиқӣ ду тарзи муносибатро ба объект мушоҳида мекунем. Дар қисме аз ҳаҷвиёти ў унсурҳои танз зиёдтар буда як навъ аз мақсади шӯҳӣ ва ҳазлу зарофати муаллиф дарак медиҳанд. Дар қисмати дигари ҳаҷвиёт - ҳаҷв ҷанбаи асосӣ гардида нуқсонҳои зиндагӣ ошкоро мазаммат шудаанд. Вале дар ҳар ду тарзи муносибат ба объект унсуру аломатҳои воқеагароёна - инъикоси воқеии масъалаҳои гуногуну мухталифи ҳаёти замона ба назар мерасад, ки гувоҳи ба мавзӯъҳои муҳимми рӯз бетафовут набудани Мушфиқиро мефаҳмонад.

Як ҳусусияти мавҷудияти унсурҳои публитсистӣ дар осори ҳаҷвии адібони классики форсу тоҷик он будааст, ки ҳаҷвнигорон то андозае моҳияти иҷтимоии ҳаётро бошуурона дарк карда, кӯшиш намудаанд, ки дар ҳаллу фасли нуқсону камбудихои муҳимми замона фаъолмандии худро нишон

Муродов Мурод Бердиевич

диханд. Аммо ин фаъолмандӣ дар ҳамаи адибони ҳичогӯй яксон набуда, ҳар кадоме вобаста ба авзои замон, ҷаҳонбинӣ ва ҷуръату тавоноии худ ба иллату нуқсонҳои мушаххаси айём муносибат намудаанд. Муҳити ногувори замон, ҳусусан ҳаёти дарборӣ, зулму асорат, ришваҳӯрӣ, муҳолифат ва зиддиятҳо, майнӯшӣ ва фиску фасоди ахли дарбор, ҳамчунин сухантарошию ҳарзагӯйӣ ва дигар ҳислатҳои ахлоқии нафарони муайян - объекти асосии ашъор ва осори ҳаҷвии шуарои адабиёти классикии форсу тоҷик будааст. Аз ин рӯ, адибони ҳичо ва танзу мutoibagӯй гоҳо орому ҷиддӣ, гоҳо бо ҳазлу шӯҳӣ ва баъзан бо қаҳру ғазаб ба иборае аз одоб берун объекти мазамматшавандаро мавриди ашдешаву тасвир қарор медиҳанд. Баъзе муҳаққиқон «аз одоб берун будани» қисме аз ҳаҷву мutoibai шуарои адабиёти собиқаро ба идеологияи замон нисбат додаанд. Чунончи Г. Гамилова баъзе шеърҳои ҳаҷвии Савдоро таҳлил намуда, менависад: «Як микдор шеърҳои аз ҷиҳати гоявӣ паст будани шоир - қасида ҳазл ва мutoibaҳои аз одоб берун ва амсоли инҳо бешубҳа зери идеологияни зикршуда (идеологияни синфи хукмрон М. М.) ба вучуд омадааст» [42, с. 13]. Ба андешаи мо аз ҷиҳати гоявӣ паст будани ашъорро на аз таъсири идеологияни давр, балки аз ҳусусияти худи шеърҳо бояд ҷӯст. Чунин «аз одоб берун гуфтан», аниктараш ҳаҷви ракик дар ашъори Сӯзанӣ, Савдо, Аҳмади Дониш ва дигарон мушоҳида мешавад. Дар ашъори ин зумра шоирон, вақте зиддиятҳо ба дараҷаи олӣ мерасад, чунин аз одоб берун гуфтани ҳаҷвӣ ба идеологияи замон вобаста набуда, аз як тараф, ҳисси нафроти бадбинии муаллифонро ифода кунад, аз ҷониби дигар, ҳусусияти озодандешии ҳичогӯй будааст. Дар ин ҳусус Сӯзанӣ гуфтааст:

*Дар ҳичогӯй:дашном медех, пас чи дижем,
Мургони бирён дижаму барраву ҳаллову ҳарир,*

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

*Ҳаҷвро моя зи дашном дӯҳад марди ҳаким,
То маҳмур шавад аз ҳаҷву бихезад чу замир,
Мисли нони фатир аст, ҳичои бедашном,
Мардро дарди шакам гирад аз нони фатир.*

Дар ҳаҷв истифодаи ифодаҳои дағал, баъзан қабеху аз одоб берун, хусусан, дар осори адиби маорифпарвар Аҳмади Дониш зиёдтар дида мешавад. Вале баъзе аз чунин ашъор тарзи ифодаи дағал дошта бошанд ҳам, ба қавли устод С. Айнӣ «ин гуна шеърҳо дар замони Аҳмади Дониш танқиди тезу тунд буданд» [10]. Аслан Аҳмади Дониш адиби ҳаҷвнингор нест, аммо метавон гуфт, ки қалами тезу тунди пур аз истеҳзову мазаммат дар ҳамаи асарҳои ў, хоса бобҳои алоҳидай «Наводирулвақоэй» ва «Рисолаи таърихӣ» барабар мушоҳида мешавад. Агар «Дар ҳикоёти фаромӯшхона ва баёни қурби соат», «Ҳочӣ ва манофеи сафар ва хислати занон», «Абулқосимбӣ» ва баёни ачоиботи базм ва ҷашини Русия», ки воқеаҳои ҳақиқиро фаро гирифтанд, дар мавридҳои муносиб үнсурҳои ҳаҷвӣ дар шакли ибораву чумла, зарбулмасалу мақол, кинояву маҷоз, қитъаву абёти ҷудогона истифода шуда бошад, «Рисолаи таърихӣ» пурра бо равия ва услуби ҳаҷви публитсистӣ эҷод шуда, оҳангӣ танқидиро доро аст. Ба ибораи дигар, «агар дар шеърҳои ҳаҷвии Аҳмади Дониш баъзан муносибати шахсии ў эҳсос шавад, порчаҳо ва ё лаҳзаҳои дорои оҳангӣ ҳаҷву танқиди «Рисолаи таърихӣ» пурра иҷтимоӣ аст» [104, с. 229].

Дар ин асар Аҳмади Дониш чун мунаvvарфиқри айём соҳти сиёсиву иҷтимоии замонашро ниҳоят тезу тунд мавриди танқид қарор медиҳад, лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаёти шахсӣ ва иҷтимоии амирони Бухоро: Шоҳмурод, Ҳайдар ва хислатҳои разилонаи Музаффар ва Абдулаҳадро инъикос ва тасвир менамояд. Вале, чунончи Р. Ҳодизода менависад: «ҳадафи муаллиф ба вучуд овардани тарҷумаи ҳоли амирони Бухоро набуд» [166, с. 262]. Ҳарчанд унвонҳои ба рисола гузоштаи котибонро асос намуда

Муродов Мурод Бердиевич

баъзехо онро аз чумлаи китобҳои таърихӣ меноманд, аммо суханҳои худи муаллиф, ки дар муқаддимаи асар зикр шудааст, далели асари таърихӣ набудани «рисола» - ро мефаҳмонад. Аҳмади Дониш менависад: «Ва мо аз замони салтанати ў (яъне амир Шоҳмурод М.М.) то қурби санаи сесад, он чи аз тараққиву таназзул, ки дар умури миллату давлат солих шудааст, ба тариқи озоду ихтисор баён мекунем. Аввалан он мӯъҷазе, (муҳтасаре) аз ҳасоили марзия ў, пас аз авсофи авлоди кироми ў, то дастуруламали салотини ин диёр бошад, ки байд аз ин ҷойнишини ин дудмон мешаванд ва то иқтидо кунанд ва сулуқи марзия (писандида) эшон ва инҷониб аз он чи муҳимми (боиси ҳалали) салтанати эшон шуда ба худ лозим шуморанд. Пас, назми аморатро ҷунончи писанди замону макони аст, такрир медиҳем... онро мизони адолат ва нусрат (инсоф) гардонад, то дину дунёй хеш обод карда бошанд ва бад-он ободии охирати хеш ёфта» (Рисола нусҳаи № 372, Душанбе в.27 а).

Чунин мазмунро ба инобат гирифта метавон ҳулоса баровард, ки «Рисолаи таърихӣ» пурра асари таърихӣ нест. «Рисолаи таърихӣ» на осори анъанавии таърихӣ, на тасвири сафару саёҳат ба шакли сафарномаҳои гузаштагон, на рисолаи сирф фалсафию сиёсӣ ва на аз қабили таълифоти ахлоқиву иҷтимоӣ мебошад»-менависад Расул Ҳодизода [166, с. 263]. Ба пиндори ин муҳаққиқ Рисолаи таърихӣ ҳам аз ҷиҳати шакл ва ҳам аз ҷиҳати мавзӯъ ва мундариҷа, инчунин бо мақсаду мароми худ, дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ва дар афкори иҷтимоию сиёсӣ тамоман асари нав буда, «дар доираи таснифоти гузаштагон ва шаклҳои жанрҳои адабии классикӣ ҷинсу намуде нест, ки ин рисоларо ба он нисбат додан мумкин бошад». Вале, ба андешаи мо «Рисолаи таърихӣ» аз ҷиҳати равияю ҳусусият ва ҳатто шакл то андозае ба асарҳои Убайди Зоконӣ, ҳусусан «Ахлоқулашроф» - и ў умумият дорад. Зоро дар ин ва дигар асарҳои ҳаҷвӣ

Публистикаи ҳаҷвӣ

- танқидии Убайди Зоконӣ низ хислати танқиду ҳаҷви ошкорову фошкунанда баръало мушоҳида мешавад. Дуруст ва қабулшаванд аст, ки Р. Ҳодизода аз ҷиҳати жанр «Рисолаи таърихӣ»-ро памфлёт ва сабку услуги онро ба публистикаи сиёсиву адабӣ нисбат медиҳад. Муҳаққики ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ И. Усмонов низ «Ахлоқулашроф» ва ҳамчунин «Муш ва гурба» -ро памфлёт намудааст [160]. Агар воқеан чунин аст, пас «дар доираи таснифоти гузаштагон ва шаклҳои жанрии классикӣ ҷинсу намуде нест, ки ин рисоларо ба он нисбат додан мумкин бошад» - гуфтани Р. Ҳодизода ҷандон саҳҳ буда наметавонад.

Аҳмади Доњиш чун Убайди Зоконӣ ағсӯс меҳӯрад, ки дар ин аср гӯши шунаво ва дидай нигаранда нест. Дигар ин ки «ҳарчи маълуми хос гардад, ба сахифа нақш кардан ва худ хондану худ гиристан дигар иложе надорад» (Рисола н.и.с.173).

«Рисола» аз ҷиҳати мазмун ва мантиқи сухан рангоранг аст. Муҳтавои онро низоми пӯсидаистодай айём, ҳаҷву мазаммат ва тавсифи хислатҳои шахсӣ ва иҷтимоии амирони Бухоро, ҳусусан амир Музаффар, танқиди сиёсати ноадолатонаи ҳукмронони давр, ошкору фошсозии табақаҳои ҳукмрон ташкил дихад ҳам, мақсади асосии муаллиф - танқиди соҳти пӯсидаи аморати Бухоро аст. Ҳарчанд дар ин асар унсурҳои адабӣ, кӯшишҳои типсозӣ мавқеъ доранд, аммо воқеият ба тарзи ҳаққонӣ инъикосу тасвир мешавад, ҳақиқати воқеӣ дар ҷойи аввал меистад.

Умуман, ҳақиқати воқеӣ дар асарҳои Аҳмади Доњиш ва ҳамчунин дар «Бадоеъулвақоэъ» - и Восифӣ ва ҳаҷвиёти Савдо ранги дигар пайдо мекунад. Дар ин асарҳо ҷоҳилӣ, бадаҳлоқӣ, беҳаёй ва фосиқии шоҳзодагону вазирон, рӯҳониёни мутаассиб, инчунин нуқсонҳои тартиботи мамлакатдории амирони ноуҳдабаро, соҳти пӯсидаи давр ошкоро фошу танқид мешаванд. Дар онҳо ҳусусиятҳои таърихӣ, ёддоштнависӣ ба

Муродов Мурод Бердиевич

ҳам омезиш ёфта, масъалаҳои муҳимми сиёсии замон дар чойи аввал мебарояд ва муаллифон думболагири мавзӯъҳои нақд мешаванд. Ин аст ки чунин осор бо мавзӯъ, мазмун ва тарзи нигориши худ аз тамоми асарҳои қабл аз онҳо таълифгардида фарқ мекунанд. Ва чунин хусусияти фарқсоз, мавҷудияти оҳанги публитсистӣ ва шеваи ҳачвӣ дар асарҳои мазкур будааст. Зоро муаллифони ин гуна асарҳо воқеаҳои таърихиро барои таърих нақл накарда, қӯшиш кардаанд, ки ба тасвири ин воқеаҳо обу ранги дилҳоҳи худро диханд, то мақсаду мароми асосии онҳо ба хонанада амиқтар мағҳум гардад. Хусусан «адибони маорифпарвари асри XIX дар баробари тарғиби илму маърифат ва танқиди нуқсонҳои таълиму тадрис ба дигар масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ - сиёсӣ ҳам даҳл намуда, қабехтарин ҷиҳатҳои тартиботи ҳукмрони замони худро фош ва мазаммат мекарданд. «Рисолаи таъриҳӣ» ва асарҳои бадеии Аҳмади Дониш, ҳачвиёти Савдо ва баъзе шоирони пешӯдами он замон, ки бо рӯҳи эътиroz нисбат ба тартиботи мавҷуда фаро гирифта шудаанд, ба туфайли инъикос намудани ҷузъитарин масъалаҳои таъхирназари ҳаёти ҷамъият дар худ элементҳои публитсистиро нуҳуфта буданд» [81, с. 73].

Ҳамин тавр, ҳачви адабиёти классикии тоҷик аз ҷиҳати гановати бадеӣ, тарзи типофарӣ ва образсозӣ ганиву рангин бошад ҳам, дар он унсурҳои воқеагароёна, оҳангҳои иҷтимоӣ, диду назар ва муносибати муаллифон ба воқеиёти муайяну мушахҳас бараъло мушоҳида мешавад. Заминаи асосии ҳақиқати воқеӣ пайдо кардани ашъор ва осори ҳачвии адабиёти классикиро ҳодисаҳои таъриҳӣ, лаҳзаҳои муайянни ҳаёти адабӣ, муносибати мушахҳаси шаҳсони алоҳида, пайдо кардани хисси нафрату адоват бо нобасомониҳои замон, хислату характери нафарони чудогона ва гайра ташкил медиҳанд. Чунин воқеаву мавзӯъҳои мушахҳас предмети ҳачву ҳазл ва мутобибаи адібон қарор гирифтааст ва бо таъсири услуби маъмули адабиёти классикии форсу тоҷик

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

муаллифон моҳияти иҷтимоии масъалаҳоро ба миён оварда, ғояҳои демократиро инъикос кардаанд.

I.3. Таъсири ҳаҷви адабиёти рус ва матбуоти мусулмонии ҳалқҳои Қафқозу Тотористон

Дар ташаккулу инкишофи ҳаҷви адабиёти муосир, хосаҳаҷву ҳазли публитсистии тоҷик на танҳо ҳаҷву танз ва мутобибаҳои фолклориву адабиёти классикий, балки ҳаҷву мазҳакаи адабиёту публитсистикаи рус ва ҳалқҳои дигар, хоса озариҳову тоторҳо таъсир рисонидааст.

«Асарҳои ҳаҷвнависони бузурги рус, менависад, В. Асрорӣ - масалҳои Н. А. Крылов, ҳикоя, роман ва песаҳои В. И. Гоголь, Салтиков Щедрин ва А. П. Чехов, шеърҳои ҳаҷвии Мирзо Алиакбар Собир, Муҳаммадалии Муқимӣ, Зокирҷон Фурқат, Завқӣ барои нависандагони тоҷик ҳам аз ҷиҳати бунёд кардани образ, ҳам аз ҷиҳати бой намудани шакл ва приёмҳои адабӣ намунаи ибрат гардидаанд» [19, с. 254]. Вокеан асарҳои ин зумра ҳаҷвнигорони бузург барои нависандагон ва публитсистони тоҷик, аз як тараф, намунаи ибрат ва, аз ҷониби дигар, манбаи сайқали ҳунари ҳаҷвнигорӣ гардид. Аммо бояд ёдрас шуд, ки тарҷумаи бевоситаи асарҳои ҳаҷвии адабони рус ба тоҷикӣ, асосан, дар солҳои 30 - юми асри XX иттифоқ меафтад. Бинобар ин, пеш аз бевосита ошно гардидан ва баҳра бардоштан аз ҳунари ин қабил ҳаҷвнигорони моҳир адабону публитсистони тоҷик аз манбаъҳои дигар истифода кардаанд. Ва ин манобеъ маҷаллаҳои «Красный перец», «Бегемот», «Смехач», «Ревизор», «Крокодил», «Мулло Насриддин», «Муштум» ва гайра буданд, ки дар онҳо асарҳои ҳаҷвии адабону публитсистони рус ва дигар ҳалқҳо, хоса мусулмонони Қафқозу Осиёи Миёна ба табъ мерасид ва бешубҳа адабону

Муродов Мурод Бердиевич

публиктони точик аз мутолиа онҳо чиҳатҳои гуногун ва мухталифи эҷоди осори ҳаҷвиро меомӯхтанд.

Таҷрибаи адабиётиҳаҷвии рус, ҳамчунин осори ҷудогонаи адибону публиктони ҳалқҳои дигар ба ҳаҷвнигорони точик моҳорати интиҳоби мавзӯъ, тасвири воқеаву ҳарактери қаҳрамонҳоро омӯзонид.

Тавре дар фавқ ишора шуд, таъсири осори ҳаҷвии адибони рус ва дигар ҳалқҳои «бародар» ба адибону публиктони точик, асосан, бо ду роҳ: тарҷумаи бевоситай асарҳои ҷудогона ва нашри маҷаллаҳои ҳаҷвӣ сурат мегирифт. Алалхусус пайдоиши матбуот, хоса маҷаллаҳои ҳаҷвӣ барои ташаккули ҳаҷви публиктистӣ заминаи муҳим ва сифатсоз гардид. Маҳз тавассути матбуоти даврӣ имконоти шинос шудан ба адабиёти демократии рус ва ҳалқҳои дигар зиёдтар гардид. «Дар давраи бедоршавӣ - менависад, Раҳим Ҳошим ба воситай интишори матбуоти тотор ва Озорбойҷон, ки дар шинос шудан ба адабиёти демократии рус аз мо пешқадамтар буданд, ин омӯзиш шакли боз ҳам фаъолтаре мегирад. Нависандагони пешқадами тотор ва Озорбойҷон дар ташаккули эҷодиёти нависандагони мо таъсири муҳим доштаанд. Дар ин ҷода роли Ҷалил Муҳаммадқулизода, Алиакбар Собирро ба воситай журнали «Мулло Насриддин» ки, пеш аз револютсия аз зиёда паҳншудатарин журналҳо дар Осиёи Миёна будааст, роли Абдулло Туқай, Олимҷон Иброҳимов барин нависандагони пешқадами тоторро маҳсусан зикр кардан лозим аст» [167, с. 140].

Дарвоҷеъ маҷаллаи «Мулло Насриддин», ки соли 1906 дар Тифлис ба вучуд омад барои ба омма дастрас намудани адабиёти ҳаҷвӣ ва ташаккули навъи адабиёт - публиктоника нақши муайянे бозид. Ин маҷалла бо танқидҳои саҳт ва ҳаҷви тезу тунди ҳуд дар ҳаёти на танҳо Қавқоз, балки ба ҳаёти мурдуми Бухорои Осиёи Миёна ва бедорфиркии онҳо такони бузурге ба вучуд овард. Вай дар арафаи инқилоби якуми рӯс ба

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ибораи Валӣ Самад « ба мисли ситораи Зуҳал» осмони тираи шарқиёнро равшанӣ андохт [134, с. 118].

Ба қавли Я. Ориёнпур «ин нашрияи судманд на танҳо барои Қавқоз, балки барои Эрон ва сартосари ҷаҳони шарқ, як ҳодисаи муҳимми таъриҳӣ буд». Зоро он ба муқобили тартиботи давлатдории Қавқозу Осиёи Миёна, зидди сармоядорони маҳаллӣ, вазъият ва шароити пур аз азобу машаққатҳои зиндагӣ, умуман аз ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва фарҳангиву маърифатии на танҳо Қавқоз, Эрон, Осиёи Миёна, балки мусулмонони соҳили Волга ва тоторҳои Крим маводи ҷолиб ба табъ мерасонид. Тавре адабиётшинос Валӣ Самад қайд мекунад, тавассути ин маҷалла «адабиёти инқилобию демократии Озорбойҷон, Эрон ва Туркияву ҳатто Аврупо ба Осиёи Миёна, пеш аз ҳама, ба Бухоро мерасид ва маҷалла дар ҳаракату ҷунбишҳои миллии озодихоҳии халқҳои Осиёи Миёна роли муайян бозида, дар як вақт ба ташаккули адабиёти навини тоҷик, маҳсусан ҳаҷви реалистӣ ҳиссагузорӣ мекард» [134, с. 119]. Ин ҷо таъкиди Валӣ Самад, ки «ҳаҷви реалистӣ» мегӯяд, то андозае ҷон дорад ва он мантиқан дуруст ва барҷоӣ аст. Зоро ҳаҷв ва ҳичогӯи ҳарчанд анъанаҳои қадимаро соҳиб буда, чи дар адабиёти шифоҳӣ ва ҷо ҳаттии собиқаи мавқеъи муайян дошт ва дар осори ҳаҷву танзии намояндағони адабиёти классикий үнсурҳои реалистӣ ба назар мерасид, аммо ҳусусияти ҳаҷви «Мулло Насриддин» дигархелтар буд. Дар ҳаҷвиёти ин маҷалла равия ва услуби муайяни публитсистӣ бештар истифода ва мушоҳида мешуд. Ва ҷунин ҳусусиятро қасб намудани маводи нашрия, ҳоса ҳаҷвиёти он сабаб ва омилҳои аниқ низ дошт. Яке аз ҷунин омилҳо таъсири адабиёт ва публитсистикаи рус буд. Ҷуноне ки аксари таҳқиқарони «Мулло Насриддин» ҳулоса мекунанд, маҷаллаи мазкур зери таъсири инқилоби якуми рус ва ҷароиду маҷаллоти пешқадами Русия ба вучуд омада, аз рӯзҳои аввали таъсисёбииаш равияи

Муродов Мурод Бердиевич

муайян ва услуби махсусро пеша кард. Ба ин маънӣ, бешубҳа «Мулло Насриддин» як навъ воситаи таъсири адабиёт ва публистикаи навтаъсиси рус ба адабиёти ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла тоҷикон гардида буд. Таҷриба ва услуби корбости «Мулло Насриддин» барои адабони тоҷик, хоса ҳаҷвнависон чизи тоза ва бесобиқа менамуд. Онҳо таҷриба ва комёбиҳои мачаллаи мазкурро ҳамеша мавриди назар қарор дода, кӯшиш менамуданд, ки дар равия ва услубҳои маводи он асарҳо эҷод намоянд. Ҳусусан, равияи ҳаҷвнигории Мирзо Алиакбар Тоҳирзодаи Собир ба адабони ҷадиду демократии тоҷик таъсир ва илҳом мебахшад. Ҷунончи дар шумораи №159, 13-апрели соли 1908 - и «Мулло Насриддин» шеъри ҳаҷвии Собир ба матлаби зайл ҷоп шуда:

*Аввалан умдаи матлаб бу ки, шаҳр аҳли тамом,
Талабу каҳилу биҳиммату надан, манна на?!*

Баътар бо чунин мазмун Сиддиқии Аҷзӣ мегӯяд:

*Аз по фитодаем таги бори танбалӣ,
Ин бас, зиёда толиби бори гарон нест*

(1.Аҷзӣ С. Ганчиаи ҳикмат. Тифлис,1912,с.21).

Нависандагони озодфикри тоҷик, ки ҳақиқат ва адолатро муҷӯстанд, аз як тараф, ба воситаи маводи ин мачалла ба ғояҳои демократии адабиёт ва публистикаи рус шинос мешуданд, аз ҷониби дигар, дар зери таъсири асарҳои ҳондаашон ба эҷодиёти худ самт ва самара мебахшиданд, ҳамчунин гоҳо шеъру ҳикояҳои худро дар «Мулло Насриддин» ба табъ мерасониданд.

Як ҳусусияти маводи «Мулло Насриддин» дар он аст, ки вай ба ҳаёти Осиёи Марказӣ, ҳусусан Бухоро таваҷҷуҳӣ бештар ва хоса дошт. Бинобар ин дар сахифаҳои худ ба тарзи мудовим аз аҳволи ин минтақа қарикатура, фелетон ва шеърҳои ҳаҷвӣ ҷоп мекард ба пахлӯҳои ҷудогонаи ҳаёти

Публистикаи ҳаҷвӣ

иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии ҳалқи тоҷик баҳои дуруст ва воқеӣ медод ва ба муқобили худсариву ситамгариҳои амир ва сиёсати мустамликавии ҳукумати подшоҳии рус дар Бухоро бо ҳаҷвияҳои нешдор мубориза мебурд. Таваҷҷуҳи зиёди «Мулло Насриддин» ба Бухоро боз аз он сабаб будааст, ки аз як тараф, ин шаҳр дорои анъанаҳои қадимаи илму адаб ва маркази илму фарҳанг буд, аз сӯйи дигар, ҳукумати подшоҳӣ дар ин ҷо сукунат ва фаъолият дошт, ки ба нерӯйи ақлонӣ ва фитрати рӯшани зиёёни ин сарзамин боварӣ ва эътиомод доштани ҳайати эҷодии мачалларо нишон медиҳад. Ин аст, ки ҳанӯз дар соли 1906 «Мулло Насриддин» ба рӯзнома завқ доштани ҳалқи Бухороро маҳсусан қайд намуда, тавсия медиҳад ва пешниҳод мекунад, ки ба рӯзномаи таъсисшаванд «Гафлат» ном гузошта шавад. Дар шумораи 14 - и мачалла (7 апрели 1907) сурати ачибе ҷой дода шудааст, ки воқеан дар гафлат будани мардуми Бухороро мефаҳмонад. Моҳияти сурати карикатурӣ ҷунин аст: мардуми зиёде дар Регистони Бухоро ҷамъ омадаанд, шахсе шумораи нави рӯзномаэро нишон дода дар ҳусуси аҳамияти он ҷизе гуфтан меҳоҳад, аммо мардум ҷун гусфанди аз гург рамида аз вахми он ҳудро ба ҳар тараф мезананд ва он марди дар даст рӯзнома дар майдон ҳайратзадаву танҳо мемонад. Сурат баёнгари дар зери таҳдид ва таъқиб қарор доштани рӯзнома ва рӯзномаҳонон аст. Ҷунин суратҳои карикатурии пурмазмун ва тезу тунд бино ба ҳисоби Валий Самад «танҳо дар байни солҳои 1906 -1913 - ум 25 ададро ташкил медиҳанд, ки дар онҳо зулму форати тоқатфарсои амирони Бухоро Абдулаҳад ва Олимхон, сиёсату корбарии онҳо аз ҳусуси нигоҳ доштани аҳли тақво, ҳасисӣ ва беинсофии сарватмандони кишвар, вахшигарӣ дар фоҳишаҳонаҳои Бухоро, беэътиборӣ нисбати аҳли илму адаб, баста шудани мактабу мадрасаҳо, таъқиб шудани рӯзномаву рӯзномаҳонон, саёҳатҳои амир ба Ялта ва Петербург ва ғайра бо маҳорати ҳайратангез тасвир ва ғош гардидааст» [134, с. 124]. Аммо дар сахифаҳои

Муродов Мурод Бердиевич

«Мулло Насриддин» дар хусуси ахволи Бухоро ва танқиди чиҳатҳои фавқулзикр на танҳо суратҳои карикатурӣ, балки хабару мақолаҳо, шеъру манзума, мактубу ҳикоя ва фелетону дигар жанрҳои ҳаҷвӣ ба табъ расидааст.

«Мулло Насриддин» дар баробари зери тозиёнаи танқиду ҳаҷв карор додани ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии Осиёи Миёна гоҳ - гоҳ рӯзномаву маҷаллаҳоро низ хулоса мекард ва ба ин восита дар ташаккули матубот ва маҳсусан ҳаҷви он саҳм мегузошт. Ҳаҷвнигорони моҳиро маҷалла Ҷалил Мамадқулизода ва Алиакбар Собир, ки бо асарҳои худ дар Эрон ва Осиёи Миёна машхур буданд, аз адабиёт ва публистикаи классикии тоҷик, хоса ҳаҷви он баҳра бурда онро бо шаклу тобишҳои тоза дар маҷаллаи худ инкишоф доданд, ки анъанаи онҳо минбаъд дар такомули ҳаҷви муосири адабиву пулистикии тоҷик бетаъсир намонд.

Ба вучуд омадани «Мулло Насриддин», аз як сӯй, боиси инкишофи ҳаҷви анъанавӣ гардида бошад, аз ҷониби дигар, тарз ва оҳангӣ нави ҳаҷвнигориро тавлид намуд. Адибони он давр аз ҷумла Мирзо Алиакбар Собир, ба қавли Раҳим Ҳошим «бо таъсири ин журнали инқилобӣ аз як ғазалсарои гӯшанишини беному нишон ба як шоири оташқалами исёнгар мубаддал гардид. Тарзи нави ҳаҷвро, ки адиб ва файласуфи машҳури шарқ Фатҳалӣ Охундов сар карда буд, Собир дар соҳаи назм ба таври эҷоди тараққӣ дода, дар тамоми Шарқӣ наздик дар ҳаҷв бо як услуби нав асос гузошт» [167, с. 179]. Албатта, ин хулосаи Раҳим Ҳошим шояд дар мисоли адабиёт ва публистикаи Озорбайҷон мувоғиқ ва дуруст ҳам бошад. Аммо «дар тамоми Шарқӣ наздик дар ҳаҷв ба як услуби нав асос гузошт» гуфтани ў ба назари мото андозае саҳҳ набуда, баҳсталаб аст. Дуруст аст, ки муаллиф услуби нав гуфта навъи наву тозаи ҳаҷв - ҳаҷви публистико дар назар дорад. Хусусияти ҳаҷви публистики дар ҳаёти ва ҳаққонӣ будани масъалаҳои тасвиршаванда дар рӯхияи замон

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ва ҳаёти воқеии айём таҳлилу танқид ва мазаммат намудани ҳодисаву рӯйдодҳои муайяни иҷтимоӣ аст. Агар ба ин маънӣ ба ҳаҷви адабиёти классикии тоҷик назар андозем, чунин хусусиятро дар осори ҳаҷвии шоирони зиёд ва хусусан Убайди Зоконӣ баръало мушоҳида ва эҳсос менамоем. Ин аст, ки муҳаққиқон Убайди Зокониро «яке аз саромадони публитсистикаи классикии мо, бунёдгузори равия ва жанрҳои ҳаҷвии он донистаанд» [160, с. 68].

Чунин услуби нави ҳаҷвро дар осори Аҳмади Доњиш низ дидан мумкин аст. Пас «дар тамоми Шарқӣ Наздик дар ҳаҷв бо як услуби нав асос гузошт» гуфта ҳукм баровардани Р. Ҳошим нишонаи як навъ ба эътибор нагирифтани шеваи иҷтимоии ҳаҷви адабиёти классикии тоҷик аст. Танҳо як нуқтаро бояд ба назар гирифт, ки замони Алиакбари Собир ҳуд айёми мубориза барои ҳаёти нав буд ва ҳоҳу ноҳоҳ рӯҳияи замон ба эҷодиёти ў бетаъсир намемонд. Ба иборае ҳуди ҳаёт ва шароити таърихии замон нависандаро барои муҳокима ба масъалаҳои ҷамъиятӣ водор мекард. Аммо Убайди Зоконӣ ва Аҳмади Доњиш дар замоне умр ба сар бурдаанд, ки дар ҷомеа на танҳо рӯҳияи инқилобӣ эҳсос намешуд, балки ҳокому аввом нисбати ноадолатиҳои даврон парвое ҳам надоштанд ва дар фикри чорае набуданд. Аммо дар чунин айёму шароит Убайди Зоконӣ ва баъдтар Аҳмади Доњиш тавонистанд ҳаҷви сиёсиро ба вучуд оранд. Зимнан, ҷойи инкор нест, ки «Мулло Насриддин» бо шарофати Мирзоҷалил ва Алиакбар Собир дар ҳаҷвнависӣ дар Шарқӣ Наздик мактаби навро ба вучуд овард. Хусусан «Мирзоҷалил ба тарзи пайгиране ба ҳаҷв табаддулот овард. Ў бо истифода ва ба шакли нав даровардани беҳтарин приёмҳои ҳаҷви анъанавӣ ба он рангу услуби иҷтимоӣ дод, онро ба аслиҳаи мубориза бар зиддӣ фасодҳои ҷамъият мубаддал намуд, онро воситаи тарбияи насл қарор дод» [167, с. 203]. Вале набояд фаромуш кард, ки барои ба

Муродов Мурод Бердиевич

чунин рангу услуг даровардани ҳаҷв ва ба аслиҳаи муборизаву омили тарбия табдил додани он, пеш аз ҳама, муҳит ва рӯҳияи инқилобхоҳонаи айём мусоидат мекард.

Умуман, мачаллаи «Мулло Насриддин» тавонист дар инкишофи ҳаҷви адабиёту публитсистики мусоири тоҷик таъсири нишонрас ва сифатсоз гузорад. Ҳусусан тавассути ин мачалла маданияти пешқадами рус адабиёти инқилобӣ ва демократии Озорбойҷону дигар ҳалқҳои Қавқоз ба ташаккул ва такомули адабиёти пешқадами Шарқӣ наздик, аз ҷумла адабиёту публитсистики тоҷик таъсир расонидааст. Чунончи Раҳим Ҳошим менависад: «дар аввалин фелетон ва мақолаҳои ҳаҷвии С. Ализода, С. Айнӣ, Ҳоҷӣ Мӯин С. Азизӣ, дар шеърҳои ҳаҷвии С. Сиддиқӣ ва дигарон дар «Шуълаи инқлоб» ва «Мушфикӣ» таъсири услуби нигориши Мирзоҷалил, Собир, умуман «Мулло Насриддин» ошкор мушоҳида мешавад» [167, с. 204]. Аз ин лиҳоз фаъолияти «Мулло Насриддин» ва таҷрибаи ҳаҷвнависони онро омили дигаре дар ташаккулу инкишофи ҳаҷви публитсистии тоҷик метавон номид, ки дар нахуструҷномаи миллии «Бухорои шариф» ва матбуоти дузабонаву сезабона, ҳусусан «Оина» ба вучуд омада, дар ҳафтавори «Шуълаи инқлоб» туфайли Саидризо Ализода шакл гирифт.

Омили дигаре, ки барои инкишофи ҳаҷви мусоири тоҷик, минҷумла ҳаҷви публитсистии он таъсир мерасонд, матбуоти тоторӣ буд. Муаллифи асари «Ҳаҷв дар матбуоти тоҷикии солҳои 1920 - 1930» С. Солеҳов дуруст қайд мекунад, ки «барои инкишофиҳаҷви советии тоҷик худи воқеяти пурошӯби солҳои 20 - 30 шароит фароҳам оварда бошад ҳам, омили дигаре буд, ки суръату ривоҷу такомули онро афзуд. Чунин омил мавҷудияти таҷрибаи бои ҳаҷвнависони Озорбойҷон аз қабили Ҷалил Маҳмадқулизода, Алиакбар Собир, мачаллаи «Мулло Насриддин», инчунин асарҳои ҳаҷвии матбуоти тоторӣ буд» [143, с. 6].

Публистикаи ҳаҷвӣ

Дар ибтиди асри XX, хусусан дар давраи ҷонги русу Япон ба Осиёи Марказӣ рӯзномаву мачаллаҳои зиёд оварда мешуданд, вале аксари онҳо маҳфӣ буда, хонандаашон низ ҷандон зиёд набуд. Ба қавли С. Айнӣ ба туфайли ин ҷонг газетаи «Тарҷумон», ки гоҳ - гоҳе омада меистод, зиёдтар паҳн шудан гирифт. «Дар гӯшаҳои гуногуни Русия бо номҳои муҳталиф ба туркию тоторӣ газетаҳо нашр шудан гирифт. Табии ин газетаҳо ба Бухоро ҳам омада, ба як қисми аҳолӣ каму беш фикрҳои нав медоданд» [12, с. 24]. Дар байни рӯзномаҳо, ки ба Бухоро оварда мешуданд, «Тарҷумон»-и Исмоили Фаспари нуғузи бештар дошт. Ин нашрия баробари мачаллаҳои «Мулло Насридин» -и Ҷалил Мамадқулизода ва «Шӯро», ки аз Оренбург меомад, мақеи мувозӣ дошт ва бешубҳа, аз як тараф, дар кушода шудани фикри мардуми Бухоро, ки дар зери идораи асримиёнагии саҳти амир ва таъсири муллоҳои мутаассиб ях баста буд, таъсир мекарданд», аз ҷониби дигар, ба ташаккули ҳаҷви муосири тоҷик бе таъсир буда наметавонист. Адибону зиёйёни озодфиқри тоҷик, ки ҳақиқат ва адолатро мечӯстанд, ба воситаи матбуоту адабиёти Озорбойҷону Тотористон ба гояҳои демократии адабиёту публистикаи рус шинос мешуданд.

Дар миёни адибони тотор, хусусан асаарҳои Абдулло Туқай, Майдид Ғафури, Олимҷон Иброҳимов, ки саршори мундариҷаи инсонпарваронаву реализми танқидӣ буданд, ба адибони тоҷик бетаъсир намемонданд. Дар байни зиёйёни равшанфиқри Осиёи Миёна, алалхусус шуҳрати Абдулло Туқай зиёд буд. «Туқай масалҳои И. А. Крилов ва шеърҳои А. В. Колсовро ба тоторӣ мегардонд ва худ шеърҳои озодиҳоҳона менавишт, дар интишори газетаи «Фикр», журналҳои «Ал-асри ҷадид» ва «Үқлар» («Тирҳо»), «Ялт-юлт») (журнали ҳаҷвӣ) фаъолона иштирок мекард» [67, с. 202]. Табиист, ки ба воситаи рӯзномаву мачаллаҳо ва китобҳои дарсии тоториву муаллимони тотор, ки

Муродов Мурод Бердиевич

дар Бухорову Самарқанд ва Хучанд зиндагӣ ва кору фаъолият мекарданд, асарҳои Туқай ва дигар адабони тотор дастраси зиёйёни эҷодкори тоҷик мегардид. Ба ин роҳ, аз як тараф, адабиёту публистикаи тотор, аз ҷониби дигар, ғояҳои пешӯдадами адабиёти рус ба ахли илму адаби тоҷикроҳ мейфт.

Дар баробари ин дар байни солҳои 1905 - 1906 матбуоти турку тотор, Истамбул, Миср ва Ҳиндустон дар Бухоро ва баъзан Самарқанд ба ибораи устод С. Айнӣ хеле хуб кор кард. Дар ин давра асари сеҷилдаи публистиқӣ - ҳаҷвии Зайнулобидини Мароғай «Саёҳатномаи Иброҳимбек» (таълифаш с.1888) ба Бухорову Самарқанд ва Ҳива низ паҳн мешуд. «Саёҳатномаи Иброҳимбек» танқиди ақибмондагии феодалӣ, ҷаҳолатпарастӣ, тарғиби улуми дунявӣ ва амсоли инро дар бар гирифта «доир ба ахволи Эрон навишта шуда бошад ҳам, ҷойҳои танқидиаш айнан дар Бухоро низ буданд. Бинобар ин мутолиаи ин китоб низ ба дигаргунии фикри баъзе қасон сабаб гардид» [12, с. 25].

Чун «Саёҳатномаи Иброҳимбек» ва дигар асарҳои мансури дар Эрон ва Туркия дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX ба вучуд омада танқиди урғу одатҳои ҷоҳилонаро фаро гирифта, ҳусусияти маорифпарварӣ доштанд, дар байни зиёйёни эҷодкори Осиёи Марказӣ, хоса Бухоро зуд қабул ва маъруф мегардиданд, ки он, аз як тараф, ба ташаккули насли нави тоҷик таъсир мерасонд, аз ҷониби дигар, боиси шакл гирифтани ҳаҷви реалистии иҷтимоӣ мегардид. Ба ин маънӣ, дар инкишофи ҳаҷви адабиёти шӯравии тоҷик ва ташаккули ҳаҷви публистиқии он адабиёти пешӯдадами танқидӣ - ҳаҷвии рус дар ибтидо ба воситаи адабиёту матбуоти тотор ва Озорбойҷон таъсир расонида бошад, дар даҳсолаи аввали асри XX имконияти бевоситаи истифода аз адабиёти рус, минчумла ҳаҷви он барои адабону публистиқони тоҷик пайдо шуд. Ин имконият таъсиси рӯзномаву маҷаллаҳо буд.

Публистикаи ҳаҷвӣ

«Моҳи марти (11) соли 1912 бо эҳтимоми ҷамъияти ҷадидони Бухоро газетаи «Бухорои Шариф» дарҷ гардид, ки ҳонандаҳоро бо осори адабони Ғарб ва рус, баҳусус Л. Толстой шинос намуд [136, с. 23].

Рӯзномаи «Бухорои Шариф» дар баробари инъикосу баррасии масоили муҳталифи замон, баҳусус масъалаҳои «тадриси мардум ба талаби илм ва ислоҳ намудани вазъи таълим» ҳонандагонашро, аз як сӯ, ба дурданаҳои назму насринадиёти классикии тоҷикӣ шинос менамуд, аз сӯйи дигар, бо чопи тарҷӯмаи «намунаи осори адабони номии ҷаҳон, аз ҷумла Пушкину Толстой ва А. Крилов ҷашми мардумро ба маърифати дунёвӣ ҳидоят менамуд» -менависад муҳаққиқ О. Салимзода [133, с. 49].

Воқеан дар рӯзномаи мазкур дар 41 шумораи шумораи 60 то 101 дувоздаҳ асари ҳурду қалони нависандай бузурги рус Л. Н. Толстой аз қабили «Асири қафқозӣ», «Инсонро замини зироат бисёр лозим аст», «Муҳаббат кунед яқдигарро», «Бурон тамом мешавад», «Муздор Эмилян ва табли тиҳӣ», «Илёс», «Язданро ва шайтонро», «Худо ҳақро мебинад, лекин зуд қашф намекунад», «Барои Худо ё Мамонна», «Шоҳдӯхтари силинчи», «Ду савдогар» зери рубриқаи «Осори Ғроф Тулстуй» ва бо имзои мустаори мутарҷим «Р. И.» нашр шудаанд. Ҳамчунин дар саҳифаҳои «Бухорои Шариф» асарҳои «Данко» ва «Кампирни Изергил» - и М. Горький «Ҳикояҳои чинӣ» ва «Фелетон» - и адаби Фронса Онри Ди Ринно низ ба табъ расидаанд. Зимнан тарҷумаи асарҳои нависандагони рус ҷуноне аз мисолҳо маълум гашт ҳанӯз дар ибтидои асри XX сурат гирифта будааст ва ин шартӣ будани далели муаллифони «Таърихи адабиёти советии тоҷик қ.1», ки «тарҷумаи асарҳои бадеии нависандагон рус ва бъязе ҳалкҳои дигар ба забони тоҷикӣ асосан аз нимаи дуюми солҳои бист оғоз ёфт» [67, с. 204] мегӯянд, собит месозад.

Муродов Мурод Бердиевич

Албатта, на ҳамаи асарҳои тарҷумашудаи дар боло зикрашон рафта ҳачвианд. Агар ҷавҳари асарҳои «Язданро ва Шайтонро», «Худо ҳакро мебинад, лекин зуд қашф намекунад» - и Л. Н. Толстой ва «Вафоти валиаҳд» - и А. Довуд ҳаҷвӣ бошанд, асари «Кампири Изергил» - и А. Горький ва «Ҳикояҳои чинӣ», «Фелетон» - и Онри Ди Ринно низ аз унсурҳои ҳаҷву юмор ҳолӣ нестанд. Бинобар ин мутолиаи чунин осор ба зиёёни эҷодкори озодихоҳ ҳоҳу ноҳоҳ бе таъсир буда наметавонист.

Дар омади сухан қайд кардан бамаврид аст, ки дар «Бухорои Шариф» маводи комилан ҳаҷвӣ, (ба истиснои осори тарҷумашуда) ба табъ нарасидааст. Аммо дар баъзе нигоштаҳо, ки хусусияти танқидӣ доранд, унсурҳои ҳаҷву танз ба назар мерасад. Чунончи дар мақолаи «Фелетун дар хусуси забон» - и Мирзоҷалол Юсуфзода, ки дар се шумораи нашрия (№№11,13,14) чоп шудааст, хусусияти ҳаҷву танқидиро дучор меоем. Аммо бояд гуфт, ки ин мақола аз ҷиҳати хусусияти жанрӣ ва ба мағҳуму фахмиши имрӯза фелетон буда наметавонад, зеро дар он ҳарчанд «зухуроти манфии воқеҳо - маҳкум намудани норасоиҳо» мушоҳида мешавад, vale муаллиф дар ошкор ва фош намудани камбудихо аз усули ҳаҷву танз ҷандон истифода набурдааст.

Ҳамин тавр, таъсири нахустрӯзномаи миллии «Бухорои Шариф» на танҳо дар ташаккули публистикаи муосири тоҷик асос гузошт, балки дар шаклгирии навъҳои эҷоди адабиву публистиӣ, хоса ҳаҷви публистиӣ замина ба вучуд овард. Агар дар ибтидо адибони тоҷик ба асарҳои адибони пешқадами рус чун Лев Толстой, Пушкин, Лермонтов, Крилов, Гогол ва дигарон ба воситаи адабиёту матбуоти озару ва тотор шиносоӣ пайдо карда бошанд, таъсиси рӯзномаву маҷаллаҳо, баъдтар Нашриёти давлатии Тоҷикистон имкони тарҷумаи бевоситаи чунин асарҳоро ба вучуд овард. Ба кори тарҷума дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

баробари адібони баркамол С. Айнӣ, А. Мунзим, В. Маҳмудӣ - адібони ҷавон С. Улуғзода, Р. Ҳошим, Ҳ. Карим, О. Исламӣ ва дигарон машғул шуданд. Тарҷумай асарҳои адібони рус ва намояндагони адабиёти ҳалқҳои дигар дар тамоми солҳои мавҷудияти ҳокимияти Шӯроӣ идома дошт, ки он ҳоҳу ноҳоҳ ба маҳорати нигорандагии адібону публитсистон, хусусан эҷодкорони ҳаҷвнигор нерӯ ва қувваи тоза мебахшид.

Дар даврони Шӯравӣ таъсири босамари ҳаҷвиёти адабиёту публитсистикаи рус шакл ва мазмуну моҳияти нав пайдо кард. Хусусан ҳаҷви бурро ва нишонрасро дар асарҳои «Қайдҳо дар бораи мешаниӣ», «Мубоҳисаҳои ман», «Дар Амрико» - и А. М. Горкий, «Мистерия буфф», «15000 000», «Мачлисбозон», «Бюрократизм», «Даҳшати қоғаз» - и В. В. Маяковский, масалҳои Д. Бедний дучор карда метавонем, ки онҳо на танҳо барои ҳаҷвнависони Шӯравии тоҷик, балки ба маҳорати ҳичогӯии адібони ҷамоҳири собиқ Шӯроӣ як мактаби хуби эҷодӣ гардида буд. «Нависандагони тоҷик - менависад А. Усмонов аз ҳаҷвнависони бузурги рус, тасвири реалистии ҷиҳатҳои манғии ҳаёт ва роҳҳои типсозии ҳаҷвӣ, инчунин кӯтоҳу мӯҷазбабеёниро меомӯҳтанд» [158, с. 75]. Хусусан дар асарҳои ҳаҷвии Л. Н. Толстой тасвирҳои реалистонаи ба ҳақиқат монанд зиёдтар эҳсос мешавад. Ба қавли адабиётшинос М. Имомов «баръакси биниши ҳаҷвии Гоголу Щедрин маҳсусияти ҳаҷви Л. Н. Толстой дар он зоҳир гаштааст, ки тасвири нависанда ҳамеша ором ва ба ҳақиқат монанд мебошад. Принципи реалистонаи тасвир тамоми паҳлӯҳои маҳорати Л. Толстойро фаро гирифтааст ва портретҳои ҳаҷвии ў низ ба ҳамин принцип ба тасвир омадаанд» [60, с. 90]. Чунин принципи реалистии тасвир ва ба ҳаёти вοқеӣ монанд будани мундариҷаи асарҳои Л. Толстой ва дигар ҳаҷвнависони рус аз талаб ва тақозои замон манша мегирифт ва барои гароши публитсистии осори адабӣ мусоидат мекард. Муаллифони китоби «Таърихи адабиёти советии тоҷик» низ дуруст қайд мекунанд, ки

Муродов Мурод Бердиевич

омӯзиш аз адабиёти рус аз солҳои 20 сар шуд. Таъсири ин дар назм аз аввалин шеъри революционии Айнӣ «Марши хуррият» оғоз ёфта бошад, дар наср аз публистика сар шуд» [67, С. 206-207].

Аз адабиёти пешқадами рус истифода намудану онро сармашки кори эҷодии худ қарор доданро қариб ҳамаи адабони тоҷик қайд кардаанд. Масалан, устод С. Айнӣ менависад: «Ман бояд рӯйирост дар байни аҳли ҷамоати советӣ баён кунам, ки тараққиёти таҷрибаи эҷодии ман ба омӯхтани асарҳои Горкий вобаста аст. Ман аз ин кори бузург дар тасвири образҳо, тасвири ҳарактели қаҳрамонон бисёр ҷизҳоро ёд гирифтам, ман аз ӯ содагии ифодаро ёд гирифтам» (Айнӣ С. Зиндаи абадӣ // БАС, 1936, №7, с.6).

Яке аз аввалин адабони ҳаҷвнависи адабиёти Шӯравии тоҷик - Раҳим Ҷалил бошад ба асарҳои А. П. Чехов муҳаббати хоса доштааст. Ӯ менависад: «Аз ин рӯ, ӯ (Чехов А.П. М.М) бедоркунандай қобилияти ҳаҷвнигории ман аст. Ман барои баъзе ҳикояҳои ҳаҷвӣ маҳбуби хонандагон шудам, аз ин устодон, аз ин кутахнавис, нуктагӯю нуктасанҷ, донишманди зиндагӣ миннатдорам. Чунон ки аз Горький ҷовидонӣ, Н. Гоголь, С. Айни бузург меомӯзам» [177].

Ҳамин тавр, омӯзиши адабиёту публистикаи рус ва дигар ҳалқҳо барои адабону зиёйёни эҷодкори тоҷик дар ибтидо ба воситаи адабиёти тотору озарбойчон ва узбек сурат гирифта бошад, минбаъд ин омӯзишу баҳрабардорӣ бевосита инкишоф ёфта, ба яке аз талаботи доимию эҷодкорони Шӯравӣ мубаддал гардидааст. Ҳусусан дар ибтидои садаи XX таъсири осори публистикӣ ва ҳаҷвии адабони пешқадами рус ва ҳалқҳои Осиёи Марказӣ ба ҳаҷвнигорони тоҷик «барои бештар қувват додани танқиди тартиботи кӯҳна ва рӯҳияи норозигӣ ёрӣ мерасонид» [122, с. 23].

Умуман, омӯзиш, таъсир ва баҳрабардорӣ аз адабиёту публистика ва ҳаҷви адабиёти рус, озар, тотор ва ӯзбек дар

Публистикаи ҳаҷвӣ

ибтидо ду ҷиҳатро дар бар мегирад. Якум омӯзиши бавосита ва бевоситай асаҳои адабони ҳаҷвнигори рус чун И. А. Крилов, Л. И. Гогол, Салтиков Шедрин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. М. Горкий, В. В. Маяковский, Д. Бедний ва дигарон, ҳамзамон шеърҳои ҳаҷвии оҳанги публистиқ доштаи Мирзо Алиакбар Собир, Муҳаммадалии Муқимӣ, Зокирҷон Фурқат, Завқӣ, Туқай ва дигарон, ки барои нависандагону адабониҳаҷвнигори тоҷик, аз як тараф, намунаи ибрат, аз сӯйи дигар, сайқали ҳунари ҳаҷвнигорӣ гардидаанд. Дуюм таъсиси маҷаллаҳои ҳаҷвӣ амсоли «Красний перец», «Бегемот», «Смехач», «Крокодил», «Мулло Насриддин», «Муштум» ва тавасути ин нашрияҳо дастраси адабони тоҷик гардидаши асарҳои ҳаҷвии адабиёти рус ва дигар ҳалқҳо, ки бешубҳа дар омӯхтани интихоби мавзӯъ, ҷиҳатҳои тасвири воқеа, бунёди образ, ғанӣ гардонидани шакл, усулҳои инъикосу тасвири ҳаққонии рӯйдоду ҳодисаҳо ва амсоли ин мусоидат мекарданд.

Хулоса, ҳаҷвиёти пешқадами адабиёти классикиву шӯравии рус ва дигар ҳалқҳо, баҳусус адабиёту публистикаи Озорбойҷону тотор ва ўзбек, аз як тараф, барои ташаккул ва инкишофи ҳаҷвиёти адабиёти муосири тоҷик таъсири пурсамар расонида бошад, аз сӯйи дигар, дар ташаккули навъи тозаи ҳаҷв - ҳаҷви публистиқ ҳамчун омил ва сарчашмаи ёрирасон мұттамад гардид. Ин сарчашма дар баробари ҳаҷви фолклорӣ ва классикии тоҷик дар шакл гирифтани ҳаҷви публистиқ дар адабиёту публистикаи тоҷик ва ҳамчун соҳаи мустақил эътироф гардидаши он нақши муҳим ва барҷо гузоштааст. Аммо бояд иқрор шуд, ки дар ба вуҷуд омадан ва инкишофи публистика, хоса ҳаҷви публистиқ талаботи давру айём ва рӯҳияи замон омили асоси гардида, ки дар бобҳои оянда дар ин хусус муфассал ҳоҳем андеша ронд.

ТАШАККУЛИ ҲАЧВИ ПУБЛИТСИСТИЙ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОЧИК

II. 1. Ҳаҷви матбуоти даврии ибтидои садаи XX

Инқилоби Октябри ибтидои садаи XX, ки дар Русия ба амал омад, зиндагии мардуми ин кишвар, ҳамчунин қаламрави онро ба таҳвил овард. Ба таъбири адабиётшинос М. Имомов «бо дигаршавии соҳти давлатдорӣ, иқтисодиёт, сиёсат, муносибатҳои истеҳсолӣ, моликият, маишат низ тағиyr ёфта, ба табдили чараёни фарҳангу адабиёт мусоидат кард» [60, с. 5]. Чунин тағиyr таҳвали ҳаёти иҷтимоӣ боиси ба дигаргунии куллӣ гирифтор шудани адабиёт, хоса адабиёти тоҷик гардида он давраи нави ташаккулу инкишофро ба худ қасб кард, ки минбаъд бо номи адабиёти шӯравӣ, публистикаи шӯравӣ ё мусир ном гирифт ва шуҳрат пайдо кард.

Ин воқеаи таъриҳӣ ва раванди ҷомеасозии он ҳарчанд дар адабиёту публистика баъзе монеаву қолабкориҳоро талқин мекард, аммо дар баробари ин имкониятҳои зиёдеро низ фароҳам овард. Пеш аз ҳама, майли маорифпарварӣ, ки дар саргҳи он Аҳмади Доғонӣ меистод қувват гирифт, рӯзномаҳои форсиву туркӣ ва тоторӣ густариш ёфт, дар таъсири маорифпарвариву матбуоти фавқулзикр нашрияҳои миллӣ ба вучуд омад, ки баъдтар дар заминаи он матбуоти миллии тоҷикӣ таъсис ёфт.

Маҳз рӯйи чоп омадани рӯзномаву машаллаҳо дар ташаккули насли реалистии тоҷик мусоидат кард. Намунаҳои аввалини асарҳои адабиёти мусири тоҷик дар рӯзномаву

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

мачаллаҳои тоҷикии «Буҳорои Шариф», «Шуълаи инқилоб», «Овози тоҷик», «Роҳбари дониш», ҳамчунин дар рӯзномаву мачаллаҳои ӯзбекии «Мехнаткашлар товушӣ», «Инқилоб», «Кутулиш» ва матбуоти дузабона – тоҷикӣ - ӯзбекии «Оина», «Ҳуррият» ба табъ расидаанд. Ба ин маънӣ метавон гуфт, ки ташаккулу инкишофи адабиёти муосир, баҳусус насири реалистии он аз ҳар ҷиҳат ба ташкил ва интишори матбуоти даврӣ саҳт алоқаманд аст. Чунин алоқамандӣ ва ҳамчун воситаи ахбори омма ташаккул ёфтани матбуот, аз як тараф, таблиғи адабиёти навро миёни омма метезонд, аз ҷониби дигар, ба инкишофи навъи замонавии эҷод - публитсистика мусоидат мекард. Ин аст, ки муаллифони китоби «Таърихи адабиёти советии тоҷик» навиштаанд: «яке аз муҳимтарин хусусиятҳои насири тоҷик дар марҳилаи пайдоиши он тараққии публитсистика мебошад. Пешрафти ин жанр ба шароити таъриҳӣ ва муҳимтарин масъалаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию мадание, ки ҳаёти ҳаррӯза ба назди аҳли адаб меѓузоншт, саҳт вобаста мебошад. Масъалаи асосӣ - муносибати нависандагон ба револютсияи Октябр буд» [67, с. 221]. Бале, маҳз вазъи замон ва рӯхияи сиёсии даврон эҷодкоронро водор месоҳт, ки муносибати худро ба инқилоби Октябр, ки ҷараёни зиндагиро ба куллӣ тағиیر дода буд, муайян намоянд. Яке аз омили тарикаи муайянкунандай муносибати эҷодкор ба ҳаёти нау танқиду мазаммати ҳаёти гузашта ва тарғибу қадрдонии ҷомеаи наин ба ҳисоб мерафт. Ва чунин самт гирифтани фаъолияти эҷодии адібон ба ташаккулу инкишофи навъи нау адабиёту публитсистика – ҳаҷв на танҳо мусоидат кард, балки ба раванди он суръат баҳшид. Ин равия, ки хоси адабиёти тамоми ҳалқҳои Шӯравӣ гардида буд, наметавонист, барои адабиёту публитсистикаи тоҷик истисно бошад. Шояд ҳамин хусусиятро ба инобат гирифта И. С. Брагинский дар сарсухани китоби «Анекдоты о Ходже Насриддине» (тарҷума

Муродов Мурод Бердиевич

аз забони туркӣ В. А. Гордолевский) дар бораи таърихи ҳаҷв дар мамолики араб, Осиёи Марказӣ ва Осиёи хурд мулоҳиза ронда, таъкид мекунад, ки «дар лаҳзаҳои маҳсусан душвор ва дар марҳилаҳое, ки тағйироти қатъие дар ҳаёти ҳалқҳо ба вучуд меоянӣ, ҳаҷв ривоҷ мейёбад» [17, с. 11]. Воқеан агар ба адабиёту публистикаи марҳилаҳои тағйирёбии ҳалқҳои Шӯравӣ, хоса Осиёи Марказӣ амиқ шавем, ба ҳуносай И. С. Брагинский на шубҳа, балки эътимодамон қавӣ мешавад. Муҳаққики ҳаҷви матбуоти тоҷикӣ солҳои 1920 - 1930 С. Солеҳов низ ба ин мазмун қайд карда, ки «аз як тараф, ба ҳаёти иҷтимоӣ ҷой шудани омма, аз тарафи дигар, шиддат гирифтани муқобилоти душманони соҳти советӣ, ки мавқеи ҳудро гум карда буданд, авҷу инкишофи ҳаҷвро таъмин намуд» [143, с. 6].

Ҳамин тавр, зиддияти «кӯҳнаву нав» асоси мундариҷаи асарҳои ҳаҷвӣ гардида, бо таъсири идеологияи замон ҳаҷв ба яроқи муборизаи маънавӣ табдил ёфт. Чунин ҳусусияти ҳаҷв баъдтар тамоми адабиёту публистикаи шӯравиро фаро гирифта рӯҳияни сиёсӣ пайдо кард. Ба таъбири В. А. Алексеев «дар матбуоти даврии шӯравӣ воситаҳои пуртасири муборизаи гоявии зидди душман кам нест. Аммо яке аз силоҳи муҳимми ҳуҷумкунандай навъи публистика – ҳаҷв мебошад» [14, с.5]. Зимнан ҳаҷву танз дар адабиёти собиқи тоҷик нақши муборизро то андозае ичро мекард, аммо идеологияи шӯравӣ ба он, ба иборае, ҳуқуқҳои зиёд дод. Аз ҷумла, ҳаҷв яроқи мубориза бо душман, ҳаҷв воситаи маҳкумкунандай бадӣ, ҳаҷв василаи тарбия ва ҳоказо. Ин буд, ки ҳаҷв на танҳо дар адабиёти замон мавқеъ пайдо кард, балки дар рӯзномаву маҷаллаҳо ба гӯшаву рубрика ва саҳифаҳои маҳсус соҳиб гардида ба нафъи идеологиии давр муборизаи беамон мебурд. Аввалин гӯшай ҳаҷвӣ дар матбуоти тоҷик дар «Шуълаи инқилоб (1919 -1921) таъсис дода шуд ва он «Тозиёна» ном дошт. Аввалин гӯшай «Тозиёна», яъне «Тозиёна» - и 1 дар шумори 21-и «Шуълаи инқилоб» аз

Публистикаи ҳаҷвӣ

25 сентябри соли 1919 ба табъ расида ҳамагӣ 14 маротиба дар шумораҳои гуногуни ҳафтавори мазкур чоп шудааст. Вале дар дуҳтаи китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ бо сабабҳои номаълум шумораҳои (5,8,10,11,12 ва 13-уми «Тозиёна» мавҷуд нест). Муҳаққиқ С. Солеҳов низ ин шумораҳоро пайдо накардааст. Дар шумораи аввалини «Тозиёна» кормандони «Шуълаи инқилоб» ба тариқу ҳаҷву мутоиба мақсади таъсис додани чунин гӯши ҳаҷвиро амалӣ гардонидани сиёсати замон ва тоза намудани муассисаҳои давлатӣ аз унсурҳои хиёнаткор маънидод намуда, аз ҷумла навиштаанд. «Ҳаммаслакони мо вакте доҳили фирмӣ ва хидмати миллат намуданд, ҳар қадом як фариштаи поке буданд. Ҳамин ки доҳили фирмӣ шуда, ба хидмати миллат гузаштанд, ҳонаи миллатро чунон обод карданд, ки биё ва тамошо қун!...

Инак, мо барои таъқиб ва танбехи ин гуна ҳаммаслакон баъд аз ин тозиёнаи равғаний истеъмол ҳоҳем кард. Тозиёна чи тозиёнае?.. Ба маҳзи ҳӯрдан дар як дам ҳар навъ беадабро боадаб ва ҳар навъ мастро ҳушӯр месозад. Агар боварӣ надоред, инак «Тозиёна», бифармояд, озмоиш намоед, агар бо як задан дингатон нарм нашуд, бурдаш нест» (Шуълаи инқилоб, 1919.- 25 сентябр).

Маводи шумораи аввали «Тозиёна» - и «Шуълаи инқилоб» дар заминаи таъсири ҳаҷви адабиёти классикии тоҷику форс ба вучуд омада, ҳусусияти умумӣ дорад. Дар он маҳсусан услуби ҳаҷвнигории Убайди Зоконӣ эҳсос мешавад. Ба гурба монанд кардани шахсони сари мансаб омада, ки бо сустифода аз он корҳои давлатӣ ва иҷтимоиро ҳароб карда ба ҷамъият зарар меоранд, ҳуд як навъ мундариҷаи «Муш ва Гурба» - и Убайди Зоконӣ ба хотир меорад. Таъсир ва истифодаи услуби ҳаҷвнигории Убайди Зокониро дар луғатномаҳои тафсирие, ки баъд аз дебоча дар шумораи аввал оварда шудааст боз ҳам равшантар мегардад. Чунин ҳусусият пайдо кардани аввалин

Муродов Мурод Бердиевич

ҳаҷвияҳои матбуоти даврӣ гувоҳ бар он аст, ки масъулини «Тозиёна» аз ҳаҷви адабиёти собиқаи тоҷик, баҳусус ҳаҷви Убайди Зоконӣ хуб барҳӯрдор гардида дар пайравии онҳо тақлидҳои эҷодкорона кардаанд.

Лугатҳои тафсире, ки бо тақлидҳои эҷодкорона ба тариқи музаз ва амиқмаъно эҷод шудаанд, ба ҳамдигар умумияти шаклӣ доранд, аммо онҳо аз ҷиҳати мазмун ва оҳанги ифода гуногун мебошанд. Аз панҷ лугати тафсире, ки дар ин шумора ба табъ расидааст: «Давлати барқӣ», «Буржуаи пинҳонӣ», «Муҳторияти ҷудогона», «Мамлакати ваҳшиёна», «Оби ҳаёт», ду тоаш моҳияти сиёсӣ ва боқимонда оҳанги иҷтимоӣ - ахлоқӣ доранд. Ҳамчунин лугатномаи «Мамлакати ваҳшиёна» - масъалаи байналхалқиро ифода кардааст: «Мамлакати ваҳшиёна» - Эрон аст, ки ба унвони олмониҳо ва шайтанати англисҳо фирефта нашуда худро ба болои муҳорибаи ҷаҳонсӯз доҳил накард ва мамлакати худро порча - порча намуда ба душманон надод, ки имрӯз душманон дар ҳавое бинавозанд, ў маҷбур ба рақс бошад».

Агар дар лугатномаҳои тафсирии «Буржуазии пинҳонӣ», «Давлати барқӣ» ва «Оби ҳаёт» камбудиву норасоиҳои ҳаёт ба таври умумӣ таъкид шавад, дар лугатномаҳои «Муҳторияти ҷудогона» ва «Мамлакати ваҳшиёна» объекти танқиду тамасхур мушаххассан нишон дода шудааст. Ба иборае оҳангӯ ҷанбаи публисистӣ дар онҳо равшану қавитар аст. Чунончи «Муҳторияти ҷудогона», ин дар Боғишамол аст, ки аҳолии он мувофиқи пругроми аксарион меҳоҳанд ба забони миллии худ гуфтугӯ кунанд ва сарнавишти худро ба дasti дигарон насупоранд, чунки супурда мазаашро ҷашида буданд. Дигарон ғов хурда «ғадудаш» - ро ба онҳо нағузошта буданд». Маълум аст, ки Боғишамол, яке аз ноҳияҳои вилояти Самарқанд буд, ки нуфузи бештари аҳолии онро форсизабонон ташкил медоданд. Маҳз бо

Публистикаи ҳаҷвӣ

маслиҳату дастгирии Сайдризо Ализода ва мактуби як гурӯҳ коммунистони ин ноҳия ҳафтавори «Шуълаи инқилоб» таъсис шуда буд. Дар он айём, ки ҷараёни туркигарой авҷ гирифта буд ва «душманони қавми тоҷик» аз ҳар ҷиҳат забони онро маҳдуд мекарданد, ба қавли адабиётшинос А. Махмадаминов «чун тоҷикон дар роҳи туркикунонии ҳамаи ҳалқҳову миллатҳои Осиёи Миёна - ҳадафи асосии пантуркистҳо, сангинтарин монеа буданд, аз нахустин рӯзҳои ташкили Ҷумҳуриҳои Туркистон ва Бухоро онон кӯшишҳои хешро алайҳи ин мардум нигаронида буданд» [83, с. 15]. Дар лугатномаи «Муҳторияти ҷудогона» чунин фишоровариҳои замон ба тариқи қиноя ишора шудааст.

Дар «Тозиёна - и 7 (№ 53. 1924.-16 октябр) муаллифи ҳаҷвияи «Ҳар лаҳза ба як шакли он бути айёр дароед» ҷунин муносибати душманонаи туркигароён бо тоҷиконро ба таври ҷичинг моҳирона ишора мекунад. «Ин ҷаноби оқо 12 сол пеш, яъне ҳангоми инқилоби Эрон ва машрутаву ҳуррият, аз ҷадидӣ ва таракқӣ ҷунон мутакоғир ва безор буданд, ки ўзбекнамоёни Самарқанд аз тоҷикиву форсӣ...» (206, 1912.- 16 октябр).

Як ҳусусияти «Тозиёна» - и «Шуълаи инқилоб» он буда, ки бештари масъалаи фарогирандаи он ҳусусияти ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ ва миллӣ дошта ба манфиати мардуми тоҷик ва қишвари тоҷикон равона шудаанд. Тавре дар боло ишора шуд, дар солҳои аввали Ҳокимияти Шӯроҳо масъалаҳои миллӣ дар Осиёи Марказӣ, баҳусус миёни ўзбекону тоҷикон на ҳамеша ба манфиати тоҷикон ҳал мешуд. Таъсири туркигароёни айём ба дараҷае расида буд, ки мардуми муқими шаҳрҳои бостонии тоҷикнишин ҷун Самарқанду Бухоро, ки ба иборае «ҳафт пушташон тоҷик буд» худро ўзбек муарриғӣ мекарданд. Ҷунин дурӯягиву замонасозиҳои ин тоифа мардум нафррату адовать масъулини «Тозиёна» -ро наоварда наметавонист. «Дар Самарқанд ҷанд нафар пайдо шуданд, ки ҳудашон пушт

Муродов Мурод Бердиевич

дар пушт точик, яъне форсанд. Далел ҳам ин аст, ки то дирўз онҳо аз калимаи ӯзбек чунон нанг мекарданд, ки Лой Ҷурҷ ба гуфтугӯ кардан бо вакили мо Комирнуф...Имрӯз намедонам, чи доғе дидаанд, ки худро ӯзбек ба қалам дода, аз форсӣ ҳарф задан ор медоранд (206, 1920.- 16 октябр).

Ин воқеаву ҳолатҳо заминай ҳаётӣ дошт, дар солҳои 1917 ва 1919 майдони туркпарастӣ басо фароҳу васеъ гардида, ба ҳар роҳ фаъолият мекард. Ташкилотҳои зиёде бештар бо мақсадҳои фарҳангӣ созмон ёфта буд, «ваде ин фаъолият бисёр ҳусусиятҳои аслии маорифпарвари худро аз даст дода буд, фаъолияте буд, ки ба фикри ғаспкорӣ ва турктоз, ба нияти нест кардани як ҳалқ ва қувват додани ҳалқи дигар асос ёфта буд» - менависад М. Шакурӣ [169, с. 30]. Бо чунин шаклҳо созмонҳои ба ном фарҳангӣ бо ҳар роҳ қӯшиш менамуданд, ки фаъолияти иҷтимоию сиёсии худро бар зидди ҳалқи точик равона сохта мардум, баҳусус равшанфикрони даврро гумроҳ намоянд. Ин амали пардапушонаи онҳо ба дарки дӯстдорони қавми точик, хоса кормандони «Шуълаи инқилоб» мерасид ва эшон бо ҳар васила қӯшиш менамуданд, ки пеши роҳи чунин амали номуносиbro гиранд.

Маводи гӯшаи «Тозиёна» дар асоси фактҳои воқеӣ ва ҳодисаҳои мушахҳас иншо гардида ҳам ҷиҳатҳои умда ва ҳам маҳсусияти фарққунанда дорад. Умумияти маводи гӯшаи мазкурро, аз як тараф, зери як мақсад ва як услуб эҷод шудани ҳаҷвияҳо тасдиқ намояд, аз сӯйи дигар, бештари маводи «Тозиёна» бе ишораи сарлавҳа ба табъ расидааст. Ҳамчунин мақсаду мароми «Тозиёна», тавре дар боло ишора шуд, як навъ пурзӯр намудани мубориза ба муқобили хиёнаткорону бадкирдорон ва қаллобону мардумфиребон буд, ки дар тамоми шумораҳои «Тозиёна» чунин мақсаду маром эҳсос мешавад. Ҳусусияти фарққунандагии маводи гӯшаи мазкурро бештар

Публистикаи ҳаҷвӣ

дар шакли нигориш метавон ҷӯст. (Дар ин хусус дар боби оянда муфассал ҳоҳем истод).

Як хусусияти ҳаҷви гӯшаи «Тозиёна» дар он буда, ки аксарияти мақолаҳои он воқеаҳои дохилии кишвар, масъалаҳои мубориза зидди дунёи қӯҳна ва урғу одатҳои зарарноки онро дар бар гирифта, муаллифон хислату ҳарактер ва амалҳои зараровари сарватмандон, бадмаston, дӯзdon, бадахлоқон, мансабпарастон, муллоҳои мардумфиреб, мансабпарастон, ришваҳӯрон, ҷоҳилони фирефташуда ва амсоли инро мавриди ҳаҷву истеҳзо қарор додаанд. Чунин нуқсонҳои замон гоҳо дар шакли лугатнома, баъзан дар қолаби муаммо ва ҷо - ҷо дар матни фелетонгуна танқиду мазаммат шудаанд. Аммо ин маъноеро надорад, ки дар гӯшаи «Тозиёна» мавзӯъҳои ҳаёти байналхалқӣ инъикос нашудааст. Дар баъзе лугатномаҳои ин гӯша сиёсати фитнагаронаи мустамликадорони давр мавриди баҳсу шарҳ қарор гирифтааст. Масалан «Буржуи пинҳонӣ – қасест, ки худро ранҷбар номида дар як идораи ҳукуматӣ ба 800 сӯм моҳона хидмат ва барои тӯи писараш сад ҳазор сум ҳарҷ намояд. Бе шарти он ки худаш ба ширкати иштирокчиён дохил ҳам бошад. Вагарна буржуи ошкорист» (206, 1919 25.- сентябр).

Ба назари аввал чунин менамояд, ки ин мавзӯъ масъалаи дохилий аст ва ҳеч ба сиёсати ҳаёти ҳориҷӣ муносибат надорад. Дар он ба қавли С. Солехов «ҳафноктарин нуқсони иҷтимоӣ», ки хеле ноайён аст, фошу расво карда шудааст. Ранҷбаре, ки 200 сум маош гирифта, қудрати 100 000 сум ҳарҷ карда тӯй додан дорад, дар ҳақиқат бояд бурҷӯй ё сарватманде бошад. Аммо дар ҷамъияти сотсиалистӣ чунин шаҳсҳо бегонаанд» ([42, с. 190]. Воқеан дар ҷамъияти сотсиалистии ибтидои асри XX чунин ашхос на танҳо бегона буданд, балки ҳамчун ҷонибдорони ҷаҳони бурҷуйӣ, ки ба муқобили сотсиализм меистод, душман хисобида мешуданд. Ва барои фош кардани рафттору муносибати ин тоифа мушоҳидакори дақиқ ва ҷуръати

Муродов Мурод Бердиевич

калони касбй доштан ба кор мерафт. Он гўши шунаво, чашми бино ва ҷуръати касбй, ки имрӯз аз унсуру аломати асосӣ барои журналист ба ҳисоб меравад, дар фаъолияти масъулини «Тозиёна» эҳсос мешавад. Дар гўши «Тозиёна» - и «Шуълаи инқилоб» дар баробари мавзӯъҳои рӯҳияи замонавӣ дошта чун тоза кардани сафҳои ҳизб, танқиди урғу одатҳои кӯхна, сарзаниши сарватмандон, танзимот масъалаҳои дигаре низ инъикос шуда, ки дар замони имрӯз низ аз байн нарафтаанд. Яке аз чунин масъалаҳо, ки дар шароити кунунӣ ҳалли он дар сатҳи давлату ҳукумат қарор дорад, ҳароҷоти зиёди бодабдаба дар туу маросимҳо мебошад, ки боиси қабули «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба танзими расму оинҳо» гардид. Дар «Тозиёна -14 - ум амали давлатмандону фиребгарон ба таври умумӣ танқиду фош гардида, муаллиф масъалаи камхарҷ намудани туйҳоро ба миён мегузорад. «Акнун биёед туй ва маъракаи заҳматкаши намоёнро тамошо кунед... Ин замон панҷ - панҷ мегиред, то шуда обиду мусулмон. Яъне исрофкорӣ ва түгёни инҳо назар ба замони Николай алайҳи раҳмат ҳам яке бар панҷ фузунтар шудааст, яъне тараққӣ кардаанд. Ҳуб хонахароб ту, ки барои туй писар ё духтарат ин ҳама маблагҳои газофро ҳарҷ мекунӣ, аққалан даҳяки онро барои ҳайрияти миллат, ба фоидай фуқаро ва масокин сарф кун...». Туйҳои бодабдаба барпо кардан, касеро ба зиёфат даъват намудан, аз як тараф, ҳуднамой аст, аз ҷониби дигар, дигаронро ба чунин амал водор соҳтан. Ин аст, ки муаллифи мақолаи мазкур суханашро идома дода меафзояд: «Ман, ки ҳамсояи фақири ҳудро ин ҷо гузошта, аз як фарсаҳроҳ давлатмандонро ба тӯям даъват намуда, зиёфат мекунам. Гӯё ин қарз аст. Фардо ӯ ҳам, ки тӯй кард лобад маро даъват карда аз ин ҳам зиёдтар маро икром ҳоҳад кард» (206, 1921.- 8 декабр).

Бояд қайд кард, ки «ҳаҷв, асосан дар гўши махсуси ҳаҷвии «Тозиёна» гирд оварда шуда бошад ҳам, дар шеър, мақола ва

Публистикаи ҳаҷвӣ

ҳабарҳои ба мавзӯъҳои сиёсӣ, байналхалқӣ, ҳаёти маданий, иқтисодӣ ва гайра баҳшида чопкардаи «Шуълаи инқилоб» низ унсурҳои ҳаҷв барои таъкиди фикр ва равшан баён кардани муносибати танқидонаи муаллиф мувофиқи маврид ба кор рафтааст» [142, с. 19]. Ба ин маъни, маводи ҳаҷвии «Шуълаи инқилоб» -ро метавон чунин тақсимбандӣ намуд.

- а) Нигоштаҳое, ки ба мавзӯъҳои гуногун баҳшида шуда, мақсади асосиашон ҳаҷву мазаммат нест, балки унсурҳои ҳаҷвсоз чун омили таъсирбахш истифода шудаанд;
- б) Маводи сирф ҳаҷвие, ки дар гӯшай «Тозиёна ба табъ расидааст.

Дар нигоштаҳои гурӯҳи аввал дарёфт намудани камбудиву норасоҳои иҷтимоъ, бадкирдорӣ ва рафтори номатлуби шахсони алоҳида, танқиди руирости ҳақиқати ҳол часурона ва ошкоро мушоҳида шуда, муаллифон то андозае муносибати худро оташин ва бо оҳанги кинояву истехзо баён намудаанд. Масалан, нигоштаҳои Сайдризо Ализода «Ба муносибати таътили ҷамъияти Ҳайрияи Богишамол» (№33), «Инҳисори ғаллат барои чист?» (№18), «Занонро тарбия дихед» (№7), «Бародарони Бодқармин» (яъне фарзандони Туркистонзамин) (№ 20), мақолаи Тикон (Мунзим) «Эрон ва ҷонги Афғон»(№10) ва гайра. Дар омади сухан мавриди зикр аст, ки аксарияти маводи «Шуълаи Инқилоб», баҳусус нигоштаҳои ҳаҷвии он ба қалами Сайдризо Ализода мансубанд. Ӯ яке аз ҷадидони замон, тарғиб гарони ҳаёти нав ва ҳокимияти тозабунёд ба маслаки он боварӣ ва эътимоди комил дошт. Аз ин рӯ, вай бо мақолаҳои худ ба муқобили нобасомониҳои замон, бар зидди дунёи ққҳна, урфу одатҳои ба иборае заарарноки он мубориза мебурд. Бештари мақолаҳои ӯ, бо имзоҳои мустаори «Ситамдида», «Коргар», «Ранҷбар, С. А.» ва амсоли ин чоп мешуданд. «Ҳадафи тир дар мақолаҳои ӯ асосан сарватмандон, бадмастон, дуздон, бадаҳлоқон, муллоҳои авомфиреб,

Муродов Мурод Бердиевич

манسابарастон, ришвахўрон», ҷоҳилони фирефташуда гардидаанд. Ҳачвияҳое, ки Ализода дар «Шуълаи инқилоб» чоп кардааст, асосан дар шакли лугат навишта шудаанд ва услуби «Рисолаи даҳфасл» - и Убайди Зокониро ба хотир меоранд», [22, с. 28] менависад С. Атобуллоев. Воқеан домани мавзӯти мақолаҳои С. Ализода, хоса ҳачвиёти ў фароҳ аст, аз ин ру шакли ҳачвияҳои ўро танҳо ба навъи лугат – эпиграмма гуфтан чандон дуруст нест. Саидризо Ализода аз он публитсистон ба ҳисоб меравад, ки фаъолияти эҷодиаш чи мазмунан ва чи шаклан рангоранг аст. Вале агар манзур танҳо гӯши «Тозиёна» - и «Шуълаи инқилоб» бошад, бояд икрор шуд, ки муаллифон, аз ҷумла Саидризо Ализода бештар аз таҷрибаи ҳачвнависии адабиёти собиқаи тоҷик, маҳсусан аз услуби ҳачвнигории Убайди Зоконӣ истифода бурда ба онҳо пайравӣ намудаанд, аммо пайравии эшон эҷодкорона аст.

Дар ташаккули ҳачви «Шуълаи инқилоб», аз як тараф, ҳачви адабиёти классикии тоҷик, аз ҷониби дигар, таҷрибаи мачаллаи «Мулло Насриддин» бетаъсир набуд. Чунончи дар боби авали рисола ишора шуд, дар нигоштаҳои ҳачвии С. Айнӣ, С. Ализода, Ҳочӣ Муин, Б. Азизӣ ва дигарон, ки дар ҳафтаномаи мазкур ба табъ расидаанд, таъсири мачаллаи мазкур баръало эҳсос мешавад. Ба ибораи дигар, мавсуф аз адабиёти классикий, хоса ҳачвиёти он ҳусусияти бадей, тарзу услуби баёни ҳачвиро омӯхта бошанд, ҳачви «Мулло Насриддин» ба онҳо такя ба воқеият, мушаххасбаёнӣ ва тарзи муносибат ба «маразҳои хафноки ҷамъият» - ро нишон медод. Ҳамчунин ҳачвнигорони «Шуълаи инқилоб» аз услуби публитсистии рӯзномаву мачаллаҳои ўзбекӣ баҳра бурда, маводи дардхури ҷомеаи вақтро дар ҳафтаномаи худ иқтибос мекарданд. Масалан дар шумораҳои 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 42 ва гайраи «Шуъбаи инқилоб» мақолаҳои зиёдеро дучор омадан мумкин аст, ки аз рӯзномаву мачаллаҳои дигар иқтибос

Публітсистикаи ҳаҷвӣ

шуда, хусусият ва моҳияти танқидию фошкунандагиро доранд. Аксари чунин мақолаҳо бо ҳаҷву тамасхур ва зарофат нақл карда мешаванд.

Чунин хусусият пайдо кардані публітсистикаи солҳои 20 - и қарни XX ба хислат ва характеристи рӯҳияи замон алоқаманд буд. Дар он давра «химояи инқилоб ва мубориза ба муқобили душманони дохирию хориҷии он, ки мавзӯи рӯзмарраи публітсистика буд, мавзӯи асосии насри бадеъ ҳам қарор гирифт. «Бисёр мавзӯҳои насри бадеъ, ки аз ҳаёт бармеояд, аз ҷиҳати муҳимму рӯзмарра буданашон байни публітсистика ва насри ҳақиқатан бадеъ робитаи саҳт ба вуҷуд оварданд» [67, с. 225]. Ин буд, ки эҷоди чи публітсистон ва чи адабонро характеристи муносибат ба мавзӯву масъала, аз як тараф, ба ҳам наздик мекард, аз ҷониби дигар, бештар ба масъалаҳои сиёсӣ даҳолат намуданро баҳри эҷодкорон ҳидоят менамуд. Аз ин рӯ, дар публітсистика ва адабиёти ин давра характеристи фошкунандагӣ, маҳкумнамоӣ ва танқидии муносибат ба мавзӯъ мавқеи асосӣ пайдо кард. Ахли қалам, хоса ҳаҷвнигорон бештар ба масъалаҳои сиёсӣ сари кор гирифта, зери гоя ва мақсаду рӯҳияи давлати навбунёд эҷод мекарданд.

Яке аз чунин масъалаҳои сиёсии давр муборизаи синғӣ буд. Барои давлати навбунёд ва ҳомиёни он ду типи зуҳуроти манғӣ - қувваҳои буржуазияи хурд ва бюрократизм халал мерасонид, ки бо онҳо бояд мубориза мебурданд. Ин шакли мубориза дар публітсистикаи тоҷик аз «Шуълаи инқилоб», хусусан гӯши «Тозиёна» - и он шурӯъ гардида, байдтар дар рӯзномаву маҷаллаҳои дигар идома гирифт. Баҳусус ташкили гӯшаҳои маҳсуси ҳаҷвӣ, ки аз «Шуълаи инқилоб» ибтидо гирифта буд, байдтар нашрияҳои дигари матбуоти солҳои 1920 - 1930 - и тоҷик пайравӣ карданд. Рӯзномаи «Овози тоҷик» гӯшаҳои ҳаҷвии «Тозиёна», «Адабиёти ҳаҷвӣ» ва «Қисми ҳаҷвӣ» - ро таъсис дод. Нашрияи «Бедории тоҷик» гӯши

Муродов Мурод Бердиевич

ҳаҷвии «Торсакӣ», «Тоҷикистони сурх», «Гӯшмол» ва иловай ҳаҷвии «Ҷаҳоннамо» -ро ташкил намуд. Тавре С. Солеҳов қайд мекунад, «метавон гуфт, ки маҷаллаҳои ҳаҷвии баъдтар таъсисшуда дар асоси кувваҳои эҷодии ҳамин гӯшашо дар натиҷаи зиёд гардидани муаллифони ҳаҷвнавис ва зиёд шудани миқдори материалҳо ва хусусан ба муносабати аҳамияти маҳсус пайдо кардани ҳаҷви нишонзани иҷтимоӣ, боз ҳам бештар афзудани майлу ҳавас ва талаботи хонандагон ба асарҳои ҳаҷвӣ ба вучуд омаданд» [142, с. 187].

Ҳамин тавр, «Шуълаи инқилоб», аз як тараф, инъикоскунандаи муҳимтарин масъалаҳои ҳаётӣ вақт гардид, аз ҷониби дигар, ба майдони маҳорати адабону публисистон ва гун шудани таҷрибаи нигорандагии эшон табдил ёфт. Маҳз дар ин нашрия маҳорати публисистӣ ва ҳаҷвнигории С. Айнӣ, С. Ализода, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Мунзим ва дигарон шакл гирифт ва он барои инкишофи ҳаҷви мусоири тоҷик, хоса ҳаҷви публисистӣ асос гузошт.

Баъд аз баста шудани «Шуълаи инқилоб» то ташкили Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон дар ҳайати Ҷумҳурияи Шӯравии Узбекистон ба забони тоҷикӣ нашрияе рӯйи чоп наомадааст. Ин ҳолигии фазои иттилоотӣ барои мардуми тоҷик сабабҳо дошт, ки онҳоро ба сабабҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва таъриҳӣ метавон чудо намуд. Ҷангҳои ҳамватании пурдаҳшат, ба вучуд омадани тақсимоти милли Осиёи Миёна, муносабати ноодилона ба ин тақсимот, ба дараҷаи кофӣ набудани роҳбарикунандагон боис гардиданд, ки чанд муддат адабиёту публисистикаи тоҷик дар ҳукми фаромӯши ҷой гирад. Дар ин муддат дар зери таъсири маҷаллаҳои ҳаҷвии русӣ, украинӣ ва дигар ҳалқҳои шӯравӣ дар Осиёи Марказӣ низ маҷаллаҳои ҳаҷвӣ ба вучуд омаданд. Чунончи зери ноширии нашрияи «Меҳнаткашлар товушӣ», ки дар шаҳри Самарқанд чоп мешуд, аз соли 1920 сар карда маҷаллаи ҳаҷвии «Таёқ» бо забони

Публистикаи ҳаҷвӣ

узбекӣ интишор гардид. Соли 1923 мачаллаи «Муштум» таъсис ёфт. Ин мачалла низ узбекӣ буда, заминаи рӯзномаи «Қизил Ўзбекистон» ба ҳисоб мерафт.

Адибону публистиони тоҷик, ки бо ду забон - тоҷикиву ўзбекӣ эҷод мекарданд, бо мачаллаҳои фавқулзикр ва нашрияҳои дигар ҳамкорӣ доштанд. Аз ҷумла С. Айнӣ соли 1920 дар Самарқанд ба сифати яке аз таъсисдиҳандагони журнали ҳаҷвии ўзбекии «Таёқ» фаъолият нишон дода, дар атрофи он бисёр муаллифони ҷавони тоҷикро ҷамъ оварда буд» [142, с. 3]. Ҳамчунин дар баробари устод С. Айнӣ Саидизо Ализода, Аҳмадҷони Ҳамдӣ ва дигарон бо нашрияҳои ҳаҷвии ўзбекӣ ҳамкорӣ доштанд. Ҳусусан С. Айнӣ аз фаъолтарин муаллифони ҳичогӯи мачаллаи «Машраб» (1927 - 1927) буд. Ба қавли И. С. Брагинский ў дар ин ва дигар нашрияҳои ҳаҷвии давр бо имзоҳои «Баттол», «Фӯртакигӯ», «Ялғончи рӯздор», «Сарсон», «Точсиз», «Зимгоиб», «Аргич», «Бир кечилик футармет» ва гайра маводи ҳаҷвӣ чоп мекард [33, с. 62]. Мачаллаи «Машраб», ки чун замимаи газетаи «Заражон» дар Самарқанд чоп мешуд, тавонист мактаби ҳаҷвнигории худро таъсис дихад. «Дар сари ин мактаб - менависад муҳаққики ўзбек А. Саидов адиби бузург С. Айнӣ меистод. Эҷоди ҳаҷвии С. Айнӣ, А. Майдӣ, Хоҷи Мӯин Шукруллоев, Алвонӣ, Лутфулло Олимӣ, Бектош, Саидахмад Сиддиқӣ ва дигарон дар инкишифӣ фелетон, памфлет ва дигар жанрҳои ҳаҷвӣ нақши намоён гузаштаанд» [131, с. 15].

Баъд аз тақсимоти миллии Осиёи Миёна, ташкил шудани Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон ва таъсиси матбуоти даврӣ менависад А. Азимов «ҳаҷви шӯрои тоҷик пайдо шуд. Гӯшаҳои ҳаҷвӣ дар рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Бедории тоҷик» ташкил ёфт. Намунаҳои аввалини ҳаҷв дар шаклҳо ва жанрҳои гуногун дар саҳифаҳои рӯзномаҳо ба табъ мерасиданд. Дар рӯзномаи «Овози тоҷик» гӯшаҳои ҳаҷвӣ

Муродов Мурод Бердиевич

бо рубрикаҳои «Тозиёна», «Қисмати ҳаҷвӣ», «Ҳаҷв» ва сарлавҳаҳои умумии «Мубориза бо машработ ва мастигарӣ», «Турачи ва бадаҳлоқӣ», «Бар зидди дин ва хуруфот» ва гайра пайдо шуданд» [4, с. 94]. Ҳамин тавр, таъсиси нашрияҳо ва ба роҳ мондани табъу нашри рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Тоҷикистони сурх» ва баъдтар таъсис додани гӯшаҳои ҳаҷвӣ, ташкили маҷаллаи «Мушғиқӣ», «Бигиз», «Мулло Мушғиқӣ» публитсистикаи тоҷик аз нав ҷон гирифт, ба аҳли қалами маъюсу ноумедгашта қувва ва рӯху нерӯйи тоза баҳшид, ба инкишофи ҳаҷви публитсистӣ мусоидат намуд. Ба таъбири устод С. Айнӣ «қавми тоҷик ва матбуоти ў, ки як дараҷа аз хотирҳо фаромӯш шуда буд, баъд аз тақсимоти ҳудуди миллӣ бо роҳбарии фирма аҳамияти бузурге пайдо карда, асарҳои худро дар майдони амалиёт нишон дод» [6]. Таракқиёти публитсистика ҳам боиси рангорангии шаклҳои он ва ҳам сабаби ҳусусияти замонавӣ пайдо кардани насрин тоҷик гардид. Чи дар публитсистика ва чи дар адабиёт ҷанбаи воқеӣ ва бадеии инъикоси масъалаву мавзӯъҳои замон ба ҳам омезиш ёфт. Махсусан дар осори ҳаҷвӣ объекти танқид ҳамеша ҳодисаҳои мушаҳҳас ва воқеӣ қарор гирифта, ҳатто баъзе шеърҳо дар қолаб ва ҳусусияти жанрҳои публитсистӣ эҷод мешуданд. Аммо ин маъноеро надошт, ки ҳаҷви адабӣ бо ҳаҷви публитсистӣ ба ҳам омезиш ёфта, талаботи рӯхияни замон боиси умумияти қатъӣ ва якрангии комили онҳо гардида бошад.

Маълум аст, ки умумият доштани ин ё он шакли эҷод ҳусусияти табиӣ ва ҳодисаи муқаррарӣ аст. Ҳамчунин умумияти ҳаҷви адабӣ ва ҳаҷви публитсистӣ ҳодисаи табиист. Ва ин ҳодисаи табиӣ барои ҳаҷви адабӣ ва публитсистии тоҷик дар ибтидои асри XX он буд, ки рӯхияни раванди иҷтимоии замон инъикосу тасвири мушаҳҳасу ҳаққонии ҳаёти воқеиро тақозо менамуд. Аз тарафи дигар, рӯхияву авзои замон талаб

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

мекард, ки объекту предмети танқиду мазаммат ва тамасхур ошкоро ва ҳатто бо нишон додани унвон инъикосу тасвир карда шавад.

Бо вучуди ин ҳаҷви адабӣ ва ҳаҷви публитсистиро як навъи осору эҷод наметавон ҳисобид. Инҳо ду соҳаи мустақили фаъолияту эҷод буда аз ҳамдигар комилан фарқ мекунанд. Ҳаҷви публитсистӣ дар асоси омилҳои муайян ва дар гармогармии ҳодиса эҷод карда мешавад. Публитсист ҳамеша воқеаро дар асоси факту арқоми муайян, далелу аснод ва ҳӯҷҷатҳои алоҳида, масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ ва сиёсии аҳамияти ҷамъияти дошта шарҳу тафсил ва инъикосу тасвир менамояд. Ҳамчунин ў метавонад аз пасманзараи ҳодисаҳои ҷузъӣ мантиқи типӣ ва ҳолати ботинии воқеаҳоро муайян кунад. Публитсисти ҳаҷвнигор қобилият ва имконияти ба ҳама чизҳои номатлуб зарба задан, таҳлил намудани воқеаҳои муҳолиф, дарёфтани умқи бадӣ, рангоранг ва образнок тасвир намуданро дорад. Барои публитсист инъикоси мазҳакаомези ҳодиса, хиссиёти баланди тасвир, истифодаи аносирӣ типсоз, низ бегона нест. Ҳаҷви бадей бештар бо ҳодиса ва хислати бадиҳои объективонидашуда сару кор дорад. «Дар ҳаҷви бадей гоя дар образи типикунонидашуда таҷассум мейбад. Дар ин шакли эҷод унвонии муайян вучуд надорад, аммо таҳмин карда мешавад. Муаллиф метавонад ихтиёран воқеяти кунуниро ба назар гирад, ба гузаштаи дур ё оянда муроҷиат намояд, ҳодисаҳоро озодона тафсир намояд, бо муболига ва бехудуд фикрашро баён намояд» [14, с. 15]. Бояд гуфт, ки ҳадаф аз таъкид ва тафриқагузорӣ байни ҳаҷви адабӣ ва ҳаҷви публитсистӣ он нест, ки адабиёт ба публитсистика ё публитсистика аз адабиёт муқаддам гузошта шавад. Ин ду мағҳум ба қавли муҳаққиқ И. Усмонов «яке дигареро инкор намекунад, балки ҳарду тавъям, агар ин истилоҳ ҷоиз бошад,

Муродов Мурод Бердиевич

бо кўмаки яқдигар, бо восилаҳои ҳамдигар пеш мераванду яке ба дигаре таъсир мерасонад» [160, с. 31].

Бо назардошли чунин хусусият ҳаҷви адабиёти муосири тоҷикро ба ҳаҷви адабӣ ва публицистӣ метавон чудо намуд. Ҳарчанд нақши матбуот дар инкишофи ҳаҷви адабӣ кам нест, аммо майдони ташаккулу инкишофи ҳаҷви публицистӣ маҳз матбуоти даврӣ аст. Аз ин рӯ, ҳаҷви публицистӣ ҳамчун унсури матбуоти даврӣ ҳамеша дар ҳаракату инкишоф аст, аммо мавзӯи ҳаҷви публицистӣ мувофиқи рӯҳияи замон ва талаби айём зуд дигаргун мешавад.

Ҳамин тавр, чуноне ишора шуд, мавзӯи ҳаҷви публицистии матбуоти даврии солҳои 1920 - и тоҷик муборизаи синғӣ, муборизаи зидди дину хурофот, озодии занон ва амсоли ин буд. Ин мавзӯъ на танҳо хоси ҳаҷв, балки то андозае вазифа ва мақсади асосии публицистикаи солҳои 20 - 30 - и қарни XX - и шӯравӣ, ҳамчунин тоҷик ба ҳисоб мерафт. Ҷараёни муборизаҳои наву кӯхна, маҳкум кардани душманони хориҷиву дохилӣ муҳиммияти ин мавзӯро нишон медод ва аз байни бурдани онро тақозо менамуд.

Ҳанӯз соли 1921 дохии ҳукумати навтаъсиси Шӯравӣ В. И. Ленин дар мақолаи худ «Новые времена, старые ошибки в новом виде» дар рӯҳияи давлатдории замон ҷехраи «душманони асосӣ» -ро тавсиф намуда, аз ҷумла навишта буд: «Душман на урдуи гвардиячиёни сафеди зери фармони помешикони аз ҷониби буржуазияи байналхалқӣ дастгиршаванда, на иқтисодиёти муфлисшуда, балки буржуаи ҳурд, қувваҳои муташаккиле, ки моро чун ҳаво ихота карда ҳар чи бештар меҳоҳанд ба ҷониби пролетариат равона шаванд, мебошад» [73, с. 103]. Ҳамин тавр, бо тавсифи дохии замон душманони ҳукумати Шӯравӣ ду категорияро ташкил медоданд: душманони беруна ва душманони дохилӣ. Душмани дохилӣ нисбатан ашадӣ ва ҳавфноктар буд.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Чунин тавсифи «душманону бадҳоҳон» як навъ объекти ҳаҷви публитсистии матбуоти даврии солҳои 20 - уми асри XX -ро муайян намуда, барои ҳаҷвнигорон чун дастури ғоявӣ хидмат мекард. Дар ҳаҷви публитсистии тоҷик масъалай мазкур бо ду роҳ инъикосу тасвир ва танқиду мазаммат шудааст. Дар аввалин нигоштаҳои мутааллиқ ба ин мавзӯй як навъ ҳусусияти умумигӯй ва баёни мавҳум эҳсос мешавад. Ба назар чунин мерасад, ки муаллифон ё моҳияти масъаларо дуруст дарк накардаанд, ё дар ифши мавзӯй ва мазаммати он эҳтиёткориро ихтиёр намудаанд. Чунончи дар аввалин маводи ҳаҷвии «Овози тоҷик», ки бо имзои мустаори «Муҳбир» зери сарлавҳаи «Боиси исрофкорӣ кист?» (1924.- 30 октябр) чоп шудааст, ҷеҳраи душманони синӣ, ки дар шароити соҳти нави ҷамъиятӣ, урғу одатҳои қӯҳнаро дар шакли нав на танҳо нигоҳ доштан, балки тарғиб карданӣ аст, ба андозае пардапӯшона ва умумӣ ифода шудааст. «Аҳолии нодони қишлоқ ва дехаҳо аз ин сиёсати эшон тарсида, кӯча ба кӯча сарсон гардида қарзу вом мекунанд, то ки назри худи эшонро тайёр карда ба тӯйи муборакашон расанд. Оё сабаби муроот ва муҳлис шудани ин бечорагон чист? Фоидай ин шахс ба онҳо чи шуд? Ба тӯйи ин ҷамоат нараванд, чи мешавад?» Дар ҳақиқат инро муридон ҳам намедонанд». Ҳарчанд аз ишораҳои муаллиф мақсад ва объекти танқид дарк мешавад, аммо мушаххасияти воқеа, ҷузъиёти он, дақиқияти факту мулоҳиза норӯшан аст. Гарчанде муаллиф дар охир матлабашро равшантар баён кардааст: «Оё ҳанӯз замони он нарасидааст, ки мо дехқонон ва заҳматкашон аз тасаллоти ин гуна эшонони «маккор» ҳалос шавем. Оё торикии ҳурофоту мағҳумот моро басанда нест? Дар ин ҳол диққати арбоби ҳукуматро ба ин нуқта ҷалб менамоем» («Овози тоҷик», 1924.- 10 октябр.). Чунин тарзи муносибат ба предмети танқиду мазаммат дар нигоштаи Ҷевонай Бахлул, («Овози тоҷик», 1926, 5 авгуаст.) ва ҷанд нигоштаи дигар низ ба назар

Муродов Мурод Бердиевич

мерасад. Девонаи Баҳлул муносибати худро ба давлатмандону большевикон ба таври пичинг чунин баён мекунад: «мана иззату хушгузаронии давлатмандон дар пеши чашми Шумо... Бо вуҷуди он ки большевикон 9-сол боз ҳамчун кукнор, фишӯрдаи кукнориён давлатмандонро фишӯрда шираашонро мегиранд, на давлати онҳо кам, на обрӯяшон коста мешавад. Боз дар ҳар ҷо гали давлатмандон ҳамчун шамшери буррон аст. Ба мазмун «хонаи гург бе устухон нест», зоро ки майдачӯйдаи дастгоҳи онон мисли ману ту ранҷбарро боз 15 – 20 сол парво ҳоҳад кард» («Овози тоҷик», 1926.- 5 август). Большевиконро ба кукнор – растани мадҳушкунандай зараровар ташбех додан дар он айём ё амали бефирӯ буда ё қинояи тезу тунд. Баръакси ин ишораи муаллиф «гали давлатмандон ҳамчун шамшери буррон аст» на ба маъни машозу қиноя, балки ҳақиқати ҳолро мефаҳмонад.

Ба тарзи пардапӯшона ё баъзан шарҳи умумии масъалаву мавзӯъ дар публитсистикаи ибтидои қарни XX ҳодисаи муқаррарӣ ҳам буд. Аз як тараф, дуруст дарк накардани моҳияти ҳаёти нав, аз ҷониби дигар, фишору таҳдидҳо ба ҳаҷвнигорон имкон намедод, ки «нотарсона, воқеъбинона ба зиндагӣ даҳл намоянд», [18, с. 75] камбузидҳову норасоиҳоро мушахҳас ва ошкоро фош намоянд. Шояд чунин вазъият буд, ки идораи рӯзномаи «Овози тоҷик» дар шарҳи имзои «Девонаи Баҳлул» ишораи ин сатрҳоро зарур донистааст: «Девонаи Баҳлулро, ки гайр аз Баҳлулзода аст. Баъзе аз рафиқони ҳуҷандӣ, имзои Девонаи Баҳлулро, ки дар қисми ҳаҷвӣ дар поёни мақолаҳои тозиёна гузошта мешавад Баҳлулзодаи Ҳуҷандӣ гумон карда бехуда ба вай ҳуҷум мекарданд. Ҳол он ки имзои мустаори яке аз нависандагони самарқандӣ аст ва ба рафиқ Баҳлулзодаи Ҳуҷандӣ ҳеч даҳл надорад» (207, 1926.- 16 август.). Зимнан баъзе муҳаққиқон, аз ҷумла муҳаққиқ А. Азимов [4, с. 165] имзои мустаори Девонаи Баҳлулро бо

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Баҳулулзода як донистааст, ки ба гумони мо саҳеҳ нест, зеро чун аз иқтибос бармеояд ин имзо на ба як нафар, балки ба ду нафар мансуб будааст.

Дар омади сухан ҷоизи таъкид аст, ки яке аз сабабҳои дуруст дарк накардан мөхияти муборизаи синғӣ аз ҷониби ахли қалам ба тарзи сунъӣ табақабандӣ шудани мардум буд. Ба гуфти М. Раҷабӣ «Солҳои 30 муборизаи синғӣ аз роҳи дифференсиатсияи сунъӣ – бо усули ба табақаву гурӯҳҳо чудо кардан аҳолӣ, хоса дехқонону зиёйён сурат гирифта буд. Яъне, то ки назарияи ленинии соҳтмони сотсиалистӣ, аниқтараш назарияи ленинии муборизаи синғӣ дар давраи диктатураи пролетариат амири воқеъ гардад, ба ҳизби Коммунистӣ бисёр заҳмат қашидан ва аз ҷомеа үнсурҳои нобударо дарёфтанду қашф кардан лозим омад» [128, с. 78]. Ин үнсурҳои номбурда дар шаклҳои «пролетариати дехот», «қашшоқҳо», «камбагалони миёнаҳол», «муштзӯрон» ва амсоли ин қашф ва зухур шудаанд.

Ҳамаи ин соҳтакориҳои замона на танҳо объекти ҳаҷв қарор мегирифтанд, балки ҳаҷвнигорон муваззаф буданд то дар роҳи муборизаи рафттору муносибат ва хислати онҳо саҳим бошанд. Ба ин тарик мабдаи публитсистии ошкори камбудинву хиёнатҳо зиёд гардида, сиёсати муборизаи синғӣ танқиди мушаххасу воқеиро тақозо мекард. Ин ҷиҳати масъала дар сармақола ва нигоштаҳои ҳаҷвии матбуоти даврии замон борҳо таъкид шуда, ҳаҷв чун яроқи мубориза маънидод гардидааст.

Хусусияти «яроқи мубориза» будани ҳаҷв талаб менамуд, ки объекти ҳаҷву танқид мушаххас бошад то ҳадафи тири тамасхур ба нишон расад. Дар нигоштаҳои Нозим Қодир «Тоза ҳам мазза кардем» (207, 1928.- 23 октябр), Қ. Наҷмӣ «Одам мурад, мол мурад, пул шавад» (207, 1929.- 18 январ), Бенамоз «Гӯшмол» (208, 1928.- 13 ноябр), Шапалак – «Махсум Густоҳ»

Муродов Мурод Бердиевич

(208, 1928.- 13 ноябр), Пардадарон «Тилисми гӯшмол» (208, 1928.- 10 ноябр) ва дигарон ҳадафи муайян ва тири нишонрас доштани ҳачву истеҳзои муаллифон баръало мушоҳид мешавад. Хусусан дар маҷаллаи ҳачвии «Мулло Мушфикӣ» ба ҳачви фошкунандаву нишонрас аҳамияти маҳсус дода мешуд.

Тавре дар боло ишора шуд, ҳачви публитсистии тоҷик аз сарчашмаҳои гуногун маншъ гирифта, бо таъсиси матбуоти даврӣ шаклу ҳусусияти тоза пайдо кард. Ҳафтномаи «Шуълаи инқилоб» ба пайдоиши ҳачви шӯроии тоҷик замина гузошт ва байд аз таъсис ёфтани матбуоти даврӣ рӯзномаҳои «Овози тоҷик» ва «Бедории тоҷик» барои ташаккули ҳачви адабиёти муосир, ки аслан ва бештар сифати публитсистӣ дошт, ҳиссагузорӣ менамуданд. Аммо ахли қалам, хоса ҳаҷвнигорон ҳамеша дар фикре буданд, ки маҷаллаи маҳсуси ҳаҷвиеро ташкил намоянд ва набудани чунин маҷалларо яке аз камбудиҳои муҳимми адабиёти тоҷик меҳисобиданд: «Яке аз камбудиҳои муҳимми адабиёти тоҷик ҳамоно набудани як маҷаллаи ҳаҷвӣ ва танқидӣ буд. Ҳамеша ин нукта дар пешӣ назари ҳар як нависандай тоҷик намудор гардида шакли орзуро мегирифт ва ҳар як муаллими навҷавони тоҷик умед мекард, ки кошкӣ ҳам ба ин гуна як оинаи танқид ва ибрат ноил мебуд. Вале гоҳо уфуки орзӯ ва умедвориҳоро торикии ноумедӣ ва ба сад расидани рақами рӯзномаи «Овози тоҷик» бо як ҷаҳон кӯшиш ва ҷиддият ба нашри шумораи аввали журнали ҳаҷвӣ муваффақ гардид» (207, 1926.- 31 октябр).

Ба торикий ва ноумедиҳо гирифтор шудани уфуки орзуҳо барои ташкили маҷаллаи ҳаҷвӣ сабабҳои муайян низ дошт. Монеа ё мушкилоти аввал ва асосӣ муҳити сиёсӣ ва муносибат ба ҳалқи тоҷик буд. Чун дар ин давра дар Осиёи Миёна бо забони узбекӣ маҷаллаҳои ҳаҷвии гуногун ба табъ мерасиданд ва ҷанде аз ҳаҷвнигорони тоҷик ба он ҳамкорӣ менамуданд, аммо масъулини соҳибазифа ба ҳар роҳ барои таъсиси як

Публистикаи ҳаҷвӣ

мачаллаи ҳаҷвӣ ба забони тоҷикӣ монеа мешуданд. Душвории дигар ба тарзи кофӣ набудани муаллифони ҳаҷвнигор буд.

Шояд чунин сабабҳо буд, ки мачаллаи «Ширинкор», ки дар таърихи 4 сентябри соли 1925 чун замимаи «Овози тоҷик» ба табъ расид, фаъолияташро давом дода натавонист.

Хушбахтона бо кӯшишу талоши ҳайати эҷодии рӯзномаи «Овози тоҷик» баъд аз ду соли фаъолияти он таъсиси мачаллаи ҳаҷвӣ бо забони тоҷикӣ амалӣ гардид. Кормандони эҷодии рӯзномаи мазкур гӯшаҳо ва рубрикаҳои ҳаҷвии нашрия ва маводи ҳаҷвии онро асоси зарурати таъсиси мачаллаи ҳаҷвӣ медонистанд. Ва дарвоҷеъ таъсиси гӯшаҳои ҳаҷвии «Овози тоҷик», ҳамчунин «Бедории тоҷик» сабаби таъсис ёфтани нахустин мачаллаи ҳаҷвии шӯроии тоҷик гардиданд. Муҳаққиқ С. Солеҳов низ яке аз сабабҳои таъсиси мачаллаи нахустини ҳаҷвиро бо забони тоҷикӣ дар ин омил дониста менависад: «Метавон гуфт, ки дар асоси қувваҳои эҷодии ҳамин гӯшаҳо, дар натиҷаи васеъ гардидани доираи муаллифон ва зиёд шудани миқдори материалиҳо ва торафт афзудани талабот ба ҳаҷв журналҳои ҳаҷвӣ таъсис ёфтанд» [142, с. 11].

Тавре ишора намудем аввалин шумораи мачаллаи ҳаҷвӣ «Ширинкор» буд ва он танҳо як шумора чоп шуда бо сабаби номаълум бозмонд. Аммо «Овози тоҷик» маркази умумии матбуоти тоҷик ва заманаи тарбияи мухбирони тоҷик низ гардида буд. «Сабаби асосии маркази журналистони тоҷик гардидани «Овози тоҷик» - ро муаллифони китоби «Таърихи матбуоти тоҷик» дар се ҷиҳат: «дар Самарқанд чоп шудан, дар атрофаш гирд омадани беҳтарин зиёйёни эҷодкори тоҷик ва доро будан ба базаи нисбатан хуби полиграфӣ» [162, с. 85] нисбат додаанд. Аз ин рӯ ин нашрия ҳамчун модари матбуоти Шӯроии тоҷик дар таъсиси мачаллаву ҷаридаҳои иловагӣ нақши босазо дорад. Кормандони эҷодии он бо ҳарроҳ қӯшиш

Муродов Мурод Бердиевич

менамуданд, ки низоми нави матбуоти шўроии точикро ташаккул диҳанд.

Аввалин иловаи «Овози точик» маҷаллаи «Ширинкор» буд, ки моҳи сентябри соли 1925 рӯйи чопро дид. Аммо дар китоби «Таърихи матбуоти точик» [162, с. 85] таърихи интишори ин маҷалла моҳи апрели соли 1926 нишон дода шудааст, ки ба андешаи мо саҳв шудааст. Ҳайати таҳрир, мақсад ва вазифаи маҷалларо «муборизаи зидди муносибатҳои боиву феодалий, танқиди таълимоти динӣ мубориза барои озодии занон, барои амалий гардонидани муносибат ва фарҳангӣ нави чомеаи сотсиалистӣ» (Ширинкор, - 1925, №1.- 5 сентябр) маънидод намудаанд.

Муҳаққик А. Азимов бо ифтихор менависад: «маҷаллаи ҳаҷвии «Ширинкор» ягона маҷаллае буд, ки дар Осиёи Миёна ба забони тоҷикӣ мебаромад. Маҷалла дар шаҳру ноҳияҳои тоҷикнишини Осиёи Миёна пахн карда мешуд. Ҳатто шумораҳои алоҳидаи он то Озорбайҷон, Эрон, Афғонистон мерасиданд» [4, с. 96]. Ба чунин хуласабарориҳои муаллиф як навъ шубҳа ҳосил мешавад. Агар «Ширинкор» чун замима танҳо як шумора (бо төъдоди кам) чоп шуда бошад, пас «шумораҳои алоҳидаи он ба Озорбайҷон, Эрон, Афғонистон мерасиданд» - гуфтани муҳаққик чандон ба ҳақиқат рост намеояд. Гузашта аз ин чунончи худи А. Азимов низ қайд мекунад, «Ширинкор» аз рӯйи мавзӯю мундариҷа хеле камбағал буд ва бинобар ин ҳеч наметавонист, ки бо чунин «камбағалӣ» доман пахн кунад.

Маҷаллаи «Ширинкор» бо душвориҳои зиёди молӣ ва эҷодӣ ба табъ расида буд ва табиист, ки наметавонист якбора маҳбубият ва шӯҳрат пайдо кунад. Агар чунин намебуд муаллифи аввалин тақриз ба шумораи нахустини маҷаллаи ҳаҷвӣ ва танқидӣ ба номи «Мулло Мушфӣ» «муҳаррири адабиаш Ҳочи Муин буда бо камбудихои бисёри молӣ ва адабӣ

Публистикаи ҳаҷвӣ

сар карда ҳамин як шумораи аввал нашр шудааст» гӯён маҳсус ишора намекард (207, 1926.- 31 октябр).

Бояд гуфт, ки ҳам мачаллаи «Ширинкор» ва ҳам мачаллаи «Мулло Мушфикай» зери таҳрир ва масъулияти Ҳочи Муин омода ва нашр мешуд. Ҳамчунин аксари маводи шумораҳои аввали «Мулло Мушфикай» ба қалами ўтааллук дошт. Аммо дар кори омодасозии шумораи аввал идораи «Овози тоҷик» борҳо ба ахли қалам муроҷиат намуда, барои пурмазмун ва рангоранг шудани мундариҷаи мачалла ҳаҷвнависонро ба ҳамкорӣ даъват намудааст. Чунончи дар шумораи 29 августи соли 1926 меҳонем: «Ба муносибати ҷашни соли савуми рӯзномаи «Овози тоҷик» раками аввалини мачаллаи ҳаҷвии «Мулло Мушфикай» нашр ҳоҳад шуд. Аз ҳаваскорон ҳоҳиш менамоем, ки барои мачалла материал нависанд».

Ҳайати таҳририяи «Овози тоҷик» ҳамеша аз нашр ва тарзи паҳн намудани он ба муштариён иттилоъ мерасониданд. Пас аз чопи шумораи дуюм ҳайати эҷодии нашрия ба хонандагон аз нашри он мужда расонида аз ҷумла навиштаанд: «Идораи мо ҳаракат дорад, ки дар оянда «Мулло Мушфикай» - ро дар ҳар понздаҳ рӯз як бор бароварад» (207, 1926.- 14 ноябр). Аммо бо сабабҳои гуногун «Мулло Мушфикай» ба ваъдаи худ вафо карда натавонист. Мачаллаи «Мулло Мушфикай» бо ваъда ва аҳди худ бояд ҳар моҳе як бор бетарк барояд, валекин мебинем, ки ду моҳ ё зиёда гашта базур як бор нашр мешавад» – навишта буд Б. Азизӣ [2].

Тарзи паҳн кардани «Мулло Мушфикай» дар аввал тариқи китоббуруӯшон сурат гирифта баъдтар бо обуна дастраси хонандагон гардонида мешуд. Нарҳаш 25 тин буд.

Таъсиси мачаллаи ҳаҷвии «Мулло Мушфикай» ба гӯша ва рубрикаҳои ҳаҷвии рӯзномаҳо маҳдудият наоварда, балки дар як вақт ҳар кадоме камбуҷиву иллатҳои замонро бо ҳаҷви тезу тунд инъикосу тасвир ва баррасӣ менамуданд.

Муродов Мурод Бердиевич

Дар қатори ҳаҷвнигорони ботачриба – Садриддин Айнӣ, Сайдизо Ализода, Ҳочӣ Муин, Аҳмадҷони Ҳамдӣ, Баҳридин Азизӣ, ки дар рӯзномаву маҷаллаҳои пеш аз инқилобии тоҷикию ўзбекӣ, баҳусус «Шуълаи инқилоб» ҳамкорӣ карда малакаву маҳорат ҳосил намуда буданд, ҳаҷвнигорони ҷавон Қурбон Баҳлулзода, Ҷевонаи Баҳлул, Абдукарим Одилзода, Суҳайли Ҷавҳаризода, Нозим Қодир ва дигарон дар саҳифаҳои на танҳо «Мулло Мушғиқӣ», балки умуман дар нашрияҳои даврӣ маҳорат ва истеъоди ҳаҷвнигории ҳудро бо нигоштаҳои гуногун нишон доданд. Дар як муддати кӯтоҳ дар шаклҳои маъмулии ҳаҷв дигаргунии ғоявию эстетикӣ ба вучуд омад.

Дар ҳаҷви публисистии матбуоти солҳои 1920 – 1930 - юми тоҷик ду тарзи пайравиро дар ҷараёни кори эҷодии ҳаҷвнигорон мушоҳида намудан мумкин аст:

а) анъанаи ҳаҷви классикии форсу тоҷик;

б) омӯхтан ва корбурди ҳусусиятҳои тозаи инъикоси воқеяят.

Шаклҳои анъанавии эҷоди осори ҳаҷвиро қариб дар нигоштаҳои аксаияти ҳаҷвнигорон мушоҳида кардан мумкин аст. Ҳаҷвнигорон анъанаҳои ҳаҷви классиқиро на ба тариқи куркуронаву мавҳум, балки то андозае эҷодкорона онро бо рӯҳияи замон мувоғиқ намуда, дар натиҷа усулҳои корбурди эҷоди публисистии ҳаҷвро ба вучуд овардаанд. Бо ибораи дигар агар ҳаҷвнигорон «дар интиҳоби объект, муайян кардану таъмини дастрасӣ ва тафтиши он» [71, с. 80] аз услуби публисистӣ истифода кунанд, дар байни мақсад ва масъала бештар ба усулҳои анъанавӣ такъя кардаанд. Аммо дар навъи бадеии ҳаҷв, хоса эҷоди шеърҳои ҳаҷвӣ, нақиза мавқеи бештаре дорад. Чунончи дар «Ширинкор» шеъри ҳаҷвие ба табъ расидааст, ки бо қинояву рамзҳои нозук ва бинишу назари чукур эҷод шудааст:

*To тавонӣ фитна ангез эй писар,
Боши доим аз наи сад шурӯ шар.*

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

*Чоҳилию аҳмакиро пеша кун,
Зон ки набвад хубтар з-ин ду ҳунар...*

(218, 1925, №1.- 5 сентябр).

Дар ин порча мазмун ва мақсади муаллиф ба маъни асл - ҳақиқӣ наомада, балки «фитнаангез», «шӯру шар», «аҳмақ» шав гуфтани ў як навъ киноя аст. Бо ин роҳ ў меҳоҳад писарони ҷоҳил, фитнаангез, аҳмақ ва бехунарро тамасхуру истеҳзо намуда, ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намояд.

Чунин шакли шеърӣ, ки дар адабиёт ва публитсистика бо истилоҳи пародия маъруф аст, дар ҳаҷви адабиёти классикӣ, низ ба ҷашм мерасад. Бахусус дар осори ҳаҷвии Убайди Зоконӣ ин шакли шеърӣ, аниқтараш асари публитсистӣ зиёдтар аст. Гумон аст, ки порчаи фавқ дар пайравии пародияи зерини Убайди Зоконӣ ба вуҷуд омадааст:

*Эй ҳоҷа макун, то битавонӣ талаби илм,
К-андар талаби ротиби ҳаррӯза бимонӣ
Рав масҳарағӣ пеша куну мутрибӣ омӯз,
То доди худ аз меҳтару қеҳтар бистонӣ.*

Чунин услуби пайравӣ ба анъанаҳои классикии ҳаҷв на танҳо дар шакли пародияву нақиза ва тазминҳо, балки дар асарҳои мансури публитсистӣ чун луқмаву фелетон, памфлет ва жанрҳои хурди дигари ҳаҷвӣ низ мушоҳида мешавад. Ба ин маъни, публитсистону адібон, хоса ҳаҷвнигорон воқеиёти нави таърихири инъикосу тасвир намудаанд. Дар такя ба анъанаҳои ҳаҷвнигории классикӣ ташаккули ҳаҷви публитсистии тоҷикро дар З замина метавон муайян намуд:

- а) нақли фолкорӣ, ки аз афсонаву латифа ва қиссаву ривоъятҳои ҳалқӣ иборат буд;
- б) равия ва услуби ҳаҷви классикӣ, бахусус равияи ҳаҷвнигории Убайди Зоконӣ;
- в) таъсири услуб ва таҷрибаи маҷаллаи ҳаҷвии «Мулло Насриддин» ва ҳаҷви муосири рус.

Муродов Мурод Бердиевич

Дар баробари пайдо шудани имкониятҳои сиёсиву моддӣ маҳз омилҳои зикршуда ва моҳирона истифода бурдан аз онҳо боис гардид, ки дар баробари инкишофи публитсистикии адабиёт, навъи тозаву замонавии ҳачв – ҳачви публитсистӣ низ ташаккул ёбад. Ба табъ расидани мачаллаи ҳачвии «Мулло Насриддин» ва фаъолияти ҳамешагии гӯшаву рубрикаҳои ҳачвӣ дар матбуоти даврӣ самти ташаккули публитсистика ва журналистикаи ҳачвии тоҷикро дигаргун ва роҳи инкишофи онро муайян кард.

Ҳарчанд дар аввалин асарҳои ҳачвии оҳанги публитсистӣ дошта, ки баъзе намунаҳояшонро дар боло ишора намудем, объекти танқид, умумӣ ва таҳлилҳо сатҳианд, аммо бо мурури вақт, бо дарки дурусти моҳияти зиндагӣ ва ҳосил шудани малака оҳиста - оҳиста ин камбудиҳо бартараф мешавад. Яке аз сабабҳои суст будани маводи ҳачвии матбуоти солҳои 20 дар сатҳи ғояи пешқадами замон қарор надоштани савияи фахмиш ва фаросати ҳачвнигорон буд. Ин ҷиҳатро бештари муҳаққиқон ишора намудаанд. Аз ҷумла Я. Эльсберг менависад: «барои тасвири амиқ ва ҳаққонии воеяят, баҳои дуруст додан ба тарафҳои сиёҳ ва сафед бояд ҳамаи зиштӣ ва нуқсонҳоро ошкор намуда, моҳирона онҳоро нишони тири худ қарор дод. Ҳачвнигор бояд дар сатҳи ғояи пешқадами замони худ бошад» [176, с. 14].

Дар ин маврид бояд қайд кард, ки ҳачви адабиёту публитсистикии Шӯрӯй, аз ҷумла ҳачви муосири тоҷик аз ҳачви адабиёти классикий маҳз бо чунин ҳусусият фарқ мекард. Аз ҷиҳати характер ҳачви классикий ва ҳачви шӯрӯй то андозае мувофиқ набуд. Ба қавли А. Усмонов «агар ҳачвнигорони гузашта поҳҳои асосии соҳти ҷамъиятро, ки садди роҳи тараққиёт буд, ҳачв намояд, пас ҳачвнависони советӣ барои боз ҳам мустаҳкамтар намудани соҳти сотсиалистӣ кӯшида, онҳоеро зери тозиёнаи ҳачв мегиранд, ки ба пешравии ҷамъияти мо халал мерасонанд» [159, с. 4].

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Яке аз камбудии шарти ҳаҷви адабиёти шӯрой, ҳамчунин адабиёту публитсистики тоҷик он буд, ки аз рӯйи характер ҳаҷв танҳо ба як самт – барои мустаҳкам кардани соҳти давлати мавҷуда равон карда мешуд. Ин, аз як тараф, самти муайянни фаъолияти ҳаҷвнигоронро нишон медод, аз ҷониби дигар, дар интихоби объекти танқид маҳдудиятро ба вуҷуд меовард. Чунин характер пайдо кардани ҳаҷв хусусияти чун яроқи мубориза амал кардани онро боз ҳам асоснок ва қавӣ мегардонд. Барои ҳаҷвро ба яроқи мубориза табдил додан эҷодкоронро зарур буд, ки дар баробари таҷрибаву малакаи ҳаҷвнигорӣ сатҳи донишу биниши замонӣ ва сиёсии худро баланд бардоранд. Ана чунин ҷиҳат аз ҷониби на ҳамаи аҳли ҳичро дуруст дарк ё қабул мешуд. Қисме аз ҳаҷвнигорон вазифаи ҳаҷвро танҳо дар ҳандонидан медонистанд. Чунин маънӣ ва назар пайдо кардани аҳли қалам то андозае ҷон дошт. Ҷаро ки дар анъанаи ҳаҷвнигории суннатӣ ҳаҷву танз ва ҳазл ба қадре дар оmezish буданд ва ё корбурд мешуданд. Аммо рӯҳияи адабиёту публитсистикаи солҳои 1920 – 1930 - и шӯрой аз ҳаҷв ва ҳаҷвнигорон бештар ва баъзан умуман гуфтори тезу тунди ба иборае гирёнандаро тақозо медошт. Ба ин минвол лутғу зарофат дар нисбати ҳаҷву тамасхури тезу тунд мавқеи дуюмдарacha ва ёрирасонро ба ҷо меовард. Аз ҷониби дигар, авзои замон ва ҳолати ҳаёти иҷтимоии кишвар чунин муносибатро зарур медонист ва талаб мекард.

Муборизаи мардуми тоҷик барои «таҳқими ҳаёти нав», мубориза бо душманони дохиливу хориҷӣ, аксулинқилобчиёну босмачиён, «бурҷуи миллӣ» ва «диндорони ҷаҳолатпараст», ки давлати навбунёди шӯрой муайян карда, дар муддати кӯтоҳ амалӣ соҳтани онро ба нақша гирифта буд, кори осону бехатар набуд. Дар арсаи ин муборизаҳо матбуоти даврии айём меистод. Ва ҳуди ҳаёт тақозо менамуд, ки мардум, баҳусус адибону публитсистон мавқеи ғоявии худро дар

Муродов Мурод Бердиевич

нисбати инқилоби октябр ва ҷаҳони нав аниқу ошкоро муайян намоянд. Албатта, аҳли қаламро зарур буд, ки бо нигоштаҳои худ, шарти шаҳрвандиро ба ҷо оварда, мақсуд ва мавқеашонро ифода намоянд. Зуҳури мақсад ва вонамудсозии мавқеъ барои адибону публистиқон, ки тавассути матбуот бозгӯ ва баррасӣ мешуд, бо шаклу тариқаи гуногун сурат мегирифт.

Яке аз шаклҳои маъмули вонамудсозии мавқеи шаҳсӣ ва ё ҳунарӣ барои аҳли қалам публистика буд. Бахусус ҳаҷв омил ва шакли асосии баён ва нишондоди мавқеъгирий қарор гирифта, воситаи муҳимми мубориза ҳисоб мешуд. Талабот ба дараҷае расид, ки пурзӯр намудани тарғиботи матбуотӣ бештар гардид ва зарурати таъсис додани нашрияҳои ҳаҷвӣ ба миён омад. Аз ин рӯ, дар миёнаи даҳсолаи 20 -и қарни XX ба қавли С. Сатыкалин ва А. Кремежская «дар мамлакати шӯрӯй зиёда аз 200 номгӯй маҷаллаҳои ҳаҷвӣ нашр мешуд ва асоси ҳамаи маҷаллаҳои ҳаҷвии чумхуриҳои бародарӣ маҷаллаи «Крокодил» (1922) буд, ки аз соли 1922 ҳамчун иловаи «Рабочая газета» ба табъ мерасид» [148, с. 20]. Муҳаққиқ М. Мавлонов дар рисолаи худ «Инкишофи ҳаҷв ва юмори баъдиҷонию советии тоҷик ва журнали «Хорпуштак» [79] низ ин ақида – барои ташаккули ҳаҷвӣ дар ҷамоҳири шӯрӯй асос будани «Крокодил» -ро ҷонибдорӣ менамояд. Ба пиндошти мо маҷаллаи «Крокодил» ба таъсиси маҷаллоти ҳаҷвӣ дар матбуоти кишварҳои собиқ шӯрӯй на асос, балки сабаб гардида буд. Зоро дар аксари мамолики шӯрӯй чун украину беларусҳо, арману гурҷиҳо, озару тоторҳо ва ҳалқияту миллатҳои Осиёи Марказӣ, бахусус тоҷикон анъанаи бою тавонoi ҳаҷвнигорӣ мавҷуд буд ва то таъсиси «Крокодил», маҷаллаҳои ҳаҷвие фаъолият доштанд, ки бо муҳтавову ҳусусият ва услуби таъсирбахшӣ аз маҷаллаи номбурда камӣ надоштанд. Масалан, «Мулло Насридин»-и озарииҳо.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Мачаллаи «Мулло Насриддин», чунончи дар қисмати аввали кор ишора шуд, на танҳо ба ташаккули ҳаҷви публитсистии тоҷик, балки ба ташаккул ва инкишофи ҳаҷви адабиёту публитсистикаи ҳалқҳои дигари Осиёи Миёнаву Қавқоз таъсир гузошта буд.

Аммо мачаллаи «Крокодил» - ро асоси таъсисёбии тамоми мачаллаҳои ҳаҷвии шӯрой ҳисобидан ба назари инҷониб моҳияти сиёсӣ дошт. Чун мамлакат воҳид ва мақсаду мароми зиндагии иҷтимоӣ ягона буд, аҳли қалами кишварҳои «бародар» вазифадор буданд, ки фаъолияти эҷодии худро зери таъсири адабиёту публитсистикаи рус ҷараён диханд. Аз ин рӯ, дар ташаккули ҳаҷви публитсистии шӯроии тоҷик на танҳо мачаллаи «Крокодил», балки умуман вазъияти иҷтимоио сиёсии давлати навтаъсиси шӯрой ва баҳусус мақолаҳои доҳии замон дар бораи моҳияти матбуот ва хислати рӯзномаҳои давр бетаъсир буда наметавонист. Ин таъсирот дар аввал на ба услуг ва ҳунари ҳаҷвнигорӣ, балки ба муайян кардани моҳияти замонии ҳаҷв ва хислати сиёсии он равона мешуд. «Ҷангӣ қатъӣ ба паҳнкунандагони бадӣ», «Нигоҳдорандагони анъанаҳои ҷомеаи капиталистӣ» мақсад ва вазифаҳои асосии ҳаҷвии публитсистии матбуоти солҳои 20 - и шӯрой, аз ҷумла тоҷик буд. Ба андешаи доҳии вакт – В. И. Ленин се душмани асосӣ дар он шароит мавҷуд буд, ки барои бунёди ҷомеа сотсиалистӣ ҳалал мерасонд ва онҳо «ғурури коммунистӣ, бесаводӣ ва риҷваситонӣ буданд» [74, с. 54]. Душмани аз ҳама бад, душмани дохилӣ бюрократӣ ба ҳисоб мерафт. Аз нуқтаи назари диалектикӣ воқеан кибру ғурури ҳизбӣ, бесаводӣ ва риҷваҳӯрӣ барои инкишофи ҷомеа ҳалал мерасонид ва имрӯз ҳам гуфта метавонем, ки савлатмандиву савлатфурӯшӣ ва бесаводиву риҷваситонӣ бадтарин ва ашадитарин камбудиҳои ҷомеаи мо мебошад, ки баҳри рафъи он ҳамагон бояд мубориза барем.

Муродов Мурод Бердиевич

Ҳамин тавр, дар чумхуриҳои алоҳидаи шӯрой типи «Крокодил» нашрияҳои зиёди ҳаҷвӣ таъсис ёфта дар ҳалли масъалаҳои муҳимми замон, баҳусус «тоза кардани ҷомеаи сотсиалистӣ аз душманони синғӣ, қаллобону мардумфиребон ҳамранги маҷаллаи мазкур мубориза мебурданд, ки ин амри табии ва талаби айём буд. Вале ин бояд маъноеро надошта бошад, ки дар адабиёт ва публитсистикай қабл аз журналистии тоҷик анъанаи ҳичогӯиву танқиду мазаммат вучуд надошт. Бо таъсири рӯҳияи замон баъзе муҳаққиқон на танҳо ташаккулу инкишофи ҳаҷви публитсистӣ, балки мавқеъгирӣ жанрҳои маъмули адабиёти тоҷикро маҳз дар таъсири адабиёти ҳаҷвии русӣ донистаанд. Чунончи муҳаққиқ А. Мавлонов менависад: «Ҳикояи ҳаҷвӣ ҳамчун жанри маҳсуси адабӣ маҳз дар таъсири адабиёти ҳаҷвии русӣ ва дигар ҳалқҳои бародарӣ пас аз ғалабаи револютсияи Кабири Сотсиалистии Октябр дар адабиёти советии тоҷик мавқеи худро мустаҳкам намуд ва рӯз то рӯз инкишоф меёбад» [79, с. 221]. Аз ҷонин ҳулособарориҳо натиҷа ҳосил мешавад, ки гӯё дар адабиёти собиқаи тоҷик ҳикоя, баҳусус ҳикояи ҳаҷвӣ мавқеъ надошт ва инкишофи ҳикояи адабиёти муосир бе таъсири анъанаи классикии ҳикоянависӣ шакл гирифтааст. Аз ҷониби дигар, ба андешаи ҷонин муҳаққиқон танҳо аз диди имрӯза баҳо додан ҳам ноинсофист ва ҳам ба ҳақиқат рост намеояд. Манзур он буда, ки рӯҳияи сиёсии замон ба аҳли қалам имкон намедод то аз адабиёти гузаштаи «лаънаткарда» - и худ истифода баранд, анъанаҳои беҳтарини онро инкишоф диханд. Илова ба ин сармашқи кори эҷодӣ қарор додани адабиёту публитсистикай пешқадами рус барои тамоми адабиёту публитсистикай муосир ҳукмӣ қонунӣ гирифта буд.

Шиносой ва омӯзиши маводи ҳаҷвии матбуоти даврии солҳои 20 ва минбаъд нишон медиҳад, ки муаллифон дар баробари истифода аз усулҳои науву замонавии ҳаҷвнигорӣ, эҷодиёти

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

худро дар такя бо осори намояндагони адабиёти классикии тоҷик ҷараён додаанд. Аммо бояд иқрор шуд, ки дар ҷараён гирифтани эҷоди адибону публитсистон ва ташаккулу инкишофи адабиёти ҳаҷвӣ нақши қарорҳои ҳизби замон дар бораи матбуот низ таъсиррасон буд. Ҷун матбуот ягона ва муҳимтарин воситаи тарғибу ташвики ғояҳои давлату ҳукумат ва василаи дар рӯҳияни коммунистӣ тарбия намудани мардум ба ҳисоб мерафт, роҳбарияти ҳокимиюти шӯрои ба он таваҷҷӯҳ ва аҳамияти маҳсус метод. Соли 1927 қарори ҳизб «Дар бораи маҷаллаҳои ҳаҷвӣ - танқидӣ» ба тасвib расид, ки дар он аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои худ набаромадани маҷаллаҳои ҳаҷвӣ саҳт танқид ва таъқид шуда буд («О сатирико-юмористических журналах» Пост.отдела печати ЦК ВК П(б) //Красная печать, 1927, №11. стр. 74). Бо ин қарор ҳизби замон, аз як тараф, муносибати худро бо жанрҳои ҳаҷвӣ ва ҳусусияти танқидию фошкунандагии матбуоти даврӣ муайян карда бошад, аз сӯйи дигар, дар назди кормандони матбуот ва адибону публитсистон вазифаҳои нав - фаъолона ва дар рӯҳияни сиёсӣ ба муқобили боқимондаҳои дунёи кухна, табакаҳои маҳдуди бегона, (мешанҳо) таассуроту тасаввуроти динӣ, иғвогариву фитнаангезихои буржуи миллӣ, фош кардани буhtonҳои империалистон мубориза бурданро гузошт ва амали қатъии онро талаб намуд.

Аслан ин вазифаҳои нав набуданд. Аз рӯзҳои аввали барпо шудани ҳокимиюти шӯроӣ ин вазифаҳоро ҳизби айём ҳадафи худ қарор дода буд ва дар тӯли мавҷудияти ИҶШС бо мазмуну шакли гуногун борҳо ба мақсади пурзӯр намудан онҳоро таҷдид намудааст. Вале бояд иқрор шуд, ки чунин қарору дастурот ба ҳар роҳ дар инкишофи кори матбуот, равнақи адабиёту публитсистикаи давр мусоидат карданд.

Дар мубориза ба муқобили боқимондаҳои дунёи кухна адибону публитсиситони тоҷик бо нигоштаҳои худ тавассути матбуоти даврӣ иштирок намуда ҳар кадоме кӯшиш менамуд,

Муродов Мурод Бердиевич

ки дар ичрои вазифаҳои пушгузоштаи ҳизб ва тоза кардани ҷомеаи навбунёд аз «унсурҳои бегона» саҳм гузорад. Аз зумраи адабону публистиони ҳаҷвнавис С. Айнӣ, Б. Азизӣ, Қ. Баҳлулзода, С. Ҷавҳаризода, А. Одилзода ва дигарон дар ошкор, танқиду мазаммат ва тамасхури ҳодисаҳои номатлуби замон маҳорату истеъдоди хоса доштанд. Ҳаҷв дар эҷодиёти ин зумра адабон мавқеи калон дорад. Метавон гуфт, ки қариб ҳар қадоме аз эшон аввалин қадамҳои эҷодии худро бо осори ҳаҷвӣ шурӯъ кардаанд. Чунончи М. Шукуров менависад: «С. Айнӣ дар аввалин қадамҳои эҷодии худ дар охирҳои асри XIX (такминан соли 1896-1897) ҳамроҳи шоирон Ҳомидҳоҷаи Маҳдӣ ва Мирзо Иброҳимӣ шеъри машҳури «Ғуладинго бар сари зин менишинӣ ҳуквор» - ро, ки яке аз беҳтарин ҳаҷвияҳои иҷтимоии он давра аст, навишта буд» [175, с. 38]. Чунин мазмунро бо далелҳои дигар метавон дар бораи Азизӣ, Ҷавҳаризода ва амсоли эшон таъкид намуд.

С. Айнӣ чи дар осори адабӣ ва чи дар осори публистикии ҳуд «ҳаёти гузашта, воқеяти феодализми пӯсидаистодаро» бо маҳорати баланд ва тамасхури тунд тасвири инъикос меқунад. Дар эҷодиёти С. Айнӣ муҳимтарин ҷиҳатҳои ҳақиқати воқеии ҳаёти ҳалқи тоҷик тасвир гардида, нигоронда аз неъматҳои ҳунарии адабӣ ва мушоҳидаву назари публистиӣ фаровон ва бомавриду моҳирона истифода мебарад. Чун замона саҳт оғуштаи гирудорҳои сиёсӣ ва барҳӯрди мағкураҳои иҷтимоӣ буд, бинобар ин Айнӣ ва дигар адабон мавзӯъ ва объекти тасвирро ба талаботи сиёсати замон вобаста мекарданд. Ба ин минвол таҳлили ҳаводис, воқеаҳои мушаххаси ҳаётӣ, андеша, тасаввур ва муносибати муаллифон ба предмети инъикосу тасвир то андозае дар ҷойи аввал меистод ва он гаравиши публистиро на танҳо ба вучуд меовард, балки тақозо ҳам менамуд. Ба ибораи дигар, дар эҷоди адабон диду назари воқеӣ аз тасвирҳои бофтаву ҳаёлӣ ва тасаввурӣ бартарӣ пайдо кард.

Публитсистикаи ҳачвӣ

«Дар замони шӯравӣ - менависад X. Шарифов – «ба монанди дигар адвори таърихи башар системаи ҳокими давлатдорӣ дар пеши адабиёт ва аз ҷумла нависандагон мақсаду талабҳои муайяни сиёсӣ ва иҷтимоӣ мегузошт» [170, с. 35]. Маҳз чунин мақсаду муносибат боис гардид, ки публитсистика чун воситаи муҳимми идеологӣ дар раванди ҳаёти фарҳангии маънавии ҷомеа мавқеъ пайдо намояд.

Дар назди адабону публитсистон ба миён гузоштани мақсаду талабҳои иҷтимоӣ, аз як тараф, боиси инкишофи публитсистика, аз ҷониби дигар, барои зиёдтар таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ба навъҳои он мусоидат кард. Бо ҳачву тамасхур ва ҳандаву истеҳзо ғош кардани воқеаҳои мудҳиши замон, «нафроти дунёи кӯҳна», хислатҳои манбури одамони алоҳида дар адабиёту публитсистикаи солҳои 20 - 30 қарни XX то дараҷае хислати анъанавӣ пайдо кард. Масалан қарип дар ҳамаи асарҳои устод Айнӣ ба қавли М. Шукуров «ҳачв, сатира ва юмор ба яке аз ҳусусиятҳои муҳим табдил ёфтааст» [175, с. 38].

Воқеан дар мероси адабию публитсистии бою гаронбаҳои устод С. Айнӣ ҳаводиси ҳақиқии замони гузашта бо обу ранги хоса, лутфу зарофати дилхушкунанда ва ғоҳо танқиди тезу тунди маҳкумкунанда инъикосу тасвир шудааст. Метавон гуфт, ки тамоми осори С. Айнӣ ба ҳаёти воқеӣ ва давраи муайяни таърихӣ миллиати тоҷик саҳт алоқаманд буда, ҳар як асари ӯ лаҳзаҳои муҳимми иҷтимоӣ, воқеаҳои мушаҳҳаси ҳаёти ва саҳтигу сангинии зиндагонии ҳалқи тоҷикро ифода мекунад. Ба ин маъно эҷодиёти С. Айнӣ ба ҳаёти воқеии давраи муайяни таърихии ҳалқи тоҷик бисёр наздикий дорад ва анқарип дар ҳар як асари ӯ аносари воқеагароёна ва оҳангӣ публитсистиро эҳсос кардан мумкин аст. Чунончи аввалин китоби бадеӣ ва ҳунарии Айнӣ «Ҷаллодони Бухоро», ки таърихи мушаҳҳасшудаи кору кирдори ҷаллодони амири Бухороро фаро мегирад, асоси

Муродов Мурод Бердиевич

воқей дорад. Худи устод Айнӣ дар асоси воқеаҳои таърихӣ ва ҳикоёти шахсони воқей таълиф шудани ин қиссаро се маротиба ёдрас шудааст: 1) Ҳақиқатест, ки аз фоҷеаҳои Бухорои соли 1918 навишта шудааст; 2) Ба рост будани ин ҳикоят ҳозира саркотиби комитети Ичроияи марказии Бухоро, Аҳмадҷон Маҳдум шоҳид аст; 3) Ман шуг намегӯям, чизҳоеро гуфта медиҳам, ки ҳамаи онҳоро бо ҷашми худ дидаам» [67, с. 228]. Зимнан дар бораи қиссаи мазкур ва дигар асарҳои С. Айнӣ муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ тадқиқоти зиёдеро ба анҷом расонида андешаи муҳталифро баён намудаанд. Бахусус дар бораи «Ҷаллодони Бухоро» назари муҳаққиқин гуногун аст. Чунончи А. Сайфуллоев осори мазкурро аввалин повести шӯрӯй ҳисобида «мавқеи муҳим доштани муносибати шаҳсият ва ҷамъиятро дар он таъкид менамояд» [132, С. 90-106]. Муҳаққиқ Геворкян А. Б. «Ҷаллодони Бухоро»-ро асари ҳаҷвӣ меномад ва ҳусусияти онро дар фошкунандагии баръало медонад [41, С. 75-80]. Ягонагӣ дар таҳлилу натиҷагириҳои муҳаққиқин доир ба ин асар он аст, ки аксарият онро асари ҳаҷвӣ номидаанд. Аз ҷумла А. Сайфуллоев ва А. Усмонов фурӯтар аз ин «Ҷаллодони Бухоро» -ро памфлети сиёсӣ медонанд. Бояд иқрор шуд, ки дар асари мазкур воқеяни мушаххаси аз ҷониби муаллиф мушоҳидаву даркшуда мавқеи асосиро ишғол мекунад. Аммо ҳунари нигорандагии Айнӣ дар шарҳу тафсили воқеаҳо ва моҳирона истифода бурдани ҳаҷву танз ва хоса ҳазлу шуҳӣ боис гардида, ки ҷонбаи бадеии осор пурӯзвват гардад. Бо вучуди ин ба қавли X. Шарифов наметавонем бигӯем, «ки Айнӣ дар ин қисса қатъиян пой аз тасвири таърихии тасаввурӣ берун бурда ва дар ҳалқаи бофтаи ҳаёлӣ мақом кардааст» (170, с. 43).

Як ҳусусияти публитистика, минҷумла ҳаҷви публитистии даҳсолаҳои аввали қарни XX он буда, ки дар он таъсир ва услуби адабиёти бадеию фолклорӣ зиёдтар аст. Дар осори адабону публитистони замон, ҳамчунин

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ҳаҷвнигорон унсурҳои адабиёти бадеӣ, публитсистика, ҳаҷву танз, анъанаҳои фолклорӣ ва назари хосаи муаллифон омезиш ёфтаанд. Ин ҷиҳат, аз як тараф, пурра ташаккул наёфтани публитсистикаро нишон медод, аз ҷониби дигар, боиси ба вуҷуд омадани шаклу навъҳои маҳлутаи эҷоди адабиву публитсистӣ ҳатто журналистӣ мегардид. Илова бар ин инкишифи публитсистикаи рус ва дигар ҳалқҳои шӯроӣ дар шакл гирифтани мазмуну мундариҷа ва навъу жанрҳои он бетаъсир буда наметавонист. Ҳарчанд дар адабиёту публитсистикай солҳои 20 ин ҷиҳат рӯшантар ба назар намерасад, аммо дар солҳои сӣ тозакориҳои шакливи мундариҷавӣ ҳам дар адабиёт ва ҳам дар публитсистика баръало мушоҳида мешавад. Вале ин тозакориҳо ҳоло ҳам маънои пурра шакл гирифтани ҷинсу навъҳои адабиву публитсистиро надошт. Муҳаққиқ Ҳ. Шарифов дуруст қайд мекунад, ки «дар солҳои сӣ ҳамаи ҷинсу навъҳои адабӣ ё ҳанӯз ташаккули пурра наёфта буданд ва ё баъзеҳо ба тозагӣ ба адабиёти мо ворид мешуданд» [171, с. 157]. Дар публитсистикай тоҷик ҳарчанд жанрҳои памфлет, пародия ва эпиграмма анъанаи классики доштанд, аммо то ҳол пурра ҳусусият ва талаботи жанрии навъи публитсистии адабиёти мусосирро қасб накада буданд, жанрҳои фелетон, лукма ба публитсистика ба тозагӣ ворид шуда, шакли пурраи ҳудро нағирифта буданд.

Дар саромади публитсистикай тоҷик, хоса ҳаҷви публитсистии он, аслан адібон меистанд. Онҳо на танҳо асосгузорониҳаҷви публитсистӣ дар журналистикаи тоҷик, балки устодони моҳири ташаккулдиҳандай жанрҳои ҳаҷвӣ низ ба ҳисоб мераванд. Адібон дар баробари он ки дар нашрияҳои даврӣ гӯшаву рубрикаҳои ҳаҷвӣ ташкил менамуданд, ҳамчунин доир ба ҳусусияти ин рубрикаҳо ва мундариҷаи онҳо мuloҳизаҳои танқидӣ менавиштанд. Масалан, дар шуморай

Муродов Мурод Бердиевич

30 декабри 1928 – и «Тоҷикистони сурх» мақолаи танқидие бо унвони «Як назар ба ҳандонидани мо. Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи «Гушмол» - у мачаллаи ҳаҷвии «Муло Мушфиқӣ» ҷоп шудааст, ки ба қалами Баҳриддин Азизӣ мансуб буда, хеле ҷолиби диққат аст. Дар он дар ҳусуси моҳияти ҳаҷви мусоир, ҳусусияти замонавии он, зарурати таваҷҷуҳи бештар додан ба ҳаҷв, ривоҷ додани «адабиёти ҳандаовар», ҳусну қубҳу маводи саҳифаи «Гушмол» ва мундариҷаи мачаллаи ҳаҷвии «Мулло Мушфиқӣ» фикрҳои муҳим баён шудаанд, ки онро яке аз аввалин мулоҳизарониҳо дар бораи чигунагии ҳаҷви мусоирӣ тоҷик номидан мумкин аст.

Муаллифи мақолаи мазкур аз ҳолати таъсиси рубрикаву гӯшаҳои ҳаҷвӣ ва фаъолияти онҳо ҷандон қаноатманд нест. Аз ин рӯ, нуқтаи назари ў хислати интиқодӣ пайдо карда мулоҳизаҳо то андозае ба мақсаду талаботи сиёсати замон мувоғиқ шудааст. Соҳиби мақола вазифаи адабиёти ҳандаоварро ба тарзи фаҳмиши ҳуд шарҳ дода, ҳусусияти ҳандонидани тоинқилобӣ ва баъд аз онро тафсил медиҳад. Аз ҷумла, ў менависад: «...Аммо баъд аз тақсимоти миллии Осиёи Миёна ин адабиёти ҳандаовари мо дар қатори дигар адабиётҳои тоҷикӣ шакли адабиро гирифта диққати ҳар ранҷбару дехқонро ҷалб кунонида ҳандида ва ҳандонида омадааст.

Акнун ба адабиёти ҳандаовари мо синфи ранҷбару дехқон меҳанданд ва он ғурӯҳе, ки пеш аз зиндагонии мо меҳандиданд, аз ин адабиёти мо гирия мекунанд. Чи ҳуш ҳандидане, ки муқобили синфи моро гирия орад?!» (208, 1928.- 30 декабр). Бо ҷунин мулоҳизарониҳо муаллиф масъалаи назарияни синфи адабиёт ҳоса адабиёти ҳандаовар (ҳаҷви) - ро ба миён мегузорад, ки он бояд, «аз як тараф, рӯҳи ҳонандаро болида гардонад, аз ҷониби дигар, «гириёнида қасони қаҷу ноҳамворро рост кунад». «Бо ин назарияи ҳуд гуфтаниӣ

Публистикаи ҳаҷвӣ

нестем, ки қасоне ки пеш аз инқилоб аз мо хандидаанд, акнун гирёнда қасоси худро гирем, не, балки онҳо аз хандаи мо як қадар гириста агар тавонанд худро ислоҳ карда ба тарафи мо оянд ва дар баробари ин хандида ба шодии мо шод ва ба ғами мо ғамгин гарданд, vale наҳоҳанд ба худашон қаланfur молида гирия кунанд» - меафзояд Азизӣ. Аҳамияти назариявии мулоҳизарониҳои Б. Азизиро, пеш аз ҳама, дар шинохт ва дарки рукни асосии ҳаҷв будани ханда муайян кардан мумкин аст. Ханда садои асари ҳаҷвӣ аст. Ба таъбири В. Асрорӣ «ҳаҷви беханда» намешавад. Ханда ва ҳаҷв ҳарду пайвастагии узвӣ доранд. Агар ханда шакл бошад, ғоя мудариҷаи он аст. Бе ғоя ханда ва бе ханда ғоя шуда наметавонад» [19, с.256]. Дар шарҳи Б. Азизӣ се тобиши хандай ҳаҷв эҳсос мешавад: хандонидани дӯст; хандидани бетараф ва ханда ба муқобили душман, ки ифодаи нафрат ва маҳв аст.

Чиҳати дигари ҷолиби дикқати ин мақола боз дар он аст, ки муаллиф бо назари иҷтимоӣ саҳифаи «Гушмол» - и «Тоҷикистони сурҳ» ва маводи машаллаи «Мулло Мушғиқӣ» - ро аз назар гузаронида камбуҷиву сустии онҳоро дар ду ҷиҳат медонад. Якум, дар савияи пасти ҳунарӣ эҷод шудани маводи ҳаҷвӣ, дуюм, аз ҷониби хонандагон дастгирӣ нашудани нашрияҳо, баҳусус «Мулло Мушғиқӣ». «Бо ҳамин қадар нарасидагиҳои мундариҷаи «Гушмол» қаноат карда акнун рӯйи худро ба идораи «Тоҷикистони сурҳ» гардонида мегӯем, ки модоме ки эҳтиёҷоти синфи ранҷбару дехқон ба ин саҳифаи меҳандидагии рӯznomaaton зиёд аст, бояд ҳамин сутуни «Гушмол» - ро пурра карда ба мундариҷаи он ҳам як қадар дикқат кунонида дӯstonro хандонед ва душманонро гирёнед. Ва ин сутунро ба як роҳи муайян монда аз ҳардамҳаёлӣ начот дихед, ба қадри имкон касеро мубошири ин сутун кунед, ки ба адабиёти хонданӣ ба хубӣ ошно буда ба ҳар мақоме бозӣ накунад» (208, 1928.- 30 декабр).

Муродов Мурод Бердиевич

Бахриддин Азизӣ дар радифи он зиёйёне меистад, ки барои инкишофи адабиёт ва публистикаи точик кӯшиши зиёде намуда, пойдевори адабиёту публистикаи муосири точик, хоса ҳаҷви онро гузаштаанд. Ӯ яке аз муаллифони фаъоли ҳаҷви публистики матбуоти даврии солҳои 20 – 30 - и точик ба ҳисоб рафта дар матбуоти ин давра шеъру ҳикояҳои ҳаҷвӣ ва мақолаҳои зиёди публистириро ба табъ расонид. Осори ҳаҷвии Азизиро ба ду гурӯҳ метавон чудо кард: ҳикояҳое, ки моҳиятан бадеяянд, аммо аз унсурҳои воқеагароёна ҳолӣ нестанд ва мақолаҳои аз унсурҳои бадеӣ саршор, вале ҷавҳарашон публистика аст. Фаъолияти публистики ӯ мисли фаъолияти адабиаш фароҳу доманадор буда, мақола, очерк, лавҳаҳои танқидӣ ва жанрҳои ҳаҷвии публистириро дар бар мегирад. Майдони сайқали маҳорати Б. Азизӣ мисли дигар адабону публистиони муосираш матбуоти даврӣ буд. «Асарҳои чи адабӣ ва чи публистики ӯ дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳои «Овози точик», «Тоҷикистони сурх», «Мулло Мушғиқӣ», «Мушғиқӣ», «Бигиз», «Роҳбари дониш» ва ғайра бо имзоҳои мустаори «Афандӣ», «Нотарс», «Нимтарсончак», «Торсакӣ», «Шаккок» ба табъ расидаанд. Ӯ дар ҳар нашрия имзои мустаори худро дошт. Масалан, дар маҷаллаи «Бигиз» бештар бо имзои мустаори «Нотарс», дар маҷаллаи «Мушғиқӣ», «Шаккок», дар «Мулло Мушғиқӣ», «Тарсакӣ», «Нимтарс», «Афандӣ» асарҳояшро чоп намудааст» [93, С. 154-155]. Дар рӯзномаи «Овози точик» ин муаллиф бештар ба имзои мустаори «Тикон» маводи ҳаҷвӣ чоп мекард. Бо ҳисоби муҳаққиқ А. Азимов бо ин имзои мустаор Б. Азизӣ дар «Овози точик» 8 мавод дарҷ намудааст [4, с. 163].

Осори ҳаҷвӣ - публистикии Б. Азизӣ мисли осори дигар адабону публистиони ҳамзамонаш рангин буда, танқиди урғу одатҳои «зарарнок», хурофот, ҳаҷву мазаммати хислату рафтори қаллобону мардумфиребон, мансабпарастон, озодии

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

занон ва умуман ошкори норасоиҳои чомеаи он даваро дар бар мегирад.

Б. Азизӣ тарзи зиндагии навро худ пазируфта барои пойдорӣ ва инкишофи он тавассути осори ҳаҷвиаш муборизаи маънавӣ мебурд. Ин аст, ки бештари ҳикояи ва публитсистики ӯ ба ин масъала мансубанд. Мундариҷаи осори ӯ, хоса ҳаҷви публитсистиаш вобаста ба талаби айём масъалаи муҳимми рӯзро фаро гирифта, дар шакли луқма, фелетон, памфлет эҷод гардидаанд. Чун дар хусуси масъалаи ташаккули жанрии ҳаҷви публитсистӣ мо дар боби алоҳида меҳоҳем баҳс кунем, ин то танҳо ишора бояд кард, ки ба жанрҳои луқма, фелетон ва памфлет нисбат додани мақолаҳои публитсистии Б. Азизӣ нисбатан шартӣ аст. Мақолаҳои публитсистии ӯ аз қабили «Дилозорӣ ба ҷи маънӣ?» (218, 1929, №3, с.4), «Суф-куф» (Бигиз, 1931, №8, с.5), «Ширу шакар», «Хурчин», «Формализм ба ҷи маънӣ», «Дех кучо дарахтон кучо?», «Анвори гул», «Зайнит», «Фирча пиёз меҳоҳад» як навъ хусусияти дурагиро (синкетикий) соҳибанд. Муаллиф мавзӯъро аз рӯзгори замони худ интихоб мекунад, лаҳзаҳои ҷудогонай онро меомӯзад ва мувоғики таҷрибаи ғоявию бадей ва услуби хоси фардии худ кӯшиш менамояд, ки онро ба сурати адабиёти бадей дарорад. Аммо бояд гуфт, ки дар масъалаи тасвири ин ҷиҳатҳо дар образи бадей Б. Азизӣ ҷандон ба муваффақият ноил нагардидааст. Ҳарчанд баъзе адабиётшиносон қайд мекунанд, ки «нависандҳа ёти халқ, урғу одат, психологияи онро дар образҳои бадей тасвир мекунад» [173, с. 9)], ба назари мо дар эҷодиёти Б. Азизӣ дарки объективии масъалаву мавзӯъҳо мувоғики талаби рӯҳияи вакт ҷараён гирифта бошад ҳам, аммо таҳлили субъективӣ ва коркарди эҷоди фитрӣ - таҳайюлии он ба андозае суст баромадааст. Ба ибораи дигар, ақида ва таҳайюли муаллиф аз доираи воқеяят ҷандон дур нашуда, дар сатҳи публитсистика қарор гирифтааст ва

Муродов Мурод Бердиевич

тарафҳои айниву зеҳни усули бадей мувозӣ нашуда. Чунончи Л. И. Тимофеев қайд мекунад: «усули бадей тарафи айнӣ ва зеҳнӣ дорад. Тарафи айни онро худи ҳаёт, замона муайян мекунад, аммо ҷиҳати зеҳниаш ба қобилияту фаҳмиши худи санъаткор вобаста аст, ки истеъоди ӯ дар қадом шаклҳои бадеии ба замона нисбатан мувоғик ифода меёбад» [153]. Б. Азизӣ мисли адібони дигари ҳамзамони худ то андозае шакли мувоғикро дарёфт ва интихоб намуд, ки он жанрҳои хурди адабӣ ва публитсистӣ буд. Вале ин шаклҳои жанрии эҷод на дар сатҳи адабӣ, балки дар дараҷаи публитсистика, баҳусус публитсистиқаи ҳаҷвӣ қарор гирифта боиси ташаккул ва инкишофи босуръати ин соҳаи эҷод гардидааст.

Дар ин қолаби публитсистика ва жанрҳои ҳаҷвии публисистӣ, баҳусус жанрҳои луқма, фелетон бисёр муаллифони дигар дар матбуоти даврии солҳои 1920 – 1930 - и тоҷик матнҳо ба табъ расонида, ҳар қадоме дар инъикос, бозгӯ ва тасвири мавзӯъҳои ба истилоҳ «фоидабаҳш» мавқеи муайяни худро нигоҳ доштаанд. Аммо аксари муаллифон зери нигоштаҳои худ имзои мустаор гузоштаанд, ки муайян кардани ҳамаи онҳо то андозае душвор, мураккаб ва домандор буда, шояд таҳқики алоҳидаро ҳоҷад. Зоро то имрӯз номи аслии бештари муаллифони мустаор ё номаълум аст, ё аниқ муайян нашудааст.

Дар рӯзномаи «Овози тоҷик» мақолаҳои ҳаҷвӣ, асосан, бо имзоҳои мустаори «Муҳбир» («Боиси ифтихор кист?» 1924.- 30 оқтабр), «Мушғиқӣ» («Тазмин» 1926.- 16 август), «Сирдон» («Ҳамааш як гур» 1928.- 23 оқтабр) ва гайра ба табъ расида бошанд, дар «Тоҷикистони сурҳ» имзоҳои мустаори «Ҳамшарии бероя» («Фоли гушмол», 1928.- 25 оқтабр), «Лугатгир» (Ҳамин шумора), «Шапалак маҳсум», «Бенамоз», «Тон-тонги» (1928.- 13 ноябр), «Мудири дерина» («Ариза ба ҷониби сиёsatмаоб» «Гӯшмол», (1928.- 15 ноябр),

Публистикаи ҳаҷвӣ

«Пардадарон», «Масти амалҳақ», «Дилозор» (1928.- 19 ноябр), «Бадмаст» (1928- 26 ноябр) ва амсоли инҳо ба назар мерасад.

Истифодаи имзоҳои мустаор дар маҷаллаи «Мулло Мушфиқӣ» («Бигиз», «Мушфиқӣ») ба ҳукми анъана даромада будааст. Дар ин маҷалла хеле кам мақолаҳоеро дучор омадан мумкин аст, ки бо номи аслии муаллиф ба табъ расида бошад. «Занбӯр», «Тортанак», «Мулло қачова», «Нотарс», «Дусара», «Син бар сар», «Занбаркӯза», «Ходим», «Торсакӣ», «Бегам», «Шаккӯ», «Неш», «Қӯчкори бешоҳ», «Фолбин», «Беимон», «Тимсоҳ», «Қӯчкор», «Ванг», «Шоир» радиои «Бигиз» ва гайра аз имзоҳои мустаоре мебошанд, ки дар сахифаҳои маҷаллаи мазкур зиёдтар истифода шудаанд. Истифодаи имзои мустаор дар гӯшаҳои ҳаҷвии «Гӯшмол»-и «Тоҷикистон сурх», «Қаҷ марав, ки меафти»-и «Комсомоли Тоҷикистон» низ ба назар мерасад.

Истифода ва интихоби ин ё он имзои мустаор сабаб ва хусусияти гуногун дошт. Сабаби асосӣ як навъ пинҳон доштани номи аслии шаҳсияти гӯянда (эҷодкор), ки вазъи замон ва табииати ҳаҷв талаб мекард, буд. Муаллифони маводи ҳаҷвӣ вобаста ба мундариҷаву муҳтаво ва мақсади матн номи мустаор интихоб карданд, аниқтараш соҳтанд. Масалан муаллифи матни «Қасами аракӯрон» («Тоҷикистони сурх», 1928.- 19 ноябр) зери нигоштаи худ имзои мустаори «Масти амалҳақ» -ро мегузорад, ки он ба мундариҷаи мавод ва мақсади нигоронда аз ҳар ҷиҳат мувоғиқ аст. Аммо дар баробари ин қисми зиёди имзоҳои мустаор ба маънои маҷоз ва қиноя омада, ҳарактери фош карданро доранд. Чунончи: «Пардадарон», «Занбӯр», «Тортанак», «Нотарс», «Тарсонҷак», «Неш», «Қӯчкор», «Ҳаккӯ» ва гайра. Аксари ҳаҷвнигорони матбуоти даврии солҳои 20 – 30 -и қарни XX аз ҳаҷви классикии тоҷик устокоронаву моҳирона истифода бурда, онҳоро бо маъно ва мазмуни нав кор мефармуданд. Бахсус ҳаҷвнависони маҷаллаи «Мулло Мушфиқӣ» «худро дар паноҳи

Муродов Мурод Бердиевич

Мулло Мушфиқӣ гирифта ба мухолифини ҳаёти нав теги заҳрханда мезананд» [162, 85]. Бинобар ин истифодаи имзоҳои мустаори «Мушфиқӣ», «Афандӣ», «Ханҷар» ва амсоли ин, аслан, дар таъсири адабиёти классикий ба вучуд омада буданд. Аз тарафи дигар, чунончи ишора шуд, бештари публисистону адабон вобаста ба мақсад ва ҳарактери мавод имзоҳои мустаор месоҳтанд. Масалан М. Ҷавҳаризода чунончи Р. Амонов ва А. Сайфуллоев менависанд – «шеърҳои душманкуши худро бо номҳои маҳфии «Син бар сар», «Мушфиқӣ», «Син», «Ҳақиқатнавис», «Купетчи», «Бигиз», «63» ва дигарҳо эҷод менамуд» [15, с.9]. Фаъолияти мачаллаи «Мушфиқӣ» ва гӯшаву рубрикаҳои ҳаҷвии матбуоти тоҷик барои ҳаҷвнигорони ҷавон як навъ мактаби сайқали маҳорат гардида буд. Ҷун раванди ташаккули ҳаҷви публисистии тоҷик дар матбуоти даврии солҳои 1920 - 1930 дар ду ҳавза – Самарқанд ва Душанбе сурат мегирифт, таъсир ва тарбияи ҳаҷвнигорони ҷавон низ ба тарзи гуногун идома мейфт. Дар мачаллаи «Мулло Мушфиқӣ», ки аз соли 1930 номи «Мушфиқӣ» - ро гирифт адабон С. Айнӣ, М. Аминзода, С. Ҷавҳаризода, Ҷ. Икромӣ, Ҳ. Карим, Абдусалом Деҳотӣ ва дигарон ҳамкорӣ менамуданд. Бо шарофати ҳамкории ин адабон ва қобилияти ташкилотчигии С. Садрулин «Мушфиқӣ» тавонист дар як муддати кутоҳ мактаби ҳаҷвии худро ба вучуд орад. Дар ин мактаб файр аз адабони фавқулзикр Абдукарим Одилзода, Ноил Шерзода, Аҷзии Сиддиқӣ, Бахлулзода ва дигарон дар солҳои мураккаби ҳаёти ибтидои асри бист, аз як тараф, бо маҳсули эҷод ва часорати бебоконаи худ ба муқобили «бокимондаҳои заррарасони ҳаёти гузашта», урфу одатҳои динӣ, ҷаҳолату хурофтпарастӣ «فوш намудани муносибатҳои феодалӣ ва амсоли ин мубориза мебурданд, аз ҷониби дигар, дар ташаккули ҳаҷви адабиву публисистӣ ва инкишофи он нақши бориз мегузоштанд. Бояд гуфт, ки муҳити адабӣ ва публисистии ҳавзаи «Самарқанд»

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

бартарӣ ва афзалият дошт, зоро дар ин ҷо, ки аз шаҳрҳои бостонии тоҷикнишин ба ҳисоб мерафт аҳли зиё, ҳоса адібон гирд омада буданд ва муҳити адабӣ анъанаи дерина ва шаклгирифта дошт. Чунин меросгузорӣ дар хубу босифат ташаккул ёфтани муҳити адабиву публитсистӣ бе таъсири нек буда наметавонист.

Як ҳусусияти мактаби мачаллаи «Мушфиқӣ» дар он буд, ки аҳли мактаб ва тарбиятирандагони он унсурҳои адабиву публитсистии ҳаҷвро ба ҳам маҳлут намуда, дар кӯшодани моҳияти масъала ва ошкор намудани хислати «Манфур» - и он мавкеи худро ҷандон амиқ ва асоснок зухур накардаанд. Чунончи дар шумориаи №27 - и соли 1927 бо имзои мустаори «Тир» матне бо үнвони «Талоши корчалон аз болои мурда» ба табъ расидааст, ки дар он факти воқеии танқидбобе – аз мурда ҷонситониҳои рӯҳониёни Уротеппа тасвир шудааст. Мазмuni матн чунин аст: Агар рӯзе ягон қас ба бистари беморӣ афтад муллоёни қаллобу фиребгар мисли каргасони лошахӯр ҷамъ мешаванд. Онҳо бо ҳар роҳ яке дуохон, дувуми фолбин, сеюми садақотчи, гурӯҳе чилёсингхонон ба атрофи «зиндаи нимҷон» ғун шуда ҷизҳояшро гирифта, ӯро лучи модарзод мекунанд ва боз бо маслиҳати ҳамин каргасони лошахӯр ҷизу ҷораи майтре мефурӯшанд ва дастгоҳи ҷанозаро омода мекунанд. Дар ин нигошта макон ва вақти воқеа то андозае муайян аст. Ҷойи воқеа Уротеппа ва вақти руҳ додани воқеа вазияти солҳои сиом. Аммо нақли муаллиф ҳусусияти умумӣ пайдо карда, як навъ ба нақли типӣ мубаддал гардидааст. Нақли муаллиф лаҳзахои фавтидани падари Одина ва ба гирифтори фиреби Арбобкамол мондани ӯ аз қиссаи «Одина» - и С. Айниро ба хотир меорад. Аммо дар фарҷоми мақола муаллиф ба маъмурони идораҳои даҳлдор муроҷиати шикоятомез мекунад: «Чаро дар ҳамҷунии замони саодатнишон соҳибмансабони мо ба даҳони он каргасони гушнамурда як торсакӣ намезананд, ки даҳони онҳо аз пушти

Муродов Мурод Бердиевич

сарашон ялла шавад» (Тир. Талоши каргасон ба болои мурда // Мулло Мушфиқӣ, 1927, №7). Чун мушоҳида шуд таъсири баёни нақли адабӣ дар ин нигошта бештар эҳсос мешавад. Гӯё муаллиф танҳо идораҳои дахлдорро аз мавҷудияти чунин одатҳои разил огоҳ мекунад ва мубориза бо чунин унсурҳои ҷамъиятиро вазифаи идораҳои дахлдор медонад.

Ҳамин тавр, дар ҳаҷви публисистии матбуоти солҳои 1920 - 1930 даҳолати фаъолонаи муаллифон ба воқеаҳо ва проблемаҳои муҳимми замон эҳсос шавад ҳам, аммо таҳқики воқеият аз ҷониби эшон гуногун сурат гирифта. Ҳаҷвнигорони хурду калон ҳангоми баррасии мавзӯй бештар ба ҳашамати факт эътибор додаанд. Моҳияти рӯйдод, масъала на ба тарики таҳлили индуктивӣ, балки бо усули таҳлили дедуктивӣ ба амал омада, асаҳро, ҳусусияти хитоба ва муроҷиатро гирифтаанд. «Дар публисистикай солҳои 20 - ум (қарни XX М.М.) – менависад А.Саъдуллоев навъҳои хитоба ва муроҷиат ба ҳайси бозёфти эҷодие шинохта шудааст. Пайваста ба ин ҷиҳат... қӯшиши дар симои намояндагони дину хурофот ва боён («Муштзӯрҳо») соҳтани тип мушоҳида шавад ҳам, ин қӯшиш то андозае соҳта ба назар мерасад, зоро ағлаб ошкор ё пинҳон татбиқи супориши органҳои тарғиботӣ буд. Ва маҳз ҳамин ҷиҳат навиштаи адібони ҷавонро ба ҳикояҳои воқеӣ ё лавҳаҳои зиндагии рӯзмарра наздик месоҳт» [136 с.81]. Чунин ҳусусияти эҷодкориро дар публисистикай ҳаҷвӣ низ метавон нисбат дод. Мақолаву ҳикояҳои ҳаҷвии «Мукофоти мо» («Мушфиқӣ», 1930, №12, с.2), «Репититсия» («Мушфиқӣ», 1929, №5, с.2), «Радди маърака» («Бигиз», 1935, №5-6, с.10). Шеърҳои ҳаҷви - танқидии Сухайли Ҷавҳаризода, Ноил Шерзода, Абдусалом Деҳотӣ ва амсоли инро метавон ин ҷо чун муште аз хирвор ёдрас шуд.

Дар ибтидиои даҳсолаи сиом ҳукумати вақт ва ҳизби замон баҳри беҳтар намудани фаъолияти матбуоти даврӣ тадбирҳо

Публистикаи ҳаҷвӣ

андешида, як қатор қарорҳо қабул кард. «Ба ин аз ҷумла, «Дар бораи аз нав ташкил намудани шабакаи газетаҳо ба муносибати барҳам дода шудани округҳо» (11 августи соли 1930), «Дар бораи кори партияйӣ - оммавӣ дар ҳудуди фаъолияти МТС - ҳо» (16 октябри соли 1930), «Дар бораи кадрҳои коркунони газета» (11 ноябри соли 1930), «Дар бораи кори газетаҳои районҳои қишлоқӣ ва матбуоти поёни» (18 январи соли 1931), «Дар бораи беҳтар намудани газетаҳои районӣ» (21 апрели соли 1931) шомил буданд. Бо таъсири ин қарорҳо майдони матбуоти даврии тоҷик низ фароҳу доманадор гардид. Дар аксари ноҳияҳои ҷумхурӣ нашрияҳои даврӣ ба вучӯд омаданд ё ба таъсис шурӯъ намуданд. Ҳамчунин нашрияҳои бисёртиража дар фабрикаву заводҳо ба фаъолият шурӯъ карданд. Төъоди нашрияҳои «Тоҷикистони сурҳ», «Комсомоли Тоҷикистон» моҳ ба моҳ зиёд гардида дар ҷомеа нуғуз ва эътибор пайдо карданд. Дар ҳамаи ин нашрияҳо анъанаи маҷаллаи ҳаҷвии «Мулло Мушфиқӣ», услуби ҳаҷвнигории гӯшаҳои ҳаҷвии «Овози тоҷик», «Тоҷикистони сурҳ» ва ғайра истифода мешуд. Дар корхонаву муассисаҳои қалон газетаҳои деворӣ амал мекарданд, ки ҳар як шумораи онро бе маводи ҳаҷвӣ тасаввур кардан ғайримкон буд. Дар онҳо камбудиҳои корӣ ва феълии аҳли корхона мавриди ҳаҷву мазаммат қарор мегирифт ва барои ташаккули танқид ва ҳудтаъминкуни аҳли меҳнат, тарбия ва тайёр намудани кадрҳо мусоидат мекард.

Фаъолияти рӯзномаҳои деворӣ, маҳсусан гӯшии ҳаҷвии онҳо ҳамеша мадди назари ҳайати таҳририяи «Овози тоҷик» қарор дошт. Дар ҳусуси ҳусну қубҳи ин гуна нашрияҳо пайваста дар рӯзномаи «Овози тоҷик» хulosаву тақризҳо чоп мешуд. Чунончи Ҳамид Бакозода ба ҷанде аз рӯзномаҳои деворӣ чун «Иттиҳоди муаллимони сурҳ» (Овози тоҷик, 1927.- 31 май), «Ленин ююлӣ» -ва ғайра (1928.- 4 июл) назари сатҳӣ – эмотсионалӣ намуда, барои беҳтар намудани сифати

Муродов Мурод Бердиевич

онҳо маслиҳатҳо медиҳад. Рӯзномаи девории «Иттиҳоди муаллимони сурх» аз тарафи муаллимони минтақаи Ҳучанд бо иловаи қисми ҳаҷвии «Калтак» моҳе як маротиба мебаромад. Рӯзномаи «Ленин юлӣ» аз чониби ҷавонони ҳавзаи Исписор ба табъ мерасид. Ҳомид Бақозода дар ҳусуси беҳтар намудани сифати рӯзномаҳои деворӣ ибрози назар намуда, аз ҷумла менависад: «Қисми ҳаҷвиро ҳам ба андозае, ки ба ҳуд мекашад, буридан мумкин бошад, расмҳо қашида шавад. Ҳати рӯзнома ҳам ҳушҳат карда шавад» (Овози тоҷик, 1927.- 31 май).

Бо таъсири мактаби «Мушғиқӣ» ва ҳайати таҳририяи «Гӯшмол» дар охири соли 1931 дар Душанбе мачаллаи ҳаҷвии «Калтак» таъсис дода шуд. «Мачаллаи «Калтак» -ро рӯзномаи Тоҷикистони сурх» чоп мекард. Вай ҳамагӣ 2 сол (1932 - 1933) фаъолият дошт. Дар соли 1932 ду шумора ва дар соли 1933 8 шумора дарҷ гардид» (Периодическая печать СССР 1917 - 1949. Библиографический указатель. -М.1958, с. 90). В. Асрорӣ мачаллаи «Калтак» -ро давоми «Мулло Мушғиқӣ» ҳисобида менависад: «Соли 1926 нахустин журнали ҳаҷвии «Мулло Мушғиқӣ» ба забони тоҷикӣ нашр гардид. Минбайд номи журнал ҷандбор тағиیر ёфт: «Мушғиқӣ», «Калтак», «Бигиз». Аз соли 1953 бо номи «Хорпуштак» нашр мешавад» [20, с.393]. Ҷун дар боло ишора шуд, «Калтак» дар Душанбе аз тарафи идораи «Тоҷикистони сурх» таъсис шуда буд. Ва дар ин вакт дар Самарқанд «Мулло Мушғиқӣ» бо номи «Бигиз» фаъолият дошт. Бинобар ин онро бо мачаллаи «Мулло Мушғиқӣ» як донистан дуруст нест. Ва ин саҳӯ ба гумони мо аз сарчашмаи дигар манша гирифтааст. Муҳаққиқ Ҷ. Усмонов низ мазмунан иқтибоси болоро ишора намудааст: «Шумораи якуми журнали ҳаҷвӣ бо забони тоҷикӣ бо номи «Мулло Мушғиқӣ» моҳи октябри соли 1926 аз чоп баромадааст. Дар солҳои оянда ин журнал бо номи «Мушғиқӣ», «Калтак», «Бигиз» ва аз соли 1953 бо номи «Хорпуштак» нашр мешавад» [164, с.17]. Чи Ҷ. Усмонов ва чи В.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Асрорӣ дар баробари он ки «Калтак» -ро бо «Мулло Мушфиқӣ» як мачалла медонанд, «Мулло Мушфиқӣ» -ро аввалин журнали ҳаҷвӣ ба забони тоҷикӣ ҳисобидаанд. Ба андешаи мо ин фикр низ баҳсталаб аст. Зоро тавре дар боло ишора шуд, аввалин шуморай мачаллаи ҳаҷвӣ на бо номи «Мулло Мушфиқӣ», балки бо номи «Ширинкор» соли 1925 рӯи Чоп омад. Мачаллаи «Калтак» бо муҳарририи ҳаҷвнавис М. Бурҳонов мебаромад. Дар он бештар фелетону луқма, латифа, чистон, лугатномаҳо ва шеърҳои ҳаҷвӣ дар шакли «Анкетаи Калтак» (ба тариқи суолу ҷавоби ҳаҷвӣ), «Суҳбатҳои қисагӣ», «Радиои Калтак», «Мешавад - мӣ?» ва гайра маводи ҳаҷвӣ чоп мешуд.

«Калтак» ҳарчанд умри тӯлонӣ надид, аммо бо фаъолияти ҳуд тавонист дар ташаккулу инкишофи ҳаҷви адабӣ ва публитсисти тоҷики ҳавзаи Душанбе мусоидат намояд. Сабаби фаъолияти тӯлонӣ накардани «Калтак» маълум нест. Аммо таҳмин кардан мумкин аст, ки яке аз сабабҳои қатъ шудани нашри он ғалатфаҳмиҳои муҳаққиқону олимони Шӯроӣ доир ба назарияи ҳаҷв, ки дар нимаи аввали даҳсолаи 30 - юм ба вучуд омада буд, бошад. Дар нимсолаи дуюми даҳсолаи 30 - и қарни гузашта зери таъсири шаҳспарастӣ ҳаҷв як навъ эътибори ҳудро суст мекунад. Ба ҷойи фелетону памфлетҳои тезу тунд дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ ҳикояҳои зарофатомез, мазоку киноҳои нарм, шӯхӣҳои сабук мавкеъ пайдо намуданд. (Б. Азизӣ «Сартароши ҷойдорӣ»//Бигиз, 1936, №7., Неш. «Яллас». Бигиз, 1936, №8-9 ва гайра). Дар ин гуна асарҳои ҳаҷвӣ унсурҳои мачозу киноя ва равону соддагии услуби гӯянда ба назар расад ҳам, муносибати муаллифон ба воқеа, предмети танқид чандон аён нест.

Умуман, аз нимаи дуюми солҳои 30 - юми қарни XX сар карда дар адабиёт ва публитсистикаи тоҷик як дараҷа сустшавӣ ва давраи нисбатан хомӯшии ҳаҷвро мушоҳида меамоем, ки ин ҳодиса таҳмин ба ду масъала алоқаманд буд:

Муродов Мурод Бердиевич

1. Ба дараңаи кофй коркард нашудани назарияи пурраву мукаммали ҳаңв дар адабиёт ва публистикаи Шүрой ва нақши он дар бунёди чомеаи сотсиалистӣ;
2. Ба вучуд омадани ақидаҳои муҳталиф.

Баъзе муҳаққиқон даъво доштанд, ки дар шароити ғалабаи сотсиолизм, яъне ташкили ҷамъияти бесинфӣ, ҳаңв, аслан, вазифаи худро ба анҷом расонидааст ва онро бояд маҳдуд кард. Ин тоифа ғалабаи муборизаи синфиро дар миқёси мамлакати Шүрой асос намуда исбот қадранӣ мешуданд, ки «дар мо зиддиятҳои антогонистӣ барҳам ҳӯрд, ҳамаи зуҳуроти манғӣ дар ҳаёт нест шуд ва нест шуда истодааст ва баъзе одамоне, ки боқимондаҳои заарноки давраи гузаштаро паҳн мекунанд, одамони тасодуфианд ва образҳои типиро ташкил карда наметавонанд» [79, с. 30]. Яке аз ҷонибдорони ин ақида И. Нусимов дар ин ҳусус навишта буд: «Агар дар адабиёти пролетарӣ ҳаңв мавқеи сеюмро ишғол намояд, танз ҳамчун категорияи адабӣ барои пролетариат аз ҷиҳати иҷтимоӣ бегона аст ва аҳамияти маҳсусро молик нест» [116 с. 41].

Адибони давр, аз ҷумла Горкий, Маяковский, Лунарский, Айнӣ, Б. Азизӣ, Ҳ. Бақозода ва дигарон назарияи ҳаҷви шӯроиро дастгирӣ мекарданд. Бо вучуди ин вазъи сиёсии солҳои 30 - ум, бахсус вазъияти нимсолаи дуюми ин даҳсола як навъ дар қалби ҳаҷвнависон ва, умуман адибон тарсу ҳаросро пайдо намуд. Бисёр нашрияҳои ҳаҷвии миллии Шүрой аз фаъолият боз дошта шуданд. Масалан, дар охири сол 1934 маҷаллаи ҳаҷвии украинии «Красный перец» аз чоп бозмонд. Дар аввали соли 1937 фаъолияти маҷаллаи ҳаҷвии бошқирии «Хэнэк» қатъ кунонида шуд. Дар ҳамин сол «Мушғиқӣ» -и тоҷик низ ба лаб муҳри ҳомӯшӣ зад. Ва ин ҳомӯши 16 сол идома ёфт. Мутаассифона, тарси рӯхияи замон, фаъолият накардани нашрияҳои маҳсуси ҳаҷвӣ ва ақидаҳои муҳталиф доир ба назарияи ҳаҷви Шүрой, баъзе адибону

Публисистикаи ҳачвӣ

публисистонро ба қаҷфаҳмӣ мебурд. Бархе ҳачву танқидро ҳамчун туҳмат мепиндоштанд. Чунин ҳолатро Б. Фафуров эҳсос намуда таъкид кардааст: «баъзе нависандагон чунин фикр мекунанд, ки агар онҳо ходисаҳои ноҳӯшро фош кунанд, онҳоро ба туҳмат кардан нисбат ба ҳаёти советӣ айбдор хоҳанд кард» [49, с. 60-61].

Ҳамин тавр, матбуоти даврии солҳои 1920 – 1930 - и тоҷикро метавон марҳилаи ташаккули ҳачви публисистии муосир номид. Дар ташаккул ва шинохти ин навъи публиситика, пеш аз ҳама, нақши маҷаллаҳои ҳачвии «Мулло Мушғиқӣ», гӯшаҳои ҳачвии рӯзномаҳои «Овози тоҷик», «Тоҷикистони сурҳ», ҳамчунин газетаҳои деворӣ ва маҷаллаи «Қалтак» босазо ва нишонрас аст. Бахусус маҷаллаи «Мушғиқӣ» ҳамчун саромади матбуоти ҳачвии тоҷик на танҳо дар ташаккули ҳачви муосир, балки дар пешрафти ҳачву зарофати замони ўроии тоҷик ба инкишофи жанрҳои ҳачвии публисистӣ, хусусан фелетон таъсири калон расонд. «Вай нафақат намунаҳои чунин асарҳоро дарҷ намуд, балки ба нависандагони онҳо барои сайқал додани маҳорати худ, барои ёфтани сабки эҷодиашон ёрӣ расонд» [162, с.87]. Ҳачви матбуоти даврии солҳои мавриди назар ҳам аз ҷиҳати мавзӯъ ва ҳам аз ҷиҳати шакл гуногун аст. Муборизаи зидди душманони сотсиолизм, бокимондаҳои дунёи кухна, дину ҳурофт, фош кардани нуқсону камбудиҳои иҷтимоӣ аз мавзӯъҳои муҳимми ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии айём ба ҳисоб мерафтанд, ки ба пуррагӣ объекту предмети танқиду мазаммат ва ришҳанду истехзори ҳачви адабиву публисистӣ қарор гирифтаанд.

Дар ҷараёни ташаккули ҳачви публисистӣ жанрҳои он низ шакл гирифта, хусусияти мустақилияти худро инкишоф доданд. Дар баробари жанрҳои памфлет, пародия ва эпиграмма, ки аз адабиёт ба матбуот ворид шуданд, жанрҳои нави публисистикаи ҳачви – фелетону луқма шакл гирифта ба

Муродов Мурод Бердиевич

маъмлтарин ва серистифодатарин жанрҳои ҳаҷвии матбуоти даврии замон табдил ёфтаанд, аммо дар матбуоти ин давра жанрҳои ҳаҷвӣ дар шакли ҳикояҳои тамсилӣ ва масал камтар ба назар мерасад.

П. 2. Ҳаҷви матбуоти тоҷик дар замони Чанги Бузурги Ватанӣ

Табиати адабиёт ва публистикаи даврони Шӯроӣ, пеш аз ҳама, дар он буда, ки вобаста ба рӯҳияи замон давлату ҳизби айём баҳри амалӣ намудани мақсади гоявии худ вазифаҳои навро ба миён мегузошт ва аз ахли адаб ифодаи максадноки онро талаб мекард.

Ба ин маъни, бо сар шудани чанги бузурги Ватанӣ ҳизби пешбар дар назди адабон ва публисистон вазифаҳои нави гоявӣ ба миён гузошт ва воситаву шаклҳои гуногуни таъсирноки ифодаи фикрро тақозо намуд. Ба қавли М. Раҷабӣ «замони чанг, аз як тараф, назди адабиёт вазифаҳои нав гузошт, аз ҷониби дигар, онро водор намуд, ки ҳалли бадеии вазифаҳои нав ҳарчи зиёдтар анҷом ёбад, то адабиёт роли сиёсиву эстетикии худро ба ҳангом адо кунад» [129, с.7]. Адо кардани вазифаҳои нав ва иҷрои нақши сиёсиву эстетикии адабиёт водор месоҳт, ки адабон бештар ба публистика рӯ оранд ва ба эҷоди асарҳои хурди моҳияти сиёсӣ - иҷтимоӣ дошта аҳамият диханд. Ба ин мақсад дар замони чанг аксари адабон ба публистика рӯ оварданд ва адабиётро бо воқеият алоқаманд намуда, ба рӯҳия ва рӯйдодҳои муҳимми замон ҳамовозӣ нишон медоданд. «Мо дар хотир дорем – гуфта буд Н.Тихонов – дар оғози чанг адабон на ба эҷоди асарҳои мансури ба тарзи васеъ фарогирандаи воқеаҳо, балки ба публистика ва очеркнависӣ рӯ оварданд» [155, 12 май].

Публистикаи ҳаҷвӣ

Роҳбарияти мамлакат ва ҳизби ҳоким барномаи мубориза ба муқобили фашистони ғосибро муайян намуда, сафарбар гардидани ҳамаи мардуми кишварро ба ҳимояи ватан талаб менамуд. Адибонро мебоист ҳисси ватандориву меҳанпарастии мардуми Шӯравиро бедор ва тақвият бахшида, нафтрати эшонро нисбати фашистони разил ба вучуд оранд. Амалӣ соҳтани чунин барнома ва таъмини ғалаба бо саҳми адибон танҳо бо роҳи публистика, бахусус ҳаҷви публисистӣ мувофиқи матлаб буда метавонист.

Аллакай аз моҳи аввали саршавии ҷанг ҳаҷви публистики Шӯрӯй, аз ҷумла тоҷик, ки дар нимаи дуюми солҳои сиом андаке коста ва мавқеаш суст гардида буд, аз нав ҷон гирифт ва мавқеи худро устувор намуд.

Дар рӯзномаҳои «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Литература и искусства», ки аз нашрияҳои марказии Шӯрӯй буданд, адибону публисистон чун А. Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург, А. Фадеев, Н. Тихонов, А. Твардовский, А. Сурков, В. Лебедов – Кумич, С. Маршак, К. Симонов, А. Безыменский, А. Прокофьев, Е. Петров, Д. Заславский, С. Ярославский мақолаҳои публисистӣ, очерк, фелетону памфлет, эпиграмма ва дигар жанрҳои ҳаҷви публисистӣ чоп намуда бо қувваи бузурги эҷодӣ ба хонандагон таъсир мерасониданд.

Дар замони ҷанг дар баробари маҷаллаи ҳаҷвии «Крокодил» тамоми матбуоти даврӣ ба чопи маводи ҳаҷвӣ эътибори маҳсус медод. Дар баробари ин дар он солҳо нашри маҳсуси нашрияҳои ҳаҷвии ҷангӣ ба роҳ монда шуд. Аз ноябри соли 1941 дар фронти гарбӣ бо иштироки С. Маршак, М. Слободский, М. Светлов ва дигарон маҷаллаи ҳаҷвии «Фронтовой юмор» таъсис дода шуд, ки он дар ду хафта як маротиба ба табъ мерасид. Дар ҳамон сол нашриёти «Молодая гвардия» маҷмӯаи «Краснофлотский смех»-ро дарҷ намуд,

Муродов Мурод Бердиевич

ки дар он фелетону карикатураҳои то ин дам дар рӯзномаҳои гуногун интишор гардида, гирд оварда шуда буд. Ҳамчунин бо ташаббуси «Красноармейская правда» маҷмӯаҳои ҳаҷвии «Ёж» ва «Лице врага» ба табъ расид.

Дар ҳар як рӯзномаи фронтӣ шуъбаи ҳаҷв, гӯшаи юмор амал мекард, ки дар кори он бештар адабони қасбӣ ва аскарони қаторӣ саҳм мегузоштанд.

Дар замони ҷанги бузурги Ватаний ба таҷрибаи «Окна сатиры РОСТА» такя намуда дар Москва, Ленинград ва дигар шаҳрҳо «Окна сатиры ТАСС» ба вучуд омад, ки дар он анъанаи шиору плакатнависии очонсии Россия фаровон истифода мешуд (149, с.5). Ташабbusкорони «Онаи ТАСС», асосан, рассомону шоирони насли қалонсол буданд ва аксари онҳо дар замони шӯришҳои инқилобӣ дар «Онаи ҳаҷвии РОСТА» бо ҳамроҳии шоири шаҳир M. Маяковский кор мекарданд.

«Онаи ТАСС» дар шароити нави таърихӣ ба вучуд омад. Дар ин айём дар мамлакати Шӯравӣ заминаҳои хуби полиграфӣ муҳайё гардида, кори табъу нашр хеле пеш рафта буд. Ин ҷиҳат имкон медод, ки плакатҳои тарғибӣ ба сифати хуб ва теъдоди зиёд, ҳамчунин сари вақт чоп ва паҳн карда шаванд. Дар замони ҷанг воситаи тавоно ва муҳимми таблигӣ мабуوت ва радио ба хисоб мерафт. Маҳз тавассути ин воситаҳо аҳбори муҳимму зарурӣ ба саҳми миллионҳо нафар шаҳrvандони шӯравӣ расонида мешуд.

Матбуоти тоҷик низ дар шароити ҷанги бузурги Ватаний дар бобати ташкили тамоми қувваҳои моддию маънавии мардуми тоҷик, барои муҳофизати Ватан нақши бағоят қалон бозид. Амалӣ гардонидани ин мақсад, асосан, бо се роҳ сурат мегирифт. Роҳи якум таъмини мардум ба аҳбор – огоҳ намудани онҳо аз муҳимтарин воқеаву ҳодисаҳои фронтӣ ва мартбути ба он буд. Бо ин мақсад дар рӯзномаҳо рубрикаҳои

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

«Эпизодҳои ҷанг», «Ақибгоҳ шунав», «Ба фонди мудофиаи Ватан» ва ғайра ба вучуд омаданд.

Роҳи дуюм тарбияи меҳнаткашон ва бедор кардани хисси ватандӯстиву инсонпарварии онҳо тавассути бештар чоп намудани мақолаву очеркҳо дар ҳусуси корнамоиҳои ҷангварони шуҷои тоҷик ва дигар ҳалқҳои Шӯрӯй ба ҳисоб мерафт. Дар саҳифаҳои матбуоти давр рубрикаҳои «Диловари тоҷик», «Фарзандони қаҳрамони Ватан» ва амсоли ин ба вучуд омаданд, ки чунин мақсаду маромро таҷассум менамуданд.

Роҳи сеюм сафарбар намудани ҳалқ, баҳусус ҷавонон барои мудофиаи мамлакат, бедор намудани хисси нафррат, бадбинӣ ва разилии онҳо нисбат ба фашизми хунёгар буд. Дар ин ҷода асаарҳои ҳаҷвӣ нақши қалон бозиданд.

Ин се роҳи таъсир, аслан, ба як мақсад – сафарбар кардани тамоми қувваҳои моддӣ ва маънавии ҳалқи тоҷик ба мудофиаи Ватан равона шуда буд. Агар роҳи аввал мардумро бо моҳияти масъала, авзои замон, вазъияти мамлакат ва ҷанг шинос менамуд, роҳи дуюм далериву шуҷоатмандӣ ва корнамоиҳои тоҷикписарони ба фронт фиристонидашударо, ки қарзи худро дар роҳи ҳифзи Ватан бошарафона адо мекарданд, нишон медод. Роҳи сеюми таъсир муносибат ба ҷанг, саркардагони он ва оқибат мағлуб ва ба марг гирифтор шудани гитлеру гитлерчиёнро тариқи ҳаҷву танз танқиду мазаммат менамуд.

Дар солҳои мудҳиши ҷанг қарib аксари адабони тоҷик низ ба публитсистика, ба ҳусус ҳаҷви публисистӣ рӯ оварданд, «ки дар он шароит, бешубҳа табиӣ буд. Воқеаҳои пуршиддати солҳои ҷанг ва он вазифаҳои бузурги таъчилие, ки дар назди адабони советӣ меистод, ҳаминро талаб мекард. Шаклҳои ҳурди адабӣ, ҷун жанри фаврӣ ва ҷангвар ба адабон имконият медод, ки муҳимтарин воқеаҳои фронту ақибгоҳро дар муддати кутоҳ ба таври бадей тасвир карда,

Муродов Мурод Бердиевич

зуд дастраси хонандагон гардонанд ва афкори оммаро ба масъалаҳои муҳимми рӯз равона созанд» [172, С.6-7]. Аз ин ҷост, ки аз рӯзҳои нахустини ҷанг адибони тоҷик чун С. Айнӣ, М. Турсунзода, А. Лоҳутӣ, М. Миршакар, Ф. Ниёзӣ, С. Улугзода, С. Ғанӣ ва дигарон ба публисистика рӯ оварда ҳудро чун публисисти оташинсуҳан, бомаҳорат ва мубориз нишон доданд. Ин зумра адибон ва ҳамчунин дигарон баробари шунидани ҳуҷуми истилогарони немис ба ҳоки поки Ватан ҳалкро ба ҳимояи мамлакати Шӯрой даъват мекарданд. Баъзе адибону публисистони тоҷик ба мисли Ф. Ниёзӣ ва С. Гаффоров дар рӯзномаҳои фронтӣ, қисмҳои ҳарбӣ ва дивизионӣ, ки бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ чоп мешуданд, ҳамкорӣ менамуданд. Ҳусусан адиби ҷанговар Фотех Ниёзӣ дар табъу нашри рӯзномаи тоҷикии «Ҳақиқати аскари Сурҳ» саҳми хеле қалон дошт. Ин рӯзнома аз қаҳрамониву диловарии ҷавнговарони Шӯрой, хоса тоҷикон ҳабару муҳбирнома, репортажу очерк чоп намуда онҳоро дар рӯҳияи садоқат ба Ватан, тарбия менамуд. Ин ва дигар рӯзномаҳои фронтӣ, ки бо матбуоти ақибгоҳ робитаи дутарафа доштанд, гоҳо маводҳои беҳтаринро аз рӯзномаи «Тоҷикистони Сурҳ» бозчоп менамуданд. Дар байни ҷунин мавод асарҳои ҳурди ҳаҷвӣ низ ба назар мерасид.

Тавре ишора шуд дар адабиёт ва публисистики замони ҷанг дар рӯҳияи садоқат ба Ватан ва нафрат нисбат ба душман тарбия намудани мардум мақсад ва вазифаи асосии аҳли эҷод буд. «Тарбияи ватандӯстӣ – нишон додани ҳамтақдирӣ ватану фард, бедор кардани ҳисси ифтиҳори миллӣ ва ба ин восита қувват додани садоқату вафдорӣ ба ватан, дар ҷунбиш овардани нафрат нисбат ба душман – барҷаста қушодани нақшаҳои мунғури ғоратгарони немис ва тақвияти хислатҳои размҷӯиву бешавқатиро дар назар дошт» - меависад М. Раҷабӣ [129, с.8]. Ҷунин мақсади адибону публисистон аз номи баъзе

Публистикаи ҳаҷвӣ

асарҳо низ маълум аст. Масалан шеъри «Қасос» - и С. Айнӣ (1942), «Интиқом» - и Ҳ. Юсуфӣ (1941) ва гайра ифодагари чунин мақсаданд. Бо чунин унвонҳо эҷод кардани асар дар адабиёт ва публистикаи Шӯроӣ, баҳусус рус маъмул шуда буд, ки он дар майдони адабиёт ва публистикаи ҳалқҳои дигар пайдо шудани асарҳои ба ин оҳанг мувофиқ бетаъсир буда наметавонист. Ба ин маънӣ, адибону публистиони Шӯроӣ дар замони ҷанг, пеш аз ҳама, мағҳуми размҷӯй, нафрат ва интиқомхоҳиро ба эҳсосоти покӯ бошараф маънидод мекарданд ва ҷангро аз ҷониби Иттифоқи Шӯравӣ, ки ҳусусияти худмудофиавӣ дошт, адолатҳоҳона ба тафсил медоданд. Инъикосу баррасии ин мавзӯъ, асосан, дар шакли публистиӣ, ҳусусан дар жанрҳои мақола, фелетон, памфлет, латифаҳо сурат гирифтааст.

Ҳарчанд дар қолаби жанрҳои фавқулзикр адибону публистиони зиёде асарҳо оғаридаанд, аммо чунончи М. Раҷабӣ қайд мекунад, «аксарияти мақолаҳои адабиёти тоҷикий дар давраи ҷанг ба қалами устод С. Айнӣ тааллуқ доранд» [129, с.9].

Мақолаҳои «Чингизи аспи XX» (1941), «Деви ҳафтсар» (1941), «Талвосаи ҷонкании даррандаи заҳмдор» (1942), «Бадбӯй будааст» (1942), «Ҳари бедум» (1943) ва гайра аз асарҳои замони ҷангии устод С. Айнӣ буда, дар қолаби публистика эҷод шудаанд ва ҳусусияти ошкорсозӣ, танқиду мазамматро доро мебошанд. С. Айнӣ бо шеърҳои ҷанговарона, мақолаҳои публистиӣ, баҳусус ҳаҷвии ҳуд амали истилогаронаи фашизми немис, сиёсати истилогаронаи онро фошу маҳкум намуда, кӯшиш намудааст, ки бо ибрози эҳсосоти ҳуд ба ҳонанда таъсир расонад.

Бояд гуфт, ки С. Айнӣ аз зумраи адибони кухансоли замони ҷанг буд, ки аз як тараф, таҷрибаи зиёди ҳаётӣ дошт, аз ҷониби дигар, таҷриба ва истеъдоди фитрии ҳаҷвнависӣ.

Муродов Мурод Бердиевич

Истеъдоди ҳаҷвнависии ў ҳанӯз дар матбуоти даҳсолаи аввали қарни XX ҳаматарафа намудор гашта буд. Дар саҳифаҳои матбуоти он давр асарҳои хурди ҳаҷвии ў доир ба масъалаҳои мухимми ҳалталаби замон ба вучуд омада, дар онҳо расвой ва масҳарагии замони гузашта, бадкирдорӣ ва бадандешии бадҳоҳони Ватан зери тозиёнаи танқид қарор гирифтаанд. Бо вучуди ба эҷоди асари бадей машғул будан, С. Айнӣ аз публистика канорачӯй накардааст. Аммо ў, асосан, дар ду давра ба нигоштани асарҳои ҳаҷвӣ - публистиқӣ даст задааст: арафаи инқилоби Октябрри ибтидоии садаи XX ва замони мудхиши ҷангӣ бузурги Ватанӣ.

Агар асарҳои ҳусусияти фошкунандагӣ ва танқиду мазаммат доштаи С. Айнӣ, ки дар матбуоти даврии ибтидои садаи XX, ҳусусан дар ҳафтномаи «Шуълаи инқилоб» чоп шудааст ба талаботи жанрии ҳаҷви публистиқӣ ҷандон ҷавобгӯ набошанд, асарҳои дар замони ҷанг оғаридаи ў на танҳо ҷавобгӯи пурраи талаботи жанрии ҳаҷви публистиқӣ, балки то имрӯз аз ҷумлаи беҳтарин осори ҳаҷвӣ публистиқӣ шинохта мешаванд. Ин асарҳо, аз як тараф, таассуроти муаллифро аз воқеяти даврони ҷанг ва мулоҳизаҳои ватандӯстонаи ўро ифода кунанд, аз ҷониби дигар, нафрати ҳонандаро нисбат ба фашизми истилогар бедор намуда ҳиссииёти размоварии онҳоро афзун мегардонд. Дар асарҳои С. Айнӣ, ҳамчунин осори адібони дигари замони ҷанг тасвири бадеии масъалаҳои муракқаб дида намешавад. Гузориш масъалаҳо ва нишон додани роҳи ҳалли онҳо, асосан, дар омезиши унсурҳои публистиқиву бадеӣ сурат гирифтааст.

Дар маркази ҳамаи асарҳои публистиқии замони ҷанг, аз ҷумла дар осори публистиқии С. Айнӣ ҳаҷву мазаммат ва танқиду маҳкуми мақсаду маром, хислату характер, рафттору амалиёти фашизм ва саркардагони он, баҳусус Гитлер меистад. С. Айнӣ дар асарҳои ҳаҷвӣ - публистиқии

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

дар замони ҷанг таълиф намудааш фикри сиёсиву иҷтимоии ҳудро ба воситаи образҳои ҳайвонот изҳор намуда, барои пуртаъсир гардидани он бо мисолу далелҳои зиёд аз ривоятҳо, воқеяни таърихӣ ва афсонаҳои тамсилӣ истифода намудааст. Аз ин лиҳоз ҳарчанд дар ин асарҳо мисолу далелҳои зиёд диди мешавад, аммо асоси онҳоро фикру андешаи муаллиф ташкил медиҳад. Ҷавҳари андешаҳои муаллиф тафаккури асотирӣ аст. Аммо муносибат бо фашизм ва танқиди он фикри муаллифро мушаххас мегардонад. Нависанда дар оғаридани ин осор аз дидаву шунида, ҳонда, таассурот ва таҷрибааш фаровон истифода мебарад, онҳоро ба воқеаҳои замони ҷанг алоқаманд менамояд, барои усуҷвору пуртаъсир ва ҷолиб гардонидани андешаҳо васоити гуногуни эҷоди публитсистӣ - адабиро кор мефармояд. Яке аз чунин воситаҳо, ки қариб дар ҳамаи асарҳои зикршудаи С. Айнӣ, ҳамчунин асарҳои ҳаҷвӣ - публитсистии адибони замони ҷанг: С. Фанӣ, Е. Щатров ва дигарон мушоҳида мешавад, истифодаи ривоятҳои таърихӣ ва афсонаҳои тамсилӣ аст. Ба устура такя намудани адибону публитсистон дар замони ҷанг ду сабаб дошт. Аввалан устура - ривояту афсона сарчашмаи ибтидой ва асосии эҷод буд ва «дар онҳо нахуст маросимҳои милливу мазҳабӣ ифода ёфта... орзуҷу амал ва ниёши зидди ҳама гуна даҳшату оғатҳои табиӣ ифода мегардид, ки баъдтар сабаби падид омадани мемисиё ё ҳуд қаломи рамздор ва баъдтар аз он муҳокотдор дар тафаккури бадей шуданд» [130, с.25]. Аз ҷониби дигар, тариқи устураву ривоят истифодаи ҳаҷву истеҳзо, рамзу қиноя табиитар аст ва таъсир бештар мегардад. Ин аст, ки Е. М. Мегелинский таъкид мекунад «мифологизми асри XX-ро бе ҳаҷв ва рамзу қиноя тасаввур намудан мумкин нест, зоро вай ногузир аз ҳамон факти муроҷиати адиби муосир ба устураи қадима сарчашма мегирад» [84, с.329].

Муродов Мурод Бердиевич

С. Айнӣ «Образ ва типҳои афсонавиро ба тарзи нав кор карда мебарояд» ва ба ин восита тарзу усули ҳаҷвнависиро дар публитсистикаи тоҷик инкишоф медиҳад. Таъсири услуби С. Айниро дар асарҳои Самад Фани «Саёҳати Берлин» (1942), «Шабуши Олинажод» (1942), «Замин саҳту осмон баланд» (1941), Е. Шатров – «Афандӣ дар Берлин» (1941), «Афандӣ дар Италия» ва дигарон метавон эҳсос кард. Дар ҳамаи ин асарҳо, ҳамчунин латифаҳои ҳалқӣ ва қаҳрамонони ҳалқ (Афандӣ, Мушғиқӣ) ҳангоми баррасии воқеаҳои ҳақиқӣ истифода шудаанд. Дар натиҷа ба қавли М. Раҷабӣ «мазмуни асарҳо ва ҳаҷви он қаҳрамонон бар замми мундариҷаи маънавию ғоявӣ як навъ қувваи сиёсӣ пайдо кард» [129, с.19]. Ба пиндошти мо дар адабиёти ҳаҷвии замони ҷанг қувваи сиёсӣ пайдо кардани асарҳо на танҳо ба андозае сурат гирифт, балки сифати асосии чунин мавод гардида буд, зоро рӯҳияни замон ва талаби даврон инро тақозо менамуд. Маҳз рӯҳияни сиёсӣ баҳшидан ба воқеаҳо, афсонаву ривоятҳо ҷанбаи публитсистии асарҳоро пурӯзвват мегардонд.

Яке аз аввалин асарҳои ҳаҷви публитсистии матбуоти даврии тоҷик дар замони ҷанги бузурги Ватаниӣ «Чингизи аспри XX» буд. Ин асар бевосита бо ташбеху муқоисаи сиёсати Гитлер ва ҳайкали манҳуси ҷаллоди инсоният ва ҳаробкунандаи фарҳангу маданият Чингизи хунрез оғоз меёбад. Чингиз шахсияти таърихӣ ва «қаҳрамониҳои» ў ҳақиқати воқеӣ доштаанд. Гитлер низ бо баду некаш шахсияти таърихӣ аст. Аммо ў бо ҷанд ҷиҳат ба амалиёт ва зиштиҳои ҳафт аср пеш аз ин ба сари мардум овардаи Чингиз монандӣ дорад. Бинобар ин муқоисаи ин ду нафар шахсияти манҳуси таърихӣ басо мувофиқ ва усули хуби маҳкум кардани муборизаи бесоси фашизими Гитлерӣ гардидааст. Дар ин памфлет муаллиф «хислату корнамоиҳои» Гитлерро бо Чингиз аз ҷанд ҷиҳат ташбех ва муқоиса мекунад. Монандии ин ду шахси манфурро нависандагардааст:

Публистикаи ҳаҷвӣ

1. Ваҳшигарӣ ва күштор, бо воситаи күштану сӯҳтан, тарсонидани кишварҳои ҳамсоя ва ба итоати фармони худ даровардани онҳо;
2. Дар атрофи худ ҷамъ овардани роҳбарони хунхор ва ба зӯри фармонбардорӣ мутлақ гардонидани омма;
3. Тамоми давлат, ҳашамат ва ҳокимиятро маҳсуси худ кардан, аз күштану сӯҳтан ибое накардан;
4. Талаву тороч кардани шаҳру навоҳии гасбгардида, сӯҳтану нобуд кардани ҳамаи осори фарҳангӣ ва боду кишварҳо;
5. Аҳдшиканӣ, хиёнатгарӣ ва дуруғгӯй;
6. Маккорӣ ва ҳиллагарӣ;
7. Роҳу равиши ҷаҳонгирӣ дар асоси күшокушиҳои ваҳшиёна азобҳои тоқатшиканона ва даҳшатҳои ҷонсӯзона.

Тафовути ин ду «хунхори ҷаҳонгир»-ро нигоранда дар шакли истифодаи тибу камон ва вакту замон медонад. Устод Айнӣ ҳамчун дорандай хуби таърихи замони ҳучуми Чингиз, доғҳои дар саҳифаҳои инсоният гузоштаи ўро таҳлил намуда, мантиқан маҳв гардидани Гитлер ва ҳаммаслакони ўро бо боварии том пешгӯй мекунад: «Мо дар наздикӣ ин Чингизи асри XX -ро маҳв карда дар қабристони Чингизи асри XIII дафн мекунем» [178, с.250].

Тарзи гузориши мавзӯй, муносибат ба он, баёни андеша ва услуби нигориши асар нишон медиҳад, ки доманаи афкори муаллиф бо донистани таъриҳ, ривоятҳои хислати воқеӣ - таъриҳӣ дошта, мушоҳидакорӣ, муқоиса, чудо кардани муҳимтарин лаҳзаҳои ҳодисаву воқеаҳо густурда гардида, ки ҳамаи онҳоро дар ҷунин шакл даровардан худ як далели истифодаи факт аст. Кулли воқеаҳое, ки дар мақола инъикос гардидаанд, таъриҳӣ буда, нависанда онҳоро бо маҳорати хосаи худ дар қолаби ҳаҷв ҷой додааст, ки барои имрӯзиёну ояндагон низ ҳамчун асари ғошкунандай хислату нияти ду шахси манфур, ду ҷонсӯзу ҷаҳонҳоҳ бокӣ мондани он бебаҳс аст.

Муродов Мурод Бердиевич

Бунёди асарҳои ҳаҷвии «Деви ҳафтсар», «Бадбӯй будааст», «Хари бедум» - и С. Айнӣ, «Исблис ва Геббелс», «Саёҳати Берлин», «Замин саҳту осмон баланд» - и С. Фанӣ ва ғайра, ки симои манфури Гитлеру гитлерчиён, генералҳо, афсанаву аскарони горатгари фашизмро ошкор мекунанд, низ афсанаву ривоятҳои тамсилӣ ташкил медиҳад. Ба иборае дар баробари воқеиёти мудҳиши рӯз дар публистикаи ҳаҷвии замони ҷанг мифология ва ривояту афсона низ ба тарики сарчашма истифода мешуд. Ва ҷунин сурат гирифтани муносибат ба мавзӯй бештар ба мақсади муаллиф ва ҳарактери асар вобаста буд. Зоро муборизаҳои неку бад, ҳаққу ноҳақ аз мақсаду мароми азалии инсонҳо буд ва тафаккури аввалияи мардум, орзуву омол ва ниёиш он низ зидди ҳар гуна даҳшату одатҳои табий мебошад. Ба қавли Забехулло Сафо «одамӣ зиёдтар аз он ки ба васфи ҳодисаҳои хориҷӣ ва иҷтимоӣ ё соири умур бипардозад, ҳудро бо сурудҳои мазҳабӣ ё ишқӣ, ё асотирӣ, ки ҷанбаи ғиной дошта, саргарм мекард» [120, с.11].

Аз сӯйи дигар, ба пиндори мо ҷун адибону публистиқон дар ҷойи воқеа набуданд ва таассуроту иттилооти онҳо дар заминаи ҳабару мақолаҳои матбуоти даврӣ ва гузоришҳои радиоӣ шакл мегирифт, дар фаро гирифтани ҷузъиёти масъалаҳо ва үмки онҳо эшон имкони ҳосил намудани фахмиши пурраву ҳаматарафаро надоштанд. Дар паҳлуи ин тангии фурсат ва талаби фаврии матолиб адибонро ба осемасарӣ меовард. Бинобар ин бештари адибон аз сарчашмаҳои устуравӣ истифода намуда, онҳоро ба масъалаи муҳимми замон мутобиқ мекарданд. Аз ҷониби дигар, истифодаи тафаккури мӯъчизовар ва ташкили матни асотирӣ дар алоқамандӣ бо воқеиёти замон ба равони ҳонанда бештар таъсир мерасонд.

Чунончи дар «Деви ҳафтсар» нависанда фашизмро, ки дар ҳақиқат ҳафт сар дорад: Сари якум Гитлер, сари дуюм Геринг,

Публистикаи ҳаҷвӣ

сари савум Гимлер, ҷаҳорум Фрик, панҷум – Розенберг, шашум Лей ва ҳафтум Геббелс ба сарҳои деви афсонавӣ, дар «Бадбӯй будааст» ба гурбаи ваҳшӣ ё дузд ва дар «Ҳари бедум» ба гурги дарранда ташбех дода, дар заминай унсурҳои таърихиву ривоятҳо хислату ҳарактер ва мақсадҳои нопоки душманонро ҳаҷву мазаммат ва фошу маҳкум мекунад.

Афсонаи «Деви ҳафтсар» - ро С. Айнӣ дар айёми хурдсолӣ бо ишораи худи муаллиф «шаст сол пештар (таҳминан солҳои 1880-1881 М. М.) аз забони ҳамсаъякампирӣ ҳафтодсола шунида будааст: «Ин кампир Тӯтопошшо буд, ки зикри он дар асари «Ёддоштҳо» (қисми 1, с. 55) омадааст». Ҳамчунин С. Айнӣ дар «Ёддоштҳо» аз шунидани афсонаи «Деви ҳафтсар» ва дар солҳои мудҳиши ҷанг фашистони немисро ба ҳамин дев монанд карданашро ба хотир оварда навиштааст. «Аз бачагон танҳо ман будам, ки ҳикояи «Деви ҳафтсар» - ро то охираш шунидам (ман рӯзҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ Гитлер ва фашистони немисро ба ҳамин деви ҳафтсар монанд намуда, онҳоро аз дasti Рустами достони замонӣ – Армияи Сурх кӯшонда будам, ки он дар вакъташ дар газетаҳои «Тоҷикистони сурҳ», дар «Коммунисти Тоҷикистон», ҳам дар газетаи «Ленин юлӣ» нашр шуда буд)» [9, с. 55-56]. Ҳамин тавр, дар замони ҷанг муаллиф ҳақиқати ин афсонаро дар шаҳсияти фашизм мебинад ва бо мақсади возеху равшан ифшо кардани хислатҳои манфури фашизм онро истифода бурдааст, ки бевосита барои фаҳмонидани фикр ва хислату ҳарактери фашизм мусоидат мекунад.

Хусусияти ин памфлет боз дар он аст, ки муаллиф Гитлер ва атрофиёни ӯро вобаста ба хислату ҳарактер, фикру ақида ва рафттору кирдорашон ба сарҳои деви афсонавӣ ташбех медиҳад. Чунончи «Сари аввал - Гитлер монанди хуки ёбой, ки гуроз меноманд. Даҳон ва забони бисёре дорад, ба ҳар кас ҳар хел гап мезанад, бо баъзеҳо бо дугу пӯписа ва бо баъзеҳо бо забони хуш ва дӯстдорӣ... ё ки сари панҷум – Розенберг «калҳотмонанд»

Муродов Мурод Бердиевич

буда, дар бадани ў ба чойи пар чанголи тез, найза шамшер ва ханчар барин яроқҳои бурранда ва дарранда рӯйида будааст». Ҳамчунин С. Айнӣ, афсонай ҳалқиро дар шакли типӣ баён намуда бо муқоисаву ташбех ва хулосабарориҳо назари сиёсии худро иброз медорад ва чун эҷодкори дурандеш дар ақидаи худ устувор монда мағлуб гардидани фашизмро бо боварии комил пешгӯй мекунад. «... Тақдири деви ҳафтсари ҳақиқӣ – фашизм аз тақдири Деви ҳафтсари афонавӣ дигар наҳоҳад шуд. Ў дар натиҷаи зарбаҳои марговари Рустами достони ҳақиқӣ... маҳв ҳоҳад шуд». Зимнан чунин тарзи хотимабахшии фикр, яъне анҷоми асар, ки ин ҷо дар мисоли «Чингизи аспи XX» ва «Деви ҳафтсар» ишора гардид, дар бештари асарҳои ҳачвӣ - публитсистии дар замони ҷанг нигоштаи Айнӣ ҳамчунин дигар адібону публитсистон мушоҳида мешавад. Муаллифон бо боварии раднашавандя фашизмро маҳкум менамоянд, онро мағлуб медонанд ва ба тантанаи ҳақиқат умед мебахшанд. Аз ҷиҳати дигар, чунин шакли анҷомбахшии асар дар афсонаву ривоёти ҳалқӣ бо ғалабаи некӣ бар бадӣ анҷом мейёбад. Памфлетҳои устод Айнӣ, ки бунёдашон афсонрои тамсилӣ аст, низ чунин хусусиятро доранд.

Дар осори ҳачвӣ - публитсистии С. Айнӣ тарзу усули истифодаи ривоятҳои таъриҳӣ, афсонрои тамсилӣ ё асотирӣ гуногун аст. Дар онҳо ҳам шакли пурраи истифодаи афсона ва ба воқеаҳои сиёсию иҷтимоӣ замон пайвастани он, ҳам истифодаи порчаҳо, ҷузъҳо ва ҳам афсонасозӣ ба назар мерасад.

Дар памфлети «Бадбӯй будааст» воқеаи замон ва мавзӯй тавре нақл мешавад, ки ба назари хонанда афсона менамояд. Аммо чун ба анҷоми асар мерасӣ шубҳаи афсона будани он аз байн меравад. Ин ҷо ифодаи фикри муаллифро дар ду ҷиҳат метавон муайян кард. Ҷиҳати аввал дар заминаи «Бадбӯй будааст» таълиф шудани асар. Зимнан дар фолклори тоҷик бо чунин маъзӯй шаклҳои дигари латифа низ мавҷуд аст. Масалан,

Публистикаи ҳаҷвӣ

«Рӯбоҳ ва ангур». Рӯбоҳ низ мисли гурбаи дузд барои ангурро дастрас намудан ҳар ҳиллаеро, ки медонист истифода мебарад, аммо қӯшишҳояш натиҷа намедиҳад. Ниҳоят барои тасаллои дил зери лаб «хӯшахои ангур хом ва турушанд» - гӯён ғурунг-ғурунг мекунад. Аммо бунёди ин асари ҳудро латифаи «Бадбӯй будааст» қарор додани Айнӣ маъни дигар дорад. Аз ҳар ҷиҳат рӯбоҳ ҷандон ҳунхор нест. Барьакс дар образи гурба ин ҳислатро ҷой додан мувофиқ меояд. Тарзи нигориш ва соҳти памфлети «Бадбӯй будааст» аз ҷанд ҷиҳат ба памфлети «Ҳари бедум» монанд аст. Дар қисмати аввал муаллиф дар асоси үнсурҳои асотирӣ ва осори фолклорӣ афсона мебофад. Дар қисмати дуюм ў дар асоси далелу асноди воқеӣ ба нигоштаҳо рӯҳи публистиқ мебахшад. Ҳадафи нигоронда дар ҳар ду асар низ як аст, аммо паҳлӯҳои масъала гуногунанд. Дар «Бадбӯй будааст» ҳарисӣ ва заиғию нотавонии фашизм ҳаҷву мазаммат шавад, дар «Ҳари бедум» вахшигарию фиребгарихои вай масҳараву мазаммат ва маҳкум мешавад.

Ҳамин тавр, Айнӣ, чунончи С. Табаров менависад: «образ ва типҳои афсонавиро ба таври нав кор карда мебарояд ва ба ин восита усулу тарзи ҳикоянависии адабиёти тоҷикро инкишиф медиҳад» [150, с.119].

Кӯшиши аз нав кор карда баромадан ва ба шакли тоза ба рӯҳияи замон мувофиқ қунонидани образ ва типҳои афсонавӣ дар осори публистиқи адабони дигар чун С. Фаниӣ, Е. Шатров, С. Ҷавҳаризода, М. Миршакар, А. Деҳотӣ ва дигарон низ мушоҳида мешавад. Ин зумра адабон ба образ ва сужаҳои латифаҳо ва афсонаҳои ҳаҷвӣ такя намуда асарҳои оригиналии нави замонавӣ ба вучуд овардаанд. Дар публистикаи ҳаҷвии замони ҷанг метавон байд аз устод С. Айнӣ адаби ҳаҷвнигор С. Фаниро номбар кард. Дар солҳои мудҳиши ҷанг С. Фаниӣ дар асоси маводи фолклор, ҳикояҳои ҳаҷвӣ, латифаҳо ва фелетону памфлетҳо эҷод намуда воқеаҳои

Муродов Мурод Бердиевич

замонаро аз забони қаҳрамонони адабиёти даҳанакии халқ – Мушфиқӣ ва Афандӣ баён мекард, кор, кирдор, хулқу атвори ҷаллодони немис ва саркардагони амали фашистиро фошу маҳкум менамуд. Асарҳои ҳаҷвӣ - публистистӣ ў «Саёҳати Берлин», «Замин саҳту осмон баланд», «Иблис ва Геббелс» чунин хусусиятро доранд. Агар С. Айнӣ дар памфлетҳои худ такя ба афсонаҳои халқӣ намуда усули афсонасозиро бештар истифода барад, С. Фани асосан, аз латифаҳои халқӣ ва услуби латифабоғӣ баҳравар мешавад. Ин аст, ки агар фелетону памфлетҳои замони ҷангӣ ўро таҳлил намоем, латифаҳои зиёдеро аз онҳо ҷудо намуда метавонем. Чунончи «Афандӣ дар назди як иморати вайрони истод...», «Афандӣ ба майдоне расида дид», «Афандӣ... мепурсад» ва амсоли ин ҷузъиёти асари «Саёҳати Берлин» мебошанд, ки дар алоҳидагӣ аз ҳар қадоми онҳо метавон латифаҳои гуногуни ҳаҷвиро ҳосил намуд.

Як хусусияти ҳаҷви замони ҷанг дар он аст, ки дар байни мазмуни воқеиву бадеӣ муаллиф меистад ва ин ҷиҳат махӯзиши пурӯзвват гардиҷани ибрози публистистӣ гардидааст. Ин буд, ки ҳатто шеъҳои ҳаҷвии шоирони давр – М. Миршакар, А. Дехотӣ, М. Аминзода, С. Ҷавхаризода ва дигарон, ки симо, сурат, рафткор, кирдор ва хулқу атвори саркардагони фашизм ва атрофиёни онҳоро танқиду мазаммат ва ҳаҷву истеҳзо менамуданд, саршори рӯҳияи пурӯзввати публистистӣ мебошанд. Шоирони айём дар баробари ба муқобили душман сафарбар намудани мардум, бо тамоми ҳастӣ баҳри бад дидани фашизм, рӯҳбаланд кардани мардуми шӯравӣ асарҳо эҷод намудаанд. Шеъҳои «Суол ба суол», «Тарсончак ва тир», «Раҳм набояд кард», «Шаҳршиносӣ», «Воқияти як мактуб», «Қиссаи гурбаи дузд» - и М. Миршакар, рӯбоиёти «Гурезогурез», «Зимистон», «Саги аз худрафта» - и А. Аминзода, «Ҳас каму ҷаҳон пок» -и Дехотӣ, «Мочарои Гитлер

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ва Геббелс», «Маслиҳати Мушфиқӣ», «Аз дафтари латифаҳои шоири» - и С. Ҷавҳаризода ва дигарон дар чунин рӯхия эҷод гардида, ҷанбаи тарғиботӣ - ташвиқиашон зиёдтар аст.

Шоирони тоҷик чун нависандагони айём эҷодиёти худро ба рӯхия ва авзои замон мувоғиқ қунонида бештар ба даъвати публитсистӣ эътибор медиҳанд. Ба иборае дар шеъри замони ҷанг сарҷашмаи публитсистӣ на ин ки эҳсос мешавад, балки чун факти муайян зуҳур меёбад. Бахусус дар шеърҳое, ки ҳусусияти ҳаҷвию танқидӣ доранд, ин ҷанбаи муносибат ба мавзӯй баръало ба назар мерасад. Дар ин гуна шеърҳои ҳаҷвӣ ба қавли С. Табаров «фикр ва мақсаду маром кутоҳ ифода ёфта, тири ҳаҷву истеҳзо ба зудӣ ба нишон мерасад ва бо ҳамин дарҳол ба ақлу дили хонандагон ҷой мегирад» [150, с.97]. Ҷунончи дар шеъри ҳаҷвии М. Миршакар «Савол ба савол» ҳадафи муаллиф хеле кутоҳ, аммо муассир ва қиноямез ифода шудааст:

*Яке бар дигар гуфто: шунидӣ,
Ки Гитлер ақли худро гум намудааст?
Дигар дар ҳайрат афтоду гуфт:
- Магар ў то қунун боақл будаст?*

Шеъри мазкур оҳангӣ латифаро дорад. Аммо мазмуни он на танҳо фикри бофтаву сохтаи адиб, балки таассуроти ўз вазъияти ногуори замон, хоса нақшаҳои беасосу бемаъни саркардаи фашизм Гитлер мебошад.

Ҳусусияти асоси фолклорӣ ва ҷанбаи публитсистӣ доштани осор, дар ҳаҷви замони ҷанг барои ҳамаи шаклу анвои эҷоди бадеию публитсистӣ хос буд. Аммо метавон таъкид намуд, ки ҳаҷви ҳам адабӣ ва ҳам публитсистии замони ҷанг, асосан, дар мавзӯи сиёсӣ инкишоф меёфт. Аз ин рӯ, қариб дар ҳамаи шеърҳо, ҳикояҳо, фелетону памфлетҳо ва дигар маводи ҳаҷвӣ душмани инсоният – фашистон ҳаҷву мазхара ва танқиду

Муродов Мурод Бердиевич

мазаммат мешуд ва кинаву адовати басо сахти мардуми Шӯравӣ ифода мегардид:

*Дар ин мавзӯъ бебуҳтон,
Чи хуши гуфтаст як оқил:
«Фюрер» гаштан аст осон,
Вале инсон шудан мушкил.*

(М. Миршакар, 1942)

*Мори афъии захмхӯрда ўст,
Боҳабар бои, эй диловар мард!
То сарашибо дигар набардорад,
Сараиш аз тан ҷудо бибояд кард!*

(М. Миршакар, 1942)

*Душман ба сӯйи мо шитофт,
Авқоту ҷойи гарм кофт.
Лекин ба гайр аз гӯри танг,
Дигар ба худ ҷое наёфт.*

(М. Аминзода, 1941)

Агар дар порчаҳои фавқулзикр як навъ нафрату адовати мардуми тоҷик нисбат ба душманони сиёсии замон ифода шуда бошад, дар порчаҳои зерин чунин нафрату адват ба шахсиятҳои алоҳида – намояндагони фашизми Германия ифода ёфтааст:

*Геббелси ман, иблиси ман,
Шайтони пур талбиси ман.
Эй вой шуд рӯзам сияҳ,
Холам тамоман шуд табоҳ.*

(С. Ҷавҳаризода, 1942)

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

*Гитлер, ки ҷуз азми разилона надорад,
Ҷуз горату ягмои палидона надорад.*

*Зарбулмасале дар ҳаққи ў ҳаст, навиштам,
«Бар дузд бигӯ ҳеч қучо хона надорад».
(М. Раҳимӣ, 1942)*

*Сурати Гитлерча омад дар назар,
Одам аст ин? Маймун аст ин? Ё ки ҳар?
Аз қучо омад ба гӯшам ин ҳабар:
Сei онҳо баҳри ў буданд падар...
(Юсуф Вафо, 1942)*

Шоирони тоҷик дар замони мудҳиши ҷанг мисли нависандагону публитсистон, асосан, аз ду сарчашма истифода бурдаанд. Чунончи М. Қосимов қайд мекунад: «қисми асосии назми сиёсӣ ва ҳаҷвӣ дар заминai мавод ва иттилооти радио ва матбуот, мухбирнома, очерк, фелетон ва памфлетҳои мухбирон ва адабини ҳарбӣ, мактубҳои ҷанговарон – чун ср查шмаи асосии илҳоми эҷодӣ, ба вучуд омадаанд» [64, с.10].

Дуруст аст, ки дар замони ҷанг барои адибону публитсистони тоҷик инъикосу тасвир ва бозгуиву баррасии лаҳзаҳои ҷудогонаи воқеаҳои мудҳиши ҷанг душвору мушкилтар буд, зеро, тавре ишора шуд, онҳо на ҳамчун шоҳиди воқеаҳои ҷараёни амалиёти ҷангиро меомӯҳтанд, балки дар заминai ҳабарҳои радиову нигоштаҳои матбуотӣ ва дар такя ба эҷодиёти ғании шифоҳии мардумӣ қӯшиш менамуданд то воқеаҳои мушаххаси ҷангиро бо рӯҳияи замон ва авзои айём оmezish diҳand. Ба иборае дар ҳаҷви ҷиаде адибӣ ва ҷиаде публитсистии замони ҷанг шуниду эҳсосот бартарӣ дошт. Ин аст, ки дар осори ҳаҷвии адибону публитсистони ин айём якрангии шаклу муандариҷа ва ҳатто тарзи нигоришу услуби

Муродов Мурод Бердиевич

баён зиёдтар эхсос мешавад. Чунончи «Саёхати Берлин» - С. Фанй ва «Афандӣ дар Италия» - и Е. Шатров аз ҳар чиҳат ба ҳамдигар монанданд. Чунин яқрангӣ дар шеърҳои ҳаҷвии замони ҷанг нисбатан зиёд аст. Шеърҳои «Зимистон» - и М. Аминзода ва таронаи ҳаҷвии «Ба тухми лашкари Гитлер қирон омад! Қирон омад!..»- и А. Дехотӣ, «Қиссаи гурбаи дузд» - М. Миршакар бо «Мур ва офтоб» -и А. Лоҳутӣ мазмунан ба яқдигар хеле наздиканд. Таронаи ҳаҷвии «Зимистон» - и М. Аминзода ва «Ба тухми лашкари Гитлер қирон омад! Қирон омад» -и А. Дехотӣ то андозае ҳамдигарро пурра мекунанд. Агар М. Аминзода ҳоли бад ва азобу шиканҷаҳои лашкари гитлериро, ки дар зимистони аввали ҷанг ба сарашон омада, рӯҳияни онҳоро шикаст дода буд, ҳаҷву мазаммат намуда, ба ҳоли онҳо ҳандад, А. Дехотӣ исбот мекунад, ки аз шикисти лашкари Гитлер на «зимистони қаҳратун», на «баҳори серборон» на «тобистони гармо» на «сардии тирамоҳ», балки зарбаҳои паёпай ҷонсӯзӣ оташини Шӯроӣ сабаб гардидааст:

*Задему мезанем аз нав,
Паёпай зарбаи ҷонсӯз.*

Чиҳати дигари пуркуvvват будани қувваҳои сиёсӣ ва ҷанбаи реалий дар осори ҳаҷвии замони ҷанг боз дар он буда, ки муаллифон ба ҳодисаҳои мушаххаси ҳарбии ҷанг ва рӯйдодҳои воқеии замон такя намуда, асар оғаридаанд. Шеърҳои ҳаҷвӣ ва танқидии Ҳ. Юсуфӣ «Ба гитлерзодагон амон нест!», А. Дехотӣ «Ба тухми лашкари Гитлер қирон омад! Қирон омад!», «Хасм каму ҷаҳон пок», М. Аминзода «Рубоиёти гурезогурез», «Зимистон» ва ғайра ба ҳодисаҳои муайянӣ ҳарбӣ алоқаманданд. Агар барои Ҳ. Юсуфӣ ҳабари рӯзномаи «Правда», «Ба роҳҳое, ки аз Москав ба тарафи гарб мераванд, дар зери зарбаҳои Армияи Сурх урдуҳои фашистӣ ақиб гашта истодаанд» илҳом баҳшида бошад, «Рубоиёти гурезогурез»-и М. Аминзода ба муносибати мавсими тобистонаи гурезогурези

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

фашистон аз фрони СССР – Германия эҷод шудаанд. Барои А. Дехотӣ ҳодисаи ҳарбӣ - таърихии – 341 шабонарӯзии ҷанг, ки оқибат ба шикасти лашкари Гитлер ба анҷом расид (сентябри соли 1943) сабаб ва факт гардид. А. Дехотӣ дар шеъри ҳаҷвии «Ба тухми лашкари Гитлер қирон омад! Қирон омад!» «таъкид менамояд, ки бо тамоми мушкилиҳо, қурбониҳо, ақибнишиниҳо нигоҳ накарда Армияи Советӣ ба армияи фашистӣ ҳам дар зимистон, ҳам дар баҳор, ҳам дар тобистон ва ҳам дар тирамоҳ зарбаҳои марговар задааст» [150, с.200].

Дар ҳаҷви адабиву публитсистии замони ҷанг масал ва тамсил мавқеи муайян дорад. Дар баробари истифодаи эҷодиёти шифоҳии ҳалқ, ҳаҷвнигорон то андозае воқеаву мавзӯи айёмо дар шакли тамсил ифода намудаанд. Истифодаи услуби баёни ҳикматомез, воситаҳои таъсирибахшандай сухан ба самти тарбиявии ҳаҷви публитсистӣ қувват мебахшид. Дар омади сухан бояд гуфт, ки истифодаи тарзи баён ва эҷоди пурхикмат танҳо хоси адабиёту публитсистикаи тоҷик дар замони ҷанг набуда, вай анъанаи суннатӣ дорад. Маҳз чунин анъанаи ғании адабиёти классикии тоҷик боис гардид, ки адабону публитсистон дар солҳои мудҳиши ҷанг ба мақсади сафарбар намудани мардум ба муборизаи беамон муқобили фашизм аз он истифода баранд. Чунончи дар боло ишора шуд, асари тамсилии М. Миршакар «Қиссаи гурбаи дузд» дар гузориши проблемма ва ҳалли масъалаҳои гоявӣ ба асари А. Лоҳутӣ «Мӯр ва офтоб» монанд буда, бо таъсири он навишта шуда бошад, худи тамсилии «Мӯр ва офтоб»-и А. Лоҳутӣ зери таъсири асари тамсилии манзуими Носири Ҳусрав «Аз мост, ки бар мост» эҷод шудааст. «Чунин алоқамандӣ ва вобастагии мураккаби асарҳои алоҳида аз ҷангбаъҳои пурқуввати назми солҳои ҷанг ба ҳисоб мерафт. Вай муборизаи ҳалқи шӯравиро бо таҷрибаи муборизаи наслҳои ҷандинасраи таърих дар расидан ба мақсади олӣ алоқаманд мекард» менависад М. Қосимов [64, с.14].

Муродов Мурод Бердиевич

Аммо чунин наздикиву монандии асарҳои фавқулзикр маъни замонам якхела будани онҳоро надорад. «Қиссаи гурбаи дузд»-и М. Миршакар ҳарчанд аз унсурҳои тамсил орӣ нест як навъ памфлети сиёсиро мемонад. Муаллиф бо усули тамсил мақсаду ниятҳои нопоки фашистон ва саркардагони онро маҳкум намуда, нафрату адовати худро нисбати орзӯи нопоки эшон нишон медиҳад. Ҳамин тавр, дар ашъори ҳаҷвии адабиёти тоҷик дар замони ҷанг воқеяти замон бо анъанаҳои фалсафиву аффористӣ тавъам гардида, барои рӯҳияни ҷангварона пайдо кардани ғояҳо мусоидат кардааст.

Дар байни жанрҳои хурди ҳаҷвӣ дар адабиёти тоҷикии солҳои ҷанг латифа нисбатан маъмултар ва серистифода аст. Дар латифаҳои замони ҷанг низ ҷанбаи публистистӣ пуркувваттар аст. Яъне дар латифаҳои ин замон воқеяти даврон, ҳодисаҳои мушаххас мавзӯоти мубрам дар ҷойи аввал меистад. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки жанри латифа, аниқтараш латифаҳои воқеӣ нисбат ба дигар жанрҳои ҳаҷви публистистӣ дар матбуоти замони ҷанг зиёдтар гардид. Сабаби нисбатан зиёд гардидани ин жанрро дар чунин ҷиҳатҳо метавон муайян кард: ҳаҷман хурд будан; анъанаи хуби латифагӯи дар осори фолклорӣ ва классикии тоҷик; шакли нисбатан мусоид будан барои оғаридани симои манбури образи немист- фашист; ва гайра. Латифаҳои «Ҷавоби дуруст», «Орзуи солдати Гитлер», «Анкета», «Ҳар аз ҳар монад гӯшашро мебуранд», «Қофия танг», «Бе обед мондани Гитлер», «Мотами тантананок», «Сарашро гум кардааст», «Дар умраш як бор гапи рост гуфт» ва амсоли ин аз қабили латифаҳои замони ҷангии адабиёту публистикаи тоҷик мебошанд, ки дар онҳо хислату ҳарактер ва мақсаду нияти нопоки фашизми немис ниҳоят тезу тунд масҳараву мазаммат карда шудааст. Чунин латифаҳо низ мисли шаклҳои дигари ҳаҷви адабиёту публистикаи замони ҷанг дар асоси воқеаву рӯйдодҳои муайяну мушаххаси айём эҷод карда шудаанд. Чунончи латифаи «Бе обед мондани Гитлер» дар

Публистикаи ҳаҷвӣ

асоси хабари «Плани барқосои Гитлер», ки мувофиқи он бояд дар зарфи 1 моҳ Москва забт карда шавад, эҷод гардидааст:

«Дуюми июл Гитлер ба хонааш омад, ошпази худро ҷеф зада амр дод, ки таом оварад.

-Фюрер имрӯз ман чизе напухтаам.

Гитлер бадчаҳл шуда фарёд зад:

- Ту чи ҳақ дорӣ, ки маро бе авқот мемонӣ!?

- Фюрер худамон 22 – уми июн фармуда будед, ки даҳ рӯз пас ҳӯрокро дар Москва меҳӯрам. Пас гуноҳи ман чист?» (Тоҷикистони сурх, 1941.- 26 октябр).

Ин латифа дар маҷмӯаи «Латифаҳои тоҷикӣ» бо андаке тағйир чунин таҳрир шудааст:

«Рӯзи якуми августи соли 1941. Аз ҳаррӯза вақти обедкуни Гитлер якчанд соат гузашта бошад ҳам, хизматгоронаш ба вай ҳеч таом наоварданд. Гитлер аз гушнагӣ оташин шуда, ошпаз ва хизматгоронашро барои обед наоварданашон ҷазо додани шудааст. Ошпаз гуфтааст: - Фюрери азизам, худатон якчанд рӯз пеш аз ин гуфта будед, ки: «Якуми август, албатта, дар Москва обед мекунем. Бинобар ин ман имрӯз дегу табақҳоро фундошта мондаам» [191, с.144].

Латифаҳои замони ҷанг низ аз рӯйи мундариҷаи ғоявиашон, асосан ҳарактери сиёсӣ доранд, ҳаҷви тезу тунди онҳо ба муқобили душманони сиёсӣ равона гаштааст. Қаҳрамонони ин гуна латифаҳо, асосан шаҳсони конкретӣ: Гитлер, Геббелс, Геринг ва дигар саркардаҳои фашизм буда, ҳамчунин мундариҷаи онҳо ба ҳаёти воқеии айём хеле наздик аст.

Ҳамин тарик, ҳаҷви публистики тоҷик чун насрин тоҷикӣ аз нахустин рӯзҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ба фолклор ва анъанаҳои ҳазорсолаи адабиёти классикӣ, ҳамчунин адабиёти пешина таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда буд. Асарҳои фолклорӣ - латифаву афсонаҳои ҳалқӣ, хусусан дар солҳои аввали ҷанг дар сужаи памфлету фелетон ва дигар шаклу анвои ҳаҷви

Муродов Мурод Бердиевич

публитсистй бо андаке коркард истифода мешуд. Муайян кардани ҳолати пурраи ташаккули ҳаҷви публитсистй дар замони ҷанг ва ошкор намудани маҳсусияти он бе омӯхтани плакатҳои ҳаҷвии «Оинаи тоҷикТА» нопурра мемонад.

Тавре дар боло ишора шуд, дар рӯзҳои аввали Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар адабиёт ва публитсистикии рус анҷанаи «Оинаи ТАСС» барқарор карда шуд. Аллакай 27 июля соли 1941 дар Москвава аввалин плакати «Оинаи ТАСС» интишор карда шуд, ки байд аз он тадриҷан дар дигар ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Шӯроӣ ҷунин плакатҳои ҳаҷвӣ ба табъ расиданд. Вариант тоҷикии «Оинаи ТАСС» дар охири соли 1941 бо номи «Оинаи ТоҷикТА» ба вучуд омад. Дар «Оинаи ТоҷикТА», асосан, асаҳои қарикатурии рассомон бо асаҳои ҳаҷвии адабон чоп мешуд. Рассомони он А. Орлов, М. Краснопалский, Карпенко, М. Ҳушмуҳаммедов ва дигарон буданд. Дар зери плакатҳои рассомони «Оинаи ТоҷикТА» мувофиқи мундариҷаи аксҳо «шеър, муфрадот, қитъа рубоӣ ва дубайтиҳои ҳаҷвии А. Дехотӣ, М. Аминзода, М. Миршакар, А. Сухайлӣ, М. Раҳимӣ ва дигарон ҷойгир мешуданд, ки онҳо хеле қӯтоҳ буда ба мавзӯъҳои конкретӣ, рӯзмарра ва таъчили бахшида мешуданд» [150, с.195].

Ташкил шудани «Оинаи ТоҷикТА» барои инкишофи ҳаҷви адабиву публитсистии тоҷик имкониятҳои нав муҳайё кард. Адибону публитсистони ҳаҷвнавис дар атрофи «Оинаи ТоҷикТА» ҷалб шуда ҳаҷвиёти сиёсии зиёда ба вучуд оварданд.

Рассомону адабон дар якҷоягӣ қӯшиш намудаанд, ки симои манфури фашизми немисро ошкор намуда, мардумро ба ғалабаи ҳалқҳои Шӯроӣ бовар қунонанд. «Фашистонро фош намуда – менависад В. А. Мушкерис рассомони шиоранавис, аз як тараф, барои инсоният ҳатарнок будани онро нишон медоданд, аз ҷониби дигар, боварии некбинонаи ҳалқи Шӯравиро ба ғалаба ва қувваи наҷотбахш будани Артиши Шӯравиро тарғиб менамуданд» [112, с.44].

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Плакатҳои «Оинаи ТоҷикТА» мисли дигар навъҳои ҳаҷви публитсистӣ ҷараёни воқеаҳои ҳарбири фаро мегирифтанд. Ҷунончи моҳи сентябрி соли 1941 фашистон Прибалтика, Белорусия, Украинаро муҳосира намуда ба Петербургу Маскав наздик шуданд. Ин ҳодисаро Е. Буртсов дар плакат тасвир мекунад, ки дар он тамоми ҷузъиёти амалиёти бераҳмонаву ғоратгаронаи фашизм – вайронкорӣ, куштор, часади мурда, муҳочир кардани мардум, ҳароб кардани шаҳрҳо, оташ задани бошишгоҳҳои ҳарбӣ нишон дода мешавад, ки роҳи охирини «ритсарҳо» - и фашизми ҳузновар истодагарӣ кардан ба сарнайзаи пӯлодини Артиши Шӯравӣ аст.

Мавзӯи инсонбадбинии фашизм дар плакати Краснопольский С. «Гитлер духтарони моро ба гуломӣ мефурӯшад» (расми 13) боз ҳам равшантару муассиртар ва бо ҳисси нафрату бадбинӣ инъикосу тасвир шудааст:

Фурӯшад гарчи Гитлер чун қанизон духтарони мо,
Шикастан кай тавонад зулми золим азми онҳоро?!
Яқин донанд, тақдири гуломӣ зуд мепӯсад, -
Халосӣ орад аз даҳшат силоҳи сурҳ бар онҳо.

Дар плакатҳои карикатураи ҳаҷвии «Оинаи ТоҷикТА» мавқеи асосиро сустиву заифии душман ишғол мекард. Набудани ҳисси ватандӯстии ҳақиқӣ байни аскарони армияи фашистон мақсадҳои ғоратгариву хиёнаткориҳои онҳоро нишон медод.

Хусусияти хосаи плакатҳои ҳаҷвии «Оинаи ТоҷикТА» дар замони ҷанг дар он буд, ки дар онҳо масъалаҳои муҳимму актуалии айёми чи фронт ва чи ақибгоҳ ҳам бо тасвир ва ҳам бо сухан дар ду забон – тоҷикӣ ва русӣ инъикосу тасвир мегардианд. Гӯё мавзӯё ё лаҳзаву воқеаҳои тасвирнамудаи рассомон аз ҷониби ахли қалам, бухусус шоирон рӯҳи тоза мегирифт.

«Оинаи ТоҷикТА» ҳарчанд дар рӯзҳои аввали таъсисёбиаш шароити хуби корӣ надошт, бо мурури замон дар натиҷаи меҳнати рассомону ҳамкории адібон шумора ба шумора

Муродов Мурод Бердиевич

теъдоди худро зиёд гардонида, байни омма мухлисони худро пайдо намуд. Дар ду соли аввали фаъолияташ «Оинаи ТоҷикТА» зиёда аз 120 номгӯй плакатҳои ҳаҷвири чоп намуд, ки теъдоди онҳо аз 150 нусха то 1000 нусха расид. Дар баробари плакатҳои нусхагӣ устоҳонаи «ТоҷикТА» қариб ҳар рӯз таҳти рубрикаи «Маълумоти оҳирини радио» плакатҳо интишор намуда, дар таҳтаи худ оvezон мекард.

Умуман, дар солҳои ҷангӣ бузурги Ватаний санъати таблиғӣ мисли дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯрӯй дар Тоҷикистон инкишоф меёбад. Минчумла плакатҳои ҳаҷвии «ТоҷикТА» мавзӯъҳои мухимми рӯзро инъикос намуда, ба қувваи таблиғи оммавӣ баҳри мубориза ба фашизми немис табдил ёфта буданд. Рассомони Тоҷикистон анъанаи плакатнависии муаллифони пешина ва таҷрибаи рассомони «Оинаи ТАСС» - ро истифода намуда қӯшиш менамуданд, ки дар тасвири масъалаҳои мухимми рӯзроҳу усулҳои нави эҷодиро ба вучуд оранд. Ҳамин тавр, вазъияти замони ҷанг, муборизаи беамони ҳалқҳои Шӯрӯй ба муқобили фашизми немис, симои манфури саркардагони фашистон, моҳияти гаспгарӣ ва горатгарии сиёсати гитлерӣ дар жанрҳои гуногуни ҳаҷви публисистӣ - фелетон, памфлет, латифа ва амсоли ин бо назардошти «вокеаҳои гузашта, таҷрибаи ҷандинасраи сиёсиву маънавии ҳалқ» ва талаботи айём инъикосу тасвир шудааст. Ҳаҷви публисистӣ дар баробари публисистика ва адабиёти давр сиёсати истилогаронаи фашизмро фош намуда, ҳисси бадбинӣ ва нафрати мардумро нисбати он зиёд ва дар таъмини ғалаба саҳм гузошт.

II. 3. Ҳаҷви публисистӣ дар матбуоти даврии солҳои бунёдкорӣ

Ҷангӣ Бузурги Ватаний бо ғалабаи ҳалқҳои Шӯрӯй ба анҷом расид. Давлати Шӯроии вақт ҳамаи имкониятҳоро барои

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

мустаҳкам гардонидани сулҳ дар тамоми дунё ҷӯё мешуд. Аммо барои мамлакат вазифаи аз ҳама муҳимтарин барқарор намудани харобиҳои ҷанг ба ҳисоб мерафт.

«Ибтидиои соли 1946 ҳукумат нақшай тараққиёти нави иқтисодиёти мамлакатро барои 15 соли оянда пешниҳод кард. Ин нақшай генералие буд, ки самти тараққии ҳочагии ҳалқро ба муҳлати дароз муайян намуд. Мувофиқи ин программа истехсоли маҳсулоти саноатӣ бояд се маротиба меафзуд» [162, с.129].

Вазифаи асосии сиёсати пешбинӣ шуда на танҳо харобаҳои ноҳияҳои заардидаи мамлакатро аз нав барқарор карда ба дараҷаи пешазҷангии истехсолоти саноат ва ҳочагии қишлоқ расонидан, балки аз рӯйи як қатор нишондиҳандаҳои ҳочагии ҳалқ аз он ҳам пеш гузаштан буд. Барои амали ин қарор дар ҷанбаи идеологӣ боз публитсистика ва ҳаҷви публитсистӣ метавонист ёрӣ расонад. Аз ин рӯ, дар солҳои баъдиҷонӣ ба ҳаҷви публитсистӣ таваҷҷӯх боз ҳам бештар шуд.

Қарорҳои анҷуманҳои XIX - XXV ҳизби коммунист, қарорҳои Комитети марказии ҳизб доир ба масъалаҳои идеологӣ, аз ҷумла «Дар бораи мачаллаи «Крокодил» (1948), «Дар бораи камбудиҳои мачаллаи «Крокодил» ва ҷорӯрои беҳтар гардонидани он» (1951) ва як қатор мақолаҳои редаксионии нашрияҳои «Правда», «Коммунист», ки дар солҳои аввали баъд аз ҷанг чоп шуданд, на танҳо ба беҳтар шудани сифати кори мачаллаи мазкур, балки, умуман барои инкишофи ҳаҷви Шӯроӣ дар он солҳо роҳи васеъро боз намуд. Дар саҳифаҳои нашрияҳои ҷумҳуригу вилояти жонрҳои ҳаҷвӣ - публисистӣ зиёдтар гардида ҷойи намоёнро ишғол мекарданд.

Дар замина ва таъсири қарорҳои Комитети марказии ҳизби коммунист на танҳо ба зурурати ҳаҷв ва инкишофи он эътибор дода мешуд, балки аз ҷиҳати миқдор ва төъодд матбуоти ҳаҷвӣ зиёд гардид. Дар ҷумҳуриҳои миллӣ мачаллаи ҳаҷвии дар замони ҷанг муваққатан аз фаъолит бозмонда, ё дар солҳои

Муродов Мурод Бердиевич

30 - юм катъ гардида аз нав ба фаъолият даромаданд. Мохи октябри соли 1948 мачаллаи ҳаҷвии «Муштум» дар Узбекистон барқарор карда шуд. Декабри соли 1951 мачаллаи ҳаҷвии тоторӣ «Чаяна» фаъолияташро аз сари нав ба роҳ монд.

Дар байни солҳои 1953 – 1954 дар асоси мачаллаҳои ҳаҷвии собиқа ташкил намудани мачаллаҳои ҳаҷвии нав ба шакли анъана медарояд. Дар моҳи майи соли 1953 мачаллаи ҳаҷвии тоҷикӣ «Хорпуштак» нашр мешавад. Аз январи соли 1954 мачаллаи ҳаҷвии туркмении «Тоқмок», апрели ҳамин сол «Воёни» - и арманиҳо, моҳи июн мачаллаи ҳаҷвии «Қирни» - и озарбойҷонӣ, аз моҳи июляи 1955 «Ҷалқан» - и қирғизҳо ба табъ мерасанд. Ҳамин тавр, дар даҳсолаи 50 - уми қарни XX матбуоти ҳаҷвӣ дар ҷамоҳири Шӯроӣ бо суръат инкишиф меёфт. Дар оҳири даҳсолаи 50 - ум теъоди нашрияҳои ҳаҷвӣ дар мамлакати Шӯроҳо то 20 ададро ташкил медод. Асарҳои беҳтарини ҳаҷвии бори аввал дар нашрияҳои ҳаҷвии чумхуриҳои миллӣ чоп шуда, қисман ба мачалла ва газетаҳои марказӣ бозчоп мешуд. Ва баъзан баръакси ин ҳолат низ ба назар мерасид. Ҳусусан мачаллаи «Крокодил» дар саҳифаҳои худ на танҳо фелетону памфлет, эпиграммаву пародия, панду тамсилҳои ба қалами намояндагони ҳаҷвнигори адабиёти бародар мутааллиқ бударо нашр менамуд, балки чунин маводро дар «Библиотека» - и худ низ ҷой медод (Масалан, ниг. Библиотка Крокодил «Хорпуштак» «По норме Хайяма». –М, 1967).

Ҳамин тавр, ҳизби коммунист дар солҳои мудҳиши ҷанг нақш ва аҳамияти маданияти тарғибӣ, хоса ҳаҷви публистириро бори дигар дарк намуда ба зарурати мавҷудияти он ба иборае қоил шуд. Зоро дар солҳои пеш аз ҷанг бо сар задани назарияи беконфликтӣ ба ин навъи публистика муносибат то андозае хунук шуда буд. Чун дар замони ҷанг ҳаҷв ба иборае нақши худро сарбаландона ичро намуд, дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

чамъияти оянда зарур будани он на танҳо дарк, балки ҳатмӣ ҳисобида шуд. Бар замми қарорҳои фавқулзикр қарорҳои КМ ҳизб «О фактаҳ зажима критики в Кромской партийной организации Орловской области» (1954), «Об ошибочном фелетоне С. Нариняни «Ухар Купец» (1959) ва гайра гувоҳи ба ин навъи адабиёту публитсистика аҳамияти маҳсус зоҳир намудани ҳизби замон буд (Ниг. Сборник документов «О партийной и советской печати» -М., 1964). Қарорҳои мазкур, аз як тараф, зарурати ҳаҷв, хоса ҳаҷви публитсистиро дар чамъият ва аҳамияти онро таъкид месоҳт, аз ҷониби дигар, беҳтар намудани мундариҷа ва таъсирнокии жанрҳои ҳаҷви публитсистӣ, ба вижа фелетонро талаб менамуд.

Дар публитсистикаи тоҷик раванди барқароркуни нашрияҳо ва беҳтар намудани сифати онҳо мувоғики қарору дастури ҳизби ягонаи айём шакл мегирифт. Пас аз анҷоми ҷанг соли 1946 рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон» ва соли 1952 нашрияи «Пионери Тоҷикистон» ва маҷаллаи «Занони Тоҷикистон» боз ба фаъолият шурӯъ карданд. «Дар охири соли 1948 дар Тоҷикистон 8 газетаи республикавӣ, 8 газетаи вилоятӣ ва 44 газетаи ноҳиявӣ мебаромад» [162, с.130]. Дар ибтидои солҳои 50 - ум қарib ҳамаи нашрияҳои дар замони ҷанг муваққатан аз нашр бозмонда боз ба фаъолият шурӯъ намуданд. Дар радифи ин соли 1956 маҷаллаи «Тоҷикистон» ва соли 1958 маҷаллаи «Журналист» таъсис шуданд.

Моҳи октябри соли 1952 маҷаллаи маҳсуси бачагонаи тоҷик «Пионер» ба нашр сар мекунад ва моҳе як маротиба чоп мешавад. Дар ибтидо ин маҷалла 24 сахифа дошт ва бо төъдоди 800 нусха чоп мешуд. Маҷаллаи «Пионер» аз соли 1958 номи «Машъал» -ро мегирад. Албатта «Машъал», ки имruz бо номи «Истиқбол» чоп мешавад, нашрияи ҳаҷвӣ нест. Аммо аз шумораи якуми маҷалла сар карда дар он гӯшай ҳаҷвӣ бо номи «Хорпуштак» ва баъдтар «Ҷайра» амал мекард. Дар

Муродов Мурод Бердиевич

мачаллаи мазкур ба гайр аз гӯши ҳаҷвӣ бисёр маводи ҳаҷвии ифодакунандаи ҳаёти гузашта ва муосир ба табъ мерасид.

Чунин гӯшаҳои ҳаҷвӣ ва маводи ҳаҷвӣ қариб дар аксари нашрияҳои матбуоти солҳои бунёдкорӣ ба назар мерасад. Ҳусусан рубрикаҳои «Ҳаҷвия», «Фелетон», «Аз фелетонҳои хонандагони мо», «Ба ҷойи фелетон» ва амсоли ин дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» маъмул буданд.

Дар солҳои 50 - уми қарни XX паҳлӯҳои гуногуни ҳаҷви публисистӣ аз нав ташаккул ёфта рӯ ба инкишоф ниҳод. Ҳусусан дар даҳсоли мазкур баргузории сессияи маҳсуси Академияи илмҳои педагогӣ ва Вазорати маорифи Федератсияи Русия (1952), ҳамчунин анҷумани дуюми нависандагони умунииттифоқ (1954), ки дар кори онҳо ба ҳаҷву танқид дикқати маҳсус дода шуд, ҳолат ва суръати инкишофи ҳаҷвро такон баҳшид. Аз чумла, суханронии Агни Барто дар сессияи номбаршуда, ки маҳсус ба масъалаҳои ҳаҷву танз ва аҳамияти он дар тарбияи насли наврас равона шуда буд, эҳсоси зарурати ҳаҷву ҳазлро дар адабиёт ва публисистикаи бачагона ба миён овард. Чунин таъкиду даъватҳои расмӣ ба раванди инкишофи ҳаҷви бачагона бетаъсир буда наметавонист. Адибони Шӯрӯй, аз чумла адибони тоҷик тавассути нашрияҳои бачагона воқеаҳои мушаххасро аз ҳаёти худи хурдсолон омӯхта онҳоро ба риштаи ҳаҷву танз мекашиданд. Ин таври муносибат як навъ ба пурӯзват гардиданӣ ҷанбаи публисистии ҳаҷви бачагона мусоидат мекард. Ба ин минвол таъсиси нашрияи бачагонаи «Пионер» (1950, аз с.1958 «Машъъал») ва гӯши ҳаҷвии он дар инкишоф ва такмили минбаъдаи ҳаҷви публисистӣ нақши муҳим дошт.

Ташкил шудани мачаллаи ҳаҷвии «Хорпуштак» дар инкишофи тараққиёти ҳаҷви публисистӣ заминаи боз ҳам хубтар ва имконияти зиёдро ба вучуд овард. Аммо мавриди қайд аст, ки ҳарчанд дар таърихи ташаккулу инкишофи ҳаҷви муосири тоҷик аз ин пеш мачаллаи ҳаҷвии «Мулло Мушғиқӣ»

Публистикаи ҳаҷвӣ

12 сол фаъолият дошт, ҳамчунин замимаи «Тоҷикистони сурх» - «Қалтак» ду сол чоп шуд ва дар атрофи ин мачаллаҳои ҳаҷвию гӯшаҳои ҳаҷвии нашрияҳои замон бисёре аз ҳаҷвнависони тоҷик таҷрибаву маҳорат ҳосил намуда буданд, бо вуҷуди ин ба роҳ мондани нашри шумораи аввали мачаллаи «Хорпуштак» бо душвориву мушкилот рӯйи кор омад. Он лаҳзаҳоро баъдтар муҳаррири аввалини мачалла Самад Фани ёдовар шуда, аз ҷумла менависад: «Дар аввалҳои соли 1953 журнали ҳаҷвии «Хорпуштак» таъсис ёфту маро муҳаррири он таъин карданд. Ин кор рости гап барои ман ногаҳонӣ буд. Ба хона омада хеле фикр кардам. Аз кучо ва аз чи сар кардани корро ҳанӯз намедонистам...»

Ман... ба ҳар сӯ давидам ва охир ба назди устод Айнӣ, ки дар Сталиnobod истиқомат доштанд, рафтам, баъд аз пурсу пос арзи муддао кардам. Он кас ҷунун машварат доданд: - Бародар. Шумо журнали «Крокодил» - ро варақ занед. Асарҳои Гогол ва Чеховро мутолиа кунед, латифаҳоро хонед, ба назди аҳли ҳаҷв равед» [47, с.26]. Аз моҳияти иқтибоси мазкур ду ҷиҳати ташкили «Хорпуштак» - ро муайян кардан мумкин аст. Якум, мачаллаи «Хорпуштак» на барқарор шуд, балки ба душворӣ ва қӯшишу заҳматҳои зиёди масъулини он ба вуҷуд омадааст. Дуюм, фаъолияти мачаллаи мазкур, асосан, бо таъсири ҳаҷви муосири рус, хоса маводи «Крокодил» сурат гирифтааст. Ба ин маънӣ, ҳарчанд муҳаққиқон «Хорпуштак» - ро давоми «Мулло Мушғиқӣ» («Мушғиқӣ», «Бигиз») (ниг. Усмонов, Азимов, Солеҳов) медонанд, аммо, ба гумони мо, «Хорпуштак» ҳарчанд анъанаи «Мулло Мушғиқӣ» - ро давом дод, дар асл нашрияи алоҳида буда ба «Мулло Мушғиқӣ» робитае надорад. Зоро «Мулло Мушғиқӣ» чун замимаи «Овози тоҷик» дар Самарқанд ба вуҷуд омад ва дар ҳамон ҷо мавт гардид. Гузашта аз ин сабаби қатъ гардидани он на зарурати иҷтимоӣ, балки моҳияти сиёсӣ дошт ва хусусияти қатъи мувақатиро надошт.

Муродов Мурод Бердиевич

Мачаллаи «Хорпуштак» дар партави қарорҳои КМ ҳизби айём ба майдони матубот омад. Тавре ишора шуд, инкишофу равнақи ҳаҷв, хоса ҳаҷви публисистӣ дар даврони Шӯроӣ, аз ҷумла дар марҳилаи бунёдкорӣ мисли дигар навъҳои эҷоди бадеӣ ва сиёсати замон ва қарору дастурҳои КМ вобаста буд. Чунончи қарорҳои КМ «Дар бораи журнали «Звезда» ва «Ленинград» (1946), «Дар бораи журнали ҳаҷвии «Крокодил» (1948) мақолаи редаксионии «Правда» таҳти унвони «Масал ва латифа» (1951), «Ба ақибмондагӣ хотима дода шавад» ва амсоли ин як навъ ба равнақу ҳаҷв шароит ба вучуд овард. Метавон гуфт, ки ин қарорҳо то андозае тарси ҳичогӯро аз байн бурд. «Дар мо ҳама чиз идеалӣ нест, дар мо гапҳои манғӣ ҳам ҳастанд, дар ҳаёти мо ҷизҳои бад низ кам нестанд. Мо аз нишон додани камбудӣ ва душвориҳо набояд тарсем» (Правда, 1952.- 17 апрел). Чунин ҳолату шароити сиёсии солҳои 50 - ум боис гардид, ки мачаллаи ҳаҷвии «Хорпуштак» дар Тоҷикистон таъсис ёбад, на барқарор шавад. Дар ин ҳусус муҳаққиқи соҳаи ҳаҷв дуруст қайд мекунад, ки «Пас аз қарорҳои таъриҳӣ дар Тоҷикистон журнали ҳаҷии «Хорпуштак» (аз моҳи май соли 1953), ки он давоми мантиқии журнالҳои ҳаҷвии тоҷикии солҳои 1920 – 1930 - юм «Мулло Мушғиқӣ» ва «Қалтак» мебошад, ба ҷониши саркарӣ [78, с. 38].

Ҳамин тавр, нашрияи «Хорпуштак» таъсис ёфт, аммо ба ибораи боз С. Ғанӣ «дар рӯзҳои аввали ба дунё омаданаш на ҷой дошт, на макон, на идора дошт ва на як ҷойи сарҳалонӣ. Вай ягона коркуни камтаҷибаи навёдгир дошту ҳалос. Он коркун ба қучое, ки равад, идора дар ҳамон ҷой буд. Тамоми аппарат ва рӯзгори он аз як папка иборат буду бас» [48]. Бонҷум мушкилоту душвориҳо «Хорпуштак» дар аввалҳо ҳам бо төъдоди кам дарҷ мегардид ва ҳам байни хонандагон бо душворӣ паҳн карда мешуд. Чунки бо сабаби набудани рассомони чирадаст, ҳаҷвнависони тезқалам ва таҷхизоти

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

чопӣ сифати маҷалла чандон диққатчалбӯнанда набуд. Вале шумора ба шумора бо сайъу кӯшиши кормандони он нуфузи алоқамандон зиёд гардида, мавқеи маҷалла намоёнтар мегардид. Ба қавли Тоҷӣ Ӯсмон «агар дар шумораи аввали вай 5 нафар муҳбирон хабар фиристода бошанд, ҳоло (1958 М. М.) барои ҳар як шумора камаш 300 мактуб мегирад» [164]. Шумораи хонандагон низ тадриҷан зиёд мегардид. «Хорпуштак» дар як муддати кутоҳ тавонист аксари адибони ҳаҷвнависи воқеанигорро дар атрофи ҳуд ҷамъ оварад. Тавассути ин нашрия на танҳо адибони баркамол чун Айниву Ҷоҳитӣ, Деҳотиву Аминзода, С. Фанию М. Расулий ва дигарон ба муқобили нуқсонҳои иҷтимоӣ мубориза бурданд, балки дар шахси М. Миршакар, Р. Ҷалил, Боқӣ Раҳимзода, Ҳочӣ Содик, Саидалӣ Вализода, Т. Ӯсмон қувваҳои нави эҷодӣ ба майдон омаданд. Баъдтар дар солҳои 60 ин сафро Ф. Муҳаммадиев, Бобо Ҳочӣ, Гаффор Мирзо, Абдумалик Баҳорӣ, Ҳаким Аскар, Гулназар Келдӣ ва дигарон пурратар гардониданд.

Дар қатори адибон ҳайати рассомони «Хорпуштак» низ сол то сол пурра мегардид. Рассомони соҳибтаҷрибаи чирадаст М. Краснопольский, Б. Серебрянский, ки дар замони ҷанг дар «Оинаи ТоҷикТА» фаъолият доштанд, рассомони ҷавон Ҳ. Расулов, Д. Сафоев, П. Гейвандов, П. Шамсуддинов, Б. Олимов, Р. Ҳусейн, З. Ҳабибуллоев, А. Набиев ва амсоли инҳо ба кори нашрия ҷалб карла шудаанд. Бо ҷалб шудани адибону рассомон ба «Хорпуштак» сифати он ҳам аз ҷиҳати мундариҷа ва ҳам аз ҷиҳати шакл пурмазмун, рангоранг ва ҷолиб гардид. Тавассути маҷаллаи «Хорпуштак» қарib аксари адибону публитсистон, шеъру ҳикояҳои ҳаҷвӣ, фелетону памфлет, луқмаву эпиграмма, латифаву масал, умуман, асаҳои ҳаҷвӣ - публитсистии ҳудро пешкаши хонандагон мегардониданд. Чунин ҳамкории адибону рассомони ҳаҷвнигор бо нашрияи «Хорпуштак», аз як тараф, боиси хонданбобу ҷолиб гардидани

Муродов Мурод Бердиевич

он мешуд, аз сўйи дигар, ба зиёд гардидани төъдоди маҷалла мусоидат мекард. Дар солҳои 60 - ум ин маҷалла то 60 ҳазор нусха чоп мешуд. Ҳусусан дар давраи муҳаррири масъул будани Фазлиддин Муҳаммадиев обруву эътибори «Хорпуштак» хеле баланд шуд. Дар он давра ҳайати таҳририяни маҷалларо Самад Фани. М. Миршакар, Б. Серебрянский, Ҷавҳаризода Суҳайлӣ, Тоҷӣ Усмон ташкил медоданд.

«Хорпуштак» чун дигар маҷаллаҳои ҳаҷвии иттиҳоди шӯрой, зуҳуроти номатлуби замон, муносибати хунукназаронаи баъзе ашхос ба корҳои иҷтимоӣ, хулқу автори ношоями шаҳсиятҳои алоҳида, майнушиву майпарастӣ, хушомадгӯиву тамалуқкорӣ ва амсоли инро зери тозиёнаи танқид мегирифт. Мубориза ба муқобили боқимондаҳои замони гузашта аз вазифаҳои асосии маҷаллаҳои ҳаҷвии шӯрой ҳамчунин «Хорпуштак» дар даҳсолаи 60 - уми қарни XX гардида буд, зоро ҳизби коммунист бо қарорҳои худ чунин муносибатро талаб мекард. «Дар мубориза ба муқобили боқимондаҳои замони гузашта, ба муқобили зуҳуроти фардӣ ва худпарастӣ, аҳли ҷамъият, таъсири афкори умум, ривоҷи танқид ва худтанқидкунӣ нақши калон дорад. Рафиқона маҳкум кардани рафторҳои зиддиҷамъияти тадриҷан воситаи асосии решакан кардани зуҳуроти ақидаҳо ва хулқу одатҳои буржуазӣ ҳоҳад шуд» - омадааст дар Барномаи КПСС [124, с.122]. Бо чунин мақсад ҳизб тақозо менамуд, ки маҷаллаҳои ҳаҷвӣ ва, умуман, ҳаҷв бояд аслиҳаи начотдиҳандай вайронкунандагони тартиботи ҷамъияти гардад. Барои ба ин дараҷа расонидани ҳаҷв зарур буд, ки тамоми қувваҳои эҷодӣ ба ин навъи эҷод, баҳусус ҳаҷви публисистӣ ҷалб карда шаванд. Вокеан дар давраи публисистикаи баъдиҷанғии тоҷик иштироки адибону рӯзноманигорон дар фош соҳтани вайронкунандагони тартиботи ҷамъияти хеле фаъол аст. Танҳо дар рӯзномаҳои «Тоҷикистони советӣ» «Комсомолии

Публистикаи ҳаҷвӣ

Тоҷикистон», «Адабиёт ва санъат», «Омӯзгор» ва маҷаллаҳои «Хорпуштак», «Садои Шарқ» «Машъал» ва гайра даҳҳо нафар адібону публистиқон ба эҷоди асарҳои ҳаҷвӣ машғул шуда бо муваффақият низ ноил гардидаанд. Бо таъсири маҷаллаи «Хорпуштак» дар аксари рӯзномаҳои вилоятигу ноҳиявӣ, қарib ҳамаи газетаҳои девории мактабҳои олӣ, миёна, корхонаҳои саноатӣ, идораҳои давлатӣ, гӯшаҳои ҳаҷвӣ ташкил карда шуд. Ҳусусан гӯшаи ҳаҷвии рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод», ки «Анбур» ном дошт, дар солҳои 1960 - ум намунаи ибрати гӯшаҳои ҳаҷвии рӯзномаҳои дигар гардида буд.

Чи дар маҷаллаи «Хорпуштак» ва чи дар гӯшаҳои ҳаҷвии рӯзномаҳо шаклҳои гуногуни ҳаҷви публистиқӣ ба назар мерасад. Дар ин солҳо дар баробари фелетон жанрҳои памфлет, масал, пародия, эпиграмма, луқма ва латифа басуръат инкишоф ёбад ҳам, аммо фелетон жанри асосӣ ва фаврии ҷанговар дар матбуоти даврии тоҷик бокӣ мемонад. Масалан, дар ҳар шумораи «Хорпуштак» то 3 фелетон дидан мумкин аст. Дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ҳафтai ҳеч не як фелетон чоп мешуд. Ҳусусан дар солҳои 70 - ум аниқтараш соли 1971, ин рӯзнома ташабbus нишон дода рубриқаи «Аз фелетонҳои хонандагони мӯ»-ро ташкил намуд, ки он боиси ҳурсандии муштариёни нашрия гарди. Дар зери ин рубрика хонандагони сершумор, аз як тараф, қобилити эҷодии ҳудро месанҷиданд, аз ҷониби дигар, дар ошкор намудани нуқсонҳои иҷтимоиву фардӣ ва роҳҳои пешгирии онҳо ёрӣ мерасониданд. Воқеан, пайдо шудани чунин рубрика боиси ҳавасманд гардидани хонандагон шуд. Нахустин фелетонҳои рубриқаи мазкур ҳаҷман на он қадар қалон ва аз ҷиҳати мундариҷа, унсурҳои тасвир рангорангӯ ғанӣ нестанд, аммо фактҳои дақиқу ҷолибро фаро гирифтаанд. Фелетонҳои Н. Насриддинов «Парво ҳам накуну бепарво ҳам нашав» (Тоҷ. Советӣ, 1971.- 10 январ) ва А. Абдуллоев «Базми ҷӯраҳо» (Тоҷ.

Муродов Мурод Бердиевич

Советӣ, 1971.- 26 феврал) аз нахустин фелетонҳои мебошанд, ки зери рубрикаи номбурда нашр гардиданд.

Мавзӯъ ва мундариҷаи фелетонҳои матбуоти даврии солҳои бунёдкорӣ гуногуну фароҳ мебошад. Метавон гуфт, ки фелетон тамоми соҳаҳои фаъолияти мардум аз нуқсонҳои хурди назарногир то камбуҷҳои соҳаҳои алоҳидаи муассисаву идораҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро фаро гирифта, онҳоро мавриди танқиди тезу тунд қарор додааст. Агар фелетонҳои матбуоти даврии тоҷикро дар солҳои бунёдкорӣ аз ҷиҳати мундариҷа тақсимбандӣ намоем шакли зайл ҳосил мешавад:

- а) мавзӯи ҳоҷагии қишлоқ;
- б) мавзӯи муборизаи зидди дину хурофат;
- в) мазӯи занон ва оила;
- г) мавзӯи маориф ва маданият;
- д) мавзӯи маданий - майший;
- е) доир ба соҳаи савдо;
- ё) дар бораи соҳтмон.

Ҳамаи ин мавзӯъҳо дар фелетонҳои матбуоти давраи мавриди назар инъикос гардида камбуҷҳои соҳаҳои номбурда ошкор ва роҳҳои бартараф намудани нуқсонҳо вобаста ба фахмишу дарки муаллифон нишон дода шудааст. Бояд гуфт, ки дар ин солҳо ҳар як нашрия фелетоннависони беҳтарини ҳудро дошт. Агар дар солҳои 1960 - 1970 С. Фани, Ҳ. Содик, Б. Расо, Б. Фани, Ф. Муҳаммадиев, У. Ҷумъаев, Ш. Ҷалил, И. Бозоров аз беҳтарин ва сермаҳсултарин фелетоннависони маҷаллаи «Хорпуштак» бошанд, дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» ин сафро И. Файзуллоев, М. Узоқов, Н. Абдуллоев, А. Мусоев, Д. Давронов ва дигарон ташкил медоданд. Дар нашрияи «Маданияти Тоҷикистон» ҳаҷвнигор М. Богиров сермаҳсултар буд. Мавриди зикр аст, ки дар ошкор намудани камбуҷҳо ва танқиди нуқсонҳои ҷамъиятӣ дар жанри фелетон ба гайр аз адібон муаллифони касбу кори гуногун

Публистикаи ҳачвӣ

низ иштирок намудаанд. Чунончи С. Кенчаев, Ю. Яъкубов, Я. Мирзофозилов, И. Абдуллоев, Н. Рӯзиматов, М. Фирӯзов, С. Кабир ва дигарон, ки дар матбуоти даврии солҳои 1960 - 1970 гоҳо дар танҳоӣ ва баъзан бо ҳаммуаллифии журналистону публистиқон камбудиҳои соҳаҳои фаъолияти худро дар қолаби жанри мавриди танқиду мазаммат қарор додаанд. Ҳусусияти фелетонҳои ҳаммуаллиф, пеш аз ҳама дар он аст, ки дар онҳо фаровонии факту далел, амиқияти андеша ва равонии услуби нигориши эҳсос мешавад. Барои тақвияти фикр назари иҷмомӣ ба як фелетон менамоем. Фелетони «Нафси бад балои чон» (Тоҷикистони советӣ, 1971.- 16 июл) ба қалами С. Ҷумъаев ва Т. Бойбобоев мансуб буда, торочгарони фермаи колхози ба номи Ленини ноҳияи Орҷоникизебод (ҳоло Ваҳдат) - ро ғошу танқид ва сарзаниш менамояд. Дар он мудири ферма Саъдулло Ҳалимов ва сарподабон Паҳлавон Изомов ҳачву мазаммат карда мешаванд. Муаллифон амалиёти торочгаронро дар муддати 5 сол мавриди мушоҳидаву тадқиқ қарор дода бо фактҳо собит месозанд, ки онҳо дар зарфи панҷ сол 33 модагови колхозро, ки 11 676 сӯму 46 тин арзиш доштааст, обулой кардаанд. Ин фактро муаллифон бо рӯчи образнок дар сӯҳбати зану шавҳар, хеле ҷолиби муассир ба риштai тасвир мекашанд:

«Саъдулло аз дасти ҳамсаравиши пиёлаи чойро гирифту як тег кашида ба ў нигоҳ кард ва андешамандона аз бурдаи нон газид. Онро ҳамроҳи чой ба душворӣ фурӯ бурд. Баъд пиёларо наздаш гузошту:

- Чи камбудӣ дорӣ? - гӯён ба занаш ҷашм дӯҳт.
- Худатон медонед, - сар поён кард зан, - пурсида чи кор мекунед?
- Худам? - қоҳ - қоҳ, хандида фиристод Саъдулло «Агар худам донам, гӯшт - дия, боз чи мешуд» (Тоҷикистони советӣ, 1971.- 16 июл).

Муродов Мурод Бердиевич

Бо чунин ремарка оғоз намуданы фелетон аз ҳар чиҳат мувофиқи матлаб ва барчо аст. Зеро лаҳзае, ки муаллифон бо құдрати тахайюл ҳосил намудаанд, ба мундарицаи матн ва мақсади эшон саҳт алоқаманд мебошад.

Фелетоннависон хислату характери торочгар С. Ҳалимовро на бо суханхои умумио фактҳои яклухт, балки бо баёни ҳодисаву воқеаҳои реалӣ ва маҳорати хоса ошкор мекунанд. Вақте ки зан ба шавҳари худ камбудии хона - рӯзгорашро мегӯяд, шавҳар ҳайрон намешавад, балки чун одати муқаррарӣ суханашро давом медиҳад:

«- Гӯшти гӯсфанд ё гов? - гӯён суол дод.

- Ду - се кило гӯшт бошад шуд, - оромона ҷавоб дод зан.

- Барои ту як сар гӯсфанди думбакалони ҳисорӣ меорам ба қароре омад Саъдулло.

- Мана медонӣ, мудири ферма».

Баъд аз ин муколама бегоҳии ҳамон рӯз дар хонаи мудир як сар гӯсфанди ҳисорӣ пайдо мешавад, ки онро сарподабони ферма Паҳлавон Изомов меорад.

Умуман, дар фелетони «Нафси бад балои ҷон» тасвир бо воқеа пайванд гардида, факту далелҳои мушахассу саҳех ҷанбаи публистистӣ ва таъсирнокии онро пуркуват гардонидаанд.

Маводи ҳаҷвии матбуоти даврии солҳои бунёдкории тоҷик дар ҳар даҳсола бо хусусияти хосаи худ фарқ мекунанд. Аммо дар ҳар марҳила фелетон нисбат ба жанрҳои дигари ҳаҷви публистистӣ бартарӣ дошт. Фелетонҳои солҳои 1950 – 1960 - уми матбуоти даврии тоҷик, баҳусус рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ», пеш аз ҳама, аз ҷиҳати ҳаҷм фарқ мекунанд. Омӯзиш ва таҳлили фелетон ва дигар маводи ҳаҷвии матбуоти ин солҳо нишон медиҳад, ки таъсири фелетоннависии устодони барчастаи ин жанр – М. Колтсов, И. Илф, Петров, С. Нариняни, И. Рябов, Д. Заславский ба ҳаҷвнигорони тоҷик хеле бузург аст.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Публитсистони фелетоннавис М. Узоков, Ф. Баходур, Ҳ. Аскар, Д. Давронов, А. Вохидов ва дигарон дар давоми солҳои 1965 - 1970 зери таъсири анъанаи ҳаҷвнигории адабиёти собиқи тоҷик ва мактаби ҳаҷвнигории рус то андозае масъалаҳои муҳимми ҳалталаби рӯзро дар шакли ҳаҷви публитсистӣ вобаста ба имконоти талаби замон ва қудрату тавон ба миён гузашта, роҳҳои ҳалли онро мушахассан ношон додаанд.

Фелетонҳои солҳои 1970 - 1975 аз фелетонҳои матбуоти солҳои пеш бо мазмун, мундариҷа, забон ва услубашон фарқи ҷиддӣ доранд. Муаллифони ҳаҷвнигор то дараҷае қӯшиш намудаанд, ки асарашон аз ҷиҳати мазмун баланд ва таъсир манфиатбашш бошад, ҷиққати хонандаро на танҳо барои мутолия, балки барои интизорӣ қашидан ба натиҷаи он ҷалб карда тавонад. Аммо дар фелетонҳои давраи мазкур низ интиҳоби мавзӯи хурд, баъзан холӣ аз аҳамияти ҷамъиятӣ ва моҳирона истифода нашудани унсурҳои ҳаҷву танз, ҳанда ба назар мерасад.

Маълум аст, ки дар ҳаҷви публитсистӣ адреснокӣ маҳсусияти асосӣ аст. Дар ҳаҷви солҳои бунёдкорӣ ба ин ҷиҳати ҳаҷви публитсистӣ эътибор бештар аст. Фелетоннависони тоҷик зери таъсири фелетоннависи барҷастаи рус М. Колтсов қӯшиш намудаанд, ки мавзӯй ва ё масъалаи мавриди ҳаҷву танқид қарор додаро на ба тарзи умумӣ, балки мушахҳасу ошкоро бо зикри ҷой ба ному насаби шаҳсони ҳаҷвshawанд бааррасӣ намоянд.

Зимнан дар ҳусуси зарурати адреснокӣ дар ҳаҷви публитсистӣ аз ҷумла, фелетон байни фелетоннависони машҳури рус ақидаҳо муҳталиф буданд. Масалан, М. Колтсов ҷинобдори адреснокӣ буд ва дар фелетон нишон додани макону замон ва ному насабро ҳатмӣ мешуморид. Муҳаққиқ Зорич бошад даъво дошт, ки мавҷудияти фактҳои ҳаётӣ дар фелетон зарур аст, аммо ишораи вақт ва унвонии муайян дар фелетон чандон зарур нест.

Муродов Мурод Бердиевич

Дар ҳаҷви публисистии солҳои баъди ҷанги тоҷик тарз ва усули фелетоннависии М. Колтсов мавқеи бештар дошт. Аз ин рӯ метавон гуфт, ки маводи ҳаҷви публисистии матбуоти даврии солҳои 1960 - 1970 - уми тоҷик бо ҳусусияти худ фарқ мекунад. Дар онҳо заرارоварон, вайронкунандагони тартиботи ҷамъияти ошкоро ғошу мазаммат гардида, амалҳои номатлуби онҳо мавриди муҳокимаи хонандагон қарор мегирифт.

Бо вуҷуди бартарӣ доштани адреснокӣ дар ҳаҷви публисистӣ, баъзан дар матбуоти солҳои 60 - 70 ба маводе дучор мешавем, ки зери рубрикаи «Ҳаҷвия» (Тоҷикистони советӣ) ҷоп шуда, үнвонияти аниқ дар онҳо ҷандон эҳсос намешавад. Масалан, фелетонҳои А. Воситзода «Ҳарина» (Тоҷикистони советӣ, 1967.- 23 июл), Ато Ҳамдам «Сабил монад» (Тоҷикистони советӣ, 1970.- 26 июл) ва ғайра. Дар ин гуна фелетонҳои проблемаи рӯз диди намешавад, мавзӯяшон хурд буда ҷандон аҳамияти иҷтимоӣ надоранд. Фелетон ҳамон вақт баҳои хуб гирифта метавонад, ки – менависад М. Колтсов, дар зери фактҳо мо муносибатҳои муҳим ва аҳамиятнокии ҷамъиятиро диди тавонем, вагарна ин ҳазлу шӯҳӣ (анекдот) аст» [69, с. 6].

Воқеан дар фелетонҳое, ки муаллифон бештар ба суханбозии хушку ҳолӣ ва баёни ҳандаовар дода мешаванд, мақсаду мароми ниғорандагон пӯшида мемонаид ва мавзӯи ба миёнгузошташуда пурра ҳал намешавад. Хонанда низ аз мутолиаи он фикри тозае пайдо карда наметавонад. Фикри тоза дар фелетон тавассути факти муҳим ва молики аҳамияти ҷамъияти пайдо мешавад. Дар акси ҳол ҷунин мутун на фелетон, балки ба қавли М. Колтсов як навъ шӯхиву ҳазл аст.

Дар матбуоти солҳои 1970 – 1980 - ум дар ҳаҷви публисистӣ, баҳусус фелетон омили ҳуҷҷатӣ ва майли проблемавӣ мавқеи асосиро ишғол мекунанд. Ҳарчанд дар фелетонҳои матбуоти даврии солҳои 70 - ум такя ба ҳуҷҷат зиёдтар аст. Аксари фелетонҳои давраи мавриди назар пур аз

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

факту рақам буда, назари хосаи муаллифон нисбати воқеаи ҳаҷву танқидшавандагӣ камтар эҳсос мешавад. Дар баъзе фелетонҳо аз аввал то охир шарҳу тафсилоти умумӣ ҳукмрон аст. Гоҳо факту рақамҳои зиёд мундариҷаи маводи ҳаҷвиро оро диганд ҳам, муаллифон дар ошкор намудани моҳияти онҳо камтар кӯшиш менамоянд.

Ҳаҷви публитсистии солҳои бунёдкории матбуоти даврии тоҷик дар чор шоҳа инкишофт меёфт, ки ҳар қадаме аз онҳо байни худ хусусияти умумӣ ва фарқунанда дошт. Шоҳаи аввал ва асосӣ ҳаҷви маҷаллаи «Хорпуштак» ба шумор мерафт. Шоҳаи дуюм асарҳои ҳаҷвии нашрияҳои ҷумҳуриявӣ чун «Тоҷикистони советӣ», «Маданияти Тоҷикистон», «Ҳақиқати Ӯзбекистон» ва амсоли ин буд. Ба шоҳаи сеюми ҳаҷви нашрияҳои бачагона – «Пионер» - у «Машъал» - ро метавон шомил намуд. Ба шоҳаи ҷоруми ҳаҷви матбуоти вилоятиву ноҳиявӣ дохил мешуд. Умумияти ҳаҷви шоҳаҳои мазкурро дар ваҳдати ҳадафу хосияти жанрии маводи ҳаҷвӣ - танқидӣ метавон муйян кард. Ҳамаи шоҳаҳо, асосан, камбудиву нуқсон ва иллатҳои ноҷури замонаро мавриду ҳаҷву мазаммат қарор диганд ҳам, дар муносабат ба масъала, мавзӯъ, тарзи гузориш, таҳлилу таҳқиқ ва усули баёну тасвир онҳо якхела нестанд. Дар шоҳаи аввал дараҷаи бадеии асари ҳаҷвӣ бештар аст, дар шоҳаи дуюм таҳлилу таҳқиқ ва мушахассияти воқеяят бартарӣ дорад, барои шоҳаи сеюм тарзи тамсилии инъикоси воқеаҳо хос буда, шоҳаи ҷорум бо фарогирии воқеаҳои ҷузъӣ нисбатан фарқ мекунад. Ин аст, ки дар шоҳаи аввал воқеаҳои номатлуби иҷтимоъ ва хислату ҳарактери ношоями шаҳсиятҳои алоҳида дар қолаби жанрҳои адабӣ, ҳатто назму шеър инъикосу тасвир мегардианд. Шеърҳои ҳаҷвии хусусияти воқеӣ - публитсистидоштаро, ки аз ҷиҳати фарогирии хусусияти жанрӣ ба фелетон наздианд, дар маҷаллаи «Хорпуштак» хелеҳо зиёд дучор шудан мумкин

Муродов Мурод Бердиевич

аст. Чунончи М. Мирзоев воқеяити муайянро бо унвони «Шикояти гусола» дар қолаби назм фелетон мекунад:

*Рұзе ба вақти сафар,
Ба фермае задам сар.
Аз номи чамъи говон,
Гусола гуфт: баъ - баъ
Аҳволи мо чатоқ аст,
Хұроки коҳи қоқ аст.
Намебинем кунчора,
Тарбеда ҳам баъ - баъ....*

(Хорпуштак, 1974. - №5.с.7)

Албатта, дар порчаи иқтибосшуда шахси муайян ва унвонии аниқ ишора нашудааст, аммо аз моҳияти он эҳсос мешавад, ки чунин нүксон дар аксари фермаҳо мушохид мешавад. Ин гуна порчаҳои назмии оҳангি публистидошта дар мачаллаи «Хорпуштак» хело зидданд. Нигоштаҳои М. Ҳайдаршо «Ҳасрат» (1976, №6, с.4), Гулрухсор «Чи мефурӯшӣ» (1971, №1, с.2), «Рӯзамро сиёҳ кардед» (1973, №3, с.3), Ф. Едгор «Порахӯр» (1974, №18, с.4), «Арзи моро гӯш кун» (1971, №21.с.2), «Говчигар» (1972, №22, с.5), А. Сатторӣ «Ҳасрати беобӣ» (1974, №18, с.4) ва даҳҳои дигарро намунаи фелетонҳои назмии матбуоти даҳсолаи 70 - уми қарни XX номидан мумкин аст.

Дар омади сухан бояд қайд кард, ки фелетонҳои назмӣ дар нашрияҳои даврии матбуоти солҳои бистум, ҳамчунин давраи Ҷангиги Бузурги Ватаний маъмул бошад ҳам, дар рӯзномаҳои матбуоти даҳсолаи 60 – 70, ҳамчунин 80-ум инкишоф ёфт. Дар матбуоти умумиитифоқ дар эҷоди фелетонҳои назмӣ, хусусан, В. Маяковский ва Д. Бедный таҷрибаи ганӣ доштанд. Баъдтар фелетоннависон Н. Адуев, А. Беземенский, В. Бахнов, Я. Костюковский, Ю. Блегов дар публистикаи тоҷик С. Ҷавҳаризода, С. Вализода, Б. Ҳочӣ, Ф. Ёдгор ва дигарон ин анъанаро идома доданд.

Публистикаи ҳаҷвӣ

Қатъи назар аз он ки фелетон дар қадом қолаб эҷод шудааст, мавҷудияти мавзӯъ ё масъалаи мушаххас барои он талаби азалий аст. Дар фелетонҳо ва дигар маводи ҳаҷвии матбуоти даврии тоҷик, баҳусус, матбуоти солҳои бунёдкорӣ интихоби дурусти мавзӯъ ва таҳлилу муносибати холисона ба он то дараҷае риоя шудааст. Фактҳои зиёдеро аз сахифаҳои рӯзномаҳои гуногун номбар кардан мумкин аст, ки пас аз чоп шудани мақолаҳои ҳаҷвӣ - танқидӣ ё фелетон шаҳсони масъуле, ки камбуҷӣ дар ҳамон мавзее содир шудааст, ба унвонии нашрияҳо посух навишта «гуноҳи худро» иқорор шудаанд ва дар асоси ҳамон фактҳо тадбиру чора меандешиданд. Масалан, 24 марта 1973 рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» бо номи «Бепарвоӣ» маводи ҳаҷвӣ - танқидие чоп кард, ки дар он нодуруст ба роҳ мондани мусобиқаҳои сотсиалистӣ, ташкили бади меҳнат, сабабҳои қафомонии автобазаи рақами 18-и ноҳияи Фарҳор саҳт танқид карда шуда буд. Алакай 26 марта ҳамон сол ташкилоти хизбии корхонаи мазкур фелетонро муҳокима намуда баҳри ислоҳи камбуҷидву нуқсонҳои ҷойдошта чораҳо андешида, таҳти сарлавҳаи «Газета мадад расонд» ба идораи рӯзнома ҷавобия фиристонида, барои танқиди ҳаққонӣ аз он изҳори миннатдорӣ намуданд. Бояд гуфт, ки фактҳои дар асарҳои ҳаҷвӣ, баҳусус фелетонҳои матбуоти даврӣ дарҷшуда ба тағтиши минбаъдаи органҳои маъмурӣ замина гардианд. Ҳамчунин баъди чопи аксари фелетонҳо аз ҷониби муассисаҳои даҳлдор ба унвонии нашрияҳо мактубҳо меомад. Масалан, ба фелетони Ҳабибуло Ёров «Кушк»-и «Қурбону Қамар», ки соли 1986 дар «Тоҷикистони советӣ» дарҷ шуда буд, мудири шуъбаи маорифи ҳалқи ноҳияи Коммунистӣ Д. Нурматов чунин ҷавоб фиристодааст: «Шуъбаи маорифи ҳалқи райони Коммунистӣ фелетони «Кушк»-и Қурбону Қамар»-ро, ки дар газетаи «Тоҷикистони советӣ» аз 30 сентябри соли 1986 чоп шуда буд, дар совети шуъбаи маориф мавриди муҳокима қарор дод.

Муродов Мурод Бердиевич

Дар совет маъмурият ва колективи мактаби миёнаи рақами 35 бинобар дар байни падару модарон ва хонандагон суст ба роҳ мондани корҳои тарбиявӣ, алахусус тарбияи атеистӣ зери танқиди саҳт гирифта шуданд...

Шуъбаи маориф бо қарори худ директори мактаб X. Файзулоеваро аз вазифа озод кард. Инчунин ба ҷонишини директор оид ба корҳои таълиму тарбия M. Ҳасанов виговори қатъӣ эълон намуд. Фелетон дар совети педагогии мактаби мазкур муҳокима шуда, ба роҳбарони синф A. Маҳмадалиев, З. Ғуломов, M. Нарзуллоев, С. Ҳастенко виговор эълон карда шуд ва онҳо як моҳ аз ҳукуки роҳбарии синф маҳрум гардиданд.

Шуъбаи маориф ҳамаи роҳбарони мактабҳо, муассисаҳои мактабӣ ва беруназмактабиро вазифадор намуд, ки кори тарбияи атеистиро дар байни аҳолӣ, падару модарон ва хонандагон ҷоннок намоянӣ» («Тоҷикистони советӣ» 1986.-16 ноябр). Ҳамин тавр, ҳар як нашрия ҷавобҳои ҷиҳати ин ё он маводи ҳаҷвӣ - танқидии ба идора ворид шударо зуд дар шумораи ояндаи худ чоп мекард. Чопи мақолаҳои ҷавобӣ низ дар ҳар як нашрия зери рубрикаҳои маҳсус ҷой дода мешуд. Чунончи «Ба «Хорпуштак» ҷавоб омад», «Хорпуштак», «Хоҷа Насриддин»-и «Тоҷикистони советӣ», «Дастархон»-и «Коммунист Таджикистана», «Омбир»-и «Совет Таджикистони», «Мушғиқӣ»-и «Адабиёт ва Санъат», «Ришҳанд»-и «Газетаи муаллимон» амсоли ин аз рубрикаҳои маъмули ифодакунандай посухҳои шахсони масъул буданд. Бояд гуфт, ки дар аксари ҷавобияҳо фактҳои мавриди ҳаҷву мазаммат ва танқид қарор додашуда тасдиқи худро ёфтаанд: «Фактҳои хабар пурра тасдиқ гардиданд. Кори ҷиноятӣ Бақоев дар суди ҳалқии район дида баромада шуд. Суд ҳукм баровард, ки ба муддати як сол 20 фоизи маоши Бақоев ба давлат гузаронида шавад. Ҳуди Бақоев аз соҳаи савдо дур карда шуд» - менависад раиси правленини ҷамъияти

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

матлуботи ноҳияи Фончи К. Каримов бар ҷавоби фелетони «Корчалонҳо», ки 18 августи соли 1971 дар гӯшаи «Анбур» - и рӯзномаи «Ҳақиқати Ленинобод» ҷоп шудааст. Ин ҳолат нишон медиҳад, ки публитсистика, ба визга ҳаҷви публитсистӣ чизи ба иборае, «буду набуд» набуда, он аз воқеаву рӯйдод ва ҳаводиси мухимми зиндагӣ манша гирифта, баҳри инкишифӣ ҳаёти иҷтимоӣ ва беҳуди рӯзгори омма равона мешавад.

Як ҳусусияти фарқкунандай ҳаҷви публитсистии замони бунёдкорӣ боз дар он буда, ки дар ин айём, баҳусус дар даҳсолаҳои 60 - 70 дар баробари жанроҳи анъанавии ҳаҷви матбуот: фелетону памфлет ва луқмаву пародия шаклҳои жанрии эпиграмма ва ҳазлҳои рафиқона мавқеъ пайдо намуданд. Эпиграмма – «чун як навъи назми ҳаҷвӣ шеъри начандон қалон, ки дар он ин ё он шахс ё ҳодисаҳои муайян ҳаҷву масхара карда мешавад» [79, с.112], дар матбуот солҳои 60 - 80 нисбатан маълум ва серистифода гардид. Дар маъмулу серистифода гардидани эпиграмма саҳми адабони ҷавони давр, баҳусус Гулназар Келдӣ, Наимҷон Нозирӣ, Бурҳон Фаниӣ, Бобо Ҳочӣ, Саидалӣ Маъмур ва дигарон басо нишонрас аст. Ҳусусан дар маҷаллаҳои «Хорпуштак» ва «Садои шарқ» зери рубриқаи «эпиграммаҳо» мунтазам шеърҳои ҳаҷвии адабони мазкур ба табъ мерасид. Ин зумра ва дигар шоирон дар эпиграммаҳои худ бештар камбудӣ ва норасоиҳои типии базе ашхос ва ин ё он муассисаю ташкилотро ҳаҷв кардаанд. Барои далел ҷанд намунае аз эпиграммаҳои шоирони мазкурро чун муште аз хилвор иқтибос меорем:

1. *Сатирик кард чун дохил «Абутанбал» ба шеъри худ,
Гумон бинмуд пас аз ин, ки шеъраши шеъри ҳаҷвӣ шуд.
(Г. Келдӣ, «Хорпуштак», 1963, №12, с.2)*

2. *Одамон карданӣ моро пешвоз,
Бо лаби пурханда бо созу навоз.*

Муродов Мурод Бердиевич

*Назди мо он гоҳ густурдан хон,
Гашта чои талҳ бар тан ҳамчӯ чон.
Хайру хуши кардем бо дӯстон,
Лек дорад ёдамон дар дил макон.*

(Г. Келдӣ, «Хорпуштак», 1965, №1, с.8)

3. *Аз худ калонро зинҳор,
Намекунаад эҳтиром.
Ба гурбачаи сардор,
Вале медиҳад салом.*

(А. Назирӣ, «Хорпуштак», 1968, №19, с.6)

4. *Шеър бинвишт шоир, сатрҳояи зинадор,
Мисраи аввал агар қоғия дорад дар Ҳисор.
Дуюми дар доманаҳои Варзоб - дар Воданасос,
Сеюмиро дар кӯчаи Масложисир гардида гум,
Чорумиро метавон ёфт аз даргоҳи ЦУМ...*

(М. Ҳайдаршо, «Хорпуштак», 1968, №14, с.6)

5. *Як китобе то саҳар таҳлил кард,
Сад варақ нур карду гуфто худ ба худ:
Ин муаллифро фақат таъриф хуб,
Баски бо ман як замоне ҷӯра буд.*

(А. Шоҳзода. «Хорпуштак», 1972, №21, с.4)

Тавре мебинем порчаҳои фавқ аз аз 2 то 6 мисраъро фаро гирифта дар онҳо иллатҳои муайяни ҳаёти чомеа, маҳсусан аҳли эҷод мавриди танқиду мазаммат қарор дода шудааст. Дар эпиграммаҳои якум, дуюм ва ҷаҳоруму панҷум қатъи назар аз он ки муаллифонашон гуногунанд, паҳлухои муҳталифи як масъала – бехунариву камҳавсалагии бархе аз аҳли эҷод ва танқиди нигоштаҳои пур аз таърифу тавсифи муаллифони

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

хотирбин ошкору фош ва танқиду мазаммат шудаанд. Дар эпиграммаи сеюм хислати лаганбардории баъзе ашхос ба риштаи танқид ва тозиёна кашидা мешавад.

Бояд гуфт, ки эпиграммаҳои матбуоти даврии тоҷик, асосан, ба қалами адибон мансубанд. Зоро ин жанр аз мушкилтарин матнҳои ҳаҷвии моҳияти публитсистӣ дошта ба шумор меравад, ки аз муаллиф ғунҷоиши фикри танқидии ҳуд ва приёмҳои ҳаҷвиро дар якчанд мисраъ талаб менамояд. Бинобар ин на ҳама чунин қобилият ва тавоной доранд.

Жанри дигаре, ки хоси аҳли қалам буда дар матбуоти даврии чи гузаштаву чи мусоир нисбатан маъмул мебошад ҳазли рафиқона ё шарж аст. Шарж ё ҳазли рафиқонаро дар публитсистика чун жанри мустақили алоҳида баррасӣ нанамудаанд. Баъзе аз муҳаққиқон онро як навъи эпиграмма медонанд. Аммо, чун ишора шуд, дар эпиграмма, асосан, «айбу иллати муайянни чомеа ё хислату рафтори номақбули фарди чудогона мавриди танқиду мазаммат қарор дода мешавад» [2]. Вале дар ҳазли рафиқона баръакси эпиграмма хислатҳои наҷиб ва ё кору пайкори ин ё он шахс бо шӯхиву зарофат баён мешавад. Ҳазли рафиқона дорои шӯҳӣ ва ҳазли некбинона буда, образ ҳулқу атвор, баъзан камбудиву норасоиҳои шахси муайянро ба таври ҳаҷвӣ мекушояд. Аз ин ҷиҳат ҳазли рафиқона ба танз наздикий дорад. Дар он ҳанда мавқеъ ва қувваи муайянро доро аст, вале ҳанда на аз рӯйи нафрату адovat ва кина, балки бо ҳазл ва хайрҳоҳӣ ифода мейёбад. Танқиди тезу тунд ва маҳвқунанда хоси ҳазли рафиқона нест. Чунончи :

*Ҳама шишиҳои ҷаҳонро агар,
Бигиранду ба ҷаҳон айнак кунанд.
Чу ман ҳуд ҳаридам, набинад касе
Ҳатое дар осори шеър-ул-Аҷам.*

ё

*Пай афкандам аз назм Кохе баланд,
Барои дили хеш «Маъвои дил»*

Муродов Мурод Бердиевич

*Вале он чу аз мармару санг нест,
Битарсам ман аз мавчи дарёи Сир.*

(«Маориф ва маданият», 1972.- 1 анвар)

Ин порчаҳо аз рӯйи хусусияти матнӣ шарж мебошанд. Порчай аввал ба академик Абулғанӣ Мирзоев ва порчай дуюм ба нависанда Раҳим Ҷалил баҳшида шудааст. Дар ин ду шарж ҳазлу шӯҳӣ ва зарофат танинандоз буда, мундариҷаи онҳо баъзе ҷузъиёти кору пайкори «қаҳрамонон»-ро дар бар гирифтаанд.

Дар матбуоти даврӣ дар арафаи соли нав, иди бонувон, ҷашнҳо, мавлуди адибон ва дигар аҳли эҷод ҳазлҳои рафиқона (шарж) ҷоп карда мешуданд. Имрӯз низ ин анъана ба қадре идома мейёбад.

Як муваффақияти публитсистика ва бурди ҳаҷви пулитсистӣ дар матбуоти солҳои 1960 - 1980-ум дар он аст, ки дар ин давра даҳолати адибон ба масъалаҳои иҷтимоии рӯҳияи публитсистӣ дошта зиёдтар мешавад, ки он баъдтар ба мактаби бузург мубаддал мегардад. Дар ташаккули ҷунин мактаб нақш ва саҳми адибони ҷавони замон Урун Кӯҳзод, Фазлиддин Муҳаммадиев, Мутеилло Начмиддинов, Иноят Насриддин, Ато Ҳамдам, Баҳтиёр Муртазоев, Ибод Файзулло, Мурод Богиров ва дигарон муҳим ва нишонрас аст. Албатта, зумраи зикршудагонро адиб ё публитсисти ҳаҷвнигор муаррифӣ кардан кори нодуруст ва ғайривоқеӣ ҳоҳад буд. Аммо, аз ин ҷумла Ф. Муҳаммадиев Урун Кӯҳзод, Ибод Файзулло, М. Богиров дар инкишофи ҳаҷви публитсистӣ ва пурқувват гардонидани таносуби бадеиу воқеии он саҳми басо муҳим, арзанда ва қадршаванда доранд. Ҳусусан Ф. Муҳаммадиев дар осори гаронбаҳои худ тамоми пахлу ва имкониятҳову маҳсусияти публитсистиро фаро гирифта дар адабиёти солҳои 60 - 70 таҳаввулоти тозаэро ба вучуд овард. Ӯ на танҳо дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

осори худ ҷанбаи публитсистиро тақвият бахшид, балки самти эҷодиёти худро дар публитсистика муҳашаҳҳас соҳт.

Хусусияти хоса ва фарқунандай эҷодиёти Ф. Муҳаммадиев, пеш аз ҳама, дар он буда, ки услуби баёни ў ба таъбири С. Улугзола «зарофати хос, юмори хосе дорад, ки хондани навиштаҳои ўро хушоянд ва шавқовар мегардонад» [195, с.3]. Ин ҷиҳати услуби Ф. Муҳаммадиевро муҳаққик А. Сайдуллоев низ эҳсос намуда барҳақ ҳулоса мекунад: «Тамоми эҷодиёти Ф. Муҳаммадиев аз юмори нозук, нешҳанду шакарханд, кинояву истехзой нишонрас барҳӯрдор аст, ки услуб, лаҳни гуфтори вайро ҷаззобу намакин кардааст» [136, с.173]. Вокеан чунин муносибату услуби ниғориш, бахусус дар ҳаҷви публитсистии адиб бештар ба назар мерасад. Асарҳои «Дар он дунё», «Косай давр, қошуқ ба навбат» (1963), «Сари саҳти мурғи баҳт» (1962), «Прокурорҳои нармдил ва дуздони шердил» (1964), «Буза об барад ҳам думаш сих» (1965), «Усул ба дасти нагорачи» (1964), «Кафлес дар дасти Бибиотун» (1964), «Номи қалону деҳи вайрон» (1964), «Қабӯтар латар буғ...» (1981), «Косадум» (1983), «Дӯстон точи сар» (1984) ва даҳҳои дигар аз ҷумлаи оғаридаҳои навсандаи публитсистанд, ки саропо фарогири ҳаҷву истехзо, кинояву ришҳанд ва танқиду мазаммат мебошанд. Дар ин ва дигар асарҳо Ф. Муҳаммадиев чун публитсист ва шаҳрванди замони худ қарзу фарзи шаҳрвандиашро пурра ба ҷо оварда дар ҳусуси иллатҳои заرارовари ҷомеа чун таассуб, ҷоҳилӣ, макруғ фиреб, нотавонбинӣ, баҳилӣ, ҳаромкорӣ, ваъдабозӣ, қашолкорӣ ва амсоли ин баҳс намуда, мушоҳидаҳояшро нақл ва андешаву муносибаташро ба шакли интиқодӣ баён мекунад. Ҳарчанд дар публитсистикай Ф. Муҳаммадиев фикру андеша, ҳамчунин тасвири образсозӣ дар ҷойи аввал меистад, аммо вокеаву рӯйдодҳои мушаҳҳаси ҳаётӣ, мушоҳидаҳои чудогонаи реалиӣ мақоми волотарро соҳибанд. Ў ҳамчун фарзанди содики замон ба тамоми идеалҳои ҳизби айём ва давлати вақт боварии

Муродов Мурод Бердиевич

комил дорад, ҳамеша қўшиш менамоянд, ки ба муқобили иллату ноҷӯриҳои замон мубориза барад. Дар ифши камбудиҳо ва роҳҳои бартараф кардани «оғатҳо» (таъбири Ф. Муҳаммадиев) ў на танҳо масъулияти худро нишон медиҳад, балки дигаронро низ ба масъулиятшиносӣ даъват мекунад. «Барои ҳусни шаҳр, барои тартибу интизом мо ҳамагӣ масъулем, ҳар яки мо масъул аст» - омадааст дар мактаи мақолаи «Мо ҳамагӣ масъулем, ҳар яки мо масъул аст» - и ў. Дар фарҷоми мақолаи «Мо накунем, кӣ мекунад? – муаллиф ба ҳамин мазмун ба хонанда муроҷиат намуда таъкид мекунад. Фақат ҳамин ки ҳар кас бо адой вазифаи бевоситаи худ машғул бошад ва кори худро аз сидқи дил, ҳалолу покиза анҷом бидиҳад [195, с. 179]. Ба ин маънӣ, тамоми мавзӯй ва масоиле, ки ў мавриди баҳс ва инъикосу тасвир қарор медиҳад, маҳсули тахайюлу бофтаҳои сирф эҷодӣ ва панду андарзи мавҳум набуда, як навъ ангезаи воқеаҳои муҳимми рӯз, баҳсус муаммоҳои номатлуб дар тафаккури публистист мебошад. Ин ҷиҳатро худи ў низ ҷо – ҷо ишора мекунад. Масалан, дар анҷоми фелетони «Сари сахти мурғи баҳт», ки дар шакли афсона эҷод шудааст, муаллиф менависад: «Мо афсонаро яке аз беҳтарин афсонаҳои ҳалқи тоҷик гуфта даъво намекунем. Лекин вай ба ҳар ҳол аз дигар афсона як фарқ дорад. Ҳар он чи ки нақл шуд, дар ҳаёт рӯй додааст. Бовар накунед китобчай «Мурғи баҳт»-ро гирифта хонед» [195, с.235].

Воқеан услуби равону шево ва нақли дилошӯби Ф. Муҳаммадиев асарҳои ўро чун афсона хушоянду шавқовар гардонидааст. Чунин хусусият ба вижадар ҳаҷви публистикии ў зиёдтар эҳсос мешавад. Чунончи аз мутолиаи памфлети «Косадум» хонанда дар аввал чунин мепиндорад, ки мундариҷаи он саропо бофтаи тахайюли нависанда аст. Аммо дар асл чунин нест. Дар памфлети мазкур муаллиф се ҷиҳат: воқеияти зиндагӣ, факт ва тасвирро ба ҳам оmezish медиҳад. Косадум қаҳрамони памфлет аст. Ў шахсе мебошад, ки мояи

Публистикаи ҳаҷвӣ

ҳаёташро рашку ҳасад, бухлу кина, нотавониву баҳилӣ фаро гирифтааст. «Косадуми шиноси маро ҳам диданд, хонандай муҳтарам. Аммо яке сарфаҳм нарафтаед, ки вай аз тоифаи ҳамон зот ҳаст. Зоро ғоҳе, ки аз дари хона берун меравад думкосаашро зери либоси худ пинҳон мекунад», менависад муаллиф. Нависанда дар шакли муколама симо ва хислати қаҳрамонро мушаххас сохта фарзанди «замон» будани ўро дар 4 саҳна, ки бо мушоҳидаҳои ҷудогонаи муаллиф шакл гирифтаанд, нишон медиҳад: саҳнаи аввал тӯи ҳамсоя, дуюм аз хизмати аскарӣ як ҳафтаба рӯҳсатӣ омадани писари акаи Орзу, сеюм бадном кардани акаи Асалбек бо савдогари автомобил ва ҷаҳорум қолинҳарии акаи Орзу. Бо нишон додани чунин лаҳазоти ҷудогона Ф. Муҳаммадиев хислати манфури қаҳрамонашро пурра мегардонад, табиати модарзодӣ доштани хислати ўро таъкид месозад:

*Неши қаждум на аз пай кин аст,
Муқтазои табиаташ ин аст.*

Ҷойи қайд аст, ки муаллиф басо моҳирона хислати манфури чунин ашҳосро танқиду мазаммат менамояд ва хонандаро ҳушдор месозад, ки аз чунин шаҳсон ҳушӯр бошанд, то ба фиреби онҳо гирифтор нашаванд, инсонро аз ноисон фарқ қунанд. Ба пиндошти муаллиф хислати Косадум тарбиянашаванда аст, ў бояд «аз ҷамъияти инсонӣ дур афқанда шавад».

Дар публистикаи Ф. Муҳаммадиев дар баробари мавзӯъҳои ахлоқӣ, мавзӯъҳои сиёсӣ низ мавқеъ доранд. Гоҳо ин мавзӯъҳо ба ҳам омезиш меёбанд. «Буза об барад ҳам, думаш сих» аз ҷумлаи памфлетҳои сиёсии ў ба ҳисоб меравад. Асари мазкур ба муносибати 30 - солагии ғалабаи Артиши Шӯравӣ ба Германияи фашистӣ иншо гардида дар он услуби ягона риоя нашудааст. Чун асар рӯҳияни идона дорад, муаллиф ба қавли А. Саъдуллоев «бо хитобаҳо бар васфи зафар

Муродов Мурод Бердиевич

хостааст маҳкуман Гитлеру атрофиёни ўро маҳсус таъкид намояд». Чунин маънӣ ва оҳангро дар памфлети «Дўстон точи сар» низ метавон эҳсос намуд. Аммо тарзи муносибат ба мавзӯй ва тариқи баён дар ин асарҳо якнавоҳт нест. Асари аввал пурра моҳияти сиёсӣ дошта доманаи андешарониҳои муаллиф ба як самт - маҳкум намудани «сафсатаҳои мағорбастаи олимтарошоне», ки ғалабай таърихии Артиши Шўроиро паст задани мешуданд, равона мешавад. Дар асари дуюмӣ чунин самти воҳид мушоҳида намешавад. Дар ин ҷо муаллиф муколамаи «Хорпуштак» ва дўстони ўро ба ду мақсад унвон мебахшад. Якум нишон додани комёбиҳои ҳақиқатан оламшумули кишвар, дуюм фош намудани бадбинии душманони сиёсии хориҷӣ аз ин муваффақиятҳо. Ба иборае муаллиф ҳадафи навиштаашро бо усули муқоиса нишон медиҳад. Вале дар асарҳои мавриди назар соҳибмаърифатии қаҳрамонон (муаллиф) равшантару ҷилавгир аст. Онҳо «аз пеҷидагиҳои маънавиёти мусирони хеш хуб огоҳӣ доранд, дар сухани онҳо дуругу пуписаи беасос ба душман эҳсос намешавад, балки онҳо аз ҳар найранги ҳарифони сиёсӣ панде мегиранд, бо кор, ба даҳони душман мухри хомӯшӣ мезананд» [136 с.174]. Чунин соҳибмаърифативу худогоҳӣ дар памфлети «Косаи давр, қошуқ ба навбат» низ мушоҳида мешавад. Вақт низ аз хиллаву найрангҳои ҳамсuxбати худ Шаҳмақ хуб огоҳ аст. Вақт ба саволҳои Шаҳмақ ҷасуру далерона, бо сабру таҳаммул, нарм ва баъзан бо оҳанги киноя посух медиҳад. Бо чунин муносибат муаллиф дар сифати қаҳрамон ҳисси бадбинии худро нисбати рақибаш баён мекунад, балки ақидаи ўро маҳкум менамояд.

Ҳаҷвиёти воқеагароёнаи Ф. Муҳаммадиев дар шаклҳои гуногуни эҷоди публитсистӣ: фелетон, памфлет, пародия, эпиграмма ва гайра эҷод шудааст. Дар ҳамаи ин шаклу анвоъ усули ҳалқӣ ва классикии ҳаҷвнигорӣ бо маҳсусияти мусир

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

эҷодкорона оmezish ёфта, истифода мешавад. Масалан, эпиграммаҳои Ф. Муҳаммадиев бо луғатномаҳои «Садпанд» - и Убайди Зоконӣ аз ҷиҳати шакл ва муҳтаво монандӣ дорад, аммо ин монандӣ пайравии айнан нест. Агар дар «Садпанд» калимаҳо, асосан, ба маъни маҷоз, киноя баръакс шарҳу тафсил ёбанд, аммо Ф. Муҳаммадиев аввал калимаро ба маъни асл шарҳ дода, сипас паҳлуи маҷозии онро тафсил менамояд:

«А» - ҳарфи нахустини алифбо;

«А» - ниҳои саволомез, серистеъмолтарин ниҳоҳо дар гуфтушуниди телефонии байни шаҳру ноҳияҳо;

«Оҳанг»- савт; он чи барои гаштаву баргашта аз нав кор кардан ба дунё биёд» [195, с.256, 260].

Ф. Муҳаммадиев на танҳо бо публитсистикаи пур аз ҳаҷву зарофат, балки бо тақризу танқидҳои мушикофонаву холисонаи худ дар инкишофи ин навъи эҷоди публитсистио бадей саҳми арзанда гузошта, нақши бориз бозидааст. Тақризҳои ў «Сартароширо дар сари бузургон меомӯзанд», «Тири адиб набояд об ҳӯрад», «Аввал андеша», «Очерк ва рӯзнома», «Публитсистикаи «Садои шарқ» дар соли 1976» ва амсоли ин паҳлуҳои чудогонаи эҷоди публитсистиро мавриди баҳс қарор медиҳанд.

Дар даҳсолаи солҳои 70 - уму қарни XX дар матбуоти даврии тоҷик рубрикаи «Ришҳанд» - и «Маориф ва маданият» мавқеи намоён дошт. Ин рубрика, асосан, дар қисмати поёни саҳифаи сеюми рӯзнома ҷой дода мешуд. Дар он доир ба мавзӯу масъалаҳои ба иборае «доғи рӯз» маводи муҳталиф бо имзоҳои гуногун ба табъ мерасид. Ҳарчанд зери маводи рубрикаи «Ришҳанд» ному насаби муаллифони гуногун чун Бурҳон Фани, Мирзо Шукуров, Эҳсон Субҳон, Ҳ. Ғоибов, Р. Назриев дида мешавад, аммо ҷои таъқид аст, ки аксари маводи саҳифаи мазкур, дар солҳои номбаршуда ба қалами М. Богиров тааллук дорад. Аз ҷумла «Рамузфаҳм» (1974.- 24 январ), «Се ҳикоя»

Муродов Мурод Бердиевич

(1974.- 7 март), «Аз шаш ман бехабар - кү?» (1974.- 13 апрел), «Кар додари күр» (1974.- 3 июн), «Дарди ҳарина» (1974.- 27 يول), «Зиқ нашудед?», «Ин тўй аст ё?», «Заб пуккае набудед» (1974.- 19 октябр) ва даҳҳо нигоштаҳои дигар маҳсули қалами М. Богиров мебошанд. Асарҳои ҳаҷвии дар нашрияи «Маориф ва маданият» чоп намудаи М. Богиров аз ҷиҳати интихоби мавзӯъ рангоранганд. Вале объекти асарҳои ҳаҷвию публитсистии ўро, асосан, масъалаҳои майший ва ахлоқӣ ташкил медиҳанд. Чунончи дар фелетони «Рамузфаҳм» хидматрасонии бади автобусҳои мусофирикаш, қалобии назоратчиён, сарсонии мусофирион, дар «Дарди ҳарина» бемасъулиятии роҳбарони ноҳия нисбати мушкилоти баланд бардоштани маданияти аҳолии деҳот, ҳолати бади хонаҳои маданият, дар «Аз инаш ман бехабар кў?» бефаҳмӣ ва хунукназарии раисону бригадирони колхозҳо мувофиқ ба ахлоқи ҷомеа ҳаҷву танқид ва мазаммат шудааст.

Мавриди зикр аст, ки асарҳои ҳаҷвии матбуоти даврии солҳои 70 - 80-уми қарни XX аз рӯйи шакли ифшии воқеа ва пахши он мухталифанд. Дар маводи ҳаҷвии «Хорпуштак», «Маориф ва маданият», ҳамчунин «Адабиёт ва санъат» воқеа ва ё масъалаи мавриди ҳаҷву истехゾ дар шакли пӯшида инъикос мешавад. Дар ҳаҷвияҳои нашрияҳои мазкур ҳадаф на ба тариқи факту далел, балки тавассути зермаъно (подтекст) ифода мегардад. Баръакси ин дар ҳаҷвияҳои публитсистии «Тоҷикистони советӣ», «Коммунист Таджикистана» ва амсоли ин воқеа ва ё масъалаи мавриди танқид ошкоро бе кинояву маҷоз ҳаҷву истехゾ мешавад. Ба ибораи дигар, дар ҳаҷвияҳои нашрияҳои гурӯҳи дуюм тадқиқи мушаххаси воқеа, ошкор соҳтани ҷанбаҳои ҷудогонаи он бо нишон додани ҷузъиёти алоҳида тариқи факту далел ва рақам бештар корбурд шудааст. Дар чунин мутун унвонияти аниқ, ному насаби мушаххас, ҷойи кори муайян ва гайра бо амиқию дурустӣ оварда мешавад. Нигоштаҳои А. Сангинов «...Агар ситораатон рост

Публистикаи ҳаҷвӣ

ояд» («Тоҷикистони советӣ», 1986.- 15 июл), X. Ҳайдаршо «Дурӯғофар» («Комсомоли Тоҷикистон», 1986.- 8 августан), С. Ҳалимшо «Агар замин ба забон ояд» («Тоҷикистони советӣ», 1986.- 14 июл), X. Ёров «Хизмат тани мо» («Тоҷикистони советӣ», 1986.- 3 сентябр), «Банд» - и устод» («Тоҷикистони советӣ», 1986.- 7 феврал), «Кушӯ»-и «Қурбону Қамар» («Тоҷикистони советӣ», 1986.- 30 сентябр) ва даҳҳои дигар фарогирий ҳусусияти фавқулзикр мебошанд.

Дар солҳои 80 - ум чопи асарҳои ҳаҷвӣ дар матбуоти даврӣ ба истиснои маҷаллаи «Хорпуштак» то андозае кам мешавад. Ҳусусан дар солҳои 1986 - 1987, ки дар ҷомеа рӯҳияни бозсозии Горбачиёвӣ авҷ мегирифт, танқид ва худтанқидкунӣ кори маъмулӣ гардида бошад ҳам, дар матбуоти даври асарҳои ҳаҷвии публистики нисбатан камтар ба табъ раидаанд. Аз байнӣ нашрияҳои даврӣ рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» дар инъикоси масъалаҳои доги рӯз дар шакли ҳаҷви публистики, баҳусус фелетон фаъолтар буд. Сабабҳои камтар мушоҳида шудани матнҳои дигари ҳаҷви публистиро дар ду омил метавон муайян кард:

- 1) Камтар эътибор додани роҳбарияти матбуот ба масъалаҳои танқид;
- 2) Дуруст эътибор надодан ба омодагии қасбии журналистони танқиду ҳаҷвнавис.

Соли 1987 дар Москва анҷумани VI-уми журналистони ИҶШС баргузор гардид. Дар маърӯзаи Раиси правленияи Иттифоқи журналистони ИҶШС В. Г. Афанасев, ки дар ин анҷуман шунида шуд, аз ҷумла таъқид гардид: «Мубориза бар зидди бюрократизм, расмиятчигӣ, когазбозӣ вазифаҳои муҳимми ахбори оммавӣ буд ва ҳоҳад буд. Вазифаи асосӣ на танҳо ошкор кардану мазаммат намудани нуксонҳо, балки пешгирий кардани онҳост» («Тоҷикистони советӣ», 1987.- 15 март). Воқеан дар матбуоти даврии мавриди назар рӯҳияни

Муродов Мурод Бердиевич

танқидӣ эҳсос мешавад, аммо ҳаҷву мазаммати нуқсонҳо камтар ба назар мерасад. Аз тарафи дигар, нисбат ба матбуоти солҳои 60 - 70 дар матбуоти солҳои 80 - ум иштироки адабон дар эҷоди ҳаҷви матбуотӣ заифтар мебошад.

Дар нимаҳои дуюми солҳои 80 - уми қарни XX бо дигаргун шудани низоми идеологияи шӯроӣ дар Тоҷикистон мисли дигар ҷамоҳири Иттиҳоди Шӯравӣ низоми нави матбуот ба вуҷуд омад, ки нашрияҳои зеринро дар бар мегирифт:

1. Расмӣ - давлатӣ;
2. Иҷтимоии ҳизбӣ ва азҳоби сиёсӣ;
3. Шаҳсии тиҷоратӣ [162, с.149].

Ҳусусан дар солҳои 1990 - 1992 нашрияҳои зиёде чун «Паёми Душанбе», «Адолат» (1990), «Растоҳез» (1990), «Сухан» (1991), «Ҳафтганд» (1991), «Чароғи рӯз» (1991), «Сомон» (1991) ва даҳҳо нашрияҳои дигар ба табъ расиданд. Албатта дар ҳамаи ин нашрияҳо маводи ҳаҷвии моҳияти публицистидошта ҷӯстан душвор аст. Аммо «Паёми Душанбе» ҳамчун нашрияи ҷамъиятию сиёсии пойтакт анъанаи ҳаҷвнависии матбуоти давриро идома дода, қариб дар ҳар як шумораи худ доир ба камбудиҳои ҷомеа маводи танқидӣ ва фелетонҳо ҷоп мекард. Илова бар ин нашрияи мазкур сахифаи алоҳидаи ҳаҷвиро бо номи «Ҷумъабозор» ташкил намуд. Вале, мутаассифона, ин сахифаи ҳаҷвӣ умри дароз надид. Маводҳои ҳаҷвии «Паёми Душанбе», асосан, дар шакли фелетон, луқма ва памфлет ба табъ расидааст. Як ҳусусияти фарқунандай мутуни ҳаҷвии нашрияи мазкур он аст, ки баъд аз сарлавҳа шакли жанрӣ зикр мешавад. Вале ифодаи мансубияти жанрии маводи нашрияи номбаршуда на ҳамеша ба ҳусусияти матн мувоғиқ меояд. Ин ҷиҳатро «ҳусусан дар нигоштаҳои Ғафури Исқодарӣ, ки зери рубриқаи фелетон ба табъ расидаанд, мушоҳида кардан мумкин аст. Дар нигоштаҳои ў «Баднафсони боги ҳайвонот» (П.Д., 1990.- 16 октябр), «Кооперативи тайёрфурӯш» (1991.-

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

21 феврал), «Аз касса ба касса, баъд ба киса» (1990.- 9 июл)..., ки зери рубрикаи фелетон дарҷ гардидаанд, ифшии нуқсону камбудӣ ва танқиди онҳо ба ҷашм расад ҳам, унсуру воситаҳои ҳаҷвсоз истифода нашудаанд. Бинобар ин чунин мавод на ба фелетон, балки ба таҳқиқи журналистӣ, ки баъдтар дар матбуоту чун жанри мустақил маъмул гардид, монандӣ доранд.

Асаҳрои ҳаҷвии матбуоти даврии тоҷикро дар давраҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ягонагии мавзӯъҳо ва гуногуни муносибат ба онҳо мепайвандад. Ҳарчанд ҳар як давраи ташаккули ҳаҷви публитсистӣ ба худ мавзӯй муайянро соҳиб аст, аммо мавзӯъҳое чун ҳочагии қишлоқ, соҳтмон, маорифу маданият, танқиди урғу одатҳои кухна, бахусус динӣ, фиребгарию ҳаннотӣ, муфтаҳӣ дар ҳамаи давраҳои муайяни инкишофи матбуоти тоҷик ба назар мерасанд. Аммо дар муносибат ба мавзӯй ҳаҷвияҳои давраҳои алоҳида байни худ тафовут доранд. Агар дар солҳои 1930 мавзӯъҳои ҳочагии қишлоқ, маорифу маданият ва мисли ин бо тоза кардани унсурҳои бегона, муборизаи сиёсӣ оmezish ёбад, дар даҳсолаи 1970 мавзӯъҳои мазкур аз ҷиҳати ахлоқӣ, садоқати қасбӣ, бемасъулиятӣ ва ҳоказо мавриди танқиду мазаммат қарор гирифтааст.

II. 4. Ҳусусиятҳои ҳаҷвияҳои матбуоти даврии даҳсолаи аввали замони истиқлол

«Матбуоти даврии тоҷик то имрӯз ду марҳиларо паси сар намуда дар давраи нав қарор дорад. Агар давраи аввал то инқилоби садаи XX-ро фаро гирад, давраи дуюм айёми Иттиҳоди Шӯравӣ аст. Марҳилаи нав аз нимаи дуюми солҳои 80 - уми қарни XX шурӯъ гардида, пас аз соҳибистиқоли гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукми қонунӣ гирифт» [95, с.33]. Вобаста ба давраҳои ташаккул ва инкишофи матбуоти

Муродов Мурод Бердиевич

даврии точик ҳаҷви публисистӣ низ рушту нумӯ кардааст. Дар давраи аввал ҳаҷви матбуот тавлид ёфт ва чун шакли хосай публисистӣ шинохта шуд. Дар марҳилаи дуюм ҳаҷви матбуот на танҳо инкишоф ёфт, балки дар низоми шаклу анвои публисистӣ ҷой ва мавқеи намоёнро соҳиб гардид. Дар замони истиқлол ҳаҷв чун жанрҳои матбуот ва дигар соҳаҳои фарҳангиву маънавӣ дар таҳаввул қарор дорад.

Воқеан матбуоти даврии замони мусоир, пеш аз ҳама, бо рангорангии худ аз матбуоти замони пешин фарқ мекунад. Низоми матбуоти имрӯзai точик, ки дар раванди демократиунонии ҷомеа қарор дорад, мисли матбуоти замони Шӯравӣ якранг нест, балки он аз ҳукumatӣ, расмии давлатӣ, иҷтимоӣ - ҳизбӣ, ҳусусиву иҷтимоӣ, тиҷоратӣ, соҳавӣ ва гайра иборат аст. Чунин рангорангӣ, табиист, барои ошкорбаёниву ғуногунфикрӣ, ки аз руқнҳои демократия мебошанд, мусоидат мекунад. Аз ин рӯ метавон гуфт, ки истиқлол барои инкишофу таҳаввули матбуоти даврӣ имкониятҳои васеъ фароҳам овард ва ҳамзамон вазифаҳои навро пеш гузошт. Дар шароити демократия вазифаи азалии матбуот – баланд бардоштани огоҳшавии аҳли ҷамъият аз ин ё он ҳодисаҳои муҳим, инъикос намудани фикру мулоҳизаҳои муҳталифи тоифаи одамони ғуногунфикру нуқтаи назари нав, ба шакл даровардани афкори аҳли ҷамъият дар ҳусуси ҷараёнҳои мазкур, масъалаҳои мубрам ва гайра гардид.

Ҷойи пӯшида нест, ки матбуоти даврии точик дар солҳои аввали истиқлол ҷандон рисолати ҳудро ба ҷо оварда натавонист. Солҳои 1992 - 1995 фазои матбуоти точик то андозае ҳолӣ ҳам буд. Дар солҳои 1996 - 2000 маводи матбуоти даврии тоҷикро, асосан, масъалаҳои сулҳу ваҳдат ва ризоияти миллӣ ташкил дихад, пас аз соли 2000 - ум баъзе нашрияҳо ба ифшои қазияҳои ҳаёти дохилӣ рӯ оварданд. Дар ин самт нашрияҳои «Садои мардум», «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон» ва гайраро метавон мисол овард. Оҳиста

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

- оҳиста дар нашрияҳои мазкур маводи танқидӣ - шикоятӣ ба назар мерасид. Аммо чунин мавод на ҳамеша хусусияти ҳаҷвиро молик буданд. Таҷрибаи журналистӣ нишон мелиҳад, ки «тахлилу таҷзияи муҳимтарин проблемаҳои ҳаёт ба дӯши жанрҳои - публитсистио бадеӣ - очерк, фелетон, памфлет ва эссе гузашта шудааст. Вале дар даҳсолаи аввали истиқлолияти кишвар ин жанрҳо анқариб аз матбуоти мо дур шуданд. Ҳатто дар аҳён - аҳён фелетонҳое, ки баъзан «Ҷумҳурият» ва нашрияҳои дигар чоп мекарданд, қаҳрамонон бофта буданд. «Тасаввур ҳосил мешуд, ки гӯё тазоде дар зиндагӣ боқӣ намондаасту мо барои шикастани ҳумори танқид қаҳрамонони манғии бофта мечӯем» - менависад А. Саъдуллоев [137, с.35]. Ба ақидаи назариячиён ва муҳакқиқон «ҳаҷв дар лаҳзаҳои маҳсусан душвор ва дар марҳилаҳое, ки тағйироти қатъие дар ҳаёти ҳалқҳо ба вучуд меоянд ривоҷ мёబад» [143, с.5]. Аммо дар шароити тағйироту дигаргуниҳои иҷтимоии ҳалқи тоҷик, ки дар даҳсолаи 90 - уми қарни XX ба амал омад, на ин ки ҳаҷв ривоҷ ёфт, ё аслиҳаи тавонони мубориза гардид, балки муддате аз саҳифаҳои матбуوت дур шуд ва таъсири худро суст кард. Дар ҳолате, ки дар матбуоти даврони айёми бозсозӣ дар баробари дигар анвои публитсистӣ, ҳаҷви матбуотӣ низ ру ба инкишоф ниҳода, ба таҳаввули шакливи мударичавӣ наздик шуда буд. Вале дар солҳои аввали соҳибиқишлоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷв чун танқид муддате ба ҳукми фаромӯшӣ даромада майдони матбуотро гӯё тарқ намуд. Ба иборае дар замони ошуҳои дохиливатанӣ ҳаҷв мавқеи «бетарафӣ» - ро қасб намуд.

Албатта, ин хомӯшӣ ва «бетарафӣ» сабабҳои муайянӣ айнӣ ва зеҳнӣ дошт. Ҷангҳои бемаъни ҳамватанӣ буҳрони иқтисодии чомеаро амиқтар намуда, вазъи ҷамъиятию сиёсии ҷумҳуриро номуътадил гардонд ва он дар фазои иттилоотиву маърифатии кишвар як навъ хомӯширо ба вучуд овард.

Хушбахтона, баргузории сессияи сарнавиштсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум, ки

Муродов Мурод Бердиевич

рӯзҳои 18 -19 ноябри соли 1992 дар Қасри Арбоб баргузор гардид, «раҳнамои таърихӣ, раҳнамои сулҳу ваҳдати миллӣ ва поягузори бунёди ҷомеаи демократӣ дар кишвари мо гардид». Ичлосияи мазкур дар таърихи ҳалқи тоҷик нақшай сарнавиштсозро ба ҷо овард. Вай ҳалқу миллатро аз пошу парокандашавӣ, нобудшавӣ боздошта ба ояндаи дурахшон ҳидоят намуд. Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯз то рӯз ба маҷрои ҳуд ворид шуда, дар ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва илмию фарҳангӣ дигаргуниву комёбидҳои нишонрасро ба даст овард, баҳри бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявӣ қадамҳои устувор мегузошт. Ба ин минвол кори матбуоти даврӣ низ аз нав ҷон гирифт, нашрияҳои зиёде ба майдони матбуот омаданд ва дар саҳифаҳои онҳо аҳён – аҳён нигоштаҳои ҳаҷвӣ пайдо шудан гирифт. Ҳафтаномаи «Адабиёт ва санъат» аз соли 1999 пайваста чоп мешуд. Вай анъанаи гузаштаи ҳудро идома дода дар саҳифаи «Мушфиқӣ» - вобаста ба талаби айём маводи ҳаҷвиро ба табъ мерасонд. Ҳамчунин дар нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Садои мардум» низ маводи ҳусусияти танқиду мазаммат дошта пайдо шуданд. Маводи ҳаҷвии ин ҷумла нашрияҳо аз ҷиҳати моҳият, мундариҷа ва шакл гуногун ва муттағарриқанд. Аммо ҷунун мавод аз ҷиҳати муносибат ба предмет байни ҳуд умумият низ доранд. Дар онҳо назар ба ҳаҷву танқид пафоси ҳазлу танз бештар эҳсос мешавад, унсурҳои танқид ва ҳаҷву истеҳзо бо ҳазлу танз (юмор) оmezish шудааст. Аз ин рӯ, ҳаҷвияҳои матбуоти замони истиқлолро, пеш аз ҳама, аз рӯйи навъҳои танз «соғдилона, ғамангез, (хандаи гиряолуд), хандаовар, ақлона, дағал, дурушт ва сиёҳ» метавон фарқ гузошт [61, с.7]. Масалан, ҳаҷвияҳои «Мушфиқӣ» ва «Адабиёт ва санъат» соғдилона ва ақлона, ҳаҷвияҳои «Баҳори аҷам» хандаовар, «Тоҷикистон» ғамангез ва гоҳо дурушт мебошад. Ҳамчунин дар маводи ҳаҷвӣ ва танзии «Адабиёт ва санъат», «Баҳори

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

аҷам», «Омӯзгор», «Мушфиқӣ» ҷанбаи адабӣ, тарзи тасвири бадеии воқеият пурӯзвват бошад, дар ҳаҷвияҳои нашрияҳои дигар чун «Тоҷикистон», «Нерӯйи сухан», «Рӯзи нав», «Зиндагӣ», «Ҷумҳурият» ва гайра ҷанбаи публитсистӣ, инъикоси ҳақиқати воқеият барҷастатар аст. Муаллифони ҳаҷвияҳо, асосан, нафароне мебошанд, ки ба адабиёт ва суханоғаринӣ майл доранд. Онҳо аз рӯйи қасбу кор, таҷриба, ҳатто маҳорат дар як зина нестанд. Дар ин қатор Салимшо Ҳалимшо, Абдурауфи Муродӣ, Ҳакималӣ Назаралӣ, Шералӣ Мӯсо, Зафар Гулом, Ашӯр Одина аз муаллифоне мебошанд, ки дар соҳаи ҳаҷв соҳибкитобанд ва ин ҷодаро як навъ равияи асосии фаъолияти эҷодии худ қарор додаанд. Ин зумра, асосан, ба эҷоди ҳаҷвӣ бадӣ машғуланд. Аммо баъзан ба мавзӯъҳои доги рӯз низ даҳолат намуда онҳоро дар рӯҳияи публитсистӣ мавриди ҳаҷву истеҳзо қарор медиҳанд.

Муаллифони дигар чун Сайдҷаъфари Абдуҷаббор, Абдуғаффори Абдуҷаббор, Дорои Диловар, Баҳодури Искандарӣ, Тоҷинисо Султонӣ, Карим Давлат, Абдуқодири Раҳим ё ба эҷоди асарҳои ҳаҷвӣ қадамҳои нахустин меғузоранд ё дар лаҳзахои фориг ба ин шева асар эҷод мекунанд. Зимнан дар матбуоти ин давра баъзан нигоштаҳои ҳаҷвие бо имзоҳои мустаори «камбагал», «шогирд» низ ба назар мерасад, ки аз ҳар ҷиҳат шогирдона, аммо саршори оҳанги публитсистианд. Аз байни журналистон баъзан Ҷовид Муқим, Ҳурунисо Ализода ва дигарон камбудиву нуқсонҳои ҳаёти рӯзро бочуръатона дар шакли фелетону памфлет ба риштаи ҳаҷву тамасхур ва ришҳанд мекашанд. Аммо дар нигоштаҳои мавсуф услуби баррасӣ ва баёни ҳаҷвӣ хеле камтар аст.

Дар матбуоти даҳсолаи дуюми замони истиқлол ҳарчанд маводи ҳаҷвиву танзӣ гоҳ - гоҳ ба табъ расад, баъзе нашрияҳо рубрикаҳои доимии худро доштанд. Чунончи дар нашрияи «Адабиёт ва санъат» саҳифаи маҳсуси ҳаҷвӣ «Мушфиқӣ»,

Муродов Мурод Бердиевич

дар «Баҳори аҷам» рубриқаи «Санги ман сад ман», «Нерӯйи сухан», «Фелетон ва памфлёт» амал мекард. Дар охири солҳои 90 - и садаи XX «Ҷавонони Тоҷикистон» низ рубриқаи «Хуш бош» - дошт, ки зери он маводи ҳаҷвии дилхушкунанда дарҷ мегардид. Вале, мутаассифона, рубриқаҳои мазкур, ба истиснои «Мушғиқӣ» -и «Адабиёт ва санъат» умри дароз надиданд. Фаъолияти «Нерӯйи сухан» қатъ гардид, «Ҷавонони Тоҷикистон» на ин ки рубриқаи ҳаҷвӣ надорад, балки дар он матни хусусияти ҳаҷвӣ - танқидӣ доштаро мушоҳида намудан мушкил аст. Мавриди зикр аст, ки дар матбуоти даврии мусир, хусусан нашрияҳои хусусӣ аксари маводи шумораҳоро кормандони эҷодии худӣ иншо мекунанд. Ҳамкории хонандагон, ба иборае «дӯстдорони матбуот» нисбатан камтар аст. Аз ин рӯ, чопи маводи ҳаҷвӣ аз қобилияту маҳорати ҳайати эҷодӣ вобаста мебошад. Чунончи Абдурауфи Муродӣ, ки корманди «Омӯзгор» аст, бештари маводи ҳаҷвии ин нашрия ба қалами ў мансуб мебошад. Ё фелетону памфлётҳои «Нерӯйи сухан», асосан, маҳсули эҷоди корманди он Ҷовид Муҳим ва ё «Садои мардум» ба Ҳуринисо Ализода таалуқ дошт. Бинобар ин дар ҳолати аз як нашрия ба кори нашрияни дигар гузаштани журналисти ҳаҷвиянавис маводи ҳаҷвӣ низ ба он нашрия кӯч мебандад. Чунончи то ташкил намудани нашрияни ҳаҷвии «Мушғиқӣ», «Самариддин Асозода» гоҳ – гоҳ ҳаҷвияҳои худро дар нашрияҳои дигар чун «Тоҷикистон», «Ҷумҳурият» ба табъ мерасонад, аммо чун сардабири «Мушғиқӣ» интихоб шуд, бештар дар ин ҳафтанома нигоштаҳои ҳаҷвии худро дарҷ мекунад. Вақте аз ин нашрия рафт гӯё ҳаҷвро низ бо худ бурд.

Воқеан таъсиси ҳафтаномаи ҳаҷвию фарҳангии «Мушғиқӣ» як навъ фазои ҳолии ҳаҷвро дар матбуоти даврии тоҷик пур кард. Шумораи нахустини «Мушғиқӣ» 25 - июни соли 2004 аз чоп баромад. Вай дар шакли матбаагии А - 3, дар ҳаҷми 16 саҳифа, бо муқоваи ранга ҳафтае 1 маротиба чоп мешуд.

Публистикаи ҳаҷвӣ

«Мушфиқӣ» нашрияи хусусӣ буда, муассиси он Умед Сатторов ва сармуҳаррираш Самариддин Асозода буд. Ҳафтаномаи мазкур аз ҷиҳати шакл ва муҳтаво дар ибтидо то андозае ба маҷаллаи «Хорпуштак» - и замони истиқлол монандӣ дошт. Ин монандиро дар ҳаҷми нашрияҳо, дизайн ва мундариҷаи онҳо ҷӯстан мумкин аст. Сармуҳаррири «Мушфиқӣ» Самариддин Асозода дар паёми аввалини худ «Ҳандаи нахустин, салом» ишораи эҳё накарданি анъанаи «Хорпуштак» - ро таъкид намуда навиштааст: «Ҳафтаномаи «Мушфиқӣ» ба шуҳӣ ба Ту ваъда медиҳад, ки ҳандаи созандаро дигарбора ба ин сарзамин бармегардонад. Ва агар мо «бачаи чайра» набошему «Хорпуштак» - и маъруфро эҳё нақунем ҳам, хостаем, ки аз он маҷаллаи дилපазир ва машхур як нашрияи хеле ва хеле ҳубтару ҳандабобтар ба дasti чоп дихем» (Мушфиқӣ, 2004, №1, 25 июн). Нашрияи «Мушфиқӣ» дар сахнаи матбуоти тоҷик ба хотири ҳуҷтоливу фарогатии хонандагон ворид гардид. Мақсади он, ҷунончи дар аввалсухани сардабираш низ омадааст, «ҳандонидани хонанда» будааст. «Ман ҳоҳӣ наҳоҳӣ туро ҳандондан меҳоҳам». Ба ин маънӣ, маводи «Мушфиқӣ» - ро асосан, латифаву ҳаҷвияҳои ҳандабору лутфбор ташкил медод. «Дар олами ҳанда» аз рубрикаҳои ҳамешагии он буд. Мундариҷаи «Мушфиқӣ» раногранг ва доманаи ҷуғрофии матнҳо муҳталиф аст. Яъне мавзӯъҳое, ки дар нашрия мавриди ҳазлу танз ва лутфу зарофат қарор гирифтаанд ҳам ба ҳаёти имрӯза ҳам ба ҳаёти гузашта ва ҳам ба зиндагии хориҷиён алоқамандӣ дорад. Ҳамчунин нашрия гоҳ - гоҳ аз фаъолияту таҷрибаи ҳаҷвнигорони рус бо истифода аз нашрияҳои русӣ низ маводҳо чоп мекард. Ҷунончи Юрий Никулин «Биёд бихандем» (№1), «Ӯ не гуфтсанро намедонист» (№5), Михаил Задорнов «Вагони нуҳум» (№5), Евгений Петрасян «Ҳаҷв зиндагиро рангину ширин месозад» (№6) ва амсоли ин.

Муродов Мурод Бердиевич

Метавон гуфт, ки «Мушфиқӣ» дар кори ба ҳам овардани ҳаҷвнависони тоҷик заминай хубе гардид. Дар он ҳам асарҳои ҳаҷвнависони соҳибтаҷрибаву шинохта ва ҳам нигоштаҳои ҷавонони дар ин соҳа навмашқро мушоҳида кардан мумкин аст. Вале чи дар асарҳои ҳаҷвнигорони шинохта ва чи дар нигоштаҳои ҷавонони навқалам масъалаҳои иҷтимоии доги рӯз, ба иборае «фоҷиаи давр» камтар мавриди танқиду мазаммат қарор гирифтааст. Аз ин нигоҳ ҳаҷви «Мушфиқӣ» бештар ҳусусияти зарофат (юмор) - ро дорад. Аблатта, бо юмори нозуқ низ иллатҳои зиндагиро ифшову мазаммат кардан мумкин аст. Аммо дар юмори «Мушфиқӣ» ин ҷиҳат алҳол камтар ба назар мерасад, баръакс вай майл ба бозиҳои фарогативу маърифатӣ дорад.

Дар матбуоти даврии замони мавриди назар баъзан фелетону памфлет ва луқмаро мушоҳида мекунем, аммо ин жанрҳо барои «Мушфиқӣ» бегона шудааст. Дар ин нашрия бештар латифа, нақиза ва баъзан эпиграммаро дучор омадан мумкин аст. Үмуман, ҳаҷвияҳои матбуоти даврии замони истиқлол аз ҷиҳати ҳусусияти жанрӣ низ фарқ мекунанд. Тавре ишора шуд жанрҳои анъанавии ҳаҷви публисистӣ: фелетон, памфлет, пародия, эпиграмма ва луқма низ дар матбуоти муосир истифода мешаванд, аммо ҳусусияти жанрии ин гуна матнҳо на ҳамеша ба талаботи эҷоди ин навъи асари публисистӣ мувоғиқанд (Дар ин бора дар боби дигари рисола муфассал ҳоҳем гуфт). Аммо баръакси ин жанри латифа, ҳамчунин ҳикоямасалҳо нисбат ба дигар жанрҳои ҳаҷвӣ дар матбуоти даврии муосир маъмул ва серистифода аст. Латифаҳои матбуотӣ аз ҷиҳати мундариҷа рангоранг мебошанд. Дар онҳо қарib ағлаби лаҳзаҳои гуногуни зиндагии омма, аз ҷумла ҳозирҷавобиву зарофатгӯии аҳли фарҳанг, адібон, сиёсатмадорон, ҳушгӯиҳои аҳли зариф, рафттору кирдори сарватмандон, давлатмандони ҳасис, нуқсонҳои

Публистикаи ҳаҷвӣ

ислоҳпазири зиндагии ҳаррӯза, ҳазли содалавҳонаю дӯстонаи одамони содалавҳ, хислати сиёсати давлатдорон ва монанди ин инъикосу тасвир шудааст. Чунончи дар латифаҳои Зарф Ғулом «Аз ҳаёти аҳли фарҳанг» (Ҷавонони Тоҷикистон, 2001.11.08) шӯхиву зарофатгӯи Ортиқи Қодир, дар «Аз дидаву шунида» - и Имом Назар, (Мушғиқӣ, 2004, №7), дар нигоштаҳои Самариддин Асозода «Гап - гапи соли кӯҳан» (Тоҷикистон, 2001, 27 декабр) лутфу шӯхихои адибони ҷавон ва журналистон ба сужаи танз кашида шудааст. Дар ин гуна латоиф ҳарчанд маҳорати ҳаҷвнигории муаллифон эҳсос шавад, қаҳрамонон шаҳсҳои муайяну шинохта буда, лаҳзаҳои тасвиршаванда ҳамчун омили публистик динамикаи хоси воқеяти мушаххасро, ки муаллифон мушоҳида намудаанд, таҷассум кардаанд. Баъзан дар чунин ҳаҷвияҳо шуҳию зарофат як навъ моҳияти иҷтимоӣ - замонавӣ пайдо карда, ҳолати қаҳрамон ба тарзи танқид нишон дода мешавад.

«Кунци ҳучраи нимторик шоир Низом Қосим бо ангушташ ҷизе мешумурд.

- Низомуддин, пул шумурда истодай? – пурсид Ортиқи Қодир.

- Баръакс, ба ҳасрат ҷавоб гардонд адиб. Корхонаҳоеро, ки кор мекунаму маош намегирам ҳисоб дорам».

Дар ин латифа як навъ ҳандаи кинояномез ҷиҳати паст будани сатҳи зиндагии мардум, баҳусус аҳли эҷод ва муассисаву корхонаҳое, ки низоми хуби корӣ надоранд ва коргаронро сари вақт бо маош таъмин карда наметавонанд, эҳсос мешавад. Ҳаҷвияҳои Абдурауфи Муродӣ «Мактуб аз ҷанг» (Ҷавонон Тоҷикистон, 2000. 31 март.), «Дарранда» (Баҳори аҷам, 2000, №4), «Бобарорӣ», «Ташвиши шабона» (Мушғиқӣ, 2004, №11), Абдуғаффори Абдуҷаббор «Порчаҳо аз резаҳикоёти падари Мирзо» (Адабиёт ва санъат, 2000, 20 октябр), «Баҳодур Искандарӣ», «Сокии доно ва ҷӯраҳои нодони ӯ» (Ҷавонони

Муродов Мурод Бердиевич

Тоҷикистон, 2000, 23 июн), Мавлоно Раҷаб «Қиссаҳои кокулӣ» (Сипехр, 2000, №10), Дорои Диловар «Ақаи Ҷалил, мӯзаи Гитлер ва занони ришдор» (Ҷавонони Тоҷикистон, 2000, 31 феврал), «Бааклӣ ба қалла аст, на ба қалӣ» (Ҷавонони Тоҷикистон, 2000, 14 феврал), «Самалёти одамқапаки «Ақаи Ҷалил» (Ҷавонони Тоҷикистон, 2000, 6 май), Эмомназар Соҳибазар «Забон кай хусусӣ мешавад» (Мушғиқӣ, 2004, №12), Э. Назаров «Одоби муошират» (Мушғиқӣ, 2004, №22) ва монанд ба инҳо ҳарчанд дар қолаби ҳикоёти хурди ҳаҷвӣ эҷод гардидаанд, аз унсуру римаркаҳои публисистӣ холӣ нестанд. Дар қисме аз ин ҳаҷвияҳо майнӯшиву бадмастӣ, баҳиливу ра什к, дурӯгу ҳарзагӯӣ, худбиниву худтаърифкунӣ ва амсоли ин ҳислатҳои бади инсонӣ дар қолаби бадеиу публисистӣ ҳаҷву мазаммат шуда бошад, дар қисми дигар содагӣ, ҳозирҷавобӣ, умуман, ҳислату рафтори одамони наҷиб зарофатона нақлу тасвир мегардад. «Ҳарчанд дар чунин нигоштаҳо таассуроти таҳайюли муаллифон эҳсос шавад, саҳнаи воқеаҳо аз зиндагӣ гирифта шудаст ва онҳоро дар ҳаёти воқеӣ мушоҳида кардан мумкин аст» [108, с.135]. Аз ин рӯ, метавон гуфт ки мавзӯъ ва мундариҷаи бештари чунин ҳаҷвияҳо дар заминаи ҳодисаҳои воқеӣ сохта шудаанд. Ба иборае дар ин гуна матнҳои зарофатомез образи мукаммал, ки хоси адабиёти бадеӣ аст, вучуд надорад. Чунончи дар фабулаи «Порҷаҳо аз силсилаи резаҳикоёти падари Мирзо» - и Абдулғаффори Абдуҷаббор омада: «Падари Мирзо шахси воқеӣ, инсони басо хушзвакӯ зарофатгӯӣ Тоҳир Қосимов ном дошта, тӯли умраш дар ноҳияи Қалъаи Хумб нозири шуъбаи маориф, раиси колхоз, комичроия, мудири фарҳанг буд. Тавассути фарзандаш Мирзо, ки бист сол инҷониб дӯстӣ дорем, ошной пайдо карда аз сухбатҳояш барҳӯрдор гаштам. Ва ин лаҳзаҳо рамзи эҳтиром ба рӯҳи поки эшон аст» (Адабиёт ва санъат, 2001.-20 октябр). Аз мазмуну тарзи нигориши резаҳикоҳо низ ба осонӣ метавон

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

пайхас намуд, ки муаллиф таассуроташро аз дидаву шунида ва сухбатҳояш бо қаҳрамон дар гуши зарифона ва оҳанги публитсистӣ нақл кардааст. Аз зарофатгӯиву гапдонӣ ва ҳозирҷавобиҳои интеллектуалии «Падари Мирзо» хонанда сабаки одаму инсонгарӣ меомӯзад.

Зарофат ва гуши басо муассири ҳаҷвӣ дар силсилаи «Гарбиёти акаи Ҷалил» бо маҳорати нихоят воло ва ҷаззоб ба қалам дода шудааст. Муаллиф Дорои Диловар (имзои мустаор) аз унсуру васоити ҳаҷвсоз хеле моҳирона истифода бурда, ки боиси пурӯзвват ва таъсирнок гардида асадар гардидааст. Дар ин силсилаҳаҷвиёт ташбеҳу монандкуниҳои тоза, монанди «надидӣ ҷамъият ҷанглай, одами ҳархелай дуруггуву ростгуш бисёрай» ё «қадаш як ваҷаб, мисли чӯби аловросткун қоқ» фаровон ва барҷой истифода мешавад. Умуман, агар дар ҳаҷвияҳои Дорои Диловар юмор, зарофат, ҳазлу шӯҳӣ ва ҳушгӯиҳои қаҳрамон (муаллиф) бештар диққати хонандаро ба ҳуд ҷалб созад, дар нигоштаҳои Баҳодур Искандарӣ «Давлати демократиш чияй?» (Ҷавонони Тоҷикистон, 2000.- 12 май), Камбағал «Ҳазореву ҳазоре 2000 - е» (Ҷавонони Тоҷикистон, 2000.- 27 июл), Мавлон Раҷаб «Хонаи замин, занбуру мошин, ҳама гум, ба он кӣ зомин» (Адабиёт ва санъат, 2002.- 5 апрел), Ҳ. Назаралӣ «Тадқиқоти муҳимтарин» (Адабиёт ва санъат, 2002.- 16 май), С. Сонӣ «Дар ғами барқ дехоти фарқ» (Хорпуштак, 2002, августан), Ҷовид Муқим «Биёед пиёдагардӣ мекунем!» (Нерӯи сухан, 2003.- 18 декабр), «Фамҳори ҳалқ» (Нерӯи сухан, 2004.- 5 январ), Муҳиддин Идизода «Пиёда – пиёда мерам» (Нерӯи сухан, 2003.- 4 декабр), Абдурофеъ Рабиев «Афсонаи шаҳри мағозаҳо» (Мушғиқӣ, 2004, №11) ва даҳҳои дигар мақсад тариқи тамасхур, пичинг, киноя ва танқидона баён шудааст. Дар ин навъи мутун ҳусусиятҳои ҳаҷв – ошкор намудани камбудихо ва муносибати интиқодӣ ба воқеаҳо зиёдтар ҷилвагар мешавад. Рӯҳияи матн ҳоҳу ноҳоҳ

Муродов Мурод Бердиевич

хонандаро ба эътибор додан ба мушкиливу муаммоҳо ва дуруст дарк намудани онҳо водор месозад. Яъне дар ин гурӯҳи ҳаҷвияҳо мақсади муаллифон, хандонидан ё хушҳол намудани хонанда набуда, балки як навъ танқид ва хандаи дарнокест нисбати камбудиву норасоиҳои рӯзгор. Дар ҳаҷвияи «Давлати демократӣ чияй?» ба моҳияту сифати чомеаи демократӣ сарфаҳм нарафтани баъзе шахсон ва гоҳо ба фаҳми кӯчаву ба манфиати худ шарҳ додани мақсаду мароми чунин чомеа ҳаҷву мазаммат гардидааст. Аз ҷиҳати ҳусусият ва тарзи муносибат ба мавзӯй матни мазкур ба фелетон шабоҳат дорад. Ҳаҷвияи «Ҳазореву ҳазореву 2000 - е » -ро метавон ба памфлет нисбат дод. Зоро дар он муаллиф бекурбшавии пули миллиро дар се марҳила ё ба ибораи худаш «дар се серия» мавриди ҳаҷву танқиди саҳт қарор медиҳад. Ҳусусияти хосаи ин матн боз дар он аст, ки муаллиф бо фактҳои аниқ, вакъту замони муайян, меъёру мубодилаи арзӣ, муносибату ракобати асъори гуногун, ба муборизаи иқтисодӣ тоб наовардани асъори миллиро ба риштаи ҳаҷву танқид мекашад, ки боиси барҷастатар шудани рӯҳияи иҷтимоӣ, оҳангӣ публистистии асар гардидааст.

Дар матбуоти замони истиқлол сол ба сол рақобати нашрияҳо зиёд мегардид, бо талаби айём ва хости гурӯҳе аз эҷодкорон нашрияҳои нав рӯйи чоп омаданд. Баъзе аз нашрияҳо ба ин рақобат тоб наоварда, майдони матбуотро тарқ намуданд. 7 - уми августи соли 2003 ҳафтаниомаи «Рӯзи нав» ҳамчун «Минбари озод» ба майдони матбуот дохил гардид, январи соли 2004 нашрияи «Оламу одам» чун минбари ҳамагон ба табъ расид, моҳи марта соли 2004 нашрияи «Зиндагӣ» ва 1 сентябри соли 2005 нашрияи «Миллат» ба фаъолият шурӯъ карданд. «Рӯзи нав» дар саҳифаи 16-уми худ рубрикаи «Саҳифаи беҳтарин» -ро ташкил намуд. Дар аввал дар саҳифаи мазкур аз маводи нашрияҳои гуногун иқтибосҳо ҷой дода мешуд. Аз январи

Публистикаи ҳаҷвӣ

соли 2004 «Саҳифаи беҳтарин» хусусияти дигар пайдо кард. Баъдтар дар ин саҳифа на танҳо аз матнҳои нашрияҳои гуногун иқтибос, балки ба порчаҳои иқтибосшуда, луқмаҳои кинояомезу ботамасхур илова намуда чоп мекарданд. Ба тарзи кинояву пичинг, ришҳанду тамасхур ва баъзан ҳазлу зарофат «акси садо» додан ба порчаҳои иқтибосшуда аз матнҳои нашрияҳои гуногун ва барномаҳои васоити электронии аҳбор ба саҳифа оҳанги ҳаҷву танқид медиҳад. Хусусияти ҳаҷвӣ - танқидии «Саҳифаи беҳтарин» - ро бо чунин омилҳо метавон мушахҳас намуд:

- а) Норасоиҳои услубиву имлой ва фикриву мантиқӣ доштани иқтибосҳо;
- б) Ба тарзи кинояву пичинг ифода шудани «ҷавобияҳо»;
- в) Тобиши замонавӣ ё ба камбудиҳои ҳаёти рӯзмарра мувофиқ кунонидани «акси садоҳо»;
- г) Аз унсурҳои ҳаҷву истехзо, ҳамчунин ҳазлу зарофат ва оҳанги шӯҳӣ зиёдтар истифода бурдан;
- д) Вобаста ба моҳият ва мақсади иқтибос (фикри гӯянда) ба он сарлавҳаи зермазмун гузоштан.

Албатта, тамоми порчаҳои иқтибосшуда ва ҷавобияҳои «Саҳифаи беҳтарин» чунин хусусиятро молик нестанд. Аммо дар аксарияти онҳо оҳанги киноя, ҳаҷву танқид ва ҳазлу зарофатро эҳсос намудан мумкин аст. Барои исботи назар аз нигоштаҳои «Саҳифаи беҳтарин», ки ба омилҳои фавқулзикр мувофиқат мекунанд, намунаҳо меорем:

- а) «Хулосаи беҳтарин»

Аз баромади Гулруҳсор дар маросими истиқболи Бозор Собир дар Иттифоқи нависандагон.

«Чун Бозор Собир баргашт, ин маъни онро дорад, ки ба Тоҷикистон сулҳ бебозгашт омад».

Вале мо шунидем, ки Бозор муваққатан омадааст. Агар рафтӣ ҳам, сулҳро аз мо мабар устод! (Р.Н. 2004.- 8 январ).

Муродов Мурод Бердиевич

ё

«Симои беҳтарин»

Aз эълони ТВТ, барномаи «Ахбор»

Шахсоне, ки симои зебо, нутқи равон, маҳорати сенариянависӣ ва коргардонӣ дошта бошанд, метавонанд ҳар рӯз аз соати 10.00 то соати 17.00 ба мудирияти ТВТ... муроҷиат намоянд.

...агар симои зебо, нутқи равон... надошта бошанду маҳорати сенариянависӣ дошта бошанд? (Р.Н.2004.- 8 июл).

б) «Ҳизби беҳтарин»

Мираҳмади Амирио «Одаму олам», №10

Шогирдону муҳлисон ва ҳаводорони устод Бозор Собир бо ифтихор исбот мекарданд: ў ягона шоири замони шӯравист, ки дар эҷодиёти беш аз сисолааш аққалан як мисраъ ба ҳизби коммунисту дохиёни он набахшидааст.

Аммо ҳозир хушомад мекунад. Шояд медонед, ки ақли кӣ дер меояд? (Р.Н. 2004.- 10 июл).

в) «Форати беҳтарин»

Аз сүҳбати Рухшона Мирзошарипова бо Ҷамиєд Усмонов.

«Азия-плюс» №26

Мо бояд озод бошем ва тобеи ҳеч кас нагардем. Ман чунин меҳисобам, ки маҳорат метавонад новобаста аз ягон чиз худро амалӣ гардонад. Маро дуруст фаҳмед, ман фикр мекунам, ки агар қалб ҳоҳиши фильмбардориро дошта бошаду лекин пул набошад, рав бонкро форат биқуну фильмбардорӣ намо. Ҳеч чиз набояд туро боздорад. Ин мавқеи ман аст.

Шумо дар Олмон зиндагӣ карда, чунин мегӯед. Дар Тоҷикистон ҳамин, ки бонкро форат карданд, ҳатман кӯшиш мекунанд, ки дар Олмон дар ҳамсоягии шумо хона ҳарид, ба он ҷо кӯч банданд (Р.Н. 2004.- 8 июл).

Публистикаи ҳаҷвӣ

г) Шаби беҳтарин

Субҳ ҷойи шабро иваз намуда, лекин арӯсу домод ҳанӯз хоб буданд. Падару модари Диловар рӯйи ҳавли келини чаққонашонро надида хайрон шуданд.

Келинамон ҳар субҳ аз хоб барвақт бедор шуда баъди рубучин ноништаро тайёр менамуд - ку?, ба завчааш нигариста гуфт падар.

Хайр ҳеч гап не. Арусу домоди нав, шояд шаб то дергоҳ сухбат карда шишта бошанд, шавҳарашро дилпур намуд модари Диловар («Муҳббат ва оила», №17, 13 февраля соли 2004.).

Мабодо бегоҳи чумъя набуд-ку? (Р.Н. 2004.- 19 феврал).

Тавре аз муҳтавои порчаҳои иқтибосшуда бармеояд дар ҳамаи онҳо оҳанги ҳаҷву зарофат, ҳатто пиchinги киноя мушоҳида мешавад. Мутолиаи онҳо воқеан ҳонандаро ба ҳанда меорад, аммо он ҳанда на хушҳолкунанда, балки ҳандаи аламовар, заҳрханда аст. Чунончи:

«Ҷанги беҳтарин»

«Заводҳои то як андоза «ҷиддӣ» - ро ба монанди Тоҷикагрегат, Текстилмаш, Заводи Транформаторбарорӣ, Торгмаш ва амсоли онро солҳои ҷанги ҷаҳонии дувум ба ин ҷо кӯҷонида буданд» (Исматулло Нусратзода, Сайдакрам Давлатзода «Нерӯи сухан», №14, 1 апрели соли 2004).

...ва айёми ҷанги шаҳрвандӣ боз ба ватанашон бурданد (Р.Н. 2004.- 8 апрел).

Дар «Саҳифаи беҳтарин» тазод мавқеи муҳим дорад. Маҳз бо ангезаи хилоғи фикр оҳанги танқидӣ ва ҳаҷву зарофати маводи саҳифа пуркувват гардидааст. Аммо ихтилоғи фикру назар гоҳо холисона («Рутбаи беҳтарин», 19 феврал, «Кумитаи беҳтарин», 5 августан), баъзе бо киноя («Рӯёнандай беҳтарин»),

Муродов Мурод Бердиевич

что – что бо тамасхуру мазаммат («Хизби беҳтарин», 10 июн, «Тоҷикбачаҳои беҳтарин», 8 июл) ва аҳён – аҳён бо шӯхио лутф («Ҷойи беҳтарин», 9 апрел, «Раиси беҳтарин», 20 май) шакл мегирад. Вобаста ба чунин хусусият маводи «Саҳифаи беҳтарин» унсурҳои жанрҳои ҳаҷви публисистӣ, баҳусус лукмаву пародияро дар ҳуд ҷой додаанд, ки дар ин хусус боби дигари рисола муфассалтар ҳоҳем андеша ронд.

Тавре ишора шуд, соли 2004 як муддат нашрияи «Оламу одам» фаъолият дошт. Ин нашрия низ саҳифаи ҳаҷвии ҳудро бо унвони «Занакои лаби об гуфтанд...» ташкил намуд. Дар ин саҳифа камбузидҳои зиндагӣ, хислати номатлуби шахсони алоҳида, каму костиҳои муассисаҳои муайян дар шакли овоза, вале бо оҳанги ҳаҷву зарофат баррасӣ шудаанд. Агар, дар «Саҳифаи беҳтарин» - и «Рӯзи нав» тобиши сиёсӣ мавқеи намоён дошта бошад, дар саҳифаи «Занакои лаби об гуфтанд...» - и «Оламу одам» рӯҳияи иҷтимоии овозаҳо бештар дарк мешавад.

Ҳамин тавр, аз омӯзиш ва таҳлили умумӣ метавон натиҷа баровард, ки дар матбуоти даҳсолаи аввали замони истиқлоли тоҷик ҳаҷви публисистӣ то андозае моҳияти ҳудро дигар намудаву, мавқеи собиқаи ҳудро аз даст додааст. Вале ин маъноеро надорад, ки дар саҳифаҳои нашрияҳои алоҳида маводи ҳаҷвӣ ба назар нарасанд. Рубрикаву саҳифаҳои алоҳидаи ҳаҷвии нашрияҳои мухталиф, таъсиси нашрияҳои ҳаҷвӣ, ташкил намудани барномаҳои маҳсуси ҳаҷвӣ дар воситаҳои электронии аҳбор чун «Лаҳзаҳои гуворо», «Як майдӣ», «Як пиёла ҷой», «Гӯям ё нагӯям» (ТВТ) гувоҳи он аст, ки ҳаҷву танз дар ҳар давру замон ҳамзамону ҳамқадами инсонҳо будааст. Матнҳои хусусияти ҳаҷву зарофатдоштаи матбуоти имрӯзai тоҷикро бо ду хислат метавон аз якдигар чудо намуд:

- а) Матнҳое, ки хислати зарофат, хӯшгӯй ва маърифатӣ доранд;
- б) Матнҳое, ки моҳиятан танқиду тамасхур буда нуқсонҳои зиндагиро ошкору мазаммат мекунанд.

Публистикаи ҳаҷвӣ

Умуман, дар матбуоти даврии даҳсолаи аввали замони истиқлол ошкору ифшо ва танқиду мазаммати баъзе аз камбудиву нуқсонҳои зиндагӣ, ахлоқи зишт ва номатлуби ахли чомеа, ҳамчунин ҳазлу зарофати лаҳзаҳои гуворои ҳаёти муосир ба назар расад ҳам, кам андар кам аст. Ва на дар ҳамаи чунин мавод интиҳоби дурусти мавзӯъ, объекти ҳаҷвӣ ва ороиши сухан эҳсос мешавад. Вақти он расида, ки ҳаҷвнигорони мо ба мавзӯъҳои иҷтимоӣ, ахлоқӣ, майшӣ ва истеҳсолӣ бештар таваҷҷӯҳ намуда, бо асарҳои ҳаҷвии худ камбудиву норасоиҳои зиндагиро некбинона фош созанд ва ба ин минвол ҳам дар пешрафт ва ободиву беҳбуди ҳаёти иҷтимоӣ саҳм гузоранд ва ҳам ба болобурди завқи эстетикӣ ва маънавии мардум мусоидат кунанд.

Боби III

**РАНГОРАНГИИ ЖАНРЙ ДАР ҲАЧВИ
ПУБЛИСТИСТИИ ТОЧИК**

Масъалаи жанр, моҳият, муқаррарот ва навъҳои он дар адабиётшиносӣ, ҳамчунин публистикашиносӣ қазииянав набошад ҳам, андешаҳои назариячиён дар ин хусус низ якранг нест. Адабиётшиноси машхури шӯравӣ Л. И. Тимофеев «жанрро ба мағҳуми навъ, намуд, масалан эпос, лирика ва драмма» [154, с.354] шарҳ медиҳад. Адабиётшиноси тоҷик Р. Мусулмонқулов жанрро ба шарҳи мағҳуми навъ мувофиқат мекунад [111, с. 5, 27]. Ва боз ҳамин муҳаққиқ дар китоби худ «Назарияи адабиёт» (1990) доир ба шарҳи мағҳуми жанр таърифи Н. Т. Коллаковаро ёдрас мешавад. Мувофиқи таърифи Н. Т. Коллакова жанр «типи таъриҳан ташаккулгардидаи қолаби бадеист, ки функцияни муайянни иҷтимоии ҳамин навъи санъат тақозо намудааст ва мутобики рӯҳи мазмун сурат гирифтааст. Ҳамин тавр, баъзе аз адабиётшиносон аломатҳои асосии муаянкунандай жанрро дар андоза ва хусусияти мавзӯъ медонанд, ки пайдо шудани мағҳумҳои жанрии чун повести қаҳрамонӣ, романи майшӣ, очерки сафарӣ, ҳикояи воқеӣ ва гайра аз ин чо сар зада. Дигарон боварӣ доранд, ки асоси муаянкунандай жанр аломатҳои бадеӣ - ғоявӣ махсусияти баён, тафсияи ғоявӣ - эмотсионалии тасвир ва монанди ин мебошад.

Ақидаи дуюм нисбатан асосноктар аст. Масалан, повести қаҳрамонӣ як навъи жанри повест, романи иҷтимоӣ – навъи роман аст, аммо памфлэт жанри фошкунандай адабиёт ва публистика ба ҳисоб меравад. Ба ин маънӣ, аломати асосии муаянкунандай жанр тип ва характер мебошад, ки маҳз ин

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ду мағҳум зарурияти ба навъҳои алоҳида чудо намудани жанрҳоро ба миён меорад.

Ҳар гуна соҳаи фаъолияти эҷодӣ дорои шаклу анвои хоси худ аст. Аз ҷумла, публитсистика ва ҳаҷви публитсистӣ. Зимнан нисбати жанр ё соҳаи маҳсуси фаъолияти эҷодӣ - публитсистика будани ҳаҷв низ миёни адабиётшиносону публитсистон андешаҳо мухталиф аст. Чунончи адабиётшинос Ю. Бобоев публитсистикаро ба очерк наздик дониста менависад: «Публитсистика ҳамчун як жанри насрӣ адабӣ, асосан, мавзӯъҳои зарури замонавиро, ки ба воқеаҳои ҷамъиятигу сиёсӣ даҳл доранд, мавриди муҳокимаву мубоҳиса қарор медиҳад» [30, с. 62]. Мағҳуму моҳияти жанр низ «барои баъзеҳо навъи адабиёти бадӣ, барои ғурӯҳи дигар - яке аз василаҳои инъикоси воқеият» аст [55, С. 341-342]. Аммо ҳаҷви публитсистӣ дар сурате ифода мешавад, ки ягон жанр аст. Муҳаққиқони публитсистика таърифи жанрро ҷунин тағсил намудаанд: «шаклҳои устувори инъикоси ҳаёти воқеӣ, ки моҳиятан ва аз ҷиҳати соҳт аломатҳои такроршаванда доранд» [151, с. 202]. Дар пайравии таърифи мазкур метавон ҳулоса кард, ки моҳияти жанри публитсистӣ ҳамчунин ҳаҷвӣ шакли устувор, мундариҷаи муайянни фарогирандай воқеаи мушаххас ва муносибати муаллиф нисбати мавзӯъ аст. Аз як тараф, муқаррар намудани мақсади ҳалли ин ё он масъала интиҳоби жанрро муайян меамояд, аз сӯйи дигар, ҳусусиятҳои субъективии таҳлилу тасвир, факт, ҷаҳонбинӣ ва маҳсусияти фардӣ - психологии шаҳсияти журналист муқаррароти жанрҳои публитсистиро мушаххас мегардонад.

Жанрҳои журналистика, асосан, аз рӯйи се ҷузъиёти муҳим ғурӯҳандӣ мешаванд:

- а) иттилоъдӣҳӣ аз навғонӣ ё қазияи бавучудомада;
- б) шарҳу маънидоди ҷузъиёт ва ҳолати воқеият;
- в) усулҳои таъсири эмотсионалӣ ба аудитория» [121, с.138].

Усулҳои таъсири эмотсионалӣ ба аудитория тарики ду оилаи жанрҳо ба роҳ монда мешавад:

Муродов Мурод Бердиевич

- а) жанрҳои публитсистӣ - бадеӣ;
- в) жанрҳои публитсистии ҳаҷвӣ;

Бояд гуфт, ки ҳарчанд аксари муҳаққиқони публитсистика ва муаллифони китобҳои дарсӣ чун Л. Е. Кройчик, А. А. Тертычный ва дигарон жанрҳои мазкурро ба як гурӯҳ дохил намудаанд, аммо моҳиятан жанрҳои публитсистӣ-бадеӣ ва публисистӣ - ҳаҷвӣ байни худ фарқ доранд. Аввалан, дар жанрҳои гурӯҳи дуюм ҷанбаи ҳаҷвӣ унсурҳои типӣ ва бадеӣ хос аст. Яъне бадеият дар либоси ҳаҷв ифода мегардад, баъдан объекти инъикосу тасвир ва мақсади ин гурӯҳи жанрҳо якхела нест. Агар дар жанрҳои лавҳаву очерқ, асосан, ҷиҳатҳои мусбати ҳаёти воқеӣ инъикосу тасвир шавад, объект ва предмети жанрҳои публитсистии ҳаҷвӣ камбудиву норасоиҳои рӯзгор, хислату рафтори номатлуби ашҳоси алоҳида, умуман ҷиҳатҳои манғии ҳаёти воқеӣ мебошад.

Таҷрибаи эҷоди бадеӣ ва публитсистӣ нишон медиҳад, ки ошкор соҳтани камбудиву нуқсонҳои иҷтимоӣ, ҳамчунин фош намудани хислату рафтори номатлуби ашҳоси алоҳида, аз як тараф, ба афкори умум таъсири муғид мерасонад, аз ҷониби дигар, дар пешрафту инкишофи ҳаёти иҷтимоӣ бетаъсир намемонад. Зоро дар асари ҳаҷвӣ ҳар гуна камбудиву норасоиҳои иҷтимоъ ё шахсони алоҳида ба манғиати ҳимояи адолати иҷтимоӣ ва беҳбуди зиндагӣ инъикосу тасвир мешавад.

Хусусияти жанрҳои ҳаҷви публитсистӣ дар он аст, ки дар ин гуна осор ҳаҷв, танз, ҳазл ва қиноя аносари асосӣ буда, дар асар чун омили баҳаракатдароранда амал меқунанд. Ба таъбири Я. Элсберг «комилу пурмазмун будани зарофату қиноя аз алломатҳои муҳимтарини фарқсози асарҳои ҳаҷвӣ ба ҳисоб мераванд» [176, с.25]. Аммо истифода ва мавқеи ин алломатҳои муҳимтарин дар ҳаҷви бадеӣ ва ҳаҷви публитсистӣ як хел нест. Дар ҳаҷви бадеӣ ин аносир бемаҳдуд ва пурғано метавонад истифода шавад, вале ҷунин имконият ва бартарӣ дар ҳаҷви публитсистӣ на танҳо вуҷуд надорад, балки хос нест.

Публитсистикаи ҳачвӣ

Чун ишора шуд, ҳачви бадей шакли алохидаву маҳсуси жанрӣ надорад. Яъне ин гуна осор метавонад дар қолаби жанрҳои гуногуни бадей эҷод гарданд ва ё шакл гиранд. Ба мисол афсона метавонад ҳачвӣ бошад ва фалсафӣ ё иҷтимоӣ ё сирф бадей. Ҳамчунин қисса, достон, ғазал, қитъа, суруд ва ғайра метавонад пурра ҳачвӣ бошад ё бадей. Яъне дар ҳачви бадей образнокӣ ҷиҳати хос аст ва воситаҳои асосии ҳаҷвсоз чун омилҳои ёрирасон ва ҳарактернок ин ҷиҳати ҳаҷвро пурра мегардонанд. Дар ҳачви публитсистӣ ҷиҳати хос воқеият ва ҳақиқат буда образнокӣ ва воситаҳои ҳаҷвсоз чун василаи инъикоси ин воқеият истифода мешаванд. Ин аст, ки муҳаккиқони адабиёт ҳақиқатро ба воқеиву бадей иҳтинос додаанд. «Ҳақиқати бадей дар пояи ҳақиқати воқеӣ бунёд меёбад, вале ин ду мағҳум як маъниро ифода наменамоянд», навиштааст Р.Мусулмонқулов. Ҳақиқати воқеӣ гуфта ҳодисаю ҳолат, ашёву мулоқот ва амсоли онро гуфтаанд, ки воқеан ҳам мавҷуд будаанд ва ё мавҷуд ҳоҳанд буд. Ҳақиқати бадей бошад мундариҷаи ғоявиест, ки тавассути образ дар асар ифода меёбад.

Агар адиб, санъаткор ҳақиқати бадеиро дар заминаи ҳақиқати воқеӣ тавассути таҳайюли худ эҷод кунад, публитсист ҳақиқати воқеиро дар доираи муайян таҳлил намуда, баҳри муассир гардонидани фикру муносибати худ, ҳусни таваҷҷӯҳ ва ё нафрат ба он аз аносирӣ воқеияти бадей кор мегирад. Публитсист мисли санъаткор имкон ва ҳуқуқ надорад, ки ҳақиқатро аз будаш зиёд нишон дихад. Аммо дар санъат ин амал қонунияти доимишт. Дар ин маврид А. М. Горкий тавҷехи ачиб ва хеле хуб додааст: «Санъат ният дорад хубро аз будаш зиёд нишон дихад, то хуб хубтар бошад ва бадро – душману маслуқкунандай одамро аз будаш зиёд нишон медиҳад, то нафратро бедор кунаду иродаеро афрӯзад, ки айбу қабоҳати оғаридай зиндагии мещации ҳарису зиштро барҳам мезанад. Санъат дар зоти худ аз ду мубориза иборат аст: тарафдор ё муқобил. Санъат бетараф нест ва наҳоҳад буд, зоро инсон

Муродов Мурод Бердиевич

аппарати суратгирй нест, воқеяятро «инъикос» наменамояд, балки ё тасдиқ мекунад ва ё тафийр медиҳад, хароб ё обод мекунад» [45, с. 251-252].

Хачв низ хоҳ бадей аст, хоҳ публитсистӣ инъикоси механикӣ воқеят набуда, балки як навъ таҳлили ҳодиса, ҳолат, масъала ва ба ин тариқа бозгӯкунандай муносибати муаллиф ба предмети мазамматшаванд аст. Аз ин рӯ, бештари осори ҳачви бадей аз ҷиҳати таҳлил, арзиш ва муносибат ба ҳақиқат ба публитсистика алоқаманданд. Бахусус осори ҳачвие, ки дар матбуоти даврӣ иникос мешаванд, ҳарчанд аз ҷиҳати мақсаду маром, банду баст ва шакли эҷодӣ як хел нестанд, рӯхияи публитсистӣ дар онҳо зиёдтар эҳсос мешавад. Бо вуҷуди ин ҳачви бадей ва ҳачви санъати рассомиро, ки дар матбуот баробари ҳачви публитсистӣ истифода мешавад, фарқ бояд кард. Ҳусусияти ҳачви бадей дар мавҷудияти образ, таҳайюл ва фантазия аст. Махсусияти ҳачви санъати рассомӣ дар маҳорати тасвир ва мувоғиқати шаклу мазмун ифода мешавад. Ҳусусияти ҳачви публитсистӣ бошад дар воқеӣ ва ҳаётӣ будани объекти инъикосу тасвир аст, ки нигорандагони онҳо «ба воқеа ва одамони мушаххас сару кор доранд, ба ҷараёни зиндагии иҷтимоӣ тавъам мебошанд, персонажи онҳоро дидан, ҳамроҳашон муколама кардан мумкин аст» (58, с.145). Ҳачви публитсистӣ ҳарчанд навъи тозаи адабиёт аст, аммо ҳамеша бо адібон будааст ва бо мурури замон он сифатан инкишоф ёфта ба соҳаи алоҳидаи эҷод мубаддал гардидааст. Пайдоиши матбуот ва инкишофи он, боиси ташаккули жанрҳои ҳачвии публитсистӣ чун: фелетон, памфлет, пародия, луқма, эпиграмма ва гайра гардид ва ҳамчунин ин равандро нисбатан тезонид.

Ҳачви публисистӣ дар иртибот ба воқеаҳои замон, сиёсати даврон бештар дар жанрҳои фелетону памфлет ва пародияву эпиграмма инкишоф кардааст. Ин ва дигар жанрҳои ҳачви публитсистӣ ҳарчанд шомили як гурӯҳанд, аммо ҳар кадоме ҳусусияти хоси худро дорад ва таносуби воқеяят ва бадеяят дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

онҳо яксон нест. Бо мақсади муайян кардани чунин хусусият ва дигар қазияҳои марбут ба ин идомаи таҳқиқро дар фаслҳои алоҳида баррасӣ менамоем.

III.1. Баъзе проблемаҳои образи бадеӣ ва типиқунонии воқеяният

Масъалаи образ солиёни дароз мавриди баҳси адабиётшиносони шӯравӣ, аз ҷумла тоҷик қарор дошт. Ҳақиқати бебаҳс он шуда, ки «образ – тасвири конкрет ва дар айни замон умумиятдодашудаи манзараҳои ҳаёти инсонист, тавассути таҳайул эҷод шудааст ва дорои арзиши эстетикий мебошад» [154, с.55]. Образ бешубҳа бозгӯкунандай моҳияти ҳаёт аст. Аммо моҳияти ҳаёт дар адабиёти бадеӣ ва публитсистика як хел тасвир ва ё бозгӯ намешавад. Чунин рангорангии инъикос ва тасвири ҳаёт боиси ба вуҷуд омадани образи адабӣ ва публитсистӣ гардидааст.

Доир ба маҳсусияти образи публитсистӣ дар мавриди гуногун Е. Н Прохоров, Л. И. Колашников, Н. С. Кожурова, А. Н. Горбунов, Г.А. Беленовская, В.И. Вакуров, Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина, А. Саъдуллоев ва дигарон андеша рондаанд. Ин зумра ва дигарон образнокиро аз публитсистика дур наангоштаанд. Хусусан дар матнҳои публитсистию бадеӣ унсурҳои образи бадеӣ бисёртар ба назар мерасад. «Маҳсусияти публитсистика фақат баёнгари он нест, ки вай образу мағҳуми образнокиро фаро гирад - менависад А. Саъдуллоев, балки он низ ҳам ҳаст, ки предмети хоси худро дорад, дорои хоси образҳо буда, функсию хосаэро ба ҷо меорад» [136, с.47]. Сохтори хоси образҳо дар публитсистика барои нисбатан васеъ, муассир ва гуворо инъикосу тасвир намудани масъалаҳои муҳимми рӯз истифода мешавад. Аммо бояд донист, ки на ҳама воқеаву зуҳурот ё масъалаҳои

Муродов Мурод Бердиевич

мухимми рўз ба тасвири образнок зарурат доранд, ё хос ҳастанд. Дар ҳаёт бештар ходисаҳое рух медиҳанд, ки бо хусусиятҳои умумӣ, такроршаванда, аҳамияти ахлоқӣ - сиёсӣ доштаашон фарқ мекунанд. Рӯзноманигорон кӯшиш менамоянд чомеаро аз чунин зухуроти такроршаванда огоҳ намоянд. Барои ин мақсад онҳо чунин ҳаводис ва шахсонро ҷӯё мешаванд ва бо фаҳму идроки худ сурати онро тасаввур менамоянд, ба онҳо баҳо медиҳанд, муҳтавояшро муайян мекунанд, ба ин минвол ҳисси тафоҳум ё нафратор ба объекти тасвир ҳосил менамоянд. Ҳарчанд чунин муносибат дар бештари матнҳои публитсистӣ мушоҳида мешавад, аммо образи бадей, асосан, ҳоси жанрҳои публитсистӣ - бадей: лавҳаву очерқ, фелетону памфлет, пародияву эпиграмма, луқмаву латифа мебошад. Дар муқоиса бо унсурҳои тасвирсоз образи бадей ҳамеша маҳсули тафаккури эҷодӣ ва таассуроти муаллиф аст ва он ҳангоми барҳӯрди субъекту объект ва муносибати ҳарду ба амал меояд.

Маълум аст, ки жанрҳои ҳаҷвии публитсистӣ, аз як тараф, ба қонуниятҳои умумии адабиёт ва публитсистика тобеъ мебошанд, аз сўйи дигар, ҳарактери ҳоси худро доранд. Аз ин рӯ, онҳо аз жанрҳои дигар, асосан, бо ҳарактери худ фарқ мекунанд. Дар таърихи матбуоти даврии тоҷик мақолаҳои зиёдеро дучор меоем, ки саршори хусусияти танқидианд, аммо аз рӯйи моҳият чунин мутун ҳеч гоҳ маводи ҳаҷвӣ буда наметавонанд. Масалан мақолаи Мирзо Чалол Юсуфзода «Фелетун дар хусуси забон»-ро бо вучуди фелетон ном гирифтанаш ба ин жанр мансуб донистан дуруст нест. Ё мақолаҳои С. Ализода «Инглисҳо ва дунёи ислом», «Ҳайкали истибоди Бухоро сарнагун шуд» (Шуълаи инқилоб, 1920, № 40)-ро, ки дар рӯҳияни танқидӣ навишта шудаанд, наметавон фелетон ё дигар жанри публитсистии ҳаҷвӣ номид. Ҳамин тавр, жанрҳои ҳаҷвӣ аз муҳбирнома, мақола, нигориш, очерки танқидӣ бо ҳарактери худ фарқ мекунанд.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Моҳияти асарҳои публитсистии ҳаҷвӣ дар он буда, ки муаллиф тариқи таҳлили ҳаҷвӣ фактҳои манғӣ ва зуҳуроти муайяни типиро ошкор мекунад. Таҳлили ҳаҷвӣ бо вазифаҳои публитсистии бо ин ё он жанри ҳаҷвӣ мувоғиқ гардонидашуда айбу иллатҳои шахсӣ ва ҷамъиятии персонажҳои алоҳида, ҳамчунин воқеияти мушаҳҳасро ҳадафи танқид қарор дода ба зери тозиёнаи масҳараву истехӯз ва мазаммату ришҳанд мегирад. Шарти зарурии ҳаҷви воқеӣ дар он аст, ки бояд хонанда ғайр аз объекти ҳаҷву танқид идеали эҷодкорро ба худ тасаввур карда тавонад. Ҳамчунин муболигаву иғорӯк ва дигар воситаҳои ҳаҷвсоз дар ҷараёни типсозӣ ва образофарӣ, аз як тараф, ба воқеа тобиши «зиштруй ва хунукбашарӣ» бахшида тавонанд, аз ҷониби дигар, ба комилан дигаргун шудани образи аслии воқеа бояд ҳалал нарасонанд. Табиист, ки дар публитсистика амсоли адабиёт воқеияти иҷтимоӣ тавассути донишу таҷриба, тавоноиву маҳорат ва интиутсияи эҷодкор, аз як тараф, маърифат мешавад, аз сӯйи дигар, ба образи дуюм мубаддал мегардад. Ба ибораи дигар, маърифати адекватии воқеияти иҷтимоӣ тақозо менамояд, ки эҷодкор дар ҷараёни таҳлил аз ғановати маънавиёти субъективӣ фаровон истифода барад. Дар ин ҳолат воқеияти мушаҳҳас, факту арқоми муайян дар асар то андозае рангу таровати дигар пайдо намуда ҷиҳати ҷолибӣ ва таъсирнокии он қавӣ мегардад. Чунин табиат дар журналистика ба қулли жанрҳои публитсистию бадей хос бошад ҳам, дар жанрҳои публитсистии ҳаҷвӣ аз талаботи аслӣ ва ҳамешагӣ ба ҳисоб меравад, зеро объекти ҳаҷв, хоса ҳаҷви публитсистӣ ҳамеша воқеа ва ё амалҳои ноҳуш, номатлуб, аммо ислоҳталаб, тарбиятҳоҳ мебошад. Аз ин рӯ, ифшои чунин омилҳо, таҳлилу баррасӣ ва тавлиди ҳисси пушаймонӣ ва ислоҳҳоҳӣ дар қалби мазамматшаванда танҳо тариқи корбурди воситаҳои образофарӣ ва типсозӣ метавонад ба даст ояд. Ин аст, ки ҳар гуна асари ҳаҷвӣ дорои се ҷанба: публитсистӣ, бадей ва ҳаҷвӣ мебошад. Ин се қисмат аз ҳамдигар чудо

Муродов Мурод Бердиевич

набуда, балки хар кадоми онҳо чун узви чудонашаванда дар омехтагӣ қарор доранд ва танҳо бархӯрдории баробар аз онҳо метавонад хусусияти ин ё он жанри ҳаҷвиро пурра гардонад. Маҳз чунин ҷиҳат ва маҳсусият событ месозад, ки жанрҳои ҳаҷвӣ принсипан ба дигар жанрҳои матбуот монанд нестанд. Ба иборае жанрҳои ҳаҷвӣ чун фелетон, памфлет, пародия ва гайра хусусияти синкретикӣ доранд. Аммо бояд тазаккур дод, ки ин жанрҳо аз рӯйи хислат ва ҳадаф, асосан, ба ҳам алоқаманд бошанд ҳам, предмети таҳқиқ ва тарзи танқиду мазаммат дар ҳар гуна аз ин жанрҳо гуногун аст.

Маълум аст, ки эҷоди журналистиӣ ба фаъолияти рӯҳӣ - амалии инсон алоқаманд буда, ҳадафи он, пеш аз ҳама, дар ҷараёни ташкили маҳсулоти аҳборӣ зуҳур меёбад. Аммо ташкили маҳсулоти аҳборӣ низ ба шакли меҳаникӣ сурат нағирифта аз аломатҳои тасаввур ва таҳайюл баҳраманд аст. Маҳз чунин хусусият эҷоди адабӣ ва рӯзноманигориро ба ҳам наздик мегардонад. Ин аст, ки ҳамеша рӯзноманигориро бо адабиёт алоқаманд медонанд. Аммо монандии ин ду навъи эҷодро ба усулҳои инъикоси воқеият начуста дар табииати навъи эҷод муайян кардаанд. Ба ибораи М. Горький барои адиб «санъати эҷоди бадей, санъати ташкили ҳарактер ва типҳо» [44, с.468] муҳим бошад, барои рӯзноманигор ин санъат дар маҳсусияти аз худ намудани замони иҷтимоӣ, ки дар он «инъикоси масъалаҳои «доги рӯз», таърихи муосир, тарҷеъ ва пешомади фаъолияти ҳаёти инсон, ки ба аҳамияти муҳимми иҷтимоӣ молик аст» (Щудря Н. Н. Эстетические особенности публицистического творчества: Авт. канд. дисс. Киев, 1985, с.7) таҳассус мегардад. Чи дар эҷоди бадей ва чи дар эҷоди публистистӣ ҳангоми муносибати гуногун намудан дар дарки олами иҷтимоӣ метавон қонуниятҳои умумиро, ки ба ташкили матн алоқаманданд, пайдо кард. Хануз М. Бахтин қайд карда буд, ки барои муайян кардани матн чун баёни мақсад ду лаҳза мавҷуд аст: «мазмун ва амали соҳтани он. Алоқаи

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

байниҳамдигарии динамикии ин лаҳзаҳо дар муборизаи онҳо барои муайян кардани матн ифода мегардад» [27, с. 298]. Ҳангоми таҷассуми мазмуни асари тавлидшаванда шахс дар эҷоди бадӣ, ки яке аз омилҳои рангорангии ҷараёни тарҳрезии воқеият аст, шомил мегардад. Аз ин рӯ, дар ҳар гуна асари адабӣ ва публитсистӣ метавон дар як вакът тарҳи ду объект-зухуроти воқеӣ ва шаҳсияти муаллифро тасаввур намуд. Ҳамчунин дар жанрҳои публитсистии ҳаҷвӣ шаҳсияти муаллиф ҳамеша намудор мегардад. Аммо дар ин жанрҳо, баҳусус дар фелетон ва памфлете омили асосӣ рӯҷӯи публитсистӣ мебошад. «Фактҳо, ҳодиса ва зухуроти воқеияти иҷтимоӣ, аз як тараф, тасвир мегарданд, таҳлили ҳаҷвӣ мешаванд, аз ҷониби дигар, онҳо дар шакли образҳои бадӣ таҷассум меёбанд, бо қонуниятиҳои образи бадӣ коркард мешаванд» - менависад А. Саидов [131, с.22]. Дар баробари ин дар фелетону памфлете ва дигар жанрҳо образи ҳаҷвӣ бо рӯҳияни иҷтимоӣ комил ва бо мушаххасоти ғоявӣ амалӣ мегардад. Чунин табииати жанрҳои публитсистии ҳаҷвӣ масъалаи ҷолибият ва таъсирнокиро такозо менамояд. Махз ҳадафи таъсир ба тафаккури хонанда талаби корбурд аз омилҳои таъсири психологӣ – тасаввур ва таҳайюлро ба миён меорад. Аммо дар муқоиса бо адабиёт, ки таҳайюл дар ташкили образи бадӣ нақши аввалиндараҷаро мебозад, дар фаъолияти публитсистӣ вай вазифаҳои муайянро иҷро менамояд: аввалан барои амиқ ва доманадор гардонидани андешаҳо мусоидат мекунад, баъдан дар фаҳмиши пешакии натиҷаҳои масъалаҳои баррасишаванда ёрӣ мерасонад, солисан чун эҷоди бадӣ дар ташкили образҳо иштирок менамояд. Дар эҷоди ҳаҷви публитсистӣ ҳамаи ин вазоиф дар мавридиҳои муайян истифода мешавад. Ҳаҷвнигорони тоҷик таҳайюлро бо тамоми паҳлӯҳояш корбурд шуда бошанд ҳам, дар нигоштаҳои эшон, асосан, тариқи таҳайюл қӯшиши ташкили образи публитсистӣ эҳсос мешавад. Чунончи дар нахустин маводи ҳаҷвии матбуоти тоҷик «Гӯшаи тозиёна» -

Муродов Мурод Бердиевич

и «Шуълаи инқилоб» нақши тахайюл, асосан, дар ташкили образи публистистӣ дида мешавад. Ба далели фикр дар фелетони Ҷириндигӯй (С. Ализода) «Ҳар лаҳза ба як шакли он бути айёр дароед» (Шуълаи инқилоб, 1920.- 16 октябр) муаллиф то андозае кӯшидааст, то образи нафарони ноустувор, ки тоҷик будани худро дидаву дониста инкор мекарданд, тавлид намояд. Албатта, муаллиф дар ташкили чунин образ пурра муваффақ нашудааст, vale бо ин роҳ тавонистааст ҳадаф ва андешаҳои худро нисбати мавзӯй бо қаломи рангин ба қалам дихад. Дар фелетони мазкур, ҳамчунин дар асарҳои ҳаҷвнигорони дигар тахайюл бештар дар қисмати аввали матн эҳсос мешавад. Фелeton бо рӯҷӯй зайл, ки бегумон нишонаи тахайюли муаллиф аст, шурӯй мешавад. «Мегӯянд, ки амир барои ин мағлуб шуд ва Бухоро ба дasti болжевикҳо афтод, ки ҳазрати Баҳовуддин ҳам болжевик шуда буданд. Вагарна болжевикон ҳадде надоштанд, ки ба Бухоро низ нигоҳ кунанд, болжевикҳоро чунон мезанд, ки аз онҳо ному нишон намемонд». Тавре аз иқтибос бармеояд муаллиф тахайюл ва тасвиroti бадеии факти воқеiro дар такя ба рӯхияи замон ва гояи айём ба шакл медарорад. Аммо, мутаассифона, муаллиф то охир нақши андеша ва таҳлили ҳаҷвиро пурзур накарда, танҳо фактҳоро ишора мекунад, қаҳрамону персонажҳоро ба таври мушаҳҳас на ин ки номбар намекунад, балки рафттору хислати номатлубашонро то охир фошу маҳкум намесозад, ки он ба қонунмандиҳои фелетон чандон мувофиқ наомадааст. Бояд гуфт, ки ҳамаи ҳаҷвнависон кӯшиш намудаанд, ки ҳангоми тавлиди фикр, ба вучуд овардани гоя ба тахайюл такя кунанд. Дар фелетони фавқ низ чунин ҳолат ба назар мерасад. Аввалан дар интихоб ё тасвири сарлавҳа «Ҳар лаҳза ба як шакли он бути айёр дароед» нақши тахайюли муаллиф баръало эҳсос мешавад, баъдан ҳодисаи воқеӣ, мушоҳидаҳои муаллиф на танҳо айнан нақл мешаванд, балки пешакӣ дар тасаввуроти эҷодкор таҳлили ҳаҷвӣ шуда, ҳодиса то дараҷае хусусияти типӣ

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

мегирад. Аммо чунин образсозӣ ва типофарӣ ба талаботи образсозии адабӣ мувофиқ буда наметавонад, зоро бо вучуди нақши босазо доштани таҳайюл дар ташкили образ ва тип бӯйи ҳақиқати иҷтимоӣ доштани масъалаи мазамматшаванда ба машом мерасад.

Баръакси фелетони мазкур дар фелетонгунаи «Гург дар либоси меш бисёр хуб аст» айборшаванда – қаҳрамони мушаххас бо номи Юлдош Қоризода фошу маҳкум мешавад. Муаллиф дар ифшои рафтари номатлуби қаҳрамон аз унсурҳои тафаккури асотири – мазмuni афсонai гурги пустимешпӯш истифода мебарад. Фелетоннавис ба хотири равшантар нишон додани моҳияти рафтари мардумфиребии Юлдош Қодирзода мазмuni афсонai мазкурро чун тамсил ёдрас шуда бо фактҳои воқеӣ ба он рӯҳи иҷтимоии замонавӣ мебахшад. Ба ибораи дигар, ў кӯшиш намуда, ки факти воқеиро тарики таҳайюл ва тасвири бадей ифода намояд. Воқеан, чунончи муҳаққиқон А.Саъдуллоев ва О. Козим қайд мекунанд «асоси фелетон монанди очерк факти воқеӣ аст, vale ҳадафи фелетон бояд аз тарики тасвири бадей бароварда шавад» [135, с. 22]. Дар ин асар низ ба воситай тасвири бадей ва таҳлили ҳаҷвӣ кирдорҳои бади Юлдош Қодирзода - образи душмани никобӯши айём бо тамоми хислату рафтари хафнок ва психологияи ў ба вучуд оварда шудааст. Ба қавли С. Солехов «қаҳрамони асар Юлдош Қодирзода типи барҷастаи ҳаҷвист, ки дар симои ў ҳодисаи иҷтимоии зарарнок чун факти конкрети воқеӣ таҷассум ёфтааст» [142, с.194].

Аксари муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки дар фелетон симои адабӣ, тасвири эҳсос, хаяҷон ва андешаҳои ботинӣ бо баёни бадей иброз мегарданд. Аммо дар ҳар ҳолат дар соҳтани фелетон ҷеҳраи публитсистӣ, ки аз хусусияти адабӣ саршор бошад, зарур аст. Михаил Колтсов мегуфт, ки бояд хислат, вижана ҷеҳраи адабиии фелетонро доимо дар нақшай аввали худ қарор бидиҳем ва ҳамзамон авзои публитсистии фелетонро

Муродов Мурод Бердиевич

набояд аз ёд бурд. Ба таъбири ӯ «ангезандагони фелетон хеле зиёданд, яъне ҳам моҳияти иҷтимоии факт, ҳам аломатҳои созандай сужаву шакл ва гайра ҳама ангезандаҳо мебошанд. Аммо лаҳзаҳои бархурии фикри воқеӣ бо фактҳои изофии бо ҳам муҳолиф лаҳзаҳои қавии иртиботи фикр ва факт аст, ки фелетонро месозад» (145, С. 17-18). Ин андеша пахлуи дигари эҷоди фелетон – пайванди факту андеша ва баръакси онро ба вучуд меорад. Дар ин ҳолат саволе пайдо шуданаш мумкин аст. Дар эҷоди фелетон тасаввур ва таҳайюл муҳим аст ё дарёфти факти зарурии воқеӣ? Аксарият бар он ақидаанд, ки дар бунёди фелетон баръакси памфлет пайдо кардани лаҳза ё факти муҳимми манфии иҷтимоие, ки лоиқи танқиду мазаммат аст, муҳим мебошад. Ин зумра тарзи таҳлили индуктивиро зарур меҳисобанд. Зумраи дигари муҳаққиқон, ҳамчунин фелетоннависон ҷонибдори он буданд, ки дар фелетон бояд таҳайюл, образ ва тип мавқеи бештаре дошта бошанд ва маърифати объекти фелетон аз умум ба ҷузъ сурат мегирад. Ҷонибдорони ақидаи аввал И. Илф, Е. Петров ва М. Колтсов буданд, аз ҷонибдорони ақидаи дуюм андешаи А. Зорич устувортар буд.

Бояд гуфт, ки тавлиди чунин андешаҳо заминаи амалӣ ва назарӣ доштанд. Пеш аз ҳама, ташаккулу инкишофи публистика ва чудо шудани он аз адабиёт боиси тавлиди ду навъи муносибат ба ҳақиқати воқеӣ гардид, ки яке ба адабиёт ва дигаре ба публистика хос буд. Баъдан ташаккули масъалаҳои назарӣ ва камолоти унсурҳои жанрӣ ба рангорангии усулҳои муносибат ва таҳлил ба объекту предмет мусоидат кард. Сониян таҷрибаи амалии таъсир ба аудитория ва барҳӯрди он қазияи ҷустуҷӯ ё интихоби тариқаи таъсир, хоса таъсири психологиро ба вучуд овард. Ин буд, ки дар эҷоди фелетон ва дигар жанрҳои ҳаҷвии публистикӣ ду тарзи ташкили матн анъана гардид, ки анвояш дар боло ишора шуд. Ба пиндошти мо қатъи назар аз он ки фелетон дар заминаи

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

таяхайюл ё факти воқеӣ тавлид мешавад вай бояд, пеш аз ҳама, ба хонанда таъсир расонад ва дар рӯҳияи замона тарбия намудани ӯ мусоидат кунад.

Таносуби воқеият ва бадеият, ташкили образгунаҳову типҳои ҳаҷвӣ дар публитсистикаи тоҷик яксон нест. Дар асарҳои ҳаҷвии публитсистии С. Айнӣ, С. Ализода, Б. Азизӣ, Баҳлулзода, С. Фанӣ, Ф. Муҳаммадисев, И. Файзуллоев, М. Боғиров ва дигарон ҳамоҳангии воқеият ва бадеият хеле моҳирона ва эҷодкорона риоя мегардад. Дар асарҳои ҳаҷвии ин зумра воқеият ва бадеият маҳз ба мақсади пурра гардонидан ва равшану возех намудани аломатҳои ҳамдигарӣ мавриди истифода қарор мегирад. Дар нигоштаҳои онҳо кӯшиши ба лаҳзаҳои ҳақиқат расидан – корбурди ифодаҳои пурмаънӣ, киноямез, баёни кутоҳ, аммо барҷою пурмазмун мавқei асосиро ишғол менамояд. Чунончи дар хикояҳои Б. Азизӣ «Ширу шакар», «Хурчин», «Формализм ба чи маънӣ», «Фирча пиёз меҳоҳед», «Дех кучову дараҳтон кучо?», «Анбори гул», ки аз ҷиҳати ҳусусияти жанрӣ байни фелетону памфлет меистанд, воқеаҳои мушахҳас дар шакли хурд, аммо дар дараҷаи типи публитсистӣ нишон дода шудааст. Вале кӯшиши типсозии муаллиф заминаи воқеӣ ва факту арқоми ҳаётӣ будани матолибашро рӯпӯш карда натавонистааст. Барои мисол дар «Ширу шакар» мақсади асосии муаллиф мазаммати нодониву бемасъулиятии мухбирон аст. Фактҳои истифодашуда гувоҳӣ медиҳанд, ки ӯ, пеш аз ҳама, мухбирони «Ҳақиқати Ӯзбекистон»-ро дар назар дорад. «Дар рӯзҳои охир идораи газетаи «Ҳ. Ӯ» аз як мухбири худ ҳамин як хабарчае, ки нусхааш ба шумо тақдим шуд, мегирад» [93, с. 157]. Муносабати субъективии муаллиф, аз як тараф, барои маърифати объект, аз ҷониби дигар, дар инъикоси он дар шуури худ, арзиш ва дигаргунсозии он дар шакли образ мусоидат кардааст. Аз ин рӯ, ӯ мушоҳидаҳои ҷудогонаи худро мувофиқи ҳадаф ба шакл дароварда дар такя ба таассуроти

Муродов Мурод Бердиевич

қаблӣ ва фаҳмиши адабиву публистистӣ ба риштаи сужа мекашад. Ҳамин тавр, нома аз даст ба даст мегузарад, аммо онро касе хонда наметавонад. Барои хондан ва таҳлили ин хабари муҳбири «ҷумҳулфазли баркамол» комиссияи сегона ташкил менамоянд. Оқибат маълум мегардад, ки қисме аз он бо ҳуруфоти нав, қисми дигар бо ҳуруфоти арабӣ ва лафзи ўзбекӣ навишта шудааст. Муаллиф бо тасвири образнок, аз як тараф, камсаводии чунин муҳбironро мавриди хандаву истеҳзо қарор дода, фаъолияти онҳоро маҳкум мекунад, аз ҷониби дигар, барои ҳалли чунин камбудиҳо масъалагузорӣ менамояд ва ба ин минвол пайванди адабӣ ва публистики асарашро боз ҳам қавӣ мегардонад.

Дар маводи ҳаҷвии «Хурчин», «Дех кучо дарахтон кучо?» низ номи қаҳрамонон мушаххас нишон дода нашудааст, аммо аз тарзи тасвир, таҳлил ва муқоисаи фактҳо ба осонӣ дарк карда мешавад, ки муаллиф киҳоро дар назар дорад. Ба осонӣ эҳсос мешавад, ки нависанда на танҳо қаҳрамононашро хуб медонад, балки нисбати онҳо нафрат дорад, амалҳои номатлубашонро намеписандад, ба ҳоли онҳо механдад. Воқеан дар ҳар давру замон буданд ва ҳастанд шоирпастоне, ки шоириро кори саҳл мепиндоранд ва худ мисрае эҷод нанамуда аз ҳисоби маҳсули эҷоди муаллифони гайр худнамой мекунанд. Б. Азизӣ чунин ҳолатҳои умумиро дар дараҷаи типӣ нишон дода воқеияти онҳоро бо далелҳои мушаххас таҳлил менамояд. Воқеияти реалии зуҳуроти номатлуб бемасъулиятии муҳbironи маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» аст. Ҳусусан дар фелетони «Хурчин» муаллиф барои исботи фикр ба фактҳои боз ҳам мушаххастар рӯ меорад то ҳақиқати масъаларо тасдиқ намояд: «Ман боз нобоварона дилу бедилон ба ин ду саҳифа нигаристам. Ҳақиқатан ҳам ҳамин як шеъри дар «Навбаҳори меҳнат»-и Диёрӣ бо унвони «Бо қадамҳои большевикона» будагӣ дар ҳамин журнал бо унвони «Имрӯz» бо имзои З. Ҳолматува навишта шудааст». Мушоҳида ва ҷустуҷӯҳои

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

эҷодии публитсист аз доираи фактҳои маъмул берун шуда бо таассуроти эҳсосии муаллиф ва абстраксиякунонии зуҳурот ба шакл медарояд. Аз як тараф, алоқаи занчирии факту далелҳои воқеӣ, аз ҷониби дигар, пайванди маърифати иҷтимоии муаллиф ва истифодаи мохиронаи воситаҳои тасвир ва ҳаҷвсоз ба асарҳои нависанда ҷанбаи адабӣ ва рӯҳи замонавӣ баҳшидаанд.

Умуман, асарҳои ҳаҷвии Б. Азизӣ аз ҷиҳати талаботу хусусияти жанрӣ сифати синкетикиро касб намудаанд. Дар онҳо ҳам воқеият, ҳам факт, ҳам андеша, ҳам зарофат ва ҳам образ мушоҳида мешавад. Мавқеи муаллиф дар пайванди воқеаҳо, инъикосу таҳлили фактҳо ва тасвиру ҳаҷви персонажҳои манғӣ фаъол аст.

Тавре дар боло ишора шуд матнҳои ҳаҷвӣ - публитситии матбуоти тоҷик якранг нестанд. Якранг набудани онҳоро ҳам дар хусусияти жанрӣ, ҳам дар дарки масъала, ҳам дар тарзи тасвир ва амсоли ин метавон муайян кард. Аз рӯйи хусусияти матнӣ дар ҳар давраи матбуоти даврии тоҷик жанри фелетон мавқеи бештаре дошт. Махсусан дар матбуоти солҳои 1920, ки жанри фелетон давраи ташаккулро аз сар мегузаронид, барору нобарориҳои зиёдеро касб намуда буд. Албатта, на ҳамаи фелетонҳои давраи фавқулзикри матбуоти даврии тоҷик ба талаботи ин жанр ҷавобгӯй буданд. Яке аз иллатҳои асосии фелетонгунаҳои матбуоти тоҷикии солҳои 1920 - ум умумӣ, баъзан омехта будани мавзӯъҳо, таҳлилҳои сатҳӣ ва нарасидан ё набудани қобилияти ҳаҷвнигории муаллифон мебошад.

Наҳустин фелетонҳое, ки дар матбуоти даврии тоҷик интишор шудаанд, монанди мақолаҳои буданд, ки аз забони ашхос ҳикоят ва гоҳо ба сурати типӣ умумият дода мешуданд, аммо умумияти типӣ гирифтани воқеаҳо дар жанри фелетон низ дар нашрияҳои алоҳида яксон набуд. Ин ҷиҳат дар фелетонҳои маҷаллаи «Мушфиқӣ», «Мулло Мушфиқӣ» ва «Калтак» зиёдтар мавқеъ дошта бошад, дар фелетонгунаҳои

Муродов Мурод Бердиевич

«Овози точик» ва «Бедории точик» нисбатан камтар ва заифтар ба назар мерасад. Бахусус нахустин фелетонгунаҳои «Тоҷикистони сурҳ» аз ҷиҳати фарогирӣ ҳунари адабӣ ниҳоят камбағаланд. Чунончи нигоштаҳои Ҳамшҳрий бероя «Фоли гӯшмол» (Т.С., 1928.- 26 октябр), Бенамоз «Амаки гӯшмол, ба доди мо бирасед» (Т.С., 1928.- 13 ноябр), Муриди дерина «Ариза ба ҷаноби сиёсатмаоб гӯшмол» (Т.С., 1928.- 15, ноябр), Пардадарон «Тилисми гӯшмол» (Т.С., 1928.- 20 ноябр) ва амсоли ин нақли орӣ аз тасвироти бадеъ ва таҳайюл мебошанд. Ҳусусияти чунин фелетонгунаҳо дар дарёфти нуқсон, камбудӣ ва нақли ҳикоятии он аст. Дар ин қабил нигоштаҳо баъзан фактҳо ифшо мешаванд, аммо самти таҳдил ва унвон мушахҳас намешавад. Б. Азизӣ ин ҷиҳати камбудии маводи ҳаҷвии матбуоти даврии солҳои 1920 бахусус гӯшай «Гӯшмол»-и «Тоҷикистони сурҳ»-ро пай бурда дар вақташ навишта буд «аз ҳама инҳо зишттар он аст, ки дар вақте ки фирмайиши тирокиион ба масъалаи худтанқидкунӣ шаҳроҳи калон кушодааст, «Гӯшмол» инро тамом аз хотир бароварда ё бар ояти хотир - хотирон ё барои тарсончакӣ рафта касеро ки танқид карданӣ шудааст номашро Алиф, Мим, номи падарашро Ҷим, Мим гӯён танқид мекунад ва аз равшан навиштани номи он бадкор ё хотирдорӣ мекунад ва ё метарсад» [2].

Ҳусусияти дигари фелетонгунаҳои матбуоти тоҷикии солҳои 1920 дар сермавзӯи онҳо буд. Мақолаҳои ҳаҷвие, ки якчанд мавзӯро фаро мегиранд, дар матбуоти солҳои 1920 - 1930 хеле зиёданд. Дар ин гуна мақолаҳо мавзӯъ ҳусусияти умумӣ пайдо карда дар заминай якчанд фактҳои ҳаётӣ, баъзан бо як ё ду ҷузъиёт шарҳу тафсир ё бо ишораи ҳаҷвӣ баён шудааст. Муҳаққиқ С. Солеҳов ин гуна мақолаҳои ҳаҷвии сермавзӯро ба талаби воқеаҳои солҳои 20 - 30 муносиб дониста менависад «Он солҳо воқеаҳои зуд - зуд тағйирёбанда, муносибатҳои иҷтимоӣ пеҷдарпеч буданд, мавзӯъ ва объект ҳам барои ҳаҷвнависон зиёд буд. Ҳаҷвнависон мебоист ба

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

замон ва воқеаҳо зуд ҳамовоз мешуданд, мушоҳидакор ва тезкор мебуданд. Ин аст, ки бештар мақолаҳои сермавзӯй ва хабарҳои хурди ҳаҷвӣ менавиштанд» [143, с.50]. Ба пиндори мо сермавзӯй гардида нигоштаҳои ҳаҷвӣ на ба муносибатҳои иҷтимоӣ, балки, аз як тараф, ба маърифати иҷтимоӣ ва ҳунару қобилияти эҷодкории муаллифон, аз сӯйи дигар, ба дараҷаи ташаккули ҳаматарафа нарасидани жанрҳои ҳаҷвии публитсистӣ алоқаманд буд. Ин аст, ки муҳаққиқ С. Солеҳов маводи хурдҳаҷми ҳаҷвии матбуоти тоҷикии солҳои 1920-1930-ро аксаран ҳабари ҳаҷвӣ ном мебарад. Ба мағҳуми имрӯзӣ дар журналистика ҳабар жанри маъмул ва фаврии аҳборӣ аст ва ба ҳаҷв ҳеч муносибате надорад. Маводи ҳаҷвӣ дар баробари таҳлилро тақозо намудан молики тарзу услуг ва баёни хоса аст. Ба ин маънӣ, он маводи ҳаҷвие, ки С. Солеҳов ҳабари ҳаҷвӣ таъбир кардааст, моҳиятан ҳабар набуда, баъзеашон фелетони хурд ва қисмашон ба луқма монандӣ доранд. Масалан, матни «Афсус, ки муҳбир нестам – да» (Мулло Мушфиқӣ, 1927, №10, с.5) аз рӯйи ҳусусият ва аломатҳои жанрӣ ба фелетон наздик аст. Дар он шахси мушаҳҳас бо кирдори бадаш гунахгор дониста ҳадафи тири тамасхури муаллиф қарор мегирад. Муаллиф, аз як тараф, ному насаби шахси маҳкумшавандаро ошкоро зикр менамояд, аз сӯйи дигар, кору кирдори ўро бо санаду далоил нишон медиҳад. Ӯ фактҳоро на танҳо бозгӯ ё тафсил мекунад, балки онҳоро ба қолаби ҳаҷв мекашад: «Агар муҳбири содик мебудам, менавиштам, ки котибони мудаии давлатии вилояти Панҷакент муддати мадиде косалеси ҳукумати мустабида буда, аз пушти араки ҷабини меҳнаткашон шикамашонро бордонг барин гафс карда мегаштанд. Имрӯзҳо пойгаҳро холӣ дида, қадами шумашонро ба идораи адлияи камбагалон ниҳода монанди гург ба селаи гусфандон даромаданд. Авсофи ҳамидаи ин ҷаноб зиннатбахши саҳифаҳои рӯзномаҳо шуда бошад ҳам, лекин вакили мудаии давлатӣ Зилатин бинобар ба забони маҳаллӣ нӯнок будан барои осоиши ҳудашон дафъ шудани ин

Муродов Мурод Бердиевич

шикамгафсро намехоҳанд, балки пои Ҳочиқулро ба семенкорӣ кардан зӯр мезананд...».

Камбудии чунин фелетонҳо он аст, ки дар онҳо тафсили муфассал ва таҳқиқи факт дида намешавад, балки воқеа тавассути ифодаҳои латифу образдор, ишораҳои нозуки ҳаҷвӣ нақл мегардад. Ба ибораи дигар, дар фелетонгунаҳои матбуоти тоҷикии солҳои 1920 - 1930 услуби эҷоди ҳикоя, аниқтараш ҳикояи воқеӣ эҳсос мешавад. Ба назари мо корбурди услуби ҳикоянависӣ дар публитсистики тоҷик, баҳусус дар эҷоди фелетон табиӣ буд, зеро, аз як тараф, ҳикоя дар адабиёти тоҷик аз жанрҳои маъмулӣ аньянавӣ ба хисоб мерафт, ки ҳаҷман ва мавзӯан хурд буда, ҳар гуна воқеияти мушаххасро дар қолаби он даровардан мумкин буд, аз ҷониби дигар, дар он солҳо фелетон ва услуби фелетоннависӣ барои публитсистони тоҷик нисбатан бегона буд. Ҳамчунин мавҷудияти низоми образӣ, композитсия, истифодаи воситаҳои баён, забон ва амсоли ин, ки ҳам ба ҳикоя ва ҳам ба фелетон хос аст, наздикии ин жанрҳоро нишон медод ва баъзан боиси маҳлут шудани онҳо мегардид. Бинобар ин истифода аз унсурҳои ҳикоя як навъ амри воқеӣ ва имконоти эҷодӣ барои ҳаҷвнигорон гардид. Чунин услуби нигоришро дар фелетонҳои солҳои Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ, аз ҷумла дар нигоштаҳои С. Фани «Саёҳати Берлин», «Замин саҳту осмон баланд», «Иблис ва Геббелс», Е. Шатров «Афандӣ дар Италия» ва дигарон низ мушоҳида кардан мумкин аст.

Ташаккули ҳаматарафаи жанри фелетон дар матбуоти тоҷики солҳои 60 - и қарни XX рост меояд. Дар ин солҳо бо сабаби ба майдони публитсистика ворид гардидани фелетоннависони ҷавон тарзи эҷоди фелетон ва ташкили образи ҳаҷвӣ низ гуногун гардид. Дар баробари фелетонҳои образдори типӣ фелетонҳои ҳуҷҷатӣ ва проблемавӣ ташаккул ёфт. Агар дар навъи аввали фелетон образ ва унсурҳои типии ҳаҷвӣ мақоми бештаре дошта бошад, дар навъи дуюм факту далел ва муносибати муаллиф ба онҳо нақши муҳим мебозид. Аммо ин маъноеро надошт, ки фелетонҳои ҳуҷҷатӣ аз таҳайюли

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

бадей орӣ бошанд. Дар ин гуна фелетонҳо тахайюли бадей на барои амиқтар қушодани образ, балки ба хотири ҷолибтар ифода намудани факту далелҳо ва бедор кардани ҳиссу нафати ҳонанда истифода шудааст. Дар фелетонҳои ҳӯҷатӣ баръакси фелетонҳои тахайюлӣ адреснокӣ мавқеи асосиро ишғол мекард. Зимнан дар ҳусуси адреснокӣ дар публитсистикай шӯроӣ ду ақида мавҷуд буд. Яке ақидаи фелетоннавис А. Зорич, дигаре андешаи М. Колтсов ва пайравони ӯ.

А. Зорич тарафдори фикри озодии муаллиф дар эҷоди фелетон, ба тарзи васеъ истифода бурдан аз тахайюли бадей, иваз кардани номи қаҳрамонон ва ҷойи амалиёт буд ва бо ҳамин усул эҷод мекард. Баръакси А. Зорич М. Колтсов дар фелетон зарур набудани тахайюлу образ ва шарту ҳатмӣ будани ному насаб, ҷой ва макони воқеаро талқин мекард. Агар дар равияи А. Зорич ҷанбаи бадей асос ҳисобида мешуд, дар равияи М. Колтсов ҷанбаи публитсистӣ бартарӣ дошт.

Дар публитсистикай тоҷик равияи М. Колтсов анъана гардида бошад ҳам, фелетоннависони машҳур амсоли Б. Фаниӣ, Ҳ. Содикӣ, И. Файзулло, Ф. Муҳаммадиев, Ҳ. Ёров, М. Богиров ва дигарон аз тахайюли бадей васеъ истифода бурдаанд. Дар фелетонҳои ин зумра андешаву тахайюл ва воситаҳои тасвири бадей мавқеи бештаре дорад. Мавзӯъ на бо нақли мушаҳҳас, событсозиҳои фактӣ, таҳлилу тафсили муъҷазу муайян, балки бо нақли ҳикоягӣ, событсозиҳои мантиқӣ, шарҳу тафсили умумӣ шакл мегирад, эҳсосот бо маърифат пайванд мегардад. Аз тарафи дигар, дар фелетонҳои ин зумра мундариҷа на бо такя ба факти мушаҳҳаси воқеӣ, балки дар заминаи мавхум ва андеша шакл гирифтааст. Аз ин рӯ, нигоштаҳои эшон то андозае ба ҳикояи ҳаҷвӣ монанд шудааст.

Мавриди таъқид аст, ки дар эҷоди фелетон, ҳамчунин дар таърихи фелетоннависии тоҷик ду шеваро метавон чудо намуд: шеваи таълифи oddī ва шеваи эҷоди бадей. Ба қавли муаллифони асари «Ҳандаи созанд» «баҳс дар ин маврид

Муродов Мурод Бердиевич

кори бехуда аст. Маҳаки асосй дар ин замина он аст, ки худи кайфияти мавод чи гуна будааст. Ҳар гоҳ ҳақиқат аз лиҳози сужа дар имотик ва ҷолиб бошад, ҳатто баёни оддии он ҳам ҳонанда ва шунавндаро ба худ мекашад ва илова бар он нафы бузурги иҷтимоӣ ҳам ҳоҳад дошт. Вале агар ҳақиқат ва ҳадаф ноқис аст ба он жарф шуд ва дар ифодаву баён ба мақсад муассаритӣ бештар аз ташкили бадеии баён истифода кард» [135, с.49]. Аз ин рӯ, дар фелетонҳои бо шеваи адабӣ эҷодшуда факт, ҳодиса ва вокеа шарху таҳлил мешавад, балки арзиш меёбад, муносибати муаллиф муайян мегардад ва шакли баён ба ҳикоя наздик мешавад. Чунончи нигоштаҳои Б. Фани «Таърихи зинда», «Дафтари хотира», «Содалавҳ», «Устод», Ф. Муҳаммадиев «Хочанавпараст», «Таклиф», «Фелетони зур», И. Файзуллоев «Соқӣ - соқиҷон», «Мараз», «Захоки морон», М. Богиров «Аз инаш ман бехабар - ку?», «Рамузфаҳм», «Дарди ҳарина», «Кар додари кур» ва гайра байни фелетону ҳикоя меистанд. Муаллифони чунини осор аз таҳаюл, яъне қаҳрамонони хаёлӣ, саҳнаи хаёлӣ ва диалогҳои соҳта моҳирона истифода кардаанд. Б. Фани дар «Таърихи зинда» образи одамони пурҳарфу ҳарзагӯ ва донотарошро дар симои Саримсоқовиҷ, дар «Дафтари хотирот» хислати баҳудаву бехуда хотиранависии ашҳоси гуногунро дар образи Исомиддин ва дар «Содалавҳ» макру хилла ва фиребу найранги мудирони мағозаҳоро мавриди танқиду мазаммат қарор медиҳад. Дар асари «Хочанавпараст» - и Ф. Муҳаммадиев хислати роҳбарони ноуҳдабаро, ки дониставу надониста барои худнамоӣ дар низоми корхонаашон тағиирот даровардани мешаванд, дар образи Зиракӣ ришҳанду мазаммат карда мешавад. Қаҳрамони «Фелетони зур» мухбир Ҳодӣ аст. Дар ин асар, аз як тараф, камхунарии мухбир, аз ҷониби дигар, бемасъулиятии сардорони хочагиҳо ва ба қавли худ ноустувор будани ашҳоси шикоятнавис ошкор мегардад ва ба риштаи танқиду мазаммат қашида мешавад. Аммо чи

Публистикаи ҳаҷвӣ

дар асарҳои Б. Фаний ва чи дар осори ҳаҷвии Ф. Муҳаммадиев, ҳамчунин нигоштаҳои дигарон, ки бо шеваи адабӣ эҷод шудаанд, таассуроти дучониба: воқеӣ ва бадей эҳсос мешавад. Яъне ҳаҷвнигорон ҳарчанд аз унсурҳои ҳунари нависандагӣ моҳирона истифода мебаранд, аммо воқеияти ҳол будани таассуроти эшон баръало эҳсос мешавад. Ба иборае дар ин гуна осор пайванди таассуроти воқеӣ ва бадей пурӯзвват аст. Дар ин гуна осор муаллифон гоҳ-гоҳ аз воқеият ҳудро дур мекашанд ва ба ин васила ҳақиқати воқеиро тарзе тасвир мекунанд, ки ҳам ҷолибу гиро ва ҳам ҳандаовар мешавад. Аз тарафи дигар, дар ҷунин фелетонҳо ҳаёл ба воқеият на танҳо ҳамоҳанг шудааст, балки дар такмили воқеият саҳм гузоштааст.

« - Ҳа Карим Саримсоқовиҷ, аҳвол читу? – ба пурсупос даромад дуҳтур.

– Ку як қисса кунед чи дард доред?

- Мездаам ҳуд аз ҳуд ба дард даромад,- гап сар кард бемор.

- Ғақат ҳаминаш дар ёдам ҳаст, ки дирӯз дар ҳонаи ҳамсоя як - дуто тухми обҷӯш хӯрдам. Дар як гӯши онҳо «ФҶЧ» гуфта мухр зада буданд. «ФҶЧ» аз фабрикаи ҷӯҷабарории Чептура.

- Боз чи хурдед?- пурсид дуҳтур.

- Тухмро бо намаки зоводи намаки Восеъ хӯрда будам.

Ба назарам, нони хурдагиам аз орди шаҳри Саратов буд. Орди осиёби Орҷоникидзеобод ҳам нони хуб мешавад. Хайр, боз ҳалтаашро мебинем» [81, с.5]. Тавре мебинем маҳз зикр шудани аносими воқеӣ ба матн қайфияти тоза бахшидааст. Карим Саримсоқовиҷ қаҳрамони бофтаи муаллиф аст, аммо хислату одат ва рафтори кирдори ў тамоман соҳтаву бофта набуда, балки натиҷаи мушоҳидаҳои ҷудогонаи аз ҷониби муаллиф таҳлилхӯрда мебошанд. Карим Саримсоқовиҷ аз тоифаи одамонест, ки ҳуднамоиро дӯст медоранд, доноиро на дар маърифат, балки дар зоҳир мепиндоранд. Ў одати дӯстдошта дорад, ки ҳеч гоҳ тарки он карда наметавонад. Аз як тараф, пурхарфӣ, аз ҷиҳати дигар, донотарошӣ аз одати

Муродов Мурод Бердиевич

писандидаи Карим Саримсоқович аст, ки ўро дар назди дигарон на бозгӯ ва тавсиф, балки фошу мазаммат менамояд. Маҳз чунин хислати номатлуби ашхоси муайян сабаб гардида, ки муаллиф типи онро дар образи Карим Саримсоқович тасвир намудааст.

Кӯшиши ташкили образи публитсистӣ дар фелетонҳои И. Файзулоев хусусияти ба худ хос дорад. Дар нигоштаҳои ў образи публитсистӣ бо таҳқиқи публитсистӣ тавъам гардида, муаллиф бештар ба баррасии мушкилот эътибор медиҳад. Бемасъулиятии ашхоси мансабдор, bemasулиятӣ ва хунукназарӣ ба вазифа, сустеъмол аз мансаб, оилаю фарзандбезорӣ, гӯрусначаашмӣ ва амсоли ин хислатҳои зишту бад аз унсурҳо ва воқеяти иҷтимоианд, ки ҷараёни фикронии муаллифро тақвият бахшида, ҷеҳраҳои манфури қаҳрамонро ташкил намудаанд. Дар ифшои ҷеҳраҳои манфур на танҳо ақлу идрок, балки ҳиссиёту ҳаяҷон нақш бозидааст. Ин ҷиҳатҳоро дар фелетонҳои «Кӣ гунаҳгор», «Қиссаи мухбир ва раис», «Соқӣ – соқичон», «Заҳоки морон», «Ҷӯҷаҳо кани?» - и ин муаллиф мушоҳида мекунем.

Қаҳрамонони фелетонҳои И. Файзулоев ба зоҳир ҷеҳраҳои шиносанӣ, онҳоро ҳар субҳу ҳар шом дидаем, ё дида истодаем. Чунин типи қаҳрамонон, мутаассифона, имрӯз ҳам дар ҷомеа ба назар мерасанд. Чунончи булҳавасии ҷавонони донишҷӯ, ки солҳои 1960 – ум чун масъалаи доги рӯз дар фелетони И. Файзулоев баррасӣ ва мавриди ҳаҷву танқид қарор гирифта буд, имruz ҳам дар рафтори ҷавонони мо мушоҳида мешавад. И. Файзулоев дар натиҷаи мушоҳидаҳои ҳодисаҳои муҳталифи дар ҳаёти ҷавонон гоҳ – гоҳ сарзананда нуқсони ҷиддиеро пайхас намуда, андешаи фош намудан ва гирифтани пеши роҳи онро ҳосил намудааст. Дар зоҳир қаҳрамони фелетон шаҳси бад нест. Ў мактаби ҳамагониро бо медали тилло ҳатм намуда меҳоҳад таҳсилро дар мактаби олий идома дидад. Ҳамин тавр ҳам мешавад, ба яке аз мактабҳои олии шаҳри Тошканд

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

қабул шуда сазовори номи баланди донишҷӯ мегардад. Аммо минбаъд ў на ба хондан, балки ба майнӯшиву бехудагардӣ майл мебандад ва оқибат аз донишгоҳ ҳориҷ мешавад. Бо дастгирии падар Саид ба якчанд донишгоҳҳо дигар қӯшиши қабул шуданро мекунад ва дар баъзе аз онҳо қабул ҳам мешавад, аммо чун ба хондан завқ надошт ва одаташро тарқ карда наметавонист дар ҷараёни таҳсил душворӣ қашид ва тарки донишгоҳ кард.

Воқеяти иҷтимоӣ дар фелетони мазкур ҳислати ягона дошта бошад ҳам, муаллиф аз он ҳодисаи муҳимро дида тавонистааст. Ӯ аз байни фактҳои дар назари аввал камаҳамият ва ба иборае ҷузъӣ қазияи рӯзмарраро қашф намуда бо маҳорати хуби ҳаҷвнигорӣ ба фактҳо умумият баҳшидааст. Ба ин минвол сангӣ маҳаки фелетони «Кӣ гунаҳгор?» - ро проблемаи ахлоқ ташкил медиҳад. Аммо проблемаи ахлоқ на ба мавҳуми умумӣ, балки дар шакли ҷузъ, яъне масъалаи тарбияи фарзанд ба миён гузошта мешавад. Дар баррасӣ ва таҳлили масъала паҳлӯҳои назарии қазия ба ҳам барҳӯрд мешаванд ва дар ҳалли он на танҳо муаллиф, балки хонандагон низ ба андеша фурӯ мераванд. Воқеан, кӣ гунаҳгор аст: муҳит, мактаб, падару модар. Нависанд ба саволи кӣ гунаҳгор ҷавоб надода, дарки онро ба ихтиёри хонанда ҳавола мекунад. Ба қавли А. Ю. Акбаров «албаттА падар, ки фарзандашро эркаю пулмаст қалон карда ва роҳи дурусти зиндагӣ андохта натавонист, гунаҳгор аст» [13, с.157].

Ташкили образи типии публитсистӣ дар фелетонҳои «Соқӣ - соқиҷон», «Заҳоки морон» ва «Мараз», ки дар мавзӯи мубориза бар зидди муллоёни мардумфиреб иншо шудааст, нисбатан эҷодкорона ва комилтар мебошад. Махсусан образи Муллопири Қадиҷӯйборӣ (Мараз) бо маҳорати хуби ҳаҷвнигорӣ оғарида шуда таҷаммӯи фактҳои манғии публитсистиро дар шакли хулоса фаро мегирад. Муллопири шахсест бадкирдор ва бадфитрат, дар ҳеч ҷо ба

Муродов Мурод Бердиевич

кори манфиатнок машғул нест. Ӯ худро мулло тарошида дар деҳаи Кадуҷӯйбории ноҳияи Ҳисор истиқомат мекардааст, аз ҳисоби мардумфиребӣ пулу нони муфт меёбад. Вай барои он, ки писарааш Мустафоқулро бори чорум хонадор кунад, зани сеюми ӯро тұхмат мекунад:

«...Җудо ҳам зани бефаҳму фаросат баромад! Аз қабили «мўйдарозони ақлкутоҳ» будааст. Акқалан оби таҳорат тайёр карданро намедонад...Ту шавхар бошӣ ҳам, як сирри ниҳонии ӯро хабар надорӣ. Вай мараз аст» (Точ. Сов., 1960.-24 июл). Муллопирӣ ба ҳар роҳ табобати келини «мараз» - и худро ба ихтиёр мегирад ва ӯро бо доруву давоҳои худ ба ҷон мерасонад. Оқибат арусро ба беморхона мебаранд ва ташхиси клиникӣ нишон медиҳад, ки ӯ ҳеч гуна мараз надорад.

Чун фелетони фавқ ин ҷо низ муаллиф дар қолаби таҳайюли бадей образи типии қаҳрамони манфири барои ҳалли масъала андеша пешниҳод менамояд, аммо дар ҳаҷву масҳараи муллоҳо далелҳои эътимоднок камтар истифода мебарад. Баъзан андешаҳо сода мебароянд. Чунончи гӯё Муллое дар яке аз туморҳои барои бачагон тайёр намудааш бо ҳуруфоти арабӣ навиштааст: «Ту духтарча, нотоб ҳастӣ, рангат зард шудааст, агар ба ман наҳонӣ мемурӣ».

Чунин тарзи тасвир, аз як тараф, нишонаи ба матолиби муносибати сатҳӣ доштани муаллифро фаҳмонад, аз ҷониби дигар, гумон аст, ки ба ҳаҷвашаванда таъсир расонад ё завқи хонандаро афзояд. Дар матни ҳаҷвӣ, хоса фелетон мавҷудият ва истифодаи факт ҳоло кам аст, ба он бояд либоси танз пӯшонид, табиати хандаро дар факт шомил намуд ё аниқтараш қашф кард. Аммо чунин оҳанг дар ин фелетони И. Файзуллоев камтар эҳсос мешавад. Табиист, ки дар эҷоди фелетон аввалин вазифае, ки назди муаллиф меистад, дарёфт ва интихоби факт аст. Чунин факт, аз як тараф, нав ва аҳамияти иҷтимоӣ, аз сӯйи дигар, фелетонбоб бояд бошад. «Навии факт дар моҳияти он зохир мешавад. Одатан факте, ки алакай боиси

Публистикаи ҳаҷвӣ

омӯзиш ва таҳлили мақомоти ҳифзи ҳуқук шудааст, мавзӯи фелетон шуда наметавонад. Фелетон бояд воқеаро ошкор кунад ва барои тафтиши минбаъда замина ба вучуд оварад» - менависад И. Усмонов [131, С. 376-377]. Дар фелетоннависии тоҷик истифодаи фактҳои омӯхташуда ва шарҳу тафсили такрории онҳо зиёд мушоҳида мешавад. Дар фаъолияти фелетоннависии И. Файзуллоев низ чунин ҳолат истиносӣ нест. Масалан, «Заҳҳоки морон» (Точ. Сов., 1960.- 30 июн). Вале бо вучуди ин И. Файзуллоев ҳамеша кӯшидааст, ки таносуби факту мавзӯй, воқеияту таҳайюлро риоя намояд. Фелетони ў «Боз акт мекардагианд-дия» дар бораи як соҳаи мушаххас ва муҳимми ҳочагии қишлоқ – сабзвоткорӣ баҳс мекунад. Мақсади муаллиф ифшо кардани хислатҳои роҳбарони бемасъулият ва холабегам аст, ки ба давлат ва ҷамъият зарар мерасонад. Дар фелетон аз ибтидо то интиҳо фактҳои муносиб, шахсони муайян ва нишонии мушаххас эҳсос мешавад. Аммо дар рӯйи матн муаллиф аз таҳайюл кор мегирад, воқеаҳои мушоҳидакардаашро дар шакли тасвири образӣ иброз медорад: «Рӯз нисф мешаваду ҳаво ҳам метафсад. Иштиҳои Аминҷон - ако Ақбаров чунон кушода шуда меравад, ки шӯрбочаи дар бошишгоҳ билиқ - билиқ ҷӯшидаистодаро тасаввур карда, оби даҳонашро базӯр нигоҳ медорад» (Точ. Сов., 1926.-6 октябр). Дар оғоз мақсади муаллиф ба хонанда ҷандон равшан нест, ба қадом масъала баҳшида шудани фелетон низ эҳсос намешавад. Вале аз мутолиаи давоми матн ба осонӣ дарк мешавад, ки воқеаи тасвиршаванда: бошишгоҳ, шӯрбои билиқ - билиқ ҷӯшидаистода на танҳо ҳаётианд, балки маҳсули таҳайюли дар заминai мушоҳидаҳои муаллиф ҳосилшудае мебошанд, ки ба матлаби фелетоннавис пайванди мантиқӣ доранд. Табелҷи Ҳикматов «кафтар барин аз ҷояш парида мехезаду «шӯрбоча тайёр» гӯён ба Аминҷон - ако рапорт медиҳад. Ҳамин тавр сӯҳбат дар атрофи шӯрбоча кур мегирад:

Муродов Мурод Бердиевич

-Махсусан, пиёзчонаш ба ман маъкул шуд-дия, акаи бригадир мегўяд табелчи...

Суханони табелчиро Аминчон-ако тасдиқ мекунаду аммо зуд рангу рўяш тафйир меёбад» (Точ. Сов., 1959.- 6 октябр)

Тарсидан ва дигаргун шудани рангу рўйи табелчи дар фелетон гиреҳи матлаб ва воқеаи тасвиршавандаро мекушояд. Маълум мешавад, ки аз bemasъiliyat ва хунукназарии бригадир ва аҳли бригадаи ўсоле қабл 96 килограмм тухми пиёзи ба қитъаи 6 гектара кишташуда дар барф талаф меёбад. Аграноми назоратии хочагӣ кори чиноятӣ будани онро хуб донад ҳам, ба санад имзо мемонад. Бо супориши раис кишти такрорӣ гузаронида мешавад, аммо боз аз bemasъiliyatии коргарони хочагӣ киштзор зери алаф мемонад. Дар натиҷаи чунин bemasъiliyatӣ хочагӣ 14 ҳазору 240 сум зарар мебинад.

Воқеяяти асосии фелетони мазкур чунин аст. Барои ошкор соҳтани моҳияти ин воқеа ва фелетонбоб гардонидани он муаллиф аз нақлу ривоятҳо, саргузаштҳои воқеӣ моҳирона истифода мебарад ва ба ин минвол, аз як тараф, ба матн ғановат ва бадеяят мебахшад, аз сӯйи дигар, бо таҳқики мавзӯъ иртибот ва таносуби воқеяят ва бадеяятро қавӣ мегардонад. Бояд гуфт, ки чунин сахнаҳо дар фелетонҳои И. Файзуллоев табий ва таркибианд. Масалан, сахнаи боло аз хар ҷиҳат ба бофтаи фелетон меғунҷад:

1) Тасвири сахнаи аввал аз лаҳзае шурӯъ мешавад, ки ба ҷузъиёти дигари мундариҷаи матн алоқаи занҷирӣ дорад;

2) Воқеаи тасвиршуда на танҳо ба мавзӯъ, балки ба табииати шугли ҳамешагии қаҳрамонон мувофиқ аст;

3) Муаллиф дар ҳолати ҳаҷвӣ исбот мекунад, ки муносибати қаҳрамонон маҳкумшаванда мебошад.

Ҳамин тавр, образи «қаҳрамонон»-и фелетоншаванда на тавассути таҳайюли пурраи муаллиф, балки дар заминай мушохидаҳои мушаххаси фелетоннавис шакл мегиранд.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Бояд гуфт, ки дар таҷрибаи ҳаҷвнигории матбуоти даврии шӯравӣ бо шарофати таъсири ҳамдигарии мушоҳидаҳои муайян ва таассуроти рангини муаллифон усули ташкили персонажҳои мусбат ва манғӣ басо маъмул гардида. Ҳаҷнависони зиёд ба ҳодисаҳои мушаххас, фактҳои муайян, рафтори шахсони воқеӣ такя карда персонажҳои таҳайюлиро соҳтаанд. Дар баробари персонажҳои маъмули ҳаҷвӣ: Афандӣ, Мулло Насриддин, Мулло Мушфиқӣ дар ҳаҷви матбуот қаҳрамонони нав ба мисли Муллопирӣ, Хорпуштак, Талбакӣ, Айёр, Косадум ва ғайра ба миён омаданд. Баъзе аз ин қаҳрамонон аз фелетон ба фелетон ва дигар матнҳои ҳаҷвӣ сайр намуда, вобаста ба мақсад ва талаби мавзӯъ ин ё он вазифаи умумиро иҷро намудаанд. Ин ва дигар қаҳрамонҳо бадкирдориҳои гуногунро ошкор ва сарзаниш намуда, илюзияи қонунмандии фактҳоро ташкил намудаанд.

Зимнан бояд таъкид намуд, ки принсиipi маҳсусгардонӣ дар мутуни ҳаҷвӣ на ба тарзи меҳаникӣ - алоқаманд намудани қаҳрамони воқеӣ ва қаҳрамонони хаёлӣ сурат мегирад, балки бо назардошти интиҳоби амиқи хусусият ва аломати хислатҳои таҳлилшаванд ба роҳ монда мешавад. Накли ҳаҷвӣ (ҳамчунин бадей) моҳияти аҳдофи муаллиф ва қонунияти асарро, аз як тараф, ошкор намояд, аз ҷониби дигар, қавӣ мегадонад. Ин ҷиҳат, аз ҷумла мавҷудияти маҳсусиятҳои образӣ ва ҳаҷвиро дар матни публитсистӣ мефаҳмонад. Аммо образи ҳаҷвӣ дар публитсистика қонунмандиҳои худро дорад. Ба қавли муҳаққиқ Л. Кройчик «аввалан дар ин ҷо образи ҳаҷвӣ на дар ҷараёни ташаккул ва инкишифӣ аломатҳои манғӣ, балки дар зухуроти онҳо дидо мешавад. Баъдан образи ҳаҷвӣ дар фелетон (ҳамчунин жанрҳои дигар М.М.) чун қоида хусусияти фардӣ дорад» [70, с.134]. Аз ин рӯ, муаллифи фелетон ва дигар асарҳои ҳаҷви публитсистӣ ҳангоми ба шахсони муайян кор гирифтан аломатҳои ҳарактернокро на танҳо аз он нафар ҷӯё мешавад, балки кӯшиш мекунад аломатҳоеро пайдо намояд, ки

Муродов Мурод Бердиевич

барои ошкор ва мазаммати айбу нуқсони қаҳрамон мусоидат кунанд. Дар асар на танҳо Афандӣ, Мушфиқӣ ё нафари дигари мушаххас, балки зухурот ё воқеаи пешниҳодшуда мазаммат мешавад. Қаҳрамони воқеӣ қатъи назар аз мушаххасияти худ унсурҳои образи типиро мегирад. Образи публисистӣ дар фелетон ва памфлете то андозае гуногуннақша аст. Оҳангҳои дохилӣ ва асосҳои равонии рафтори қаҳрамонро аксар маврид умумияти матлаби мантиқии бо афкори публисистии муаллиф алоқаманд, иваз мекунад. Муҳторияти рафтори қаҳрамон дар ҳаҷви публисистӣ (хусусан фелетону памфлете) басо шартист, муаллиф зоҳирان бетараф намояд ҳам, қаҳрамони ў ба самти муайяни ба матлаби муаллиф мувоғик, амал мекунад.

Тавре мебинем, маҳсусияти ташкили образи ҳаҷвӣ дар фелетон ва дигар жанрҳои ҳаҷвӣ ба вазифаи публисистии онҳо саҳт алоқаманд аст. Аммо қатъи назар аз он ки ин навъи жанрҳо аз унсурҳои образозоз, тасвирҳои бадей орӣ нестанд, мақсади асосии муаллиф на ташкили образи мукаммали бадей ё ҳаҷвӣ, балки паҳн намудани фояи публисистӣ мебошад.

Ин чиҳатро дар фелетонҳои И. Файзуллоев, М. Богиров, Ф. Муҳаммадиев, Ҳ. Ёров ва дигарон баравъло мушоҳида мекунем. Чунончи дар фелетони М. Богиров «Рамузфаҳм», кӯшиши ташкили образи қаллобон эҳсос мешавад, аммо ҳадафи муаллиф танҳо соҳтани образ ва нишон додани типи чунин тоифа набуда, балки танқид ва мазаммати хизматрасонии бади автобусҳо ва сарсонии мусофирону қалобии назоратчиён аст. Ба назар чунин мерасад, ки муаллифи фелетон аз ибтидо то интиҳо мушоҳида ва сарсонихои як сафарашро нақл мекунад. Дар чунин ҳолат пайдо кардани матн таҳайюли муаллиф ва қобилияти образофарии ў мусоидат кардааст: «Сайр ҳам сайру саёҳат ҳам сайр мегӯянд. Мо азми тамошои адир кардаву якбора ҳаво қошу қавоқ кард, торик шуд, шамол барҳост, чангро ба фалак бардошт.

Мо қарор додем, ки ба шаҳр бармегардем. Мизбон акои Муҳаммадӣ моро ба роҳи асфалти канори роҳ баровард. Ҳар се

Публистикаи ҳаҷвӣ

интизори автобус шудем. Ин ҳоли моро дид акаи Муҳаммадӣ табассуми маънидоронае карду гуфт:

- Як вақтҳо ҳамин кӯчаҳои ҳозир тап - тозаи асфалт чунон лойу ноҳамвор буд, ки рости гап одами бақувват базур мегашт. Хоҳ бовар кунед, хоҳ не, як маротиба ана дар худи ҳамин ҷойи истодагиатон як кампир ба лой афтида доду фарёд кардааст. Булдозерчи омада кампирро бо булдозер қашола карда баровардааст». Ҳамин тавр, лаҳзаҳои ҷудогонаи аз мушоҳидаҳои муаллиф ҳосил шуда бо маҳсули таҳайюлу тафаккури ўомезиш ёфта, аз як тараф, сужаи матнро таҳрезӣ кардааст, аз сӯйи дигар, барои гузариш аз воқеяят ба тарҳ ва аз тарҳ ба воқеяят мусоидат намудааст. Акаи Маҳмадӣ мустазхир гардидан мусофиронро эҳсос карда ба мақсади фиреби вақт аз ҳолати гузашта ва имрӯзи роҳ нақл мекунад. Дар накли ўтазод эҳсос мешавад. «Роҳҳо созу лекин одамҳо маҳтали автобус шуда, соатҳои дароз дар сари роҳ почак зада меистанд». Ронандагон гүё автобусҳо моли худашон бошад, хоҳанд меоянд, наҳоҳанд не. Баъд аз интизориҳои зиёд ниҳоят як автобусча меояд, ҳама ҷояш аз ҷангу ҳок сап -сафед, дарунаш пур аз одам. Дар вокзал аз кассаҳо билет ҳаридан душвор. Аз ин ҳолат истифода бурда назоратчиён ва ронандаҳо қаллобӣ мекунанд.

Муаллиф дар соҳтани занцираи тасвир фаъол аст. Фаъолмандии ўҳам дар силсилаҳои ҷузъиёти лаҳзаҳои як масъала ва ҳам дар пайванди тасвири ҳолатҳо ҳувайдо мегардад. Ин пайванд қазияи ахлоқиро ҳосил менамояд. Ҳамаи ин бемасъулиятиву фиребарӣ нишонаи маънаван паст будани ахлоқи ин тоифа ронандагон аст. Чунин бемасъулиятиву форигболӣ ва муносибати сатҳӣ намудан ба қасбу кор ва мизочон дар фелетони «Ранчи беганҷ»- и Эҳсон Субҳон низ мазаммат мешавад. Ҳати ҳаракати воқеа дар матн тӯлонӣ ва сершоҳа нест. Вай дар заминаи воқеаи муайян ва мушоҳидаҳои мушахҳас ба риштаи сужа қашида шудааст. Муаллиф ба ҳайси

Муродов Мурод Бердиевич

қаҳрамон – бемор ба мақсади ташхиси дард ва табобати он ба муоинагохи рақами 2 муроциат мекунад. Аз он чо ўро ба муоинагохи рақами 4 мефиристонанд. Бо талаби духтур ўдар ин муоинагоҳ анализ месупорад, vale ҷавоби анализро кормандони лаборатория ба муоинагохи рақами 3 мефиристонанд. Ҳамин тавр, ташхиси дарди бемор 3 рӯз тул мекашад, аммо бо беътибории кормандони лабораторияҳо «варакаи беморӣ» гум мешавад ва ранчи бемор бе ганҷ мемонад.

Маънавиёту ахлоқи ҳам персонажҳои фелетони «Рамузфаҳм» ва ҳам «Ранчи беганҷ» ба ҳам наздик мебошанд. Дар матни аввал хизматрасонии бади нақлиёт, қаллобии ронандагону назоратчиён ошкоро мазаммат шавад, дар матни дуюм ҳолати бади кор ва бепарвоии кормандони муоинагоҳҳо танқиду ришҳанд мегардад. Дар ҳар ду матн низ тарзи тасвир дар шакли нақл баррасӣ шудааст. Аммо талоши муаллифон дар тасвири ҷузъиёти ҳарактерҳо як хел нест. Дар матни якум унсурҳои тасвиру ҳаҷвсоз нисбатан бештар ва мохирона истифода шавад, дар нигоштаи дуюм нақли ҷузъиёти воқеа бартарӣ дорад. Маълум аст, ки барои эҷоди осори ҳаҷви публисистӣ дар қаҳрамони таҳайюлӣ ташкили образ воситай ягона нест. Аксар маврид публисист - ҳаҷвнигор бо одамони воқеӣ ва ҳодисаҳои мушахҳас сару кор мегирад. Дар ин ҳолат қобилият ва мавқеи муаллиф на дар таҳайюл ва образсозӣ, балки бештар дар коркарди далелҳои ҳӯҷҷатӣ, шарҳу тағсил, арзишдӣӣ, луқма, соҳтани образгунаҳои хурд намудор мегардад. Дар матбуоти тоҷик чунин усули ташкили матни ҳаҷвӣ бештар дар шакли фелетон маъмултар аст. Ҷаҳуссан чунин ҳусусиятро фелетонҳои Ҳ. Ёров «Чомаи домодӣ» (1975), «Хоҳ тир кафад хоҳ ҷувоз» (1978), У. Раҳимов «Одилов ҳасрат мекунад..» (1979), П. Сайфиддин «Давр-даври раис» (1991), «Агар ғазаби раис ояд» (1991), Ф. Искодарӣ «Аз касса ба касса, баъд ба киса» (1990), «Баднафсии боги ҳайвонот» (1990) ва амсоли ин доранд. Дар ин гуна фелетонҳо ҷанбаи бадей ва

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ҳаҷвӣ нисбатан заиф буда, таҳлили амиқи мавзӯъ, муқоиса ва таҳқиқи далелҳо, ошкор ва нишон додани моҳияти онҳо дар чойи аввал аст. Яъне дар ин шакли фелетонҳо «фактҳо дақиқона интихоб ва муносибати онҳо дар мувофиқат ба шакли муносиб омӯҳта мешавад, сабабҳои гуногуни фактҳо ҷустуҷӯ ва муайян мегардад» [103, с.18.]. Масалан, «Кооперативи тайёрфурӯш» - и Faftari Исқодарӣ. Матни мазкур зери рубрикаи фелетон интишор шуда, таҳқиқи муфассал ва амиқи мавзӯъро бо нишон додани факту далелҳо дар бар мегирад. Вокеа на дар шакли тип ё образ, балки бо усули таҳлили публитсистӣ баррасӣ шудааст. Муаллиф дар рӯҷӯи фелетон аз хусуси ташкили кооперативҳо ва раҳӣ аз буҳрони иқтисодӣ сухан ронда ба асли мақсад – таҳлил ва таҳқиқи фаъолияти кооперативи «Контакт» мегузарад. «Аз дастгириву ҳусли таваҷҷӯҳи калонҳо истифода бурда як идда «менечерҳо»-и навбарамад дарҳол тасмим гирифтанд, ки дар назди Иттиҳодияи «Тоҷикснаб» кооперативе бо номи «Контакт» ташкил намоянд ва дар кори такмилдииҳии соҳаи таъминот саҳми босазо гиранд.

«Контакт» - калиди комёбихо, «контакт» кӯмакрасони корхонаву муассисаҳо мегуфтанд онҳо дар қатори дигар фидоиёни ҳаракати кооперативӣ» (П.Д., 1991.-21 феврал). Фелетоннавис, аз як тараф, заминаҳои ҳукуқии ташкили кооперативи «Контакт» ва вазифаҳои онро, ки дар «Оиннома» бо ҷумлаҳои «турнақатор» зикр шудаанд, ошкор намояд, аз ҷониби дигар, бо такя ба фишӯрдаи тағтиши ревизорон ва мушоҳидаҳои худ сабит карданӣ мешавад, ки Кооператив маблағи даромади худро аз фурӯши маҳсулот дар ду соли фаъолияташ камтар нишон додаст. «Камтар нишон додани маблағи даромади умумӣ, фоида аз фурӯши маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) ҳаракоти моддӣ, ҳаракоти аслӣ, яъне пинҳон нигоҳ доштани даромад аз андоз аз он ҷиҳат рӯй дод, ки кооператив на ҳамчун воситачи амал кардааст, балки бевосита амали ҳариду фурӯшро ба анҷом расонидааст».

Муродов Мурод Бердиевич

Ҳамин тавр, фелетонхое, ки ҳодисаҳои мушаххас, шахсони муайян ва ҳолатҳои чудогонаро фаро мегиранд, пеш аз ҳама, ҳусусияти публитсистӣ доранд на бадӣ. Муаллифони ин шакли фелетон тавассути таҳлили фактҳо ва ҳодисаҳои муайян аз масъалаи мавриди баррасӣ хулосаҳои мантиқӣ баровардаанд. Агар дар фелетонҳои бадӣ - публитсистӣ бештар характери персонажҳо ошкор гардад, дар навъи публитсистӣ - бадсии фелетон маҳсусияти зуҳурот ва аломатҳои он муайян мешавад.

Маҳсусгардонии образи публитсистӣ дар шакли қаҳрамони таҳайюлӣ на танҳо ба фелетон, балки ба жанрҳои дигари ҳаҷви публитсистӣ низ хос аст. Алалхусус образи публитсистӣ дар памфлет нисбатан мувофиқтар мебошад. Зоро, аввалан дар ин жанр образи публитсистӣ ба маҳсусияти типии намояндгони гурӯҳ ва ҳизбҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ мувофиқ аст, баъдан жанри мазкур имконияти васеи истифодаи унсурҳои бадеиро дорад. Чунончи муаллифони асари «Ҳандаи созанд» зикр кардаанд: «Памфлет аз ҷумлаи жанрҳои адабӣ-публитсистие мебошад, ки дар он назариёти ҳасмонаи сиёсӣ, фаъолият, рӯҳ ва андешаи иртиҷоӣ мусовиёна маҳв мегардад. Нависандай памфлет бояд аз ҳама имконоти тасвири бадӣ ва приёмҳои адабӣ истифода намояд» [135, с.110]. Маҳз назари ҳолисона ба муаллиф имкон медиҳад, ки тасвири образи ҳаҷви то андозае тезу тунд таҳрезӣ намояд. Бахусус дар публитсистикаи замони шӯравӣ образи ҳаҷвӣ дар шакли фелетон, памфлет ва дигар жанрҳо дар рӯҳияи анъанаи ҳизбияти адабиёт соҳта мешуд. Нависандагон кӯшиш намудаанд, ки дар ташкили образи ҳаҷвӣ ва тасвири қаҳрамон хислати фошсозӣ ва маҳкумнамоии памфлетро нигоҳ доранд. Чунин ҳусусият дар памфлетҳои С. Айнӣ, С. Ализода, Н. Баҳулзода, Ф. Муҳаммадиев, И. Файзуллоев ва дигарон баъдо мушоҳида мешавад. Дар маркази памфлетҳои ин ҷумла ва дигарон фикр, ақида ва андеша меистад. Ва ин андеша дар иртиботи ҷиҳатҳои публитсистӣ, бадӣ ва ҳаҷвӣ ҳосил шудааст. Аз тарафи дигар, андешаи муаллифон дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

памфлете пурра ҳаёлӣ ё сирф бофта набуда, дар заминаи воқеяти мушаххас шакл мегирад. Махӯз маърифати воқеяти мушаххаси иҷтимоӣ ба нависандагон медиҳад, ки аз як тараф, фактҳои чудогонаро қашф намояд, аз ҷониби дигар, образ ё типи воқеа ва ё қаҳрамонро тавлид созад. Бо ҷунун тарзи маърифат оғаридани тип, бахусус дар памфлетеҳои Убайди Зоконӣ «Ахлоқулашроф», «Муш ва гурба», А. Доноиш «Рисолаи таъриҳӣ», Возеҳ «Ақоидуннисо», С. Айнӣ «Чингизи асри XX», «Деви ҳафтсар», «Хари бедум», «Бадбӯй будааст», Ф. Муҳаммадиев «Косадум», Урун Кӯҳзод «Таҳти равон ва таҳтбардорон» ва ғайра бештар эҳсос мешавад. Дар ин ҷумла памфлетеҳо ҳарчанд персонажҳои таҳайолӣ амал мекунанд, аммо асоси онҳоро таҳқики воқеа ташкил медиҳад. Масалан, дар памфлете «Ахлоқулашроф», ҳамчунин «Муш ва гурба» қаҳрамонон бо ному насабашон номбар намешаванд. Аммо аз рӯҳияи тасвир ва нақл бармеояд, ки «воқеаҳо ва фикрҳое, ки муаллиф нишон додан ва гуфтан меҳоҳад, махсули ҳаёлӣ набуда аз зиндагӣ гирифта шудаанд» [55, с.155]. Ин гирифтаниҳо бо он ҳусусияташон фарқ мекунанд, ки типи иҷтимоӣ на дар асоси намунағириҳо, балки дар заминаи ба дараҷаи тип баровардани воқеаҳои мушаххас ба амал омадааст. Ҳамчунин ин типи иҷтимоӣ ҳарактери рӯзмарра ва ғошкунанда дорад. Ва ин омил ҳамчун сифати анъанавии памфлете шинохта мешавад. Дар памфлете «Ахлоқулашроф» - и Зоконӣ тасвири ахлоқи паст ва разилонаи ашрофони ҳамасраси моҳияти рӯзмаррагӣ ва танқиду мазаммати рафтори эшон ҳусусияти ғошсоланд дорад.

Эҷоди тип ва образ дар памфлете «Муш ва гурба» боз ҳам барҷаста аст. Муаллиф дар ташкили тип ва образ аз пайванди иҷтимоиву сиёсӣ моҳирона истифода мебарад. Ин аст, ки аксари муаллифони перомуни ин асар таҳқик ва баҳсҳо ба анҷом расонида онро «асари сирф адабӣ не, балки асари адабии равияи публитсистӣ дошта ё шояд асари сирф

Муродов Мурод Бердиевич

публитсистӣ номидаанд» [160, с.46]. Барҳақ воқеаҳое, ки дар ин асар ба сифати тип тасвир шудааст, типи умумӣ чунончи хоси адабиёт аст, набуда, асоси воқеӣ ва таърихӣ доранд. Нависанда ба мақсади пуртасир намудани фикр воқеаҳои таърихиро дар шакли тамсил баён мекунад. Воқеаҳои таърихӣ ҷангҳои Мубориз ва Абуисҳоқ аст, ки ҳақиқат будани онро муҳаққиқон X. Мирзозода ва И. Усмонов сабит соҳтаанд ва ин чо мотакори онро зарур намеҳисобем. Танҳо ишора бояд кард, ки У. Зоконӣ дар тасвири симои гурба аз муболиғаҳои устуравӣ истифода бурда, онро ба аждаҳо ташбех медиҳад:

*Аз қазои фалак як гурба
Буд чу аждаҳо ба Кирмоно,
Ишкамаши таблу синааш чу сипар
Шердилу палангчангоно.*

Ҳамин тавр, дар «Ахлоқулашроф», «Муш ва гурба» ва дигар асарҳои У. Зоконӣ таҳайюл ва маҳорати типофарӣ бартарӣ дошта бошад ҳам, асоси ҳар гуна тасвир ва образҳои осори ҳаҷвии ўро воқеаҳои мушахҳаси ҳаётӣ ташкил медиҳад.

Дар шакли тамсил баён намудани воқеаҳои иҷтимоӣ дар публиттика бештар хоси памфлет аст. Дар публиттикаи тоҷик дар ин шакл эҷод намудани осори ҳаҷвӣ маъмул аст. Аммо дар асарҳои С. Айнӣ «Деви ҳафтсар», «Бадбӯй будааст», «Хари бедум» ва «Косадум»-и Ф. Муҳаммадиев воқеаҳои ҳаётӣ ва таърихии замон хеле барҷаста типӣ кунонида шуданд. Дар ин ҷумла осор ва амсоли ин қувваи асосии образофарӣ ё типсозиро омилҳои равонӣ ташкил медиҳанд. Зоро ҳусусият ва талаботи жанри памфлет, пеш аз ҳама, таъсири мағкуравиро тақозо дорад. Маҳкум нмуудани гуноҳҳо ва ё бадкирдориҳои иҷтимоӣ, ки ҳадафи памфлет аст, танҳо бо ошкор намудани камбудӣ ва мазаммати он муюссар намегардад. Бояд аз усулу василаҳое кор бурд, ки барои пуртасир гардида ништириши фикр мусоидат мекунанд. Дар осори ҳаҷвии номбурда чунин ҳусусиятро дар тавлиди фикр, ба вучуд овардани

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ғоя, ҳаракати воқеа (сужа), пешниҳоди фарзияҳо мушоҳида мекунем. Маҳз ғановати тахайюл ба муаллифон имкон дода, ки воқеияти муайянро рангоранг тасвир намоянд. Масалан, устод С. Айнӣ дар памфлетҳои дар замон ҷанги бузурги Ватани таълиф намудааш, воқеаҳои ҷудогонаи ҳаётиро бо бардоштҳои эҳсосӣ ва таҷрибавии худ маърифат кардааст. Ба ибораи дигар, тахайюл ва типофарии муаллиф дар заминай амали байнҳамдигарии илмӣ, бадей таҷрибавии дарки моҳияти иҷтимоӣ ва сиёсии ҷанг шакл гирифтааст. Маълум аст, ки ҳамаи асарҳои публитсистӣ - ҳаҷвии С. Айнӣ, ки дар шакли тамсил эҷод шудаанд, дар асоси иттилоъ ё ахбори муайян ба вуҷуд омадаанд. Ҷунончи памфлети «Ҳари бедум». Саркардаи Германияи фашистӣ ба мақсади ҳавасмандгардонии ҷонидоронаш минтақаҳои ҷудогонаи оламро ба онҳо ваъда мекунад. Аз ҷумла, Тунис ва Миср барои Италия ва саркардаи фашизми он Муссолини ваъда шуда буд. Италия дар солҳои 1911-1912 Тароблиси Фарбро ба даст оварда, дар Африкои Ҷанубӣ ҳуни ҳазорон бегуноҳонро рехта буд. Аммо Италияи фашистӣ меҳост боз мустамликаи дигареро ба даст дароварад.

Муаллиф ба мақсади дастгирӣ ва рӯҳан ҳавасманд гардонидани артиш ва ҳалқи шӯравӣ қудрати эҷодии худро дар шакли афсона ба риштаи сужа мекашад. Байти машҳури Саъдӣ:

*Мискин ҳарак орзуи дум кард,
Ноёфта дум ду ғӯши гум кард,*

ки маҳсули сирф тахайюлӣ ва типи умумӣ аст, дар қушодани гиреҳи масъала ва тарҳрезии мундариҷаи асар боис гардидааст. Дар ин ва дигар памфлетҳои С. Айнӣ ташкили матн дар шакли афсона ва тарзи баён устуравӣ буда, дар онҳо иттилоот дар шакли орзу, факт дар шакли арзиш ва мантиқ дар қолаби эҳсосот ифода шудааст. Таассурут ва тахайюлоти муаллиф низ ҳусусияти асотириро қасб намуда, воқеаҳо дар шакли рамзу тахминҳо, ки маънои дилҳоҳро соҳибанд, тасвир мешаванд.

Муродов Мурод Бердиевич

Чунончи муҳаққик Е. Е. Пронина қайд мекунад: «Дар эчоди матни асотирӣ рӯзноманигорро мебояд ба тафаккури асотирӣ такя кунад, воқеият бо рамзҳо; тахминҳое, ки маъноҳои дилҳоҳро ба ҳодисаҳо медиҳанд бо фактҳо ва мантиқи илмиро бо директивҳои идеологӣ оmezish дихад» (125, с.61).

Персонажҳои памфлети «Хари бедум» хар ва гург мебошанд. Хар мискин асту гург хунхор. Аммо мақсади нависанда тасвири хислати ин ҳайвонот набуда, балки, аз як тараф, нишон додани бекавлии саркардагони фашизими Германия ва ба дӯстӣ содик набудани онҳо бошад, аз сӯйи дигар, танқиди хисси бадҳоҳонаи эшон аст. Аз ин рӯ, тахайулоти муаллиф, асосан, дар меъёри соҳтани афсона шакл гирифтааст. Аммо ин афсона ба воқеаи муҳимми рӯз саҳт алоқаманд мебошад. Воқеан дар замони ҷанг Италия нисбат ба Германия мамлакати заиф ва мутеъ буд. Аз ин рӯ, дар прототипи хар тасвир шудани он аз ҳар ҷиҳат мувоғиқ шудааст. Хар бофаҳм ва дурандеш нест. Ҳолаш дар табоҳӣ аст. Гург ин ҳоли табоҳи хари мискинро дида, гӯё ба ў дилаш месӯзад, ки Шеру палангро ба ў нишон дода мегӯяд:

-Думи қадоми онҳоро меҳоҳӣ?

Хар фикр карда ба гург ҷавоб дод:

Қадомаш, ки осонтар ба даст дарояд, барои ман басанд аст.

Хардуяшро ҳам ба даст медарорем, қадомашро, ки ту писандӣ аз они ту мешавад. Факат дар вақти шикор тарсро ба ҳудроҳ надода, истодагарӣ карданӣ ту лозим аст, то ки онҳо маро танҳо дида ба ман далер нашаванд».

Чун рақибон (шеру паланг) ба онҳо ҳӯҷум карданд, гург мебинад, ки ба онҳо ҳарифӣ карда наметавонад, роҳи гурезро пеш мегирад. Хари мискин зери фишори шеру паланг монда, бар замми дар орзуи дум будан аз ду гӯш низ маҳрум мемонад. Вай аз дӯстии рафиқи ҳуд ҳайрон шуда, зери лаб овоз медиҳад:

«- Магар дӯстӣ ҳамин аст? Магар аҳду паймоне, ки байнӣ ҳуд баста будем, ҳамин буд?...»

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Ҳамин тавр, С. Айнӣ бо истифода аз омилҳои асотирий воқеиёти рӯзро ба риштаи таҳқиқ қашида, ба усули муқоисаҳои адабиву публитсистӣ ба онҳо хусусияти типӣ мебахшад. Аксари памфлётҳои С. Айнӣ ба чунин хусусият асос ёфтаанд. Дар онҳо на танҳо шинохти хуби қаҳрамонон ва объекти тасвиру танқид, балки муқоиса ва иртиботи воқеаҳои манфури гузаштаву рӯз мушоҳида мешавад.

Дар шакли тамсил ва иртибот ба маҳсули хаёли рангини ниёғон танқиду мазаммат намудани воқеиёти номатлуби рӯз ва ба ин минвол ташкили образи ҳаҷвӣ дар публитсистикаи муосири тоҷик ба ҳукми анъана даромадааст. Баъзан қаҳрамонҳои тамсилӣ бо воқеаҳои мушаххаси ҳаёти алоқамандона таҳқиқ мешаванд, ки ин алоқамандӣ хусусияти типии воқеаро комил мегардонад. Памфлети «Косдум»-и Ф. Муҳаммадиев чунин хусусиятро дорад. Косадум – қаҳрамони памфлёт шаҳсест, ки рашку ҳасад, бухлу кина мояи ҳастиаш гаштааст. Нависанда хислати қаҳрамонро ҳам дар зохир ва ҳам дар сиришт тасвир мекунад. Косадум мавҷудест «начандон қавипайкар, аммо тираранг, тирарӯ ва тираҳӯ ва дар ҳамла марговар. Аслиҳаи оғатбори вай шоҳ не, ҷангол не, дандон ҳам не, балки пешоб аст. Ҳӯрокаш мисли дигар ҳайвоноти ваҳшӣ неъматҳои заминист, vale ҳар ҷиз, ки бихӯрду биошомид, дар батнаш дарҳол ба заҳри ҳалоил табдил мёёбад. Косае дорад дар нуки дум, онро ба бавли худ пур мекунад ва ба сари ҳариф мепошад. Аз нафаси заҳр ҷонварон ҷо ба ҷо мемиранд, бешаҳо оташ мегиранд, сангҳо ба тудаи хокистар мубаддал мешаванд» (Осори баргузида ҷ.1, с.373).

Ф. Муҳаммадиев дар типӣ гардонидани воқеият ва ташкили образ мисли устод С. Айнӣ аз маҳсули хаёли рангини ниёғон истифода мебарад. Ҳам қаҳрамонони асарҳои ҳаҷвии С. Айнӣ ва ҳам қаҳрамонҳои памфлётҳои Ф. Муҳаммадиев дар тасвири муаллифон ба хислату ҳарактери табиишон мувофиқанд. Аз ҷумла Косадум шаҳсест, ки бо вучуди чун

Муродов Мурод Бердиевич

буқаламон ҳамеша дар тағириот ва табадулот будан, хислати табииашро, ки заҳрпошӣ аст, гум намекунад. Ба қавли А. Саъдуллоев «вай мавҷудест, нотавонбин, шахсест, ки аз пиrӯzии дигарон ғамзада ва аз нобарориҳои одамон мисли гул мнешукуфад, тухмат, бухтон, ба балои баде гирифтор кардани қасеву аз он доман - доман гӯшт гирифтан кори ўст».

Ф. Муҳаммадиев мисли С. Айнӣ дар фарҷоми памфлёт мақсад ва манбаи ангезандай фикрро ишора мекунад, ки маҳз он ҷанбаи воқеии асарро боз ҳам устувор ва боёзтимод соҳтааст. «Филми ҳуҷҷатие бо унвони «Муаллифони номаҳои беимзо» (Анонимщики, студияи Таллинфильм) қиссаи дастгир шудани қосадум, роҳҳои фош кардани вайро нишон дода буд. Дар анҷоми фильм суди ҳалқии бародарони эстонамон ҳукм баровардааст: ҷойи Қосадум дар дорулаҳлоқ» [195, с.379].

Тавре мебинем дар асарҳои таҳлилшуда ва амсоли инҳо ҳамоҳангии маънӣ ва образ гуногун аст. Бо вучуди ин ғояи асар ва тасвир ҳамеша ба образ такя мекунад, аммо образи бадей ҷандон ҳусусияти мустақилий надорад. Дар баробари ин дар фелетон ва памфлёт таҳлили психологӣ бо характеристикаи типи иҷтимоию психологӣ оmezish меёбад. Ва ин оmezish вазифаҳои иҷтимоии матнро муайян мекунад. Ниғорандай памфлёт басирона алоқаи байни «ҳолатҳои» иҷтимоии типӣ ва намояндагони мушаҳҳаси ин ё он гурӯҳи иҷтимоъро пайдо намуда, онҳоро дар шаҳсиятҳои муайян таҷассум менамояд.

Фелетон ва памфлёт аз муаллиф на танҳо қобилияту маҳорати тасвири бадеиву публисистӣ ва ҳаҷвии воқеият, ҳамчунин қобилияти дурбинӣ ва дарёфти идеалро низ тақозо менамояд. Идеали мусбат чун қоида ба ҳолати қаҳрамони асар алоқаманд аст. Махсусияти фелетон, памфлёт ва дигар асарҳои характеристери фошсозанда дошта дар он аст, ки қаҳрамони асосии мусбат аксар ҳолат шахсест, ки мавқеи муаллифро иброз медорад. Дар ин гуна осори ҳаҷвӣ муаллифон на танҳо мушоҳида, балки ҳамчун иштирокчии воқеа амал мекунанд. Ва

Публистикаи ҳаҷвӣ

рафтору амали онҳо оҳанги кинояву истеҳзоро касб менамояд. Тавоноии нигорандагии муаллиф на дар соҳтани тип, ё образ, балки дар тарзи нақли саргузаштии воқеа зухур меёбад. Ҳаҷвнигор дар натиҷаи маърифати воқеаи мазамматшаванда ва мушаххас намудани факту далелҳо сужай асарро тарзе тарҳрезӣ менамояд, ки гӯё саргашти худи ўст. Чунончи дар памфлети Ҳуриниссо Ализода «Кумда биё бача» ин ҷиҳат баъро мушоҳида мешавад. Памфлет моҳияти иҷтимоӣ дорад. Дар он шароити бади хидматрасонии коммуналий, нарасидани оби нушоқӣ, ифлос ва пур аз қум будани оби қубурҳои обгузари биноҳои серошёнаи шаҳри Душанбе танқиду мазаммат мешавад. Аз ибтидо то интиҳои памфлет баҳси пуртазоди зану шавҳар чун василаи ошкорсозандай камбудиҳо ва мушкилоти шароити хизматрасонии коммуналий, аз ҷумла таъмини оби ошомидани хувайдо мегардад. «Мо дар ошёнаи сеюми бинои истиқоматие дар маркази шаҳр зиндагӣ мекунем. Ин хонаро ман бо хоҳиши занам ҳаридам. Аввал дар маҳаллаи 91- шаҳр дар хонаи чорошёна дар қабати якум истиқомат доштем. Хонаамон серобу салқин буд. Ҳамсаъҳои ошёнаҳои боло аз хонаи мо об мебурданду мо ифтиҳор доштем, ки ҷунин азоб надорем. Аммо ҳамин занаки ношукур ҳамеша ғур-ғур мекард, ки ин хонаи бетонӣ моро касал кард...» (Садои мардум, 2005.-январ). Мундариҷаи матни мазкур мақоли аз борон ғурехта ба барф заданро ба хотир меорад. Персонажи он ба мақсади беҳ гардонидани шароити зист аз хонаи бетонии пурзах, ки мушкилоти хизмарасонии он ҳамеша боиси муноқишаҳои оилавӣ мегардид, аз маркази шаҳр хонаи хиштӣ меҳарад. Аммо дар ин ҷо низ ҳолат беҳ ва мушкилот ҳал нагардида, балки афзун мешавад. Муаллиф ин ҳолатро бо тасвир ва нақли лаҳзахои чудогона тариқи кинояву ришҳанд мавриди танқид қарор медиҳад. Андешаҳои ўсаропо писҳанданд: «ҳар касе, ки аз ифлосии оби шаҳр менолад, сад номаъқул кардааст. Ман барои чанд сол қум ҷамъ кардам

Муродов Мурод Бердиевич

ва метавонам онро бизнес карда қарзи хонаи дар марказ харидаамро низ чуброн кунам».

Дар солҳои охир дар матбуоти даврии тоҷик шакли трагеопамфлэт нисбатан маъмул шуда истодааст, ки намунаҳои онро дар нашрияи «Тоҷикистон» зиёдтар дучор шудан мумкин аст. Дар трагеопамфлэт низ одатан персонаж ифодакунандай мавқеи муаллиф аст. Баъзан дар ин гуна памфлэт персонаж на танҳо камбудиву норасоӣ, балки ҳамчун лиқоб ба ҳоли худ писханд мезанад. Масалан, дар «Креслукомедия» - и Сабзаалий Асозода қаҳрамон шахси мансабдор аст, ки тамоми ҳастӣ, меҳр ва фикру ҳаёли ў ба Кресло банд мебошад. Тахайюл ва тасвироти муаллиф гоҳ қинояву гоҳ воқеӣ аз шарҳи ҷиҳатҳои этиологии «Кресло» шурӯй гардида, моҳияти луғавии он маҷозан ба қимат ва арзиши он алоқаманд мешавад. «Кресло - шояд қалимаи славянни крест - салиб ба он алоқа дорад, агарчи забоншинос ё тарҷумон нестам, лек бовариам ҳаст, ки он арзиши саҷдаву зиёрат карданро сад дар сад меарзад! Ба номаш «Шоҳнома» - ҳо таълиф карданд ва бояд аз рӯйи жанри «Таҳтнома» асару достон ва эпосҳои калон оғарид. Аслан решай тамоми зиддиятҳо ҳамон Кресло ҳаст! Ҳатто дар он андешаам, ки ҷангӣ Рустаму Суҳроб низ барои он буд» (Тоҷикистон, 2005.- 22 декабр). Дар памфлети мазкур доманаи воқеяи фароҳ нест, балки ҳислатҳои мансабҳоҳ дар доираи маҳдуд ва дар шакли тахайюли рангини муаллиф шарҳу тафсил ва тасвир мешавад.

Умуман, публисист - ҳаҷвнигорро зарур аст, ки воқеяи зиндагиро ҳам дар шакли реалий ва ҳам дар қолаби бадей маърифат кунад. Маҳз ҷунин маърифати дучониба метавонад дар рангоранг ва типикунонии зухуроти ҳаётӣ, ташкили муносибати синкретикии образӣ - публисистӣ, қашфи маҳсусияти номатлуби воқеаву зухурот тасвири характер ва танқиди он мусоидат намояд. Дар ҳаҷви публитисистии тоҷик ҷун қоида шаклҳои гуногуни маърифати воқеяи иҷтимоӣ ва

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

тасвири онҳо мушоҳида мешавад, ки муҳимтаринашон тасвир ва танқиду мазаммати бадеӣ - образии зуҳороти манфур ва таҳқику баррасии ошкорои публитсистӣ - ҳаҷвӣ мебошад. Агар дар шакли аввал фикр ва таҳайюли муаллиф мавқеи асосиро соҳиб бошад, дар шакли дуюм шарҳу тавзех, таҳлили воқеа ва зуҳороти мушаххас бартарӣ дорад. Муаллифони шакли аввали осори ҳаҷвӣ барои фош кардани нуқсонҳои иҷтимоӣ, кори муассисаҳои хоҷагӣ, маъмурий, хислату рафтори шаҳсони риёкор, фиребгар, қаллоб, баҳил, нотавонбин ва амсоли ин аз образ, мазмун, ҳулосаҳои афсона, латифаҳои ҳалқӣ, унсурҳои типсоз ба таври васеъ истифода кардаанд. Дар нигоштаҳои шакли дуюм образи ҳаҷвӣ ва типикунонии воқеа чандон мушоҳида нашавад ҳам, қувваи ҳаҷв ҳис мешавад.

III.2. Махсусиятҳои мундариҷаи бадеӣ ва рангорангии воситаҳои тасвир

Дар жанрҳои ҳаҷви публитсистӣ яке аз аломатҳои асосии дигар ханда мебошад, ки муайян намудани мавқеъ ва нақши он низ аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. Ханда ҳамчун хосияти ҳаҷву танз бо таърихи ташаккули инсоният ва мазҳака саҳт алоқаманд аст, зоро ханда танҳо ба инсон ҳос аст. Ба қавли Арасту «аз миёни ҷонварон танҳо инсон қодир ба ҳандидан аст». Файласуфи фаронсавӣ Бергсун (1859-1941) дар такмили сухани Арасту мегӯяд: «ҳар ҷизи ҳандаангез ҳам танҳо дар қаламрави вучуд ва тасарруфи одамӣ ҳандаангез шудааст ва агар на як манзараи ҳар ҷизи зебо ва бомаъно ё ҳар ҷизи нозебо ва бемаъни бошад ҳандидани нест. Ҳатто шумо ба як ҷонвар ё ба як кулоҳ бихандед ба хотири ҳолатест, ки дар ў дар иртибот ба инсон қашф кардаед» [40,с.32].

Агар Арасту нафси ҳандаро вижай инсонӣ донад, Бергсун низ мавзӯъ ва сухани ханда ва ҷизи ҳандаоварро танҳо дар

Муродов Мурод Бердиевич

ирибиот ба инсон, мазҳака ё комедия медонад. Ба ин маънӣ, ҳар гуна гурез аз раванди ҳаёти муқаррарӣ метавонад сарчашмаи ханда бошад, ба шарте ки моҳияти он дарк карда шавад. Ханда муносибати гоявии инсонро ба зуҳуроти муайяни манфӣ ифода мекунад. Гоҳо ҳангоми ба ҳам даромехтани ҳақ ва ботил низ танзи дилнишине падид меояд. Файласуфи донморкӣ Сурай Кай Ярки Гур дар ин боб ишорае дорад: «То ҷавон будам, аз ханда ғофил будам, баъдҳо, ки ҷашмонам бозтар шуд ва ҳақиқатро дидам, ба ханда афтодам ... ва ҳанӯз ҳам меҳандам» [40, с.34]. Равоншиносон бар онанд, ки афроди ҳушӯртар дертар ба ханда меафтанд ё ба таъбири дигар, сужаҳои хандаангез барои ҳушӯрон маҳдудтар аз дигарон будааст.

Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ дар Ҷевони Шамс мефармояд:

*Гарчи ман дур зи адам дилхушу хандон зодам,
Ишқ омӯҳт маро шакли дигар хандидан.
Ба садаф монам хандам чу маро даршикананд,
Кор ҳамон бувад аз фатҳу зафар хандидан.*

Ин андешаҳо далел бар он аст, ки ханда ба дараҷаи тафаккур, завқ ва маърифати инсон вобастагии қавӣ дорад. Маҳз маърифати баланди ба дарки воқеият муносиб лаҳзаҳои хандаангезро тавлид месозад. Тавлиди чунини лаҳзаи муносиб, пеш аз ҳама, аз номувофиқат ва ё зиддияти муносибати эстетикии муаллиф ва зуҳуроти манфӣ сар мезанад. Аз ин рӯ, ҳар зуҳуроти хандаангез ҳамчун категорияи эстетикӣ аз рӯйи моҳияти худ иҷтимоӣ аст. Ин аст, ки дар осори ҳаҷвнигорони бузург дар қалби тамоми мардум, ҳамаи миллатҳо қарор доштани ханда таъкид мешавад. Аҳамияти умумиҳалқӣ пайдо кардани ханда онро ба омили муҳимми таърихӣ мубаддал соҳтааст.

Бино ба таҳқиқи Саид Алии Мусавии Гарморудӣ қалимаи ханда дар Қуръони карим 9 маротиба истифода шудааст: «Ҳам

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

ба маъни тамасхӯр ва хандидан ба кассе ва ҳам ба мафхуми хандидан, хандон ва хандондан» [40, 2002, №3, с.38]. Аммо истифодаи унсурҳои танзомез дар оёту ривоят хеле зиёд будааст. Ҳамаи ин далел бар он аст, ки ханда, танз ва ҳаҷв дар адабиёт ва публитсистикаи тоҷик анъанаи дерина дорад. Адибони классики тоҷик Рӯдакӣ, Сино, Сӯзани, Фирдавсӣ, Носири Ҳусрав, Убайди Зоконӣ, Ҷомӣ, Мушғиқӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон ин анъанаро риоя намудаанд, балки идома додаанд. Дар осори ҳаҷвии ин зумра адибон мазҳака ба дараҷаи баланди гуфтори бадеъ мубаддал гардидааст.

Баъдтар ин анъанаро адибон ва публитсистон С. Айнӣ, С. Ализода, Б. Азизӣ, Баҳлулзода, С. Ғани, Ф. Муҳаммадиев, И. Файзулло, У. Қӯҳзод ва даҳҳои дигар идома дода, ба ҷараёни инкишифи ҳаҷв вобаста ба рӯҳияи замон ва талаботи давр таҳаввулот ворид соҳтаанд.

Дар баробари ин бâзъе масъалаҳои назарии ҳаҷву танз, аз ҷумла муайян кардани ҳусусият, шакл, меъёр, талабот, гуфтор ҳамеша мадди назари ҳаҷвнигорон қарор доштааст. Адибони классики тоҷик, ки ба эҷоди ҳаҷв майл доштанд, манобеи тавлиди ҳаҷв ва табииати онро муҳталиф маънидод мекунанд. Ҷунончи Фирдавсӣ сарчашмаи тавлиди ҳаҷвиёташро муносибатҳои иҷтимоӣ ҳисобад ҳам, омили пайдоиши онро ба ранчишу озурдагӣ нисбат медиҳад. Ҳаҷвнигори машҳур Сӯзани Самарқандӣ табииати ҳаҷв ва хандаро дар дашном додан маънидод мекунад: «Дар ҳичоғӯи дашном мадех пас чи дихам». Ба пиндори Абдураҳмони Ҷомӣ ҳаҷву ханда «шӯғлест, ки ба қоиди ақлу дин равост». Ин аст, ки оҳангӣ ханда дар осори ҳаҷвии адибони гуногун муҳталиф аст.

Дар адабиёти муосири Шӯравӣ ҳамчунин тоҷики солҳои бистуми қарни XX тафсилу тавзехи таъриҳ, назария ва амалияи ҳаҷв аз масъалаҳои муҳим ва марбути замонавӣ маҳсуб мешуд. Доир ба нақши ханда дар мубориза ба муқобили душманони ҷомеа бунёдгузори адабиёти муосири шӯравӣ

Муродов Мурод Бердиевич

М. Горкий борхо таъкидан ба ҳачвнигорон мурочиат намуда гуфтааст: «Душманро беҳтар аст ба ханда кўбед» [44, с.262]. Дар чойи дигар ў хандиданро омили табобат меномад. Аз ин бармеояд, ки дар адабиёт ва публистикаи ибтидои асри XX, асосан, ду шакли ханда маъмул буд. Хандаи маҳкумсоз ва дилхушкунанда. Аммо дар ҳачви матбуоти даврии ин солҳо хусусан заҳрхандаи кушанда бештар истифода шудааст, зоро муҳити сиёсии айём ин ҷиҳатро тақозо менамуд.

Ҳамин тавр, дар бораи ҳачв ва рукни асосии он - ханда адабони тоҷик низ андешаҳои судманд баён намудаанд. Дар матбуоти даврии солҳои бисту сийи қарни XX ҳачвнигорон Б. Азизӣ ва Баҳлулзода ба ин масъала таваҷҷӯҳ кардаанд. Азизӣ дар мақолаи «Як назар ба хандонидани мо. Баъзе андешаҳо дар бораи «Гӯшмол» ва маҷаллаи ҳачвии «Мулло Мушғиқӣ» [2] ва Баҳлулзода дар «Як назар ба сатира ва юмори тоҷик» [28] дар баробари таҳлили маводи ҳачвии матбуоти солҳои бисту сийи тоҷик доир ба ҷиҳатҳои назариявии ҳачв, ҳазл ва ханда андеша рондаанд. Аз ҷумла, Б. Азизӣ менависад: «Хандонидан, ки як қисм аз адабиёт аст барои мо тоҷикон мавқеи таъриҳӣ доштанашро касе инкор намекунад». Азизӣ ба таърихи тӯлонӣ доштани ханда икрор шавад ҳам, зери таъсири сиёсати айём хандонидани тоинкилобиро нисбатан маҳдуд, дар шакли боло-ташклии маҷлисҳои базмӣ ва мундариҷаи фачу лач маънидод намуда, хусусияти хандонидани замони навро чунин шарҳ медиҳад: «Баъд аз тақсими Осиёи Миёна ин адабиёти хандаовари мо дар қатори дигар адабиётҳои тоҷикӣ шакли адабиро гирифта, ҳар ранҷбару дехқонро ҷалб кунонида хандида ва хандонида омадааст.

Акнун аз адабиёти хандовари мо синфи ранҷбару дехқон меҳанданд ва он гурӯҳе, ки пеш аз зиндагонии мо меҳандиданд, аз ин адабиёти мо гирия мекунанд. Чи хуш хандидан, ки муқобили синфи моро гирия орад» [2].

Тавре аз иқтибос бармеояд? Б. Азизӣ моҳияти ханда ва хандониданро мувоғики назарияи синфии адабиёти давр

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

маънидод мекунад. Дар тавзехи муаллиф ду паҳлуи моҳияти ханда ошкор мегардад: ханда ба муқобили душман ва ханда ба муқобили бетараф. «...Бо ин назарияи худ гуфтаний нестам, ки қасоне, ки пеш аз инқилоб аз мо хандидаанд, акнун гирёнда қасди худро гирем, балки онҳо аз хандаи мо як қадар гириста, агар тавонанд худро ислоҳ карда ба тарафи мо оянд ва дар баробари мо хандида ба шодии мо шод ба ғами мо ғамгин гарданд, vale наҳоҳанд ба худашон қаланfur молида гирия кунанд».

Ҳамин тавр, дар ҳаҷвияҳои матбуоти даврии солҳои 1920 - и тоҷик ханда, асосан, моҳияти танқид, ошкор намудани нуқсонҳои иҷтимоӣ ва шаҳсиятҳои алоҳидаро дошт. Ханда дар ҳаҷви публитсистии давраи мазкур, ки моҳиятан заҳрханда буд, на ба мазаммати камбудиҳои ҷомеаи нав, балки, асосан, ба ифшии нуқсонҳои ҷамъияти барҳамхӯрда ва ба иборае, мероси аз ҷомеаи феодалий бокимонда, равона мешуд. Аз ин рӯ, дар ҳаҷвиёти матбуоти солҳои 20 - қарни XX омилҳои хандаовар нисбатан камтар ба назар мерасанд, баръакс ҷанбаи танқидӣ ва муносабати ҷиддӣ ҳусусияти хандаро як навъ пардапуш кардааст. Ин ҷиҳатро бахусус дар ҳаҷвияҳои «Тоҷикистони сурх» мушоҳида кардан мумкин аст.

Бо вуҷуди ин, албатта, ҳаҷвро бе ханда наметавон тасаввур кард. Ҳаҷвнигорон дар оғаридани осори ҳаҷвӣ, одатан, аз усулҳои анъанавии хандасоз: киноя, муболига, истеҳзо, муқобилгузорӣ, муқоисаи баръакс ва амсоли ин истифода мебаранд. Дар ҳаҷви публитсистӣ усулҳои писҳанд, муболига ва киноя нисбатан маъмултаранд. Бахусус дар жанрҳои хурди ҳаҷви публитсистӣ ин ҷиҳат хос аст. Истифодаи писҳанд, киноя ва муболига, аз як тараф, асарро сода, равон ва афсонавор гардонад, аз ҷониби дигар, ҷиҳати образнокӣ ва тасвири асарро пуркуват мекунад. Чунончи дар фелетони «Қасами аракҳӯр» (Тоҷ. Сурх, 1928.- 9 ноябр) нақли афсонавие эҷод шуда, ки моҳиятан писҳанди маҳз аст.

Муродов Мурод Бердиевич

«Рафиқони аҳли маҷlis иҷозат диҳед бандар чанд сухан дар бораи тарк кардани арақ гуфта гузарам. Баъд аз ин қасам хӯрам, ки дигар арақ нахӯрам. Хуб бисёр нағз бифармоед.

-Хуб ман-қу ғап занам, аммо пеш аз нутқ шурӯъ карданам, бояд як пиёла хӯрам, то ки сурохи нутқи ҳақир кушода шавад». Ҳусусияти ҳандаовари матни мазкур он аст, ки дар вай воқеа ба тариқи писханд ва бо зиддияти фикрӣ - хилофи гуфта амал кардан нақл мешавад. Кинояи бофтаи муаллиф тамоми қонуниятҳои устухонбандии асарро фаро мегирад. «Бардоред пиёларо аз хосияти ин гардам ман. Тарк карданӣ бошем як рӯз не як рӯз тарк мекунем – дия».

Яке аз маҳсусияти осори ҳаҷвӣ, аз ҷумла фелетону памфлет дар он аст, ки онҳо бо забони фасеху оммафаҳм навишта мешаванд. Услуби фасеху оммафаҳм, ба иборае ҳалқӣ низ аз воситаҳои мухимми тасвир ба ҳисоб меравад. Воситаҳои тасвир барои возеху барҷаста ифода гардиданӣ ғояву мазмун, ҳандаовар гардонидани инъикоси воқеа, рангину ҷолиб шудани тасвиру нақл мусоидат мекунад.

Ҷиҳатҳои услубӣ, забон ва воситаҳои тасвир дар ҳаҷвии публистикии тоҷик яксон нест. Масалан, дар маводи ҳаҷвии матбуоти даврии солҳои 1920 - 1930 воситаҳои тасвир ба рӯҳияи замон, вазифагузориҳои ҳукумату ҳизби айём мувофиқ қунонида шудаанд. Дар ҳаҷвиёти ин давра кӯшиши образофарӣ ва типиқунонии воқеаҳои мазамматшавнда ба мавзӯъҳои муборизаи синғӣ, муборизаҳои сиёсӣ, байналхалқӣ ва амсоли ин ба назар мерасад. Аммо бояд гуфт, ки ҷунин кӯшишот на тавассути воситаҳои гуногуни тасвир, балки бо услуби нисбатан сода ва баёни ҳикоявӣ сурат гирифтааст. Баъзе аз ҳаҷвияҳо оҳангӣ тезу тунди сиёсиро пайдо мекунанд ва ҷойи танзу зарофатро суханони дурушт ва ҳатто ракик мегиранд. Ҷунончи «Абдуллокарим аз Муллолатифи ҳулиганд ҳеч фарқ надорад, фақат фарқ дар он аст, ки Абдуллокарим Розикуф муфтҳӯр, муттаҳам буда, мисоли Латиф Ҳакимов бачаи баду

Публистикаи ҳаҷвӣ

хулиган аст» (Овози тоҷик, 1928.- 13 октябр). Ё мисоли дигар «...Анна ин одами каллаварам, тумшук оvezони ҷашмдароз ва ақлаш кутоҳ ҳазрати эшон Аҳмадҳоҷазода ҳастанд» (Точ. Сурх, 1928.- 9 ноябр). Ҷунин ба назар мерасад, ки маҳз ба сифати муборизаи маънавӣ мубаддал гардидани ҳаҷв ва нисбатан ҷиддӣ шудани муносабат ба воқеаҳои номатлуби замон, аз як тараф, боиси камтар зътибор додан ба воситаҳои тасвир, аз ҷониби дигар, сабаби омиёна шудани услуби нақл гардидааст. Агар ин ҷиҳатҳо ба омилҳои объективӣ вобаста бошанд, нисбатан камтаҷриба будани ҳаҷвнигорон ва имконоти маҳдуди аз усулҳои анъанавии ҳаҷвнависӣ истифода бурдани онҳо ба мушкилоти субъективӣ тавъам буд. Ин аст, ки дар маводи ҳаҷвии матбуоти солҳои 1920 - 1930 таҳайюл ва фантазияи муаллифон аз доираи динамикаи воқеаи мушахҳас ва нақли он берун намешавад. Киноя, маҷоз ва ҷонингу ришҳанд, ки аз барангезандҳои ҳанда дар асари ҳаҷвианд, камтар ба назар мерасанд. Мақсади муаллифон на бо роҳи истифоди воситаҳои ҳаҷвсоз, балки бештар ошкоро ва руирост иброз мешавад. Аммо бояд гуфт, ки маводи мачаллаи «Мушфиқӣ» нисбат ба матнҳои рӯзномаҳо пуробурангӯз ҷолибтар аст. Дар маводи ҳаҷвии мачаллаҳои «Мулло Мушфиқӣ», «Бигиз», «Мушфиқӣ» ва «Калтак» унсурҳои забони ҳалқӣ, гуфтугӯй, услуби ҳаҷвнигории адабиёти классикӣ ва ҳам муносабатҳои нави одамон, ки дар соҳаи забон ва тарзи баён ба амал меомаданд, фаровон истифода шудаанд. Ҳусусан ҳаҷвияҳои Б. Азизӣ, Баҳлулзода, С. Ҷавҳаризода ва дигарон аз ин ҷиҳат ғанитаранд. Ин ҷумла барои пуртасир намудани фактҳо ва воқеаҳои тасвиршаванд аз воситаҳои ҳаҷвсоз чун латифаву зарбулмасал, кинояву маҷоз фаровон кор гирифта, барои табии шудани нақл услуби диалог -гуфтугӯро моҳирона истифода мебаранд. Масалан, Б. Азизӣ дар фелетони «Хурчин» фактҳои мушахҳасро таҳлил намуда, ба онҳо либоси ҳаҷв мепушонад ва муқоиса мекунад. «Фарқ дар ҳамин аст, ки

Муродов Мурод Бердиевич

унвонаш дигар шуда дар журнал бо як қатор ғалат баромада, думаш бурида шуда дар хурчин мондааст».

Яке аз воситаҳои нисбатан маъмули тасвир дар осори ҳаҷвӣ аз забони худи қаҳрамон нақл шудани «кору пайкори ў» мебошад. Бо чунин тарзи баён матни ҳаҷвӣ шакли монологи персонажро мегирад. Дар ин ҳолат, чунончи С. Солеҳов қайд мекунад, «ҳаҷвнависон тарзи сухан гуфтани қаҳрамони манфии асарашонро мутобиқан ба шахсияти ў, ба ҳолату кайфияти вай сохта, образро фардӣ менамуданд» [143, с.108].

Чунин услуби нақл дар ҳаҷви публитстии матбуоти солҳои 1920 – 1930 - и тоҷик ба назар расад ҳам, он дар айёми Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ва матбуоти солҳои 60 – 70 - уми қарни XX пурӯзвват гардид. Ва маҳсусан устодони сухани ҳаҷв С. Айнӣ, С. Фанӣ, И. Файзулоев, Ф. Муҳаммадиев, М. Богирӣ, У. Кӯҳзод, Н. Шоҳинбод ва дигарон ин усули баёни матлабро тақвият додаанд. Нигоштаҳои ин зумра дар шакл бештар намуди ҳикояи ҳаҷвиро гирифтаанд. Чунончи дар матни ҳаҷвии Начмиддини Шоҳинбод «Панҷоҳи Садсумапур» тасвири воқеият табиӣ - иваз шудани пули 100 сумай соли 1961, ки рӯзҳои 23 - 26 январи соли 1989 рӯх дода буд, бо услуби нақли ҳикоявӣ сурат гирифтааст. Аммо онро пурра ҳикоя номидан дуруст нест. Зоро дар вай рӯйдоди муайянӣ иҷтимоӣ бо нишон додани вакту замон ва ҳолати мушаҳҳас мавриди тасвир қарор гирифтааст. Муаллиф ба проблема бо назардошти ҷанбаи эстетикий ва иҷтимоӣ наздиқ шуда, сабабҳои аз байн рафтани «Панҷоҳсума Садсумазодаро» ба муносибати иҷтимоӣ нисбат медиҳад. Ҳарчанд дар матни мазкур таҳайюл мавқеъ дорад, vale ҳонанда аз нақли муаллиф дар ҳусуси воқеа факту далелҳои мушаҳҳас пайдо мекунад. «23 январ соати 8. 00 дақиқа ба вакти маҳаллӣ пас аз бемории кутоҳмуддат дар синни 30 солагӣ П.Садсумапур ногаҳон аз дунё ҷашм пӯшид. Панҷоҳсума Садсумапур моҳи феврали соли 1961 дар замони салтанати Хрущёв ба дунё омад. Аз рӯзи ба

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

дунё омадан П. Садсумапур дар тамоми соҳаи ҳаёт шуҳрат пайдо кард. Соли 1970 - ум Садсума академияи Мафияро хатм карда дар мавзӯи «Ришва ва пулҳои гафс» рисолаи номзадӣ ҳимоя намуд. Дар солҳои 1980 - 1990 Садсумапур дар натиҷаи задухӯрди бозори сиёҳ ба пинҳонкорӣ гузашт» [202, с.66].

Матни мавриди баҳс аз ҷиҳати соҳт ва сужабандӣ некрологро ба хотир меорад. Муаллиф бо андӯхи гарон дар ҳусуси аз байн рафтани пулҳои панҷоҳсумаву садсума ҳабар медиҳад ва ба таври муҳтасар доир ба фаъолияти онҳо сайри таъриҳӣ мекунад. Аммо ин ҷо сухани муаллиф ҷиддӣ, мотамгаро ва пуртаассуф набуда, балки кинояест ба ҳолатҳои иҷтимоии замон, ҳандаест ба ҳоли «дӯстдорон ва муштариёни» ин тамғаи асъор, танқидест ба роҳи нодурусти истифода ва муносибати номатлуб ба панҷоҳсумаву садсума. «Соли 1989 Панҷоҳсума Садсумапур узви ҳизби кооперативҳо шуд. Дар нобуду нест кардани озукаворӣ, мол, мавод фаъолона ширкат варзида, ҷамъияти умумииттифоқии дефиситро ташкил намуд» [202, с.66]. Нависанда ҳарчанд дар ифодай матлаб ва тарзи тасвир озод аст, аммо мундариҷаи асар аз доманаи воқеиёти мушаххаси ҳаётӣ, санаҳои муайянӣ ба вуқӯъ пайвастани рӯйдодҳо берун намешавад. Чунин тарзи муносибат ҷанбаи публитсистии асарро пуркуvvват мегардонад ва он то андозае ҳусусияти пародияро қасб мекунад. Муаллиф Панҷоҳсума Садсумапурро чун «шахсияти маъруф» ба тасвир мегирад ва лаҳзҳои «падрудгӯро» моҳирона таклиду ришҳанд мекунад, ки боиси тавлиди ҳандаи табиӣ мешавад. Ҳарчанд дар ин ва амсоли ин асарҳои ҳаҷвӣ нақши муаллифон дар корбурди таҳайюл фаъол аст, аммо дар онҳо вақт ва фазои тасвир аз доираи воқеиёти муайян берун нашудааст.

Табиист, ки дар осори публитсистиу бадей, минчумла асарҳои ҳаҷвӣ таҳайюл воқеӣ буда, муаллифон ҳодисаву рӯйдод, рафттору кирдор, анъана, фарҳанг ва дигар зуҳуроти иҷтимоиро вобаста ба рӯҳияи ҷомеа ба риштаи инъикосу тасвир мекашанд.

Муродов Мурод Бердиевич

Аммо тасвирот дар осори публисистӣ танҳо ба мақсади дарки ҷаҳон ва маърифати зиндагӣ набуда, балки кӯшиш ва муборизаест баҳри ислоҳи камиву костӣ ва дарёғти роҳҳои беҳбуд. Ин ҷиҳат дар публисистикай тоҷик дар даҳсолаҳои 70 - 80-уми қарни XX инкишоф ёфта ба хислати табиии осори публисистӣ мубаддал гардид. Ҳусусан дар публисистикай Ф. Муҳаммадиев, И. Файзуллоев, О. Латифӣ, Ӯрун Қӯҳзод, Б. Фирӯз, М. Богириӣ, Ҳ. Ҷумъаев, Ҳ. Ёров, А. Сангин ва дигарон ин ҷиҳат бисёр тезу тунд буда, рӯҳияни доир ба нуқсонҳои чомеа мубориз бурданро тарбияву талқин мекунанд.

Чунончи ҳикояи « Тахти равон ва таҳтбардорон» - и Ӯ. Қӯҳзод, ки онро муаллиф достон номидааст. Воқеъан, тавре муҳаққиқ А. Саъдуллоев зикр мекунад «достон гуфтани ин асар рамзист, вай на ҳикоя, балки памфлети олицанобест, ки аз рӯйи тамоми қоидаҳои ҳаҷви публисистӣ таълиф шуда, паси амали қаҳрамонон нафрати беандоза ба соҳти тасвиршуда бо рамз, (вале басо қотеъ) баён мекунад» [138 с.6].

Мундариҷаи памфлети мазкур зоҳирان бадеӣ ва таҳайюлӣ ба назар расад ҳам, моҳияти он аз мавзӯоти рӯз гусаста нест. Муаллиф дар ин памфлет гӯё тавлиди инсони навро бо таъсири таърих барои таърих мечӯяд, ҳудро барои ҳар рӯйдод масъул медонад. Ҳунари нависандагии муаллиф имкон дода, ки матлаб на ошкору мушаҳҳас, балки образнок ва бо тасвироти ғуногун баррасӣ шавад. Зимнан табиати жанрии памфлет низ чунин аст. Дар он матлаби асосӣ на ошкори нуқсонҳои ҷузъӣ, ё бо факту далелҳои мушаҳҳас нишон додани камбудиҳо ва танқиди онҳо, балки мазамммат ва мазоҳи ғоя, ақида, низом, умуман, масоили қулл мебошад. Бо чунин назардошт муаллифи памфлети мавриди назар низоми навро мавриди танқиду мазамммат ва масҳара қарор медиҳад, ки бунёдаш ба «тааллук, ҳудситои маҳз, дурӯғ, назорати беҳаёнаи ҳаёти шаҳсии одамон, фитна ва козибии аҳли рикоби сарварон асос ёфтааст».

Публистикаи ҳаҷвӣ

Дар асар симои ду шахс - Ҷавони Паҳлавон ва Ҳодими калон ба тасвири гирифта мешавад. Дар тасвири муаллиф ин ду симо муҳталиф буда, симоҳои ба ҳам зид доранд. Ҳодими калон нафарест, ки ҳама чиз: тарзи нави ғуломӣ, ба таҳтнишин содикона хидмат кардан, ба ҳар гуна супориш тайёр будан ва амсоли инро бо тамоми қувва қабул мекунад. Вай андешаи мустақили ҳудро надорад, барояш кӣ будан ва чи қобилият доштани таҳтнишин фарқ надорад. Ҷавони Паҳлавон бошад дар тасвири нависанда тимсоли онҳоест, ки орзупарваранд, гоҳо ба пояҳои мансаб ҳам мерасанд, вале чун раъяшон ғуломвор лаҷомзадааст, аз уҳдаи коре баромада наметавонанд ва аз тарси Ҳодими калон танҳо дар хилватҷойҳо «андеша» меронанд «...мо ҳама аз як ҳоку гилем, пас ҷаро яке ҳочаву дигаре хидматгузор бошад».

Памфлетнавис ин ду тимсоли одамонро ба ҳам зид гузашта рафтор ва муносибати онҳоро на танҳо маҳкум мекунад, балки барои несту нобуд карданашон ҳукм мебарорад. «На факат ҳуди ӯро, балки наздикини вай, думравони вай ва одамонеро, ки ёрӣ дода, вайро ба ин дараҷаҳо, то ба дараҷаи таҳтбардорӣ расонидаанд, нест бояд кард. Тухми онҳоро нест кардан даркор, ки занҳояшон дигар ин хел писарҳо назоянд» [190, с.21].

Тавре дар фасли гузаштаи кор ишора шуд, памфлет «жанри сиёсӣ буда, ҳадафи он маҳкум ва нобуд кардани гуноҳҳо ва бадкирдорихои иҷтимоӣ аст» [160, с.47]. Асари «Таҳти равон ва таҳтбардорон» аз он ҷиҳат памфлет аст, ки муаллиф боқимондаҳои фаҳмиш ва муносибати гурӯҳи одамонеро, ки дар зиндагӣ бефарқ ҳастанд ва имрӯз ҳам дар мағзи онҳо боқӣ модааст, мавриди танқид ва маҳкум қарор медиҳад ва меҳоҳад бо ҳандаи сузанда онҳоро ба ҳокистар бадал гардонад. Памфлет дар шакл ҳикояи ҳаҷвиро касб намуда, ифшии камбуҷидо ба таври пӯшида сурат гирифтааст. Яъне муаллиф усули рамзӣ - маҷозии нақлро интихоб намуда, чун мушоҳид

Муродов Мурод Бердиевич

вокеаҳоро бо суханони кинояву истиораомез тасвир ва андешаҳояшро мулохизакорона, аммо тезу тунд баён мекунад. Дар натиҷа мутобибаи зуҳуроти манғӣ аз ҷониби муаллиф ва инкори фактҳо аз ҳисоби фактҳо шакл мегирад.

Бо оҳанги муболига ба сужа даровардани воеаҳои номатлуби давру замон дар асари дигари У. Кӯҳзод «Ахлоқи воло, дафъи бало», ки аксаран асарҳои мустанад, нешҳанд, ришҳанд, фелетонҳо ва мақолаҳои публицистиро дар бар мегирад, боз ҳам рангину ҷолиб ба назар мерасад. Бахусус дар достони «Се раҳакӣ аз се ҳизб» муаллиф ба воеаҳои асоси заминӣ дошта бо истеҳзо назар афканда, рӯзҳои ҳалокатбори ҳалқашро дар шакли мундариҷаи бадей, гоҳо муболигаомез ба тасвир мегирад. Асари мазкур аз рӯйдодҳои солҳои аввали даврони истиқлол ба тавлиди фаъолияти азҳоби гуногун баҳшида шудааст. Ҳарчанд муаллиф дар ин асар аз «рӯзгори талҳи ҳалқ» андеша меронад, аммо мисли «Таҳти равон ва таҳтбардорон» услубаш тезу тунд нест, балки омехтаи лутфу зарофат мебошад. Насаби қаҳрамонони асар - Мирвафо, Мирбақо ва Мирризо, аз як тараф, аз аҳдофи зарофатомези муаллиф дарак диҳанд, аз сӯйи дигар, бозгӯяндаи ҳунари мувофиқсозии нависанда дар эҷод ва интиҳоби номҳост. Ба азҳоб Бародарон, Баробарон, Ҳамагон ва ба сарони онҳо Мирбақо, Мирвафо ва Мирризо ном гузоштан, аз ҳар ҷиҳат мувофиқу ҷолиб баромадааст. Сарони азҳоб ҳамеша дар баҳсу муколамаанд. Аммо муколамаи онҳо на натиҷаҳои манғиатбаҳшу судманд ҳосил менамояд, баръакс ба мӯҷадала табдил меёбад. Аз ҷараёни он дарёфтан мумкин аст, ки ба вахдат омадани лидерҳои навбаромад амрест маҳол. Зоро яке аз онҳо «дасти зур», дигаре «такя ба муросо» ва савуми «зарби чуб» - ро омили расидан ба мақсад медонанд. Аммо дар сухан ҳар қадоми онҳо адолатпеша, дар амал «ҳар ҷи ҳоҳад ҳамон мешавад» мегӯянд, ҷаҳони маънавиашон аз даври хони пурнеъмат ва шишаҳои пурқимат дур нест.

Публистикаи ҳаҷвӣ

Ҳарчанд нависанда дар сохтани мундариҷа ва истифодай воситаҳои тасвир озод ва мувовиқи матлаб рафтор кардааст, аммо агар лаҳзаҳои дар асар тасвиришавандаро ба «воқеиёти ба арсаи вучӯд омадани мавзӯи демократиябозиву демократиясозӣ нисбат бидиҳем табии будани онҳо ошкор мегардад. Ҳизби Ранҷбарон «аз асли худаш дур рафта, мансабҳоро хариду фурӯш карда беобрӯ шуда буд». На танҳо дар Шаҳри Шаҳрҳо, балки дар Себароз ҳам «неруҳои тозаи демократия» пайдо шуда ва акнун се роҳбари се ҳизб барои «маслиҳату машварати» корҳои оянда намояндагонашонро бо тайёра ба Шаҳри Шаҳрҳо мефиристониданд. Чунин лаҳзаҳои табии ва воқеӣ сар то сари мундариҷаи асарро фаро гирифтааст. Ба қавли А. Саъдуллоев «манзара ба андозае аз воқеият рӯбардор шудааст, ки нависанда ҳатто маҷоли ислоҳи калимаву ибораҳо надорад, ҳарчанд тамасхуре ҳамеша дар авзояш эҳсос мешавад, ў намехоҳад вазъиятро тағиیر диҳад» [138,с.15]. Аммо ин маъноеро надорад, ки муаллиф дар инъикоси предмети тасвир бетараф ва камҳавсала буда, маҷоли оғаридани мундариҷаи бадеиро надорад. Не, аслан чунин нест. Аз як тараф ҷолиб, аз тарафи дигар, табии ва аз паҳлуи сеюм наву нотакрор будани воқеаҳо истифодай воситаҳои бадеиро танг карда бошад ҳам, усули нақли муаллиф пур аз лутфу зарофат аст. Зимнан Урун Кӯҳзод усули аҷоиби мутобиба дорад. Қаҳрамону персонажҳои тасвир мекардааш гӯё бо ҳам сӯҳбат мекунанд, сӯҳбати онҳо гоҳ бисёр самимӣ, маҳрамона, ҳамчун устоду шогирд, падару писар, ҳамсолу ҳамнасл, аммо пур аз андарз, зарофат ва нешҳанд аст. Ин ҷиҳатро баҳусус дар ришҳанд ва фелетонҳои ў «Деҳ кучову...», «Як сӯ баҳор, як сӯ ҳазон», «Аҳли рикоб», «Нимча», «Навбати шумо кай», «Одамони нағз бисёранд», «Инқилоби касб», «Якрангӣ», «Эҳё ва марг», «Майдон аз далер аст», «Аккалингак», «Намакчашак», «Мочарои гов» ва гайра равшан метавон мушоҳида кард. Чанд мисол: Талабагони мактабҳои риёзиёт синусу косинус, касру маҳраҷ финдику

Муродов Мурод Бердиевич

рудбекӣ ва ғайраву ва ҳоказо меҳонанд, аммо намедонанд, ки онҳо ба чи илм ё қасб зарурат доранд, дар кучо мерӯянд, дар табииати Тоҷикистон ҳастанд ё не...» («Дех кучову...»). «Фаввоси кӯҳансол ҳамеша аз ҳунари худ меболад, шогирдонашро бо такаббур маслиҳату насиҳат мекунад, аммо дар иҷрои вазифа ҳеч аст, гарӯшавандаро начот дода наметавонад» («Нимча»). «Шогирди закитабъе ба устод исбот карданӣ мешавад, ки якрангӣ дар ҳонасозӣ, идорасозӣ, роҳбарӣ, ҳунар аз беҳунарист» («Якрангӣ»). «Обрӯ ва эътибори мутахассиси кордон на аз рӯйи кору пайкор, балки бо баҳои роҳбар муайян карда мешавад. Роҳбар Аҳмадро мутахассиси кордон, одами масъулиятшинос баҳо медиҳад, ҳама дар гирди ў парвона. Ҳуҷаин Аҳмадро одами бемулоҳизаи пук гӯяд, ҳама аз ў гурезон» («Ахли рикоб»).

Ҳамин тавр, бештари фелетону ришҳандҳои У. Кӯҳзодро тазоди муносибату фикр ташкил медиҳад, аммо дар онҳо тарзи соҳтани тазод, усули муколама якранг нест, яке дар қолаби ҳикоя, дигаре мусоҳиба, сеюмӣ бо истифодаи ремаркаҳои муаллифӣ таълиф шудаанд. Воситаҳои образсоз ва бадеии қалом барои содаву равшан гардонидани мақсади асосӣ ва ғояи асарҳо мусоидат намуда, оҳангӣ ҳанда ва истеҳзоро пуркуvvват кардаанд.

Як ҳусусияти ҳаҷви публисистӣ (алалхусус ҳаҷви замони Шӯравӣ) дар он аст, ки омили тавлидкунандай ҳанда, асосан, эҳсоси бадбинӣ, нафрат, кинаву адовати амиқи оштинопазир нисбат ба зухуроти муайяни ҳаётӣ мебошад. Дар ҳаҷви он солҳо ҳандай оҳангӣ ҳайрҳоҳона ва созишкунандаро ҷӯстан душвор аст. Чунин навъи ҳанда дар тамоми жанрҳои ҳаҷви публисистӣ: фелетону памфлэт, пародияву эпиграмма эҳсос шавад ҳам, аммо, аслан, хоси памфлэт буд.

Публисистони тоҷик С. Ализода, С. Айнӣ, Б. Азизӣ, Баҳлулзода, С. Фанӣ, Ф. Муҳаммадиев, М. Богириӣ, И. Файзуллоев ва дигарон дар таҷрибаи эҷодии худ зидди

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

«империализми байналхалқӣ, душманони ватан, ҳасудону баҳилон» бо чунин ханда «зарба задаанд». Чунин навъи ханда, маҳсусан дар публитсистики солҳои ҷанги бузурги Ватаний пуркуват ва мавқеи муҳим дошт. Аммо ин маъноеро надорад, ки ханда дар ҳаҷви публитсистии даврони шӯроӣ якранг буд.

Ханда паҳлӯҳои гуногун дорад. Ва ин гуногуни Ҷеш, аз ҳама, дар ҳаҷв, ҳазл ва танз ифода мегардад. Агар дар матбуоти даврии солҳои 1920 - 1950 ҳандаи сиёсӣ -тезу тунди маҳқунанда мавқеи бештар дошт, дар матбуоти солҳои 70 - 80 - ум ҳандаи танзомез ё шакарханда низ маъмул гардид. Дар осори ҳаҷвии ин давра ҳанда, асосан, барои ислоҳи камбудҳои равона шудааст, ки аз як тараф, моҳияти сиёсӣ, аз ҷониби дигар, решай амиқ надоштанд ва ислоҳи онҳо имконпазир буд. Яъне ҳаҷвнигорон чун тарбиятгар ҳалли масъалаи мазамматшавандаро на тавассути заҳрханда, балки бо роҳи шакарханда мепиндоштанд. Ҳатто дар ин даҳсолаҳо маҷмӯаҳои зиёди ҳаҷвие бо номи «Шакарханда» интишор шудаанд. Чунончи маҷмӯаи асарҳои ҳаҷвии Самад Ғанӣ «Шакарханда» (Душанбе: Ирфон, 1983).

Маводи «Шакарханда» аз воситаҳои тасвири бадеио публитсистӣ саршор буда, равон, пуробуранг ва образнок мебошанд. Дар онҳо эҳсос ва тафаккур ба ҳам пайванд аст. Дар интиҳоби сужа нақши тафаккур ва дар ибрози матлаб мавқеи воқеият (эҳсос) бартарӣ дорад. Ҳарчанд сужаи ағлаби ҳикояҳо таҳайюлӣ аст, аммо мавзӯот воқеӣ ва матлаби муаллиф ислоҳи нуқсонҳои мушаххаси иҷтимоӣ мебошад. Масалан, ҳикояҳои «Сайр ҳам сайру», «Дарди бадро давои бад», «Қадаҳ» ва гайра.

Асари «Қадаҳ» ҳарчанд ҳикоя ном гирифтааст, аммо моҳиятан фелетон аст. Фелетонест, ки воқеияти мушаххас, бардошти мушоҳидаву таассуроти муаллиф бо роҳи образӣ нақл мешавад. Воқеа дар шакли саҳна нақл мешавад. Персонажҳо муаллиф ва Ҳодичон мебошанд. Онҳо шаби соли нав дар истгоҳи автобус вомехӯранд. Интизории зиёд ва

Муродов Мурод Бердиевич

хидматрасонии бади нақлиёти мусофирикаш мавзӯи сухбат ва боиси диалоги онҳо мегардад. Ҳамин тавр аз хидматрасонии бади нақлиёт онҳо соли навро на дар хонаҳояшон гирди дастурхони идона бо аҳли оила, балки дар истгоҳ пешвоз мегиранд. Ба муносабати соли нав қадаҳ мебардоранд ва бо оҳорзу мекунанд: «Барои он менӯшем, ки коркунони автобазаҳо ва умуман, қалоншавандаҳои нақлиёт оҳи моро шунида ба инсоф оянду дар соли нав моро аз ташвишҳои интизории мошинҳо ҳалос кунанд.... Ва соли ояндаро дар истгоҳ не, балки бо аҳли оила, ёру ҷӯраҳо гузаронем....» [181, с.89]. Чун аз моҳияти иқтибос бармеояд саҳнаи воеа то андозае тахайюлӣ баромада, боиси ҳандаи зарофатомез шудааст, аммо ин тахайюл пурра бадей нест, балки пайванди воеӣ дорад. Ин пайванди воеиро проблемагузориҳои муаллиф боз ҳам равшан ва мустаҳкам мегардонад. Дар ин ҳолат ҳанда моҳияти иҷтимоӣ пайдо карда, тобиши писханд ва ришхандро мегирад.

Бояд гуфт, ки шакарханда низ ҳандаи бетафовут ва беолоиш набуда, ҳадафи муайянро соҳиб аст. Мақсади асосии он, аз як тараф, тарики хушгӯиву зарофат ошкор намудани камбудиву нуқсонҳои шахсони алоҳида, ҳамчунин иҷтимоъ бошад, аз сӯйи дигар, бо истифодаи воситаҳои тасвири кинояномез мусоидат намудан ба ислоҳи нуқсонҳо ва тарбияи инсонҳо мебошад. Аз ин рӯ, чунин шакли ҳанда, яъне «ҳандаи созанд» дар публистикаи солҳои 70 – 80 -уми қарни XX мавқеи муҳим дошт. Дар матбуоти солҳои мавриди назар баробари ҳаҷви сиёсии маҳкумсоз, танзу ҳазл низ дар тарбияи мардум ва беҳбуди иҷтимоъ нақши муҳим мебозид. Аммо бояд икрор шуд, ки ҳазлу танзи матбуоти даврони шӯравӣ аз пафосҳои сиёсӣ, эҳсоси бадбиниву нафрат пурра орӣ набуд. Чунончи латифаи «Дар автобус» - и С. Фани дар зоҳир ҳандаи хушҳолӣ менамояд, аммо дар зери ин ҳанда заҳрхандаи дигаре ниҳон аст:

«Пиразане, ки дар автобус рост истода буд, ба ҷавони тануманди нишастагӣ савол дод:

Публистикаи ҳаҷвӣ

-Писарам, агар модар ва ё модараарӯси ту дар автобус рост истода бошаду касе ба онҳо барои нишастан ҷой надиҳад, чи мегуфтӣ?

-Ҳеч ҷиз намегуфтам, зоро ки ман на модар дорам, на модараарӯс» [181, с.102].

Дар ин матн гӯё ҳозирҷавобии ҷавони тануманд тавлидкунандай ҳанда аст, аммо ин ҳозирҷавобӣ камоли беақлӣ ва бетарбиявист. Яъне инсоне, ки тарбияи модарро надидааст, аз ӯ чи ҷойи гила.

Дар ташкили сужаҳои ҳаҷвӣ ҳаҷвнигорони моҳир афсона, латифа, зарбулмасал ва дигар асаҷои ҳалқиро аз нав сохта ба онҳо обуранги тоза ва мазмуни замонавӣ доданд, ки шакли нави онҳо моҳияти сиёй ё иҷтимоӣ мегирифт. Ин ҷиҳат дар памфлетҳои С. Айнӣ, Ф. Муҳаммадиев, латифаву эпиграммаҳои М. Миршакар, С. Фаниӣ, Б. Фаниӣ ва дигарон зиёдтар аст. Чунончи С. Фаниӣ дар латифаи «Ба ман туҳмат мекунанд» башараи мудири фермаи корчалон ва ҳаққимардумхӯрро дар заминай латифаи ҳалқӣ ҷунин фошу ришҳанд мекунад:

«Гурге ариза ба даст шитобон мерафт. Хирсе ӯро дар сарроҳ нигоҳ дошт:

- Ҳа гург ҷӯра ба кучо?
- Барои шикоят ба район,
- Боз чи алам гузашт?

- Корд ба устухон расид! То кай мудири ферма гусфандҳоро худаш ҳӯрда ба ман туҳмат мекунад?» [181, с.106-107].

Агар дар эҷоди памфлет ва латифаҳои иҷтимоӣ ҳаҷвнигорон усули «замонавӣ» кунонидани осори ҳаҷвии ҳалқӣ ва адабиёти классикиро истифода намуда бошанд, дар соҳтани эпиграммаҳо роҳи дарёфти муодили иҷтимоии онҳоро ҷӯё шудаанд:

Осиё соз мешавад, баъд аз наъвати мо,

Магазин боз мешавад, баъд аз адди молҳо [181, с.237]

Муродов Мурод Бердиевич

Дар пеши бача ҳавлӣ магӯй, ки дилаш ҳалво металабад.
Дар пеши ришваҳӯр пора магӯй, ки дилаш пора металабад.

Зимнан миёни жанрҳои ҳаҷви публисистӣ эпиграмма нисбатан мураккаб ва душворэҷод ба ҳисоб меравад. Дар адабиёти илмӣ ба ин жанр таърифи гуногун диханд ҳам, аксарият онро «шеъри нисбатан хурде, ки ба ҳаҷви тезу тунди касе ё ҷезе тамом мешавад» [154, с.142], «шакли шеъри ҳаҷман хурде, ки ба муқобили ягон шаҳс ё ҳодисаи ҷамъияти равона карда шудааст» [31, с.146], «як намуди жанри ҳаҷвӣ, шеъри ҳаҷман хурде, ки ба касе истехомез меҳандад» [155, с.171]... номидаанд. Аммо эпиграмма на танҳо дар шакли шеъри хурди ҳаҷвӣ, балки дар қолаби порчаҳои хурди насрӣ низ буда метавонад. Дар ҳар ду шакл асоси эпиграммаро ҳаҷв ташкил медиҳад ва дар он омилҳои ҳандасоз саропо қинояву рамз аст.

Дуруст аст, ки эпиграмма дар матбуоти даврии тоҷик дар солҳои 1960 - 1970 ҳамчун жанри публисистӣ маъмул гардида бошад ҳам, анъанаи классикӣ дошт, ки дар ин ҳусус дар боби дуюми рисола зикр шуд. Дар ин жанр расонандай бадӣ ва ному насаби он зикр намешавад, балки ҳуди бадӣ масхара ва ба ин минвол нафрати мардум нисбати он бедор карда мешавад. Чунончи:

*Портфели иқтибос
Олимшаванд дар роҳ,
Гум кард портфелаширо.
Гум кард гӯи ногоҳ
Як пораи дилаширо,
Бар ўст лозим акнун
Умри дарози бисёр,
То ин ки оварад гун
Боз иқтибоси бисёр.*

Публистикаи ҳаҷвӣ

Тавре аз намуна бармеояд дар ин жанр ҷанбаи бадей, тафаккур ва таҳайюл пуркуват буда, ҳанда на танҳо дар тарзи нақл, тазоду писханд, балки тавассути маърифати баланди ҳаётӣ, муқобилгузорӣ, типсозӣ, рамзофарӣ ва гайра ҳосил мешавад. Муаллиф барои ифодаи мақсад метавонад аз ҳамаи усул ва воситаҳои ҳаҷвӣ: муболигаву иғроқ, таҳайюлу фонтастик, кинояву тамасхур, истиораву маҷоз, ҳамчунин воситаҳои гуногуни баён: кофияву радиф, вазну тамкин ва гайра бомаҳорат истифода барад. Гузашта аз ин дар эпиграмма парадокс ҳамчун усули шаклсоз ва методи илмию бадей чун ифодагари тасвир нақши муҳим мебозанд. Ин аносир мазмуни иҷтимоию сиёсии асарро пурра мегардонанд ва ба он аҳамияти амалӣ мебахшанд. Маҳз парадокс боис мегардад, ки соҳти эпиграмма аз ду қисмат иборат бошад. Дар қисмати аввал тасвири воеа ё симои шаҳс ва дар қисми дуюм тамасхур ё танқиди он баррасӣ мешавад. Қисмати аввал ба қисмати дуюм ҳамеша дар тазод аст. Масалан:

«Вақте ки дар ҷабҳаҳо гӯшу бинии мардумро мебуриданд,
радиои ҷумҳурӣ пайваста бо мусиқии шуҳ меҳонд:

*Илтиҷо дорам, ки муяшро мабур,
Кокулони мушкбӯяшро мабур» [193, с.31].*

Ё эпиграммаи дигар, ки унвони «Забондон»-ро гирифтааст:

*«Занад лофи забондонӣ ба ҳар ҷо,
Бале ҷандин забонро хуб донад,
Вале бо зӯр аз рӯйи лугатҳо
Забони модараширо ў бихонад» [204, с.168]*

Баъзан дар маводи «Саҳифаи бетаҳрир»-и «Рӯзи нав» ва «Шумо гуфтед? Мо ҳам мегӯем» - и «Фараж» ба луқмаҳое дучор меоем, ки фикри муаллифи дигарро ба таври киноя ва истеҳзо рад намуда, тазоди онро ба вучуд меоранд, ки тазоди ҳосилшуда ба муҳити иҷтимоӣ иртибот гирифта, оҳангӣ

Муродов Мурод Бердиевич

тамасхурро мегирад ва моҳияти ҳанда ба эпиграмма наздик мешавад. Чунончи:

С. Наҷмиддинов: Аз рӯйи ҳисоби мо, ҳачми қарзи беруна дар се – чор соли оянда боз аз 1 млрд доллар мегузарад. («Факты и комментарии», №34, 14 декабр).

Тасалло: Ғам нахӯред! Як миллионы дигар мардикор дорем, кор карда пардоҳт менамоянд» («Фараж», 2006, 22декабр).

Ё:

Офтоби Тоҷикистон ҳам барқ мешавад? («Тоҷикистон», №50, 14 декабр).

Посух: Вақте тобистон шавад! («Фараж», 2006, 22 декабр).

Бояд гуфт, ки мақсади эпиграмма низ ифши камбудӣ ва нуқсонҳои иҷтимоӣ аст. Аммо ин ҷиҳатҳои ҳаёти иҷтимоӣ на дар шакли мушахҳас, чунончи дар памфлет ва фелетон хос аст, балки тарики типикунӣ ифода мешавад. Вале ин типият маъноеро надорад, ки эпиграмма тамоман аз маҳсули таҳайюли озод аст. Албатта, дар эҷоди эпиграмма таҳайюл ва бадеяят нақши мухим дорад, вале он ба воқеяти зиндагӣ, фаъолияти амалии инсонҳо, ҳулқу атвори онҳо саҳт алоқаманд аст. Аз тарафи дигар, дар эпиграмма мавзӯоте мавриди мазаммат ва масхара қарор мегиранд, ки моҳияти иҷтимоӣ ва рӯзмарраӣ, яъне публисистӣ доранд. Дар эпиграмма фикру андешаи муаллиф чун тезис бо фарогирӣ маводи мушахҳаси ҳаётӣ тасвир мегардад.

Анъанаи классикӣ ва публисистии тоҷик шаклҳои ғуногуни эҷоди эпиграммаро ба вучуд овардааст, ки дар ҳамаи онҳо фикри аҳамияти ҷамъияти дошта тарики кинояву рамз баён мешавад.

Яке аз шаклҳои маъмули эҷоди эпиграмма луғатномаҳо аст, ки дар адабиёт ва публисистикӣ тоҷик анъанаи дерина дорад. Др ин шакл қалимаҳо на ба маънои асл, балки тарики киноя ва писханд тафсил мешаванд:

Ал-колхоз – гурӯҳе ҳӯранд бемалол, гурӯҳе ҳайрону лол.

Ал-доно - маҳбуси абадии забони маънавӣ.

Публистикаи ҳаҷвӣ

Ал-мутахассиси чавон- туби ғелон.

Баъзан луғатномаҳо дар шакли «қофия» низ ба назар мерасанд:

-Интихобқунанда кист?

-Ҳамоне ки ваъдаҳои депутатро гӯш медиҳад.

-Депутат кист?

Ҳамоне ки ваъдаҳояшро фаромуш мекунад [183, с.55].

Шакли дигари эпиграмма ғалатнома аст, ки дар он калимаву ибораҳо шарҳ наёфта, танҳо бо иваз кардани як ё ду ҳарф маъни замасхурро пайдо мекунад:

Гови зотӣ – гови зиёти

Мухаббат ба оила - Муҳобот ба оила.

Барномаи афкор - Барномаи афгор.

Эпиграммаҳоеро, ки дар поён меорем зоҳирان ба жанри хабар монанданд. Аммо моҳияттан онҳо ба хабар хеч мансубияте надоранд. Зоро дар ин гуна матнҳо мақсад ба таври баръакс ифода шуда, тарзи баён оҳанги кинояро гирифтааст:

ҲАБАРИ ТОЗА

Маълумоти обу ҳаво. Назар ба ҳабари обуҳавосанҷҳо ҳавои соғ дар назар аст. Зоро директори маркази хизмати СТО мавлуд дорад.

ЭЪЛОН

Шаҳрвандони азиз! Ба ошкоргӯйӣ риоя намоед. Ба воситаи телефон гуфтани гапҳои маҳфӣ тамоман манъ аст.

Шакли нисбатан маъмули ин жанр зарбулмасал, аниқтараш навулмасал мебошад. Тавлиди чунин эпиграммаҳо



Муродов Мурод Бердиевич

асосан зарбулмасалҳои маъмул аст. Муаллиф ба онҳо тобиши замонавӣ медиҳад, ки хусусияти кинояву писхандро мегиранд:

1. Маст гурез, ки занат меояд.
2. Пора морро аз хонааш мебарорад.
3. Аз ҷашми бадбин кӯр авлотар [211, с. 1999].

Навулмасалҳои мазкур аз чунин зарбулмасалҳо, ки мазмуни панду ахлоқӣ доранд, ҳосил шудаанд:

1. Девона гурез, ки маст меояд.
2. Забони хуш морро аз лонааш мебарорад.
3. Аз дӯсти нодон, душмани доно авлотар

Баъзан ҳаҷвнигорон мақолҳои ҳалқиро вобаста ба зуҳуроти номатлуби муайянӣ иҷтимоӣ тафсил намуда, ба онҳо оҳангӣ тамасхур баҳшидаанд ва ба ин васила барҳӯрди худро ба зиндагӣ нишон додаанд:

«Кадом вақт дар ҷангӣ бо пул шӯрбо хӯрдан мумкин аст?

- Агар дар ҷангӣ боевик набошад.

ё

Аз пушти шолӣ курмак об меҳӯрад?

-Агар кӯрмак аз ҳисоби меъёри 30 фоиза бошад» [188, с.32, 34].

Дар матбуоти даврӣ баъзан эпиграммаҳои шаклан латифамонанд низ ба назар мерасанд. Фарқи ин гуна эпиграммаҳо аз латоиф дар он аст, ки онҳо аз як тараф мавзӯъҳои ахлоқӣ, аз ҷониби дигар, воқеяяти рӯзро фаро гирифта, тарзи баён ва ҳадаф як навъ тамасхуру писхандро мегирад:

«-Кори хуб накардӣ?..

-Хуш ба интихобкунандагон чи ваъда дод? – пурсид падар аз писар.

-Агар депутат интихоб шавам, купрук сохта роҳатонро то маркази ноҳия се маротиба наздиктар месозам.

-Кори хуб накардӣ?

-Чаро?

Публистикаи ҳаҷвӣ

-Ин ваъдаи чилсоларо агар ту ичро кунӣ, депутатҳои оянда чи ваъда медиҳанд».

ё

Ба дили мардум намезанад - мӣ?

«Ба нонвой гуфтанд:

-Сабаб чист, ки дирӯз нонатон хом буду имрӯз сухтагӣ?

-Барои он ки ҳар рӯз як хел пазам, ба дили хӯрандаҳо мезанад» [181, с.141]/

Ин эпиграмма - латифаҳо дар қолаби шеър чунин шакл гирифтаанд:

«Гуфт рӯбоҳ:

-наям коргурез,

Метавонам кор кунам шому сахар,

Лек имрӯз кунам гар ҳама кор,

Чи кунад вориси ман рӯзи дигар» (Гулназар Хорпуштак, 1969, №13, с. 3).

«Нонвоеро бигуфтам: -эй амак,

Гоҳ нонат шӯру гоҳ бенамак!

Гар пазам якхела -гуфт дар ҷавоб

Мешавед аз нони якрангам қимоб» (Назирӣ М. Хорпуштак, 1969, №1, с. 3).

Шакли аз ҳама маъмули эпиграмма порчаҳои хурди шеърӣ мебошанд, ки оҳангӣ ҳаҷвӣ дошта, ҷиҳати қинояву тамасхурашон бештар аст.

Аз намунаҳои овардашуда ва дигар эпиграммаҳои матбуоти даврӣ бармеояд, ки дар ин жанр ҳам хандаи маҳвқунанда ва ҳам хандаи тарбиявӣ хос аст. Муаллифони эпиграммаҳо қӯшиш намудаанд, ки баҳри пуркуvvват соҳтани ҷанбаи ҳаҷвии матн аз воситаҳои тасвири бадеиву публистиӣ: ташбех, истиора, маҷоз, муболига ва гайра эҷодкорона истифода кунанд. Чунин қӯшишҳо, аз як тараф, боиси гани

Муродов Мурод Бердиевич

гардидани мундарицаи бадей, аз ҷониби дигар, шакли жанрии он гардидааст.

Яке аз усулҳои дигари муносабати ҳаҷвӣ ба воқеиёти олам нақиза ё худ пародия мебошад. Муҳаққиқон чунин шакли мутунро пародия номидаанд, ки «Дар он ҳунари адиб мавриди ҳаҷв қарор мегирад. Яъне пародиянавис нуқсонҳои адабии асар, фикр ва тасвирҳои ғалат, муҳокимаронҳои нодурусти шоир ҳам нависандаро мавриди тамасхӯр қарор медиҳад» [160, с.54]. Аммо бо ташаккулу инкишофи публистика предмети пародия васеъ ва серпаҳлу гардид. Дар шакли пародия на танҳо камбуҷиҳои ҳунари адиб, балки зухуроти дигари муҳталиф: ҷамъиятӣ, фаъолияти давлатдорон, сиёсатмадорон, тарзи андешаронӣ, муносабат ва рафтори ашҳоси гуногун низ метавонанд ҳаҷву тамасхур шаванд. Усулҳои нисбатан маъмули пародиянависӣ муболиға, иғроқ, тамасхур ва кинояву ришҳанд аст.

Дар адабиёт ва публистикаи тоҷик пародия ва пародиянависӣ анъанаи қадима дорад. Намунаҳои олии онро дар адабиёти классикий аз эҷодиёти Зоконӣ, Сӯзанӣ, Мушфиқӣ ва дигарон зиёдтар метавон пайдо кард. Бо инкишофи матбуоти даврӣ пародия дар нашрияҳои «Мулло Мушфиқӣ», «Бигиз», «Хорпуштак», «Маориф ва маданият», «Адабиёт ва санъат» ва гайра шаклҳои замонавӣ пайдо кард. Ҳусусан аксари маводи «Адабиёт ва санъат», ки зери рубрикаи «нақиза» интшор мешаванд, пародия мебошанд. Чунончи нақизаи Саидазмади Зардон «Баҳо» (Ад. ва санъ.1991.-14 феврал). Дар ин пародия услуби муҳокимаронӣ ва арзишидии ҳайати журӯр ба маҳорату истеъоди ҳунармандон мазаммат шудааст. Вай ҳаҷман хурд буда, зоҳирان ба тақриз монанд аст. Гуё муқарриз бурду бохти ҳунарномоии ҳаваскоронро таҳлил намуда ба репортуари онҳо баҳо медиҳад. Аммо ин баҳодиҳӣ на ҳаққониву ҷиддӣ, балки кинояву тамасхур аст:

«Дӯстони азиз!

Публистикаи ҳаҷвӣ

Ҳозир дар иҷрои ду ҳаваскор аз ду ноҳия ду суруд дар як мавзӯъ шунидем, ки аз ду микрафони чапу рости саҳна садо доданд. Маълум гашт, ки коркуни техникии зал чун вақтҳои пештараи озмун масти мустағрак набуда, аз роҳбарони бадеии ҳарду ноҳия ягон пора - мора нагирифтаанд». Довар бо чунин суханон муҳокимаашро ҳусни ифтитоҳ бахшида, ҳунари сурудхонии Рафидаҳон Остончаева аз ноҳияи «Хоктӯда» ва Кафлесгул Табақзановаро аз ноҳияи «Сарчарҳак» таҳлил намуда баҳо медиҳад. Дар баҳогузории ўт таҳайюли қайҳонӣ, иғроқи мантиқ ба кор равад ҳам, ба воқеяяти аслӣ тавъям будани онҳо ба осонӣ эҳсос мешавад. «Пайваста чапакзанию чун товус дастағшонӣ ва сумбакзаниҳои Рафидаҳон гувоҳи дар саҳнаи мусикӣ эҳсоси баланд доштани ўст... Суруд ва мусикӣ эҷодкорона эҷод шуда, ҳофиза онҳоро эҷодкорона аз худ карда ва эҷодкорона тавонист аз қаъри дилу ҷигар наҳва қашида, оби ҷашми чанд қасро резонад. Дигаронро намедонам, лекин ман хаёлан ҳудро дар сари гури момои раҳматиам ҳис кардам...».

Дар пародияи мавриди назар воситаҳои тасвири ҳаҷву танз ба ҳам омезиш ёфтаанд, аммо матлаби он танҳо барангехтани ҳанда нест. Тасвир ва таҳайюл ифшогари нуқси зиндагӣ (қолабӣ ва умумӣ будани ҳакамӣ) ва тамасхури он аз назари муаллиф аст.

Чунин тарзи тасвир, киноҳои ифодагари дарди замон дар пародияҳои Б. Икромов, Ҳ. Назаралӣ ва дигарон низ ба назар мерасад. Бахусус Ҳ. Назаралӣ дар эҷоди нақиза қолабшикану навовар аст. Асари ўт «Тадқиқоти муҳимтарин» (Адаб.ва санъ. 2001.-16 май) дар назари аввал ба нақиза монанд аст. Гӯё дар он маънои асар тағиیر дода шуда бошад. Аммо моҳиятан чунин нест. Зоро дар он пайравӣ, тақлид ё ҷавобия ба навиштае, ки ҳоси нақиза аст, эҳсос намешавад. Ҳамчунин муаллиф ба соҳт, шакл, услугуб ва усули эҷоди асари мушаҳҳас ҳандиданӣ нест. Ҳарчанд қисмати авали матн чунин мазмунро дорад. «Фақири ҳақир дастнависи ин шахси дар

Муродов Мурод Бердиевич

асл волихираду олирутбаро мутолиа карда ба муҳтавои он шинос шудам. Ҳарчанд маро боли нерумандӣ дар осмони беканори фарҳанги ин мардуми шариф парвоз кардан нест, чун хонандай одӣ кӯшиш мекунам, ки ҳиссёти баланди хешро оид ба ин китоб баён намоям» - гуфтани муаллиф як навъ тасвири хаёлангези ўро ифода мекунад. Ҳамчунин кинояҳои эҷоди асар, ҷустуҷӯи маблаг барои чоп, ибрози андешаҳо доир ба қимати асар, таҳлили моҳияти он ва мисли ин, ки дар матн пичингомез ифода шудаанд, маҳсули таҳайюл буда, ҳусусияти пародияро ба хотир меоранд.

Аммо асли мақсад на таҳлилу танқид ва мазаммати услуби таҳқиқи илмӣ, ё асарҳои фармоишӣ, балки маҳкум соҳтани андешаҳои носаҳехи баъзе ашҳоси мансабдор, хоса масъулини соҳаи барқ аст. Муаллиф аз шакли эҷоди пародия истифода бурда, маҳдуд намудани истеъмоли барқро дар деҳот маҳкум менамояд, бо далелҳои гуногун ва фактҳои мушаҳхаси воқеӣ зарари бебарқиро дар деҳот кинояmez, кушоду равшан баён мекунад. Аммо андешаҳои муаллиф баръакс, мачозан бо пичингу киноя, ба иборае чаппа садо медиҳанд:

«Муаллифи азиз бо мисолҳои мушаҳхас событ кардааст, ки фурӯзон будани барқ, яъне мавҷуд будани қувваи электрик ба қисёр зарар дорад: якум, ягон ноҳуший сар заданаш мумкин аст (худо нигоҳ дорад); дуюм, барқ бошад садо ва симо кор карда, асаби одамро ҳароб мекунад, ҳамагуна беморӣ аз ноҷурии системаи асаб рӯ мезанад, ором будани майна ғарави саломат будани асаб аст; сеюм, тамошои телевизор ба узви муҳимтарини инсон - ҷашм зарбаи фалокатовар мезанад, ҷашм набошад аз тамошои дастурхони пурнозу неъмат маҳрум шуда, чи ҳӯрданатонро намедонед..., панҷум, шабҳои бебарқӣ ба асли худ ҳоҳед баргашт, яъне ниёғонатонро ба ёд оварда, боз бо ҷароғҳои сиёҳшамъ, шайтонак, мил - милак ва ғайра хонаатонро оро медиҳед ва шумо бо ин ба гиромӣ доштани таърихи хеш ҳамқадами ҳаёт мешавед...».

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Ҳамин тавр, пародия низ аз шаклҳои пурқуввати ҳаҷви иҷтимоӣ буда, пародиянавис бо дарёфт ва дарки предмети инъикос соҳтани ин ё он тарзи ҳодиса, воқеа, рӯйдод ва монанд карда нишон додани онро бо тарзу назари хоса вазифаи асосии ҳуд меҳисобад.

Жанрҳои адабиёти бадей, публитсистика, ба вижа ҳаҷви публитсистӣ анъанаи ба ҳам таъсиррасонӣ ва баҳрабардорӣ аз аломату ҳусусияти яқдигарро доранд. Зимнан проблемаи таъсири байниҳамии жанрҳо, тағйирёбӣ ва таҳаввули онҳо то ҳол дар адабиётшиносӣ ва публитсистикашиносии тоҷик мавриди омӯзиши таҳқики ҳаматарафа қарор нағирифтааст. Алоқамандии жанрҳо чун робитаи байниҳамии воқеиёти ҳаётӣ табиатан гуногун ва мураккаб аст. Инкишофи ҷомеа, тадриҷан дигаргун шудани муносибати мардум ба воқеияти иҷтимоӣ, аз як тараф, ба тавлиди маводи нави ҳаётӣ, аз ҷониби дигар, ба ташаккули шакл ва усулҳои нави таҳқики ҳаёт сабаб гардида, ки он ҷанбаи наздишавии жанрҳои публитсистӣ ва ҳаҷвиро тезонд. Дар ин ҳусус асаҳрои матбуоти даврӣ, хоса маводе, ки дастраси мо гардид ва дар кори мазкур истифода шуд, далел буда метавонад.

Аз ҷумла жанрҳои фелетон ва памфлет аз ҷиҳати истифодай маҳсусияту аломатҳои публитсистика ва адабиёти бадей ба ҳам наздиканд. Маҳсусияти асосии ин жанрҳо усулҳои маъмули синкетикии ҳаҷвӣ мебошад, ки онҳоро аз шаклҳои дигари осори публитсистӣ ва бадей фарқ мекунонад. Ҳарчанд памфлет ҳусусияти жанрии ҳудро соҳиб аст, аммо дар қолаби жанрҳои дигар низ соҳта мешавад. Ин ҳусусият пеш аз ҳама услуби эҷод аст, ки ба ҳарактери асар тавъам мебшад. Ҳусусияти жанрӣ, муносибати публитсистӣ ва бадей - образии фелетону памфлетеरо таҳлил нмуда, метавон онҳоро ба таври зайл гурӯҳбандӣ намуд:

-фелетон ва памфлетеҳое, ки дар шакли новелла, ҳикоя. драма, шеър, очерк, афсона навишта шудаанд;

Муродов Мурод Бердиевич

-фелетон ва памфлетхое, ки дар қолаби мақола, мухбирнома, тақриз, мактуб эчдө гардидаанд;

-фелетон ва памфлетхое, ки дар шакли накл, некролог ва амсоли ин ба табъ расидаанд.

Бояд гуфт, ки дар асарҳои гурӯхи аввал маҳсусияти адабиёти бадей зиёдтар бошад ҳам, онҳо аз ҷиҳати анвоъ рангоранг буда худуди муайяни худро доранд. Албатта, дар фелетон ва памфлет, ҳамчунин дигар жанрҳои ҳаҷвӣ ҷанбаи публисистӣ ва бадей на танҳо хос, балки зарур аст. Чунончи дар осори мавриди таваҷҷӯҳ ин аломатҳо нақши мухим ва пешбаранда доранд. аммо таносуби ин ҷанбаъҳо дар шаклҳои гуногуни фелетону памфлет якранг нест. Агар дар гурӯхи аввал фосилаи ҷиҳатҳои публисистиву бадей мувозӣ бошад, дар шаклҳои гурӯхи дуюм ҷунин баробарӣ эҳсос намешавад, балки ҷанбаи публисистӣ бартарӣ пайдо мекунад. Чунончи памфлету фелетонҳои Ҷ. Муқим «Фамҳори ҳалқ» (Нерӯи сухан, 2005.- 5январ), С. Асозода «Сангсадоҳо» (Тоҷикистон, 2005.- 21июл), А. Муллоғайзӣ «Амрико ба Тоҷикистон ҳасад мебарад» (Нерӯи сухан, 2004.- 14 май) ва ғайра дар қолаби мухбирномаву мақола эчдө гардида, муаллифон мавзӯъҳоро на бо усули тасвироти образиву типпӣ, ҳамдастии таҳайюл, балки бо шарҳу тафсил, таҳлили мантиқӣ, ишораи иқтибос мавриди мухокима ва танқид қарор додаанд. Ҳарчанд дар ҷунин нигоштаҳо воситаҳои тасвир - кинояву маҷоз эҳсос мешавад, аммо на бо санъати баланди корбурд, балки ошкоро ва баъзан дурушт. Ба далели фикр: «Хукумут барои он ки ҳалқаш дар Ватан дасташро ба оби хунук назанад, барои соҳтмони роҳи мошингарди Кӯлоб - Мурғоб - Қароқум мутахассисони Туркия ва барои анҷоми соҳтмони нақби Уштуру Неругоҳдои барқии обии Санѓтуда ширкатҳои Эронро давъват кардааст. Мегӯянд, ки барои анҷоми соҳтмони НБО Рӯғун ширкатҳои Русия талош доранд. Магар ин ғамхорӣ нисбати ҳалқ нест» (Н.С., 2004.- 5 январ). А. Муллоғайзӣ масъалаи ришваситониро дар

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

Тоҷикистон танқид намуда, кӯшиш менамояд шарҳ дихад, ки «Тоҷикистон аз Амрико ва Русия барин абарқудратҳо ҳам пеш рафт». Чи тавр пеш рафтани Тоҷикистонро муаллиф дар 5 далел бо қинояву ришҳанд тафсил медиҳад. «Ту «пешравии» бонкҳоямонро намедонӣ. Намедонӣ, ки мардум чи қадар ба бонкҳои Тоҷикистон «эътимоди қавӣ доранд». Вақте ки Президент соли гузашта авфи молиявӣ эълон кард, ҳамин қадар мардум ба ин бонкҳо «бовар карда» пулҳояшонро оварда супориданд, ки эътимоди «зиёд» доштани онҳо ба бонкҳо аниқ шуд» (Н.С., 2004.-14 май). Чунин пичингу қинояҳо дар ҷило додани ҳадафи муаллифон мусоидат намуда бошанд ҳам, дар онҳо таҳлилу муҳокимаҳои публитсистӣ нақши муҳим мебозад. Ҳамаи фактҳо, воеаҳо, ки предмети танқиди ин гуна асарҳо қарор гирифтаанд, на тобеи таҳайюл, балки андешаи аз ҷоиҳои реалий барангехтаи муаллифонанд. Ҳамчунин ҳулосаи матнҳоро андешаҳои публитсистии муаллифон ташкил медиҳад. Дар фелетон - мақола ва памфлет - мақолаҳо низ метавон үнсурҳои образи бадеиро мушоҳида кард, аммо онҳо, асосан, дар шакли «образ - тезис» буда, ба хотири асоснок ва мустаҳкам намудани матлаи асосӣ ва гояи публитсистӣ хидмат кардаанд.

Мавриди зикр аст, ки фелетон ва памфлет – мақолаҳо дар матбуоти даврии тоҷик аз «Шуълаи инқилоб» шурӯъ гардида, баъдтар дар нашрияҳои ҷумхурӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ, қисмати ҳаҷвии маҷаллаҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва адабию маърифатӣ, ҳусусан дар «Хорпуштак» маъмул гардид. Ин навъ дар матбуоти имрӯза низ ба назар мерасад. Ҳусусияти ҷунун мутуни ҳаҷвӣ, аз як тараф, ба предмети танқид, аз ҷониби дигар, ба муносабати муаллиfon вобаста аст. Предмети тасвир ва инъикосу тасвири шаклҳои мазкур, асосан, масоили муҳимми доги рӯз мебошад. Муаллиfon ба ин масоил на тариқи таҳайюл, соҳтани образ ё тип, балки тавассути диду назари публитсистӣ: такя ба факту далелҳо, муқоисаву таҳлил,

Муродов Мурод Бердиевич

ошкор сохтани моҳият ва мисли ин муносибат намудаанд. Ба ибораи дигар, дар ин гуна ашкол таҳқики журналистӣ аз таҳқики публitsистӣ - бадеӣ афзалият пайдо кардааст. Барои мисол чанд нуқтаро аз фелетон - мактуби Ҷ. Муқим иқтибос меорем:

«Бовар мекунед, ки ҳар рӯз 4 соат маршруткаву автобус интизор шуданатонро ба як сол, яъне 365 рӯз зарб кунем, соле беш аз 60 шабонарӯз мешавад. Агар ҳисоби миёнаи умри инсонро 60 сол бигӯем, пас 10 соли умратон дар интизори маршрутка мегузараад...».

«Душанбе қишлоқи калонро мемонад дар масоҳат. Аз як канораш ба канори дигараш 10 - 15 километр аст. Азбаски аксар аз канор ба марказ меоянд, ин марказ то ба ним кутоҳ мешавад ва дар як соат пиёда ба кору дарс омадан имкон дорад. Тасаввур кунед, ки аз гузари Исковат то гузари Лангари Урметан аст ин масофа. Мардуми ин деха солҳои сол ин масофаро пиёда тай мекунанд ва то ба ҳол касе лаб ба шиква накушодааст, ки барояшон автобус чудо бикунанд. Зоро худ хандаовар аст, ки байни як деха автобус гардад. Тасаввур кунед, ки Душанбе ҳам қишлоқ аст ва мо ҳам дехотӣ» (Н.С., 2003.- 8 декабр).

Тавре аз иқтибос бармеояд, муаллиф хидматрасонии бади нақлиёт, баланд шудани роҳқиро ва мувоғиқ набудани он ба маоши мардум, хоса кормандони муассисаҳои бучавӣ ва амсоли инро танқиду мазаммат мекунад. Ӯ барои баррасии ҳаматарафаи масъала аз усулҳои мушоҳида, муқоиса, киноя моҳирона истифода барад ҳам, аз воситаҳои ҳаҷвсоз камтар кор мегирад. Албатта, дар жанрҳои ҳаҷвии публitsистӣ, хоса фелетону памфлет низ таҳқики хос аст, аммо тарзи таҳқики ва таҳлили мавзӯъ бояд бо услуби забони ҳалқ баён гардад. Забони ҳалқ имкон медиҳад, ки шаклҳои тасвир, тарзи ташкили образ, хислат, усулҳои типӣ ва фардикунони персонажҳо муайян шавад, мундариҷа ҷолиб ва хандонбобу

Публистикаи ҳаҷвӣ

таъсирбахш гардад. Тахлили фелетону памфлетҳои матбуоти даврии тоҷик нишон медиҳад, ки на ҳамаи муаллифон аз ин имконот моҳирона истифода бурдаанд.

Ҳамин тавр, ҳаҷви матбуоти тоҷик аз ҷиҳати шакл ва ҳусусияти жанрӣ басо гуногун буда, бо ҳамдастии анъанаи ҳаҷвнигории фолклору адабиёти классикӣ, навовариҳои замонӣ, талабу рӯҳияи замон ва маҳорати ҳаҷвнигорон инкишоф ёфта маҳсусияти жанрии худро ғанӣ гардонидааст. Ҳаҷвнигор - публистиқон дар ифшои камбуҷиву нуқсонҳои ҷомеа аз унсурҳои образӣ, типиқунонӣ, воситаҳои тасвир ва таҳқиқ моҳирона истифода намуда бошанд ҳам, эҷоди онҳо ба оҳанг ва андешаҳои публистиқ мубтало гардидааст.

ХУЛОСА

Аз омӯзишу таҳқиқи осори ҳаҷвии адабону публитсистони точик мусаллам гашт, ки ҳаҷв ҳамчун навъи адабиёт ва публитсистика дар ҳаёти маънавии чомеа мақоми муайянеро соҳиб аст. Арзиши ғоявию иҷтимоӣ ва эстетикии мақоми ҳаҷв, пеш аз ҳама, дар он тазохур ёфтааст, ки ин навъи эҷод ба ҳақиқати иҷтимоӣ ва бадей тавъам гардида, ҳамчун усули инъикосу тасвири каму кости зиндагӣ ва воситаи мубориза алайҳи чунин навоқис шинохта шудааст. Ҳаҷв чи дар адабиёт ва чи дар публитсистика баҳши ҷудонопазир мебошад ва ин соҳаҳоро бидуни ҳаҷву танз тасаввур кардан муҳол аст.

Ҳаҷви мусоир, ба вижга ҳаҷви публитсистии точик марҳилаи нави таҷдиду таҳаввули адабиёту публитсистикаи гузаштаи тоҷику форс мебошад, ки аз анъанаҳои пешина барҳӯрдор аст. Аз ин рӯ, ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публитсистии тоҷикро на ба пайдоиши матбуоти даврӣ, балки ба публитсистикаи қабл аз рӯзноманигорӣ метавон нисбат дод. Ба ин маънӣ:

1. Ба вучуд омадани ҳаҷв, баҳусус ҳаҷви публитсистӣ, аз як тараф, ба зиддиятҳои ҳарактерноки инсоният, қавму қабила, чомеа ва, аз сӯйи дигар, ба ташаккули қаломи шифоҳӣ, хат, адабиёт ва публитсистика алоқаманд аст;

2. Ташаккул ва инкишофи ҳаҷви публитсистии точик ба се замина: осори шифоҳии мардумӣ, ҳаҷви адабиёти классикӣ, таъсири ҳаҷви адабиёт ва публитсистикаи кишварҳои дигар, баҳусус рус иртибот дорад;

3. Ҳаҷви фолклорӣ, ки аз қадимтарин навъҳои эҷод аст, асосан, ҳусусияти танқидӣ дошта, муносабати мардумро ба ҳаёти воқеӣ, лаҳзаҳои алоҳида инъикос намудааст. Мавзӯъ ва

Публитсистикаи ҳачвӣ

мундариҷаи чунин осор то андозае моҳияти ҳодисаҳои муайяни таърихиву иҷтимоиро мекушояд ва мавқеи оммаро нисбати чунин ҳаводис муайян менамояд. Чунин маҳсусияти ҳачви фолклорӣ ба ҳачви публитсистӣ паҳн шудааст, балки таъсир расонидааст;

4. Инъикоси лаҳзаҳои гуногуни ҳаёт, ҳодисаҳои мушаҳҳаси воқеӣ дар адабиёти бадей аз давраҳои аввали пайдоиши осори ҳаттӣ ибтидо гирифта бошад ҳам, ҳачви ҳақиқӣ, асосан, аз асри X рӯ ба инкишоф ниҳодааст. Ҳарчанд ҳачви адабиёти классикии форсу тоҷик аз ғановати қаломи бадей саршор аст, аммо осори адабони алоҳида низ аз унсурҳои воқеагарона холӣ нест. Ҳусусан осори ҳачвии Абдулқосим Фирдавсӣ, Носири Ҳусрав, Сӯзании Самарқандӣ, Умари Ҳайём, Убайди Зоконӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Сайиди Насафӣ, Восифӣ, Аҳмади Дониш, Савдо ва дигарон;

5. Миёни намояндагони адабиёти классикии форсу тоҷик Убайди Зоконӣ ҳачвро равияи асосии эҷодиёти худ қарор дода, дар шакл ва анвои гуногун асарҳо оғардидааст. Осори ҳачвии ў на танҳо ҳислати иҷтимоӣ доранд, балки дар қолаби жанрҳои муайяни публитсистӣ - памфлету фелетон ва эпиграмма таълиф шудаанд. Аз ин рӯ, У. Зокониро аз саромадони публитсистикӣ тоҷик, хоса бунёдгузори равия ва жанрҳои ҳачвии он меноманд;

6. Ҷанбаи воқеии осори ҳачвии адабиёти классикиро ҳодисаҳои таъриҳӣ, лаҳзаҳои муайяни ҳаёти адабӣ, муносибати мушаҳҳаси ашҳоси алоҳида, тавлиди ҳисси нафрату адоват нисбати нобасомониҳои замон, ҳислату ҳарактери нафарони чудогона ва ғайра ташкил медиҳад. Муаллифон баъзан воқеаву мавзӯъҳои мушаҳҳасро предмети ҳачву танз ва мутобиба қарор дода, тавассути усулҳои маъмули адабиёт моҳияти иҷтимоии масъалаҳоро ошкор намуда, гояҳои демократиро талқин сохтаанд;

7. Таъсири ҳачви адабиёти рус ва дигар ҳалқҳои шӯравӣ, асосан, пас аз ташаккули матбуот дар Қавқоз ва Осиёи Марказӣ дар охири қарни XIX ва ибтиди асри XX тавассути

Муродов Мурод Бердиевич

матбуоти тоториву озарӣ ва баъдтар ўзбекӣ шурӯъ гардида, минбаъд бо ташкили чамоҳири Шӯравӣ омӯзишу баҳрабардорӣ ба талаботи ҳамешагии аҳли қалам мубаддал гардид;

8. Таъсис ва ташаккули низоми матбуот дар инкишофи публистика, хоса ҳаҷви матбуот, аз як тараф, имконияти зиёд, аз ҷониби дигар, ба гуногунжанр ва рангоранг гардидани он мусоидат кардааст. Маҳз бо ташаккули матбуоти даврӣ жанрҳои ҳаҷвии публистиқ - фелетон, луқма ба вучуд омада, памфлету пародия ва зпиграмма услуби нав пайдо карданд;

9. Нахустин ҳаҷвияҳои матбуотӣ дар ҳафтаномаи «Шуълаи инқилоб» бо шарофати Саидризо Ализода, Садриддин Айнӣ, Аҳмадҷони Ҳамдӣ ба вучуд омада, мундариҷаи чунин мавод зиддиятҳои ҳаёти гузаштаву замон, ба иборае «кӯҳнаву навро» фаро мегирифт. Маводи ҳаҷвии «Шуълаи инқилоб» молики ду ҳусусият аст:

а). Матнҳое, ки предмети инъикосашон гуногун буда, ҳадафи асосӣ ҳаҷву мазаммат нест, балки унсурҳои ҳаҷву танз чун омили ҷолиб ва муассиркунанда истифода шудаанд;

б). Матнҳои комилан ҳаҷвӣ, ки дар гӯшаи «Тозиёна» дарҷ гардидаанд;

10. «Шуълаи инқилоб», аз як тараф, анъанаи адабиёти классикии форсу тоҷик, аз ҷониби дигар, таҷрибаи мачаллаи «Мулло Насриддин» - ро пайравӣ намуда, на танҳо инъикоскунандаи масоили ҳаёти вақт гардид, балки ба майдони сайқали маҳорати адібону публистиқон табдил ёфт. Маҳз дар ин нашрия маҳорати публистиқ ва ҳаҷвнигории С. Айнӣ, С. Ализода, А. Мунзим ва дигарон шакл гирифт ва он барои инкишофи ҳаҷви муосир, хоса ҳаҷви матбуот замина гардид;

11. Нашрияҳои «Овози тоҷик», «Бедории тоҷик» («Тоҷикистони сурҳ») таҷрибаи «Шуълаи инқилоб» - ро пайравӣ намуда, дар саҳифаҳои худ гӯшаҳои ҳаҷвӣ зери рубрикаҳои

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

«Тозиёна», «Қисмати ҳаҷвӣ», «Ҳаҷв» («Овози тоҷик»), «Гӯшмол», «Фелетон» ва амсоли инро ташкил намуданд;

12. Раванди ташаккулу инкишофи ҳаҷви публитсистии тоҷик дар матбуоти даврии солҳои 1920 - 1930 дар ду хавза – Самарқанд ва Душанбе сурат мегирифт. Майдони сайқали маҳорат барои ҳаҷвнигорони хавзai Самарқанд «Овози тоҷик» ва «Мулло Мушфикӣ» буд, дар хавзai Душанбе чунин майдон «Тоҷикистони сурх» ва «Калтак» ба ҳисоб мерафт;

13. Ҳаҷви матбуоти даврии солҳои 1920 - 1930 ҳам аз ҷиҳати мавзӯй ва ҳам аз ҷиҳати шакл гуногун аст. Муборизаи зидди душманони сотсиолизм, бокимондаҳои урғу одатҳои дунёи кӯҳна, дину хурофт, фош кардани камбудиҳои иҷтимоӣ аз мавзӯъҳои муҳим буданд, ки предмети танқиду мазаммат ва ришҳанду истеҳзои ҳаҷви адабиву публитсистӣ қарор гирифтаанд . Дар муқоиса ба ҳаҷви матбуоти даврии солҳои 1920 - 1930 дар ҳаҷви адабиву публитсистии замони ҷанг масал ва тамсил мавқеи бештар дорад. Ҳамчунин истифода аз услуб ва ғановати эҷодиёти шифоҳии ҳалқ, типҳои мифологӣ, нақли ҳикматомез дар ҳаҷви ин давра зиёдтар аст;

14. Ҳаҷви публитсистии замони ҷангги Бузурги Ватанӣ, асосан, мавзӯи байналхалқӣ: муборизаи беамони ҳалқҳои шӯравӣ ба муқобили фашизми немис, симои мангури саркардагони ҷанг, моҳияти ғасбгарӣ ва ғоратгарии сиёсати гитлерӣ ва амсоли инро фаро гирифта, дар қолаби жанрҳои памфлет, фелетон ва латифа танқиду мазаммат шудааст. Ҳусусан латифа ва памфлетҳои сиёсӣ ҳисси бадбинӣ ва нафрати мардумро нисбати сиёсати истилогаронаи фашизм зиёд намуда, дар таъмини ғалаба саҳм гирифтаанд;

15. Дар инкишофи ҳаҷви матбуоти даврии солҳои баъд аз ҷанг ва бунёдкорӣ як қатор қарорҳои Комитети Марказӣ ва ҳизби айём таъсир расонидааст. Ин қарорҳо, аз як тараф, ба инкишоғу равнақи ҳаҷв ва ба аслиҳаи муборизаи маънавӣ

Муродов Мурод Бердиевич

мубаддал шудани он мусоидат карда бошанд ҳам, аз ҷониби дигар, озодии ҳаҷвнигоронро дар эҷод ва муносибат ба предмет то андозае маҳдуд мекарданд;

16. Ҳаҷви матбуоти тоҷик дар солҳои бунёдкорӣ дар ҷорӯро: маҷаллаи «Хорпуштак»; рӯзномаҳои «Тоҷикистони советӣ», «Маданияти Тоҷикистон», «Ҳақиқати Ӯзбекистон»; матбуоти бачагона - «Пионер» - у «Машъал» ва матбуоти вилоятиву ноҳиявӣ инкишоф меёфт. Дар ин шоҳаҳо камбуҷиду нуқсон ва иллатҳои ноҷури замона дар жанрҳои гуногун танқиду мазаммат шуда бошанд ҳам, фелетон мавқеи намоёнтар дорад;

17. Ҳаҷви матбуоти даврии тоҷикро дар давраҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ягонагии мавзӯъ ва рангоронгии муносибат ба онҳо ба ҳам мепайвандад. Ҳарчанд дар ҳар як давраи ташаккулу инкишофи ҳаҷви публисистӣ мавзӯи муайяне хос аст, аммо мавзӯъҳо чун ҳоҷагии қишлоқ, соҳтмон, аҳлоқ, маорифу фарҳанг, танқиди ҳуроғот дар тамоми давраҳои инкишофи матбуоти тоҷик ба назар мерасанд. Аммо дар муносибат ба мавзӯъ онҳо аз ҳам тафовут доранд. Агар дар солҳои 20 - 30 мавзӯъҳои ҳоҷагии ҳалқ, маорифу маданият ва мисли ин бо тоза кардани унсурҳои бегона, муборизаи сиёсӣ омезиш ёбад, дар солҳои 1960 – 1970 - ум мавзӯъҳо бо нигоҳи аҳлоқӣ, садоқати касбӣ, бемасъулиятӣ, асосан, мавриди баррасӣ қарор мегиранд;

18. Дар матбуоти замони истиқлол ҳаҷв то андозае моҳияти ҳудро дигар намуд, мавқеи пешинаи ҳудро аз даст дод, ҷойи ҳаҷву тамасхур ва танқиду таҳлили воқеиёти номатлуби иҷтимоиро ҳазлу танз гирифт. Аз ин рӯ, матнҳои ҳусусияти ҳаҷву зарофат доштаи матбуоти имрӯзai тоҷикро бо ду хислат метавон аз ҳам чудо намуд:

а) Матнҳое, ки хислати зарофат, хушгӯйӣ ва маърифатӣ доранд;

б) Нигоштаҳое, ки моҳиятан танқиду тамасхур буда, нуқсонҳои зиндагиро ошкоро мазаммат мекунанд;

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

19. Ҳаҷви публитсистии тоҷик дар иртибот бо воқеаҳои замон, сиёсати даврон ва ҳунари муаллифон бештар дар жанрҳои фелетону памфлете ва луқмаву эпиграмма рушд кардааст. Ин ва дигар жанрҳои ҳаҷви публитсистӣ ҳарчанд аҳдофи ягона доранд, аммо ҳар кадоме ҳусусияти алоҳида дошта, таносуби воқеият ва бадеият низ дар онҳо яксон нест. Гуногунрангии матнҳои ҳаҷви публитсистиро ҳам дар ҳусусияти жанрӣ, ҳам дар интиҳоби мавзӯъ, дарки масъала, тарзи тасвир, хуносаву ҷамъбаст метавон муайян кард. Аз рӯйи ин ҳусусиятҳо дар тамоми марҳилаҳои матбуоти даврии тоҷик жанри фелетон мавқеи бештар дорад;

20. Дар матбуоти даврии солҳои 1960 – 1970 - и тоҷик бо таъсири таҷрибай фелетоннависони машҳури рус А. Зорич ва М. Колтсов ду шевай эҷоди фелетон маъмул гардид: фелетонҳои образдору типӣ ва фелетонҳои ҳучҷативу проблемадор. Дар фелетонҳои навъи аввал ҷанбаи бадей - образ ва унсури типӣ ва дар фелетонҳои навъи дуюм ҷанбаи публитсистӣ - такя ба факту далел, муносабати эмотсионалий ба воқеият ва адреснокӣ ҳос аст;

21. Ҳарчанд фелетоннависони машҳури тоҷик Б. Азизӣ, Б. Фаниӣ, Ҳ. Содикӣ, И. Файзуллоев, Ф. Муҳаммадиев, Ҳ. Ёров, М. Богиров ва дигарон аз таҳайюли бадей ва унсурҳои типиву образзор истифода бурдаанд, аммо маҳсусияти ташкили образи ҳаҷвӣ дар асарҳои онҳо ба вазифаҳои публитсистӣ саҳт алоқаманд аст. Дар чунин осор максади асосии муаллифон на ташкили образи муқаммали бадей ё ҳаҷвӣ, балки паҳн намудани ғояи публитсистӣ мебошад;

22. Маҳсусгардонии образи публитсистӣ ва симои қаҳрамони таҳайюӣ баён намудани матлаъ нисбат ба фелетон дар памфлете зиёдтар, балки мувоғиқтар аст. Ҳоса памфлетеҳои С. Айнӣ, С. Ализода, Н. Баҳлулзода, Ф. Муҳаммадиев, И. Файзуллоев ва дигарон бо чунин шева эҷод шудаанд, аммо дар

Муродов Мурод Бердиевич

маркази памфлэтҳои эшон андешаҳои дар заминаи воқеаҳои мушаххаси ҳайтӣ шакл гирифта меистанд;

23. Дар публитсистикай тоҷик дар шакли тамсил мазаммат намудани воқеаҳои иҷтимоӣ ҳусусияти анъанавӣ дорад. Ин ҳусусият бештар хоси памфлэт аст. Памфлэтҳои У. Зоконӣ, «Муш ва гурба», С. Айнӣ «Деви ҳафтсар», «Бадбуӣ будааст», «Хари бедум», Ф. Муҳаммадиев «Косадум» аз намунаҳои олии асарҳои тамсилианд. Дар ин гуна осор қувваи асосии образофарӣ ва типсозиро омилҳои равонӣ ташкил медиҳанд. Дар матбуоти замони истиқлол баъзан шакли «трагиопамфлэт» ба назар мерасад. Дар фоҷеапамфлэтҳо низ персонажҳо ифодакунандай мавқеи муаллиф буда, на танҳо камбудиву норасой ва амалу рафтори номатлубро ошкор месозанд, балки ба ҳоли худ писханд мезананд, худро мазаммат мекунанд;

24. Дар тамоми осори ҳаҷвии матбуоти даврӣ ханда ҳамчун аломати асосии ҳаҷв мавқеи муҳим дорад. Ҳаҷвнигорон дар ҷодаи ҳаҷв аз усулҳо ва воситаҳои гуногуни хандаовар: киноя, дурӯғи муқобилгузошташуда, муболига. истехзо, монандкунӣ ва амсоли ин истифода бурдаанд. Оҳангӣ ханда дар марҳилаҳои ҷудогонаи матбуоти даврӣ гуногун бошад ҳам, омили тавлиди он эҳсоси бадбинӣ, нафрат ва сарзаниш мебошад. Агар дар матбуоти солҳои 1920 - 1950 хандаи сиёсӣ - маҳвкунанда бештар мавқеъ дошт, дар матбуоти солҳои 1970 - 1980 - ум хандаи танзомез ба ҳаҷв низ ҷой гирифт;

25. Дар солҳои 1960 - ум жанри эпиграмма дар шаклҳои гуногун таҷдид гардид. Қатъи назар аз рангорангии шаклӣ дар ҳамаи анвои он омилҳои хандасоз саропо кинояву рамз аст. Ҳусусан дар эпиграммаҳои Г. Келдӣ, М. Ҳайдаршо, С. Фаниӣ, Бобо Ҳочӣ, Ф. Муҳаммадиев бадиҳои иҷтимоӣ тариқи муқобилгузорӣ, типсозӣ, рамзофарӣ, муболигаву иғроқ, кинояву тамасхур хеле моҳирона мазаммат шудаанд;

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

26. Жанрҳои ҳаҷви публитсистӣ дар ҷараёни ташаккул ва инкишофи ҳуд ба ҳам таъсир расонида, аз алломатҳои яқдигар баҳра бардоштаанд. Ба ин омил, пеш аз ҳама, инкишофи ҷомеа, тадриҷан дигаргун шудани муносабати эҷодӣ ба воқеиёти иҷтимоӣ ва ташаккули усулҳои тозаи таҳқиқи ҳаёт боис мегардид;

Умуман, ҳаҷви публитсистии тоҷик таърихи муайяни пайдоиш, ташаккул ва инкишофро молик аст, ки он бо ҳамдастии анъанаҳои осори фолклориву классикӣ, таъсири адабиёту публитсистикаи ҳалқиятҳои дигар, хоса рус, ҳамчунин навовариҳои қасбӣ, талаби авзои замон ва маҳорати ҳаҷвнигорон аз ҷиҳати шаклу мундариҷа, анвӯъ, маҳсусияти жанрӣ ганиву рангоранг гардида, дар тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим гузаштааст.

Муродов Мурод Бердиевич

ФЕҲРАСТИ АДАБИЁТ ВА МАНБАЪ

1. Абдурагимов, Д. А. Теоретические основы сатирической публицистики (По материалам азерб. сов. печати). Автореферат дис. на соиск. учён. степ. доктора филологических наук. – Тбилиси, 1984. – 54 с.
2. Азизӣ, Б. Як назар ба хандонидани мо. Баъзе мулоҳизаҳо дар бораи «Гӯшмӯл» ва мачаллаи ҳаҷвии «Мулло Мушфиқӣ» // Тоҷикистони сурх, 1928. - 30 декабр.
3. Азизӣ Б. Садриддин Айнӣ – ҳаҷвнавис //БАС, 1935, №11-12. – С. 25-26.
4. Азимов, А. Воқеяти зиндагӣ ва матбуоти тоҷик. – Душанбе: Сино, 2000. – 186 с.
5. Азимов, А. Солеҳов М. Як сифати ҳаҷв //Очеркҳо аз таърихи матбуоти тоҷик. – Душанбе, 1988.-С.75-81.
6. Айнӣ, С. Матбуоти тоҷик // Овози тоҷик, 1926. - 6 сентябр.
7. Айнӣ, С. Шайхурраис Абӯалӣ Сино, чопи дуюм.-Сталинобод, 1941. – 82 с.
8. Айнӣ, С. Восифӣ ва хулосаи «Бадоєъ-ул-вақоєъ» (Тахиякунандай нашри илмӣ, муаллифи сарсухан ва тавзехот К. Айнӣ). – Душанбе: Ирфон, 1986. – 336 с.
9. Айнӣ, С. Куллиёт, ч. 6. – Душанбе: Нашрдавтоҷик, 1963. – 414 с.
10. Айнӣ, С. Куллиёт, ч. 7. – Душанбе, Нашрдавтоҷик, 1962. – 618 с.
11. Айнӣ, С. Куллиёт, ч. XI, китоби 2. – Душанбе: Нашрдавтоҷик, 1964. – 436 с.
12. Айнӣ, С. Таърихи инқилоби Бухоро. – Душанбе: Адаб, 1987. – 240 с.
13. Ақбаров, Ю. Роҳҳо ва андешаҳо //Садои шарқ, 1966, №3. – С. 157-159.
14. Алексеев, В. А. Оружие политической сатиры. – М., 1979. – 244 с.

Публистикаи ҳаҷвӣ

15. Амирқулов, С. Таҳаввули жанрҳои адабиёти тоҷик дар нимаи аввали асри XIX. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 128 с.
16. Амонов, Р., Сайфуллоев, А., Суҳайлӣ Ҷавҳаризода. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, 1960. – 54 с.
17. Андреев, Г. Основы теории литературно-художественного произведения. – Минск, 1993. -132 с.
18. Асозода, Ҳ. Адабиёти форсӣ ва се шоҳаи он. – Душанбе: Маориф, 1991. – 127 с.
19. Асрорӣ, В. Ҳаҷв дар адабиёти тоҷик // Ҳаҷёт ва адабиёт. – Stalinobod: Nashr давтоҷik, 1958. – С. 235-271.
20. Асрорӣ, В. Ҳалқ ва адабиёт. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 258 с.
21. Асрорӣ, В. Журналь // ЭСТ, ч.2. – Душанбе, 1980. – С. 391-394.
22. Асрорӣ, В., Амонов Р. Эҷодиёти даҳонакии ҳалқи тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1980. – 304 с.
23. Атобуллоев, С. Сайдризо Ализода. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 48 с.
24. Афсаҳзод, А. Баҳористони бехазон // Баҳористон. – Душанбе: Адиб, 1977. – С. 5-24 (160 с.).
25. Афсаҳзод, А. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дувуми асри XV. – Душанбе: Дониш, 1987. – 264 с.
26. Бабаева, Р. Особенности сатиры Мирзы Алиакпара Сабира, Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. к.ф.н. – Баку, 1983. – 23 с.
27. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. – 502 с.
28. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – 444 с.
29. Баҳлулзода. Як назар ба сатира ва юмори тоҷик // Овози тоҷик, 1930, - 30 май.
30. Бобоев, Ю. Назарияи адабиёт, қ.1. – Душанбе: Маориф, 1992. – 374 с.

Муродов Мурод Бердиевич

31. Большая Советская Энциклопедия (Глав. ред. Б. А. Введенский), изд-е 2-е М., 1957. Т. 49. – 680 с.
32. Брагинский ,И. С. 12 миниатюр. – М., 1966. – 284 с.
33. Брагинский, И. С. Садриддин Айни. Жизнь и творчество. – 2-е доп. Издание. – М., 1976. – 248 с.
34. Вартазарян, С. Р. От знака к образу. – Ереван, 1973. – 197 с.
35. Васильев, С. Теория отражения и художественное творчество. – М., 1970.
36. Виленский, М. Э. Как написать фельетон. – М., 1982. – 280 с.
37. Ворошилов, В. В. Журналистика. – М., 2003.-700 с.
38. Ворошилов, В. В. Сатирические жанры в газете. – Л., 1989.- 48 с.
39. Газетные жанры. – М., 1971.- 286 с.
40. Гарморудӣ, А. Дигарханд // Рӯдакӣ, 2000, №1. – С.21-52; 2001, №2. – С.348-42; 2002, №3. – С.38-44.
41. Геворкян, А. Б. Наблюдение над стилем С. Айни – сатирика («Бухарские палачи») // Ҷашнномаи Айнӣ, ч. III. – Душанбе, 1968. – С. 75-80.
42. Гомилова, Г. Савдо. Мунтажабот. – Сталинобод, 1958. – С. 3-24.
43. Гордович, К. Д. Современная отечественная публицистика. – М., 1994.
44. Горький, М. А. Собр. соч. Т.24. М., 1953. – 584 с.
45. Горький, М. А. О печати (Подготов. к печати кандидатами фил.наук К. Г. Бойко и В. Д. Пельтон). – М., 1962. – 347 с.
46. Гуральник, У. Смех оружие сильных. – М., 1961. – 48 с.
47. Фани, С. Устод // Шарқи сурҳ, 1960, №1. – С. 26-27.
48. Фани, С. Чихил – камоли ҷавонӣ // Тоҷикистони советӣ, 1967. - 27 феврал.
49. Фафуров, Б. Барои пешрафти минбаъдаи адабиёти советии тоҷик // Шарқи сурҳ, 1954, №9. – С. 60-61.

Публистикаи ҳаҷвӣ

50. Faфуров, Б. Тоҷикон: таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав, 1,2. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 704 с.; 416 с.
51. Дзялошинский, И. М. Творческая индивидуальность в журналистике. – М., 1984. – 80 с.
52. Дмитровский, М. И. Оружием смеха. – Алма-Ата, 1968. – 114 с.
53. Ершов, Л. Ф. Из истории советской сатиры: М.Зощенко и сатирическая проза в 20-40 годах. – Л.: Наука, 1973. – 156 с.
54. Ершов, Л. Ф. Сатирические жанры русской советской литературы: (от эпиграммы до романа). – Л.: Наука, 1977. – 282 с.
55. Жанры советской газеты (Под ред. М.С.Черепахова). – М., 1972. – 424 с.
56. Журбина, Е. И. Искусство фельетона. – М., 1965. – 287 с.
57. Журбина, Е. И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. – М., 1969. – 399 с.
58. Зайнулобиддини Мароғаи. Саёҳатномаи Иброҳимбек ё балои таассути ӯ. – Душанбе: Адиб, 1991. – 340 с.
59. Имомов, М. Маънавиёт ва нақши зоҳир. – Душанбе: Адиб, 2000. – 186 с.
60. Исагулов, З. И. Воображение и его роль в литературно-художественном творчестве. – Алма-Ата, 1976.- 124 с.
61. Калюжная, Л. Тайна смеющихся слов //Сатира и юмор первой половины XX века. – М., 2002. – С. 3-14.
62. Кайда, Л. Г. Стиль фельетона: выражение авторской позиции. – М., 1983. – 61 с.
63. Кайда, Л. Г. Эффективность публицистического текста. – Владивосток, 1989. – 182 с.
64. Касымов, М. Публицистичность таджикской литературы периода Великой Отечественной Войны. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. канд. фил. наук. – Душанбе, 1984. – 16 с.
65. Ким, М. Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб., 2001. – 320 с.

Муродов Мурод Бердиевич

66. Коллектив. Адабиёти форсу точик дар асрҳои XII-XIV, қ.1 (Мухаррири масъул Р. Ҳодизода). – Душанбе: Дониш, 1976. - 348 с.
67. Коллектив. Таърихи адабиёти советии точик, қ.1 (Мұхаррири масъул И.С.Брагинский). – Душанбе: Дониш, 1984. – 356 с.
68. Коллектив. Адабиёти точик. Асрҳои XVI-XIX ва ибтидои асри XX (Мухаррири масъул Р. Ҳодизода). – Душанбе: Маориф, 1988. – 416 с.
69. Кольцов, М. Писатель в газете. – М., 1961.-139 с.
70. Кройчик, Л. Е. Современный газетный фельетон. – Воронеж: Изд. Вор. ун-та, 1975. – 230 с.
71. Лазовский, Б. Н. Методика сбора информации //Основы творческой деятельности журналиста. – СПб, 2000. – С. 79-93.
72. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений, Т. 36, 1962. – 741 с.
73. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений, Т.44, 1964. – 725 с.
74. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений, Т. 33, 1974. – 433 с.
75. Лук, А. Н. Юмор, остроумие, творчество. – М., 1977. – 184 с.
76. Луначарский, А. В. Собрание сочинений, Т. 8. – М., 1967. – 734 с.
77. Мавлонов, М. Робитаи ҳаҷви советии точик бо ҳаҷвиёти адабиёти рус ва дигар халқҳои СССР //Масъалаҳои филологияи точик. Маҷмӯаи мақолаҳои аспирантон. – Душанбе: УДТ, 1971. – С. 11-15.
78. Мавлонов, М. Ҳаҷвиёти адабиёти классикии точик ва журнали «Хорпуштак» //Маҷмӯаи филологӣ. Мақолаҳои аспирантони факултети филологияи точик. – Душанбе: УДТ, 1971. – с. 45-65.
79. Мавлонов, М. Инкишофи ҳаҷв ва юмори баъдиҷангии советии точик ва журнали «Хорпуштак» (рисолаи номзадӣ, дастнавис). – Душанбе: УДТ, 1969. – 286 с.
80. Мавлянов, А. Развитие таджикской советской сатиры и юмора послевоенных лет и журнал «Хорпуштак». Автореферат на соиск. уч. степ. канд. фил. наук. – Душанбе, 1972. – 24 с.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

81. Маниёзов, А. Публитсистика ва назми устод С. Айнӣ. – Сталиnobod: Нашрдавтоҷик., 1958. – 152 с.
82. Маҳдиев, С. Проблемаи жанри латифа. – Душанбе: Дониш, 1977. – 156 с.
83. Маҳмадаминов, А. Адабиётшиносӣ ва худогоҳии миллӣ. – Душанбе: Сино, 1998. – 211 с.
84. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа, 2-ое издание. – М., 1995. – 408 с.
85. Мирзоев, А. Абуабдулло Рӯдакӣ. – Сталиnobod: Нашрдавтоҷик, 1958. – 279 с.
86. Мирзозода, Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри XIII), китоби 1. – Душанбе: Маориф, 1987. – 488 с.
87. Мирзозода, Х. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XIII-XV), китоби 2. – Душанбе, 1977. – 422 с.
88. Мирзозода, Х. Афкори рангин.-Душанбе: Ирфон, 1982.-352 с.
89. Муқимов, Р. Ҳаҷвиёти Ҳаким Сӯзании Самарқандӣ // Армуғон. – Самарқанд, 1970. – С. 7-41.
90. Муқимов, Р. Р. Абдураҳмони Мушфиқӣ ва девони мutoиботи ў //Армуғон. – Самарқанд, 1970. – С. 42-85.
91. Муқимов, Р. Р. Ўзбек ва тоҷик сатираси, тарақиётининг асосӣ босқичлари. – Самарқанд, 1973. – 391 с.
92. Муродов, М. Назаре ба гӯшай ҳаҷвии «Шӯълаи инқилоб» //Ҷашнвораи Айнӣ, - Душанбе: Сино, 2000. – С. 13-14.
93. Муродов, М. Ҳаҷв дар публитсистикаи Баҳриддин Азизӣ //Ҷавонон ва ҷаҳони дониш. – Душанбе, 2000. – С. 154-160.
94. Муродов, М. Айнӣ ва «Шӯълаи инқилоб» //Паёми донишгоҳи миллӣ, 2001, №3 (7). – С. 45-51.
95. Муродов, М. Истиқлол ва матбуот //Анис, 2001, С.33-41.
96. Муродов, М. Пайванди ду ҳақиқат //Шоҳроҳи ваҳдат, 2001, №7. – С.50-54.
97. Муродов, М. Омилҳои пайдоиши ҳаҷви публисистӣ //Сафинаи умед, 2002, №1 (37). – С. 20-21.

Муродов Мурод Бердиевич

98. Муродов, М. Назаре ба чанд омили пайдоиши ҳаҷви публитсистӣ //Паёми донишгоҳи миллӣ, 2002, №1. – С. 121-125.
99. Муродов, М. Унсурҳои асотирӣ дар ҳаҷв //Илм ва ҳаёт, 2002, №4-6. – С. 17-19.
100. Муродов, М. Ҷашмандозе ба ҳаҷвиёти матбуоти мусир //Сафинаи умед, 2002, №12. – С. 18-19.
101. Муродов, М. Ҳунар ҳам парвариш меҳоҳад //Сабт аст бар ҷаридаи олам давоми мо. – Душанбе, 2003. – С. 68-74.
102. Муродов, М. Падидаҳои замон дар матбуот //Сафинаи умед, 2003, 2 10(29). – С. 14-15.
103. Муродов, М. Ҳаҷви публитсистӣ. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 64 с.
104. Муродов, М. «Рисолаи таърихӣ»-и Аҳмади Дониш ҳамчун осори ҳаҷвӣ //Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава «День науки». – Душанбе, 2003. – С. 229-230.
105. Муродови М. Унсурҳои ҳаҷви публитсистӣ дар фолклор //Маводи конфронси назариявии ҳайати устодону кормандон ва донишҷуён бахшида ба 80-солагии шаҳри Душанбе «Душанбе рамзи сулҳ, илм ва маърифат» - Душанбе, 2004. – С. 78-79.
106. Муродов, М. Воситаҳои муассири сухан дар ҳаҷви публитсистӣ //Истиқлол ва журналистикаи мусир (Мачмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Аржанг, 2006. – С. 62-68.
107. Муродов, М. Назаре ба мавқеи ҳаҷв дар «Ёддоштҳо»–и С.Айнӣ // Устод Айнӣ ва асолати забон (маҷмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Сино, 2004. – С. 38-41.
108. Муродов, М. Ҷанбаи публитсистӣ дар ҳаҷвияҳои матбуоти мусир //Олимони ҷавон ва илми мусир. – Душанбе, 2002. – С. 133-136.
109. Муродов, М. Масъулиятшиносии публитсист //Дар моварои сухан (маҷмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Матбуот, 2005. – С. 69-72.

Публитсистикаи ҳаҷвӣ

110. Муродов, М. Баъзе масъалаҳои журналистика ва ҳаҷви публитсистӣ. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 128 с.
111. Мусулмонқулов, Р. Назарияи адабиёт. – Душанбе: Ирфон, 1990. – 336 с.
112. Мушкериис, В. А. Плакат Таджикистана. – Сталинабад, 1960.-128 с.
113. Набавӣ, А. Нахустин рӯзномаи тоҷикӣ дар фарҳанги рӯзноманигорӣ. – Душанбе: Эҷод, 2007. – 64 с.
114. Низомии Арӯзии Самарқандӣ. Ҷаҳор мақола (Мураттиб, муаллифони сарсухан ва ҳозиркунандагони чоп X. Шарифов, У.Тоиров). – Душанбе: Ирфон, 1986. – 256 с.
115. Николаев, Д. Смех оружие сатиры. – М., 1962. – 223 с.
116. Нуралиев, А., Саъдуллоев А., Усмонов И., Гулмуродов У. Журналистикаи советии тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 176 с.
117. Нусимов, И. Вопросы жанра в пролетарской литературе //Литература и искусство, 1931, №1-2. – С. 39-43.
118. Обидов, Д. Ривоятҳо дар бораи Абӯалӣ ибни Сино аз нигоҳи Садриддин Айнӣ // Мардумгиёҳ, 1995-1996, №1-2. – С. 34-35.
119. Озмитель, Е. К. Теория революционной сатиры. – Фрунзе: Мектеп, 1971. – 111 с.
120. Озмитель, Е. К. О сатире и юморе. – Ленинград: Просвещение, 1973. – 191 с.
121. Отахонова, Х. Таҳаввули жанрии достон дар назми мусоири тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1983. – 363 с.
122. Основы творческой деятельности журналиста (Ред.-сост. С. Г. Корконо-сенко). – СПб., 2000. – 372 с.
123. Очерки таърихи адабиёти советии тоҷик, қ.1. – Сталинобод, 1956. – 312 с.
124. Померанцева, Э. В. Сказки // Русская народная сказка. – М., 1963. – 128 с.

Муродов Мурод Бердиевич

125. Программаи партияи коммунистии Иттифоқи Советӣ.
– Душанбе, Нашрдавтоҷ. 1961.
126. Пронина, Е. Е. Психология журналистского творчества.
– М., 2003. – 320 с.
127. Пропп, В. Я. Проблемы комизма и смеха. – М., 1976. – 183 с.
128. Раджабов, З. К. К характеристике первого советского журнала на таджикском языке «Пламя революции». – Сталинабад: ТГУ, 1959. – 45 с.
129. Раҷабӣ, М. Ислом, ҷадидия ва инқилоб. – Душанбе: Дониш, 1977.-184 с.
130. Раҷабӣ, М. Насри тоҷикии замони ҷанг. – Душанбе: Адіб, 1990. – 98 с.
131. Раҳмонов, А. Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷикӣ.
– Душанбе, 1999. – 196 с.
132. Саидов, А. Ш. Сатирическая публицистика в узбекской советской периодической печати (вопросы истории, теории и практики). Автореферат на соискание учёной степени доктора фил. наук. – М., 1979. – 39 с.
133. Сайфуллоев, А. Кори эҷодии устод Айнӣ дар таълифи повести «Ҷаллодони Бухоро» // Ҷаҳонномаи Айнӣ, ч.IV, Душанбе, 1971. – С. 90-106.
134. Салимзода, О. Публицистикаи Мирзо Ҷалол Юсуфзода. – Душанбе: Адіб, 2003. – 138 с.
135. Самад, В. Аз қаъри Ҳазар то авчи Зухал. – Душанбе: Маориф, 1991. – 224 с.
136. Саъдуллоев, А., Оҳанг К. Ҳандаи созанд. – Кобул, 1325. – 123 с.
137. Саъдуллоев, А. Ҳосияти адабиёт. – Душанбе: Адіб, 2000. – 256 с.
138. Саъдуллоев, А. Истеъодод парвариш меҳоҳад // Матбуоти муосири тоҷик: Пешомад ва проблемаҳо. Душанбе, 1998. – С. 32-37.

Публистикаи ҳаҷвӣ

139. Саъдуллоев, А. Дирӯз ҳам имрӯз аст // Меваи истиқлол (маҷмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Озар, 2006. – С. 5-21.
140. Сборник документов «О партийной советской печати». – М., 1964. – 635 с.
141. Сиддиқов, С. «Саъдии Шерозӣ ва «Гулистон»-и ӯ» // Саъдии Шерозӣ. Куллиёт иборат аз ҷаҳор ҷилд, ҷилди III. – Душанбе: Адаб, 190. – С. 5-32.
142. Солеҳов, С. Фаъолияти ҳаҷвнависони тоҷик дар саҳифаҳои журнали «Хорпуштак» // Шарқи Сурх, 1958. – С. 129-151.
143. Солеҳов, С. Ҳаҷв дар журнали «Шӯълаи Инқилоб» // Ҷаҳинномаи Айнӣ, ҷузъи 4. – Душанбе, 1969. – С. 167-198.
144. Солеҳов, С. Ҳаҷв дар матбуоти тоҷикии солҳои 20-30. – Душанбе, 1969. – 142 с.
145. Солеҳов, С., Акбаров Ю. Ҳанда ва истеҳзо // Садои Шарқ, 1962. – С. 153-157.
146. Столович, Л. Н. Жизнь, творчество, человек. – М., 1985. – 415 с.
147. Суkonцев, А. А. До и после фельетона. – М., 1989. – 252 с.
148. Суфиев, А. Фолклор ва воқеяят // Садои Шарқ, 1977, №4. – С. 138-143.
149. Стыкалин, М., Кремежская А. Советская сатирическая печать. – М., 1963. – 484 с.
150. Стыкалин, С. И. Окна сатиры РОСТА. – М., 1976. – 124 с.
151. Табаров, С. Ҳаёт, адабиёт, реализм. Китоби чорум. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 400 с.
152. Теория и практика советской периодической печати (Под ред. В. Д. Пельта). – М., 1980. – 376 с.
153. Тимофеев, А. И. и Венгеров Н. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М., 1958. – 188 с.
154. Тимофеев, Л. Советская литература. Метод, стиль, поэтика. – М., 1964.

Муродов Мурод Бердиевич

155. Тимофеев, Л. И. Основы теории литературы. – М., 1971. – 464 с.
156. Тихонов, С. Советская литература в 1944-1945 годах // Литературная газета, 1945, 12 мая.
157. Ткачёв, П. И. Граница жанра. – Минск: БГУ, 1971. – 207 с.
158. Улугзода, С. Ба чойи сарсухан //Мұхаммадиев Ф. Дўстон точи сар. – Душанбе: Ирфон, 1985. – С.3.
159. Усмонов, А. Мактаби бузурги реализм //Дружба и братство. – Ленинабад, 1970. – С. 73-76.
160. Усмонов, А. Роли ҳаҷв дар тарбияи коммунистӣ. – Душанбе, 1969. – 34 с.
161. Усмонов, И. Назаре ба ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ. – Душанбе, 1991. – 72 с.
162. Усмонов, И. Журналистика, к. 1. – Душанбе: Империал групп, 2005. – 480 с.
163. Усмонов, И., Давронов Д. Таърихи матбуоти тоҷик. Душанбе: Маориф, 1997. – 158 с.
164. Усмон, Т. Хандидан меҳоҳем //Тоҷикистони советӣ, 1958, 7 феврал.
165. Усмонов, Ҷ. Матбуоти Тоҷикистони советӣ. – Душанбе, 1974. – 20 с.
166. Учёнова, В. В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2000. – 240 с.
167. Ҳодизода, Р. Аҳмади Доњиш. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 264 с.
168. Ҳошим, Р. Солҳо дар саҳифаҳо. – Душанбе: Адид, 1988. – 320 с.
169. Черепахов, М. С. Таинство мастерства публициста. – М., 1984.-286 с.
170. Шакурии, М. Б. Нигоҳе ба адабиёти тоҷики садаи XX.-Душанбе: Пайванд, 2006. - 456 с.
171. Шарифов, Х. Гузашти айём ва арзишҳои ҳунарӣ // Ҷустуҷӯҳои адабӣ, китоби II. – Душанбе, 1996. – С. 35-47.

Публистикаи ҳаҷвӣ

172. Шарифов, X. Озурдагон ва умеворон //Андешаҳо оид ба адабиёти гузашта ва муосир. – Душанбе, 2001.- 155-164.
173. Шарифов, Ч. Инъикоси Ҷанги Бузурги Ватани дар наасри тоҷик. – Душанбе, 1981. – 148 с.
174. Шукрӣ, И. Ҳаёт ва эҷодиёти Баҳридини Азизӣ // Азизӣ Б. Ҳикояҳо. – Душанбе: Нашдавтоҷик, 1962. С. 3-
175. Шукуров, И. Ш. Не взирая на лица... Конфликт в сатирической публицистике. – М., 1988. – 168 с.
176. Шукуров, М. Анъана, ҳалқият, маҳорат. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 230 с.
177. Элсберг, Я. Вопросы теории сатиры. – М., 1957. – 428 с.
178. Ҷалил, Р. Устоди садсолаи ман. Дар бораи А. П.Чехов// Тоҷикистони советӣ, 1960. - 24 феврал.

Сарчашмаҳо:

179. Айнӣ, С. Акнун навбати қалам аст. Осори баргузида дар ду ҷилд, ҷ. 1. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 478 с.
180. Азизӣ, Б. Зани директор: Маҷмӯаи очерку ҳикоя ва мақолаву лавҳаҳои танқидӣ. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 208 с.
181. Аламшо, Қурбон. Гӯсфанди Марко, Зайдулло Р. Тамоман маҳфӣ, Муҳаммадалӣ А. Ҷанги ман ҳафт ман, Шоҳинбод Н. Шоҳи гург. – Душанбе: Адиб, 1989. – 301 с.
182. Фанӣ, Самад. Шакарханда. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 256 с.
183. Фанӣ, Б. Хеши падарӣ.- Душанбе: Адиб, 1988.-226 с.
184. Давронов, Д. Латифаҳо. Тоҷикони нав ва мочарои заношӯй. – Душанбе: Деваштич, 2005. - 124 с.
185. Дехлавӣ, X. Мунтажабот. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 327 с.
186. Зоконӣ, Убайд. «Куллиёти Мунтажаб». – Душанбе, 1963.

Муродов Мурод Бердиевич

187. Зоконӣ, Убайд. Ҳикояти Латиф. – Душанбе: Адиб, 1990. – 160 с.
188. Икромов, Б. Шаҳри ханда. – Душанбе: Матбуот, 2001. – 128 с.
189. Камоли, Ҳучандӣ. Девон: иборат аз ду чилд, ч. 1. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 560 с.
190. Кӯҳзод, У. Ҷамъи парешон. – Душанбе: Сурушан, 2003. – 136 с.
191. Кӯҳзод, У. Ахлоқи воло дафъи бало. – Душанбе: Адиб, 2003. – 192 с.
192. Латифаҳо (Танзим ва таҳрири Р. Амонов). – Душанбе: Ирфон, 1994. – 272 с.
193. Муродӣ, А. Анори дона-дона. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 60 с.
194. Муродӣ, А. Шукуфти ғунҷай лабҳо. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 76 с.
195. Мухаммадиев, Ф. Дӯстон точи сар! – Душанбе: Ирфон, 1985. – 384 с.
196. Назаралиев, Ҳ. Тавқи лаънат. – Душанбе: Ирфон, 2000, - 114 с.
197. Носири Ҳисрав. Куллиёт дар ду чилд, ч. 1. Душанбе: Ирфон, 1991. – 636 с.
198. Файзуллоев, И. Роҳи зиндагӣ. – Душанбе: Ирфон, 1965.
199. Фирдавсӣ. Гуфткор дар ҳаҷви Султон Маҳмуд // Намунаи адабиёти тоҷик. – Сталинобод, 1940. – С. 27-29.
200. Фирдавсӣ. Дар ҳаҷви Султон Маҳмуди Ғазнавӣ // Шоҳбайтҳои «Шоҳнома». – Душанбе: Адиб, 1980. – С. 202-207.
201. Фолклори тоҷик. Хрестоматия (Мураттибон М.Неъматов, С. Асадуллоев, Р. Тошматов). – Душанбе: Маориф, 1989. – 376 с.
202. Шоҳинбод, Н. Шоҳи гург. – Душанбе: Адиб, 1988. – 82 с.
203. Ҳаём Умар 100 рубоӣ. – Душанбе: Ирфон, 1984. – 336 с.
204. Ҳочӣ, Б. Паймона. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 240 с.

Публистикаи ҳаҷвӣ

205. Юсуф, Вафо. *Бо Шумо ман зиндаам.* – Сталинобод, 1956.

Матбуоти даврӣ:

206. «Шуълаи инқилоб» (Нашрияи ҳизби коммунисти Туркистон), 1919-1921.

207. «Овози тоҷик» (Нашрияи вилояти ҳизби коммунисти Туркистон, бюрои ташкилии ҳизби коммунисти Ӯзбекистон дар Тоҷикистон ва комитети инқилоби Тоҷикистон), 1924-1935.

208. «Бедории тоҷик» («Тоҷикистони сурх», «Тоҷикистони советӣ», «Тоҷикистони Шӯравӣ», «Ҷумҳурият»), (Органи КМ ПК Тоҷикистон, Президиуми Совети Олӣ ва Совети Вазирони РАСС Тоҷикистон, нашрияи расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон), 1924-2006.

209. «Маориф ва маданият» («Барои маорифи коммунистӣ», «Газетаи муаллимон»), (Органи комиссариати ҳалқии маорифи РСС Тоҷикистон ва КМ иттифоқи касабаи коркунони маориф, мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмии РСС Тоҷикистон), 1932 – 1981.

210. «Маданияти Тоҷикистон» (Нашрияи ИН ва Вазорати маданияти РСС Тоҷикистон), 1981-1984.

211. «Адабиёт ва санъат» (Нашрияи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон), 1984 – 2006.

212. «Комсомоли Тоҷикистон» (Ҷавонони Тоҷикистон), (Нашрияи КМ ҷавонони КЛ Тоҷикистон, минбари ҳавонон), 1930-2006.

213. «Садои мардум» (Нашрияи Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон), 1991-2006.

214. «Тоҷикистон» (Нашрияи сиёсӣ ва иттилоотӣ), 1992-2006.

215. «Мушфиқӣ» (Ҳафтаномаи ҳаҷвию фараҳангӣ), 2003-2006.
216. «Рӯзи нав» (Минбари озод), 2003-2005.
217. «Неруи Сухан» (Ҳафтаномаи ҷамъиятию сиёсӣ), 2003-2005.
218. «Ширинкор» («Мулло Мушфиқӣ», «Мушфиқӣ», «Бигиз» нашрияи ҳаҷвии иловаи «Овози тоҷик»), 1925-1937.
219. «Калтак» (Нашрияи ҳаҷвии иловаи «Тоҷикистони сурх»), 1932-1933.
220. «Хорпуштак» (Нашрияи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон), 1953-2006.

МУРОДОВ МУРОД БЕРДИЕВИЧ

ПУБЛИСТИКАИ ҲАҶВӢ

(Масъалаҳои пайдоиш, инкишоф ва таҳаввул)

Мухаррири
техникӣ

Фариҷун Mуродализод

Тарроҳ

Ҳаётулло Холов

Ба матбаа 8.04.2015 супорида шуд. Ба чопаш 21.04.2015 имзо шуд. Когази оффсетӣ. Чопи оффсетӣ. Хуруфи адабӣ. Андозаи 60x84¹/₁₆. Чузъи чопӣ 20. Адади нашр 500 нусха. Супориши № 15/15.

Дар матбааи Нашриёти «*Истедод*» чоп шудааст.
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.
Тел.: 221-95-43. E-mail: istedod2010@mail.ru.